



# КАМОЛИ ХУЧАНДИ

Фаслномаи илмӣ-адабӣ

№ 1(5) 2016

*Жаърӯз наёми ҳикматомӯзи ниёғони шарофатманди мо аз қатоғи ҳазорсолаҳост, ти накӯтарин ва зедоматарин оини будану зистанро ба мағдум талқин мекунад. Дар сириши ти ҷаини қуҳсанбӯнёди ағодӣ оромишу осоиш, эҳёву созандагӣ, наズму низом дар ҳамаи қорҳои зингарӣ, важдату ягонагӣ, ҳусни тафоҳуму тавозуни ва ҳамбастагибу ҳамоҳангии инсон ва ҷамъияту тадиат таҷассум ёфтаст.*

*Пешвои миллат,  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Эмомалӣ Раҳмон*

**МАҚОМОТИ ИЧРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ  
ДАВЛАТИИ ВИЛОЯТИ СУФД**

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ  
«МАРКАЗИ ИЛМИИ КАМОЛИ ХУЧАНДӢ»**

# **КАМОЛИ ХУЧАНДӢ**

**Фаслномаи илмӣ-адабӣ**

**№ 1(5) 2016**

**Хуҷанд – 2016**

ББК 83.3(2)Т

УДК 8 Т 2

Ф – 42

**Сармуҳаррир:**  
**Фахриддин Насриддинов**

**Мушовирони илмӣ:**

**Носирҷон Салимӣ** – академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон; **Фарзона Шоири** ҳалқии Тоҷикистон; **Пригарина Наталя Илиннична** – доктори илмҳои филологӣ, профессор (Русия); **Аҳмадҷони Раҳматзод** – Шоири ҳалқии Тоҷикистон; **Низомиддин Зоҳидӣ** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил** – доктори забон ва адаби форсӣ (Эрон); **Рейснер Марина Лвовна** – доктори илмҳои филологӣ, профессор (Русия); **Маҳдии Мухаккиқ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Эрон); **Матлуба Хоҷаева** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Мирзо Муллоаҳмад** – узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон; **Ориф Навшоҳӣ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Покистон); **Абдунабӣ Сатторзода** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Мустафо Чичиклар** – доктори забон ва адаби форсӣ (Туркия); **Ҳайзер Александр Робертович** – доктори забон ва адаби форсӣ (Олмон); **Хусайн Қосимӣ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Ҳиндустон).

**Ҳайати таҳририя:**

**Умеда Ғаффорова** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Нуруллохон Фиёсов** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Тоҷибой Султонӣ** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Муҳлиса Нуруллоева** – номзади илмҳои филологӣ; **Баҳром Раҳматов** (котиби масъул).

## МУНДАРИЧА

### Тахқиқ

Абдуфаттоҳ Ҳочиев. Оли Хучанд ва таҷассуми фазилатҳои намояндагони он дар ашъори Асируддини Аҳсекатӣ . . . . .	5
Баҳром Раҳматов. Нигоҳе ба чилваи “баҳор” дар шеъри форсии тоҷикӣ . . . . .	13
Замира Faффорова. Нақши «Табақоти Ақбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» дар омӯзиши таърихи Кашмир дар аҳди Султон Зайнулобидин (асри XV) . . . . .	21
Маъсумаи Маъданқан. Вежагиҳои мумтози шеъри Камоли Хучандӣ . . . . .	42
Муҳлиса Нуруллоева. Рӯчӯи Шайх Камол ба Хучанд . . . . .	51
Насим Ҳамробоев. Тарҷумай арабии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ .	56
Низомиддин Муродӣ. Заминаҳои таърихии нуғузи фарҳангӣ форсӣ дар гарби Чин . . . . .	68
Шодиқул Шарифов. Нусхашиносии маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад . . . . .	77

## **Тарчума ва сарчашманиносӣ**

Лао Тсзи. Рисола дар раҳнамой ва накӯкорӣ ..... 87

Махмуд ибни Умари Замахшарӣ. Баҳори хубон ..... 92

Оизи Қаранӣ. Лабханд бизан ..... 98

Пуле миёни шеъри ҳичоӣ ва арӯзии форсӣ ..... 101

Рисолаи Қушайрия ..... 106

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ..... 109

## **Мутун**

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Ҳоҷа Камоли Хуҷандӣ  
(Ба қӯшиши Оқилбой Оқилов) ..... 121

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Дар илми нуҷум ва  
ғазорати мунаҷҷим дар он илм (Таҳия ва тавзехи  
Фаҳриддин Насриддинов) ..... 126

Саноии Газнавӣ. Сайру-л-ибод (Таҳияи  
Мухлиса Нуруллоева) ..... 142

Ҳоҷа Аҳмади Косонӣ. Гул ва наврӯз (Тасҳех ва тавзехи  
Фаҳриддин Насриддинов) ..... 152

Ҳочуи Кирмонӣ. Равзату-л-анвор (Таҳия ва тавзехи  
Баҳром Раҳматов) ..... 165

Ҳаким Қоонӣ. Парешон (Ба қӯшиши  
Иzzатбек Шехимов) ..... 184



# ТАҲКИҚ



*Абдуфаттоҳ Ҳочиев<sup>1</sup>*

## ОЛИ ХУЧАНД ВА ТАЧАССУМИ ФАЗИЛАТҲОИ НАМОЯНДАГОНИ ОН ДАР АШЬОРИ АСИРУДДИНИ АХСЕКАТӢ

*Ба хоку буми Хучанд осмон тафохур кард,  
Ки ному мартабати ўст осмони Хучанд.  
Хучандро маталаб дар саводи ҳафт иқлим,  
Ки бартар аст зи ҳафт осмон макони Хучанд (2,124).*

Оли Хучанди Исфаҳон дар шумори он сулолаҳои таърихист, ки намояндагони он бо кору пайкор ва нуфузи зиёди иҷтимоии худ дар сафаҳоти таърихи мардуми тоҷик мақоми арҷмандеро касб намуданд. Пешво ва падари ин хонадон шахсе бо номи Абӯбакр ибни Собити Хучандӣ буд, ки дар қарни XI таҳти таъсири омилҳои сиёсиву мазҳабӣ аз Хучанд ҳамроҳи фарзандону наводагонаш ба Марв ва аз он ҷо бо раҳнамоию ташвики вазири маъруфи давлати Салҷуқиён – Ҳоча Низомулмулк ба Исфаҳон рафта, дар маҳаллаи “Дари дашт”-и он умр ба сар бурдааст. Пас аз омадани Абӯбакри Хучандӣ ба Исфаҳон эътибори илмӣ ва нуфузи иҷтимоии хонадонаш то ҳадде расид, ки тамоми давраи ҳукумати Салҷуқиёнро рӯзгори тақвияти фарзандони вай медонанд (7,146). Низомулмулк бо овардани Абӯбакри Хучандӣ ба Исфаҳон мударрисии мадрасаи «Низомия»-ро дар ихтиёри ў ва фарзандонаш қарор дод, ки минбаъд ба муносибати лақаби Садриддини Хучандӣ – аз бузургтарин намояндагони Оли Хучанд ин мадраса ҳамчун «Садрия» низ шинохта шудааст (6,341). Ба андешаи Нуруллоҳи Кисоӣ, ки ба нақл аз «Маҳосини Исфаҳон» навишта «...

<sup>1</sup> устоди ДДХ ба номи академик Б.Фафуров

ҳалқай дарсии ў (Абӯбакри Хучандӣ-А.Х.) дар «Низомия»-и ин шаҳр маҷмаи арбоби доништу ахли фазл ва бисёре аз донишпажӯҳон шуд, ки аз нуқоти дурдасти билоди исломӣ ба маҳзари ў мешитофтанд ва ба қасби илму маърифат мепардохтанд» (8,11). Уламои машхуре дарси ин мадрасаро бо мударрисии Абӯбакри Хучандӣ ва фарзандонаш фаро гирифтаанд. Дар канори мадрасаи «Низомия»-и Исфаҳон, Хучандиён китобхонаи бузургеро таъсис дода буданд, ки, мутаассифона, бар асари таассуботи мазҳабӣ бо дастури Наҷмиддин Рашид, ки аз муҳолифони Оли Хучанд буд, ба коми оташ рафтааст (7,145).

Бо гузашти замони қӯтоҳе тадриҷан мақоми намояндагони Оли Хучанд ба ҳадде зиёд гардид, ки раёсати шофеиёни Исфаҳон ба онон расид. Алии Ғуфронӣ ба нақл аз Ибни Асир навиштааст, ки «кричоли ин хонавода, илова бар раёсати мазҳаби шофеиён ва тувлияту тадрис дар «Низомия»-и Исфаҳон, бештари авқот раёсати шаҳр ва мансаби хитобат ва қазоро низ бар ўҳда доштанд» (5,207).

Ҳамин ибтикороти муҳими онон боисгардида буд, кимақомашон дар назди Хоҷа Низомулмулк баланд гардад (6,341).

Дар сарчашмаҳои адабиву таъриҳӣ хонаводай мазкур бо номҳои “Оли Хучанд”, “хонадони хучандиён” ва “дудмони Хучанд” ёд шудааст. Теъдоди маъруфтарин шахсиятҳои ин хонадон бар асоси таҳқиқоти то имрӯз анҷомшуда ба 17 нафар расида ва имкони афзоиши ин феҳраст дар оянда имконпазир аст. Онҳо сиёсатмадор, мударрис, воиз, фақеҳ ва, аз ҳама муҳим, шоибу адиб буда, меросе аз худ ба ҷо гузаштаанд, ки дорои аҳамияти фаровони адабиву аҳлоқӣ мебошад. Пешвоёни сиёсии Оли Хучанд, ки ҳамагӣ ахли фазилату дониш ва мубаллиги адабиёту фарҳанг буданд, дар таълиму тарбият ва ташвиқи донишмандону олимон ва шоирону адибон корномаҳои бузургеро ба таври мустадом яке пас аз дигаре анҷом додаанд.

Дар тақвияти ин андеша Муҳаммад Авғӣ чунин навиштааст: «Хонадони хучандиён дар Сифоҳон малози арбоби фазл ва мұтасами асҳоби дониш ва мустаҷмаи комилони ҷаҳон аст» (4,285).

Муаллифи тазкираи «Арафоту-л-ошиқин» низ ибтикороти адабии намояндагони ин хонадонро ба шоистагӣ ёд намуда, нақши пештози ононро дар боби ҳимояти шоирони давр маҳсус таъқид намудааст: «Хонадони Хучандия дар Сифоҳон бағоят мұтабар ва бисёр соҳибҳолат будаанд, чунончи аз Соидия дар равиши ҳиммат ва рушди дунявӣ даст рабудаанд ва ҳамеша мураббии фузало ва шуаро шудаанд» (3,972).

Дар мактабу ҳалқаҳои адабии он рӯзгор интишор ёфтани девонҳои шуарое, чун Ҷамолуддини Исфаҳонӣ, Камолуддини Исфаҳонӣ, Рафеуддини Лунбонӣ, Шарафуддини Шафарва, Асируддини Аҳсекатӣ,

Асирулдини Умонӣ, Муҷирулдини Байлақонӣ ва ҷандин китобҳои таърихиву мазҳабӣ далолат аз он дорад, ки Оли Ҳучанд дар рушду нумӯи илму адабиёти асрҳои XII-XIII нақши намоён гузаштаанд.

Доктор Забехуллоҳи Сафо таъкид намудааст, ки «даргоҳи онон маҳатти ричоли донишмандон ва шоирон гардида буд» (9,60).

Бо такя бар ин нукта, метавон гуфт, ки нақши хонадони Ҳучандиён дар таърихи адабиёт аз хонадонҳои Балъамиёну Навбахтиён ва дигар хонадонҳои маҳаллӣ, ки ҳар қадоме посдорони адабиёту фарҳанг будаанд, камтар нест. Метавон гуфт, ки Оли Ҳучанд барои интишори адабиёт дар асри XII шабеҳи ҳамон кореро карданд, ки Сомониён дар асри ҳуд дар ин замина анҷом дода буданд.

Агар ба таърихи пойдории хонадонҳои маҳаллӣ таваҷҷӯҳ намоем, аён мегардад, ки аксари онҳо бо гузашти муддати қӯтоҳе бинобар сабабҳои муҳталиф аз ҳам пошидаанд. Аммо хонадони Оли Ҳучанд беш аз дусад сол дар Исфаҳон нуғузи ҳудро аз ҳар ҷиҳат ҳифз наਮуда ва дар рушди адабиёту фарҳангӣ форсӣ-тоҷикӣ нақши назаррас гузаштаанд. Шояд ҳеч хонадоне дар тӯли таъриҳи ба ин андоза натавониста, ки зимоми сиёсат ва адабу фарҳангӣ як минтақаро ба ин муддати тӯлонӣ дар ихтиёри ҳуд нигаҳ бидорад ва онро ривоҷу равнақ дихад. Ин амр бидуни шак аз донишу маърифат, ҳайрҳоҳӣ, инсондӯстӣ ва дидгоҳи инсонии онон гувоҳӣ медиҳад.

Мавҷудияти зиёди қасидаҳои мадҳии марбут ба ҷеҳраҳои шинохтаи сиёсиву фарҳангии ин хонадон шаҳодати он аст, ки воқеан нағояндагони Оли Ҳучанд ҳимоятҳои фаровоне дар ҳаққи аҳли илму адаб намудаанд. Яке аз шоирони маъруфе, ки бо нағояндагони Оли Ҳучанд робитаи бисёр наздику самимӣ дошта, Асирулдини Аҳсекатӣ мебошад. Ин шоир дар васфи ду нағояндаи барҷастаи хонадони Оли Ҳучанд – Ҷамолуддини Ҳучандӣ ва Садруддин Абулқосими Ҳучандӣ (Шарафулислом), ки моҳи ифтиҳори на танҳо тоҷикон, балки тамоми форсизабон мебошанд, ашъоре суруда, ки фарогири матлабҳои муҳиме дар мавриди онон мебошанд (1,143).

Асирулдини Аҳсекатӣ, маҳсусан, бо Ҷамолуддини Ҳучандӣ эҳтироми вежаero қоил будааст. Вай дар қасидае, ки бо радифи «Ҳучанд» суруда, андешаҳои муҳимро дар мавриди ў баён доштааст. Қасидаи мазкур ҳамагӣ 24 байт дорад, ки дар он шоир номи Ҳучандро зинда ба номи Ҷамолуддини Ҳучандӣ ва ўро ҳамчун «ҳумои соябаш»-и ин диёр донистааст:

*Зиҳӣ ба ҷони ту ҷовид зинда ҷони Ҳучанд,*

*Ҷӣ соябаш ҳумоӣ зи ошиёни Ҳучанд (2,123).*

Асирулдини Аҳсекатӣ дар ин қасида бо ҳисси баланди шоирӣ аз

хиради воло ва корномаҳои Ҷамолуддини Хучандӣ ёд намуда, номи неки ӯро боиси шуҳрат ва обрӯи Хучанд зикр мекунад:

*Ба хоку буми Хучанд осмон тафохур кард,  
Ки ному мартабати ӯст осмони Хучанд (2,123).*

Дарвоқеъ, вуҷуди наслҳои саодатофар барои ҳар шаҳру диёре мояи ифтиҳор ҳоҳад буд. Асируддини Аҳсекатӣ аз вуҷуди фарзандони неки Хучанд фаҳр мекунад, ки дур аз ватани аслии хеш ба ҷунин ҷойгоҳ ва мақоми баланд ноил гаштаанд. Вуҷуди Ҷамолуддини Хучандӣ дар Исфаҳон барои сокинони он шаҳр боиси ифтиҳор, аммо барои сокинони Хучанд, ки ӯро аз даст додаанд, асафбор аст:

*Ниҳода ҷобуки ту нуктаест пурмаъни,  
Ки Исфаҳон-шӣ даросуд аз зиёни Хучанд (2,123).*

Сипас, ба мақоми баланди Ҷамолуддини Хучандӣ ишора карда, аз ӯ ҳоҳиш намудааст, ки шоиронро бигӯяд то ба тартиби қасидаи вай достони Хучандро бисароянд:

*Чу ин қасида шунидӣ, бигӯй бо шуаро,  
Бад-ин намат бисароянд достони Хучанд.  
Ҳазизи бодия бинанд ҷойи фикрати хеш,  
На аз нузули сухан, к-аз улувви шони Хучанд (2,123).*

Ин нукта маълум медорад, ки Ҷамолуддини Хучандӣ бо широни замони худ иртиботи наздик доштааст. Зоро ҳамон тавре ки мушиҳида мегардад, Асируддини Аҳсекатӣ дар хитоб ба вай гуфтааст, ки «бигӯй бо шуаро», ки ба мисли ман Хучандро васф намоянд.

Хучандро аз нигоҳи Асируддини Аҳсекатӣ набояд дар замин ҷустуҷӯ кард, зоро мақоми ин шаҳри фарҳангӣ бо вуҷуди фарзандони фарзонааш аз ҳафт осмон ҳам болотар қарор гирифтааст:

*Хучандро маталаб дар саводи ҳафт иқлим,  
Ки бартар аст зи ҳафт осмон макони Хучанд (2,123).*

Ҷамолуддини Хучандӣ ҳамчун интишордиҳандаи инсоғу диёнат дар қалби мардуми замонаш ҷо гирифта буд. Ин аст, ки Асируддини Аҳсекатӣ аз ӯ бо иродат ва эъзозу икrom ёд мекунад ва ӯро муарриғари воқеии хонадони хучандӣ меҳисобад. Шоири мазкур дар интиҳои қасидаи мавриди баррасӣ нақши ӯро дар таъмини адолати иҷтимоӣ байдӯн намуда, дар зимн ба мақому манзalати шаҳри Хучанд ва хонадони хучандиёни Исфаҳон чунин таъкид менамояд:

*Ҳар он, ки меваи инсоғ ҷусту мояи ман,  
Замона гуфт бад-ӯроҳи бӯstonи Хучанд.  
Зи ҳашт соҳати ҷаннат касе ҷу даргузарад,  
Расад ба пояи аввал зи оstonи Хучанд (2,124).*

Дар маҷмӯъ, дар ин қасида шоир иродат ва эҳтироми хоси ху-

дашро нисбат ба Ҷамолуддини Хучандӣ баён дошта, дар зимни он таваҷҷуҳи хонандаро ба хостгоҳи донишмандону адібон будани шаҳри Хучанд баён доштааст. Баррасии аబёти комили ин қасида метавонад гиреҳкушои бâзze аз пахлӯҳои ношинохтаи зиндагиномаи Ҷамолуддини Хучандӣ бошад.

Қасидаи дигари ин шоир бо матлаи:

*Дар ин ду паҳна, ки майдони адҳам асту саманд,*

*Хаёли ҳамчу түе дарнаёварад ба каманд* (2,95).

оғоз мешавад, ки 32 байт дорад. Дар ин қасида ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти Ҷамолиддини Хучандӣ таваҷҷуҳ гардида, нақши ўро дар инкишофи илму дониш ва ҳимоят аз мардум, бавежа, шуаро ва аҳли адаб ба намоиш гузоштааст. Ҳамчунин, дар ин қасида бо ишора ба нақши мунири ин намояндаи хонадони Хучандӣ дар барқарории сулҳ миёни хонадони Оли Хучанд ва Оли Сойд низ таъкид шудааст.

Асируддни Аҳсекатӣ, ҳамчунин, дар идома ба ҳунари суханварии Ҷамолуддини Хучандӣ чунин таъкид намудааст:

*«Шакарфиионии килкат» зи рамҳи парчами реи,*

*Чу писта ҷумла даҳон мешавад ба шаккарханд* (2,96).

Шоири мазкур дар қасидаи мазбур ба мазаммати душманони мамдӯҳ пардохта, ҷоҳу мақоми ба даст овардаи ононро чунин мазаммат намудааст:

*Чу сарв гашт ҳасудат баландмартаба, лек*

*Ба даст бод бувад сарвро зи қадди баланд* (2,96).

Қасидаи дигар дар девони ин шоир, ки ба Ҷамолуддини Хучандӣ бахшида шуда, аз 29 байт иборат мебошад ва чунин матлаъ дорад:

*Эй шамъи зардрӯй, ки бо аиқи дидай,*

*Сарҳайли ошиқони мусибатрасидай* (2,300).

Дар ин қасида ба матлабҳои муҳиме ишора шудааст. Аз ҷумла, шоир мамдӯҳи худро бар хилоғи унвоне, ки дар садри қасида омада, дар матни қасида бо исми Масъуд хитоб мекунад, ки ин баҳси ҷудогонаеро тақозо дорад. Матлаб ин аст, ки котибон унвони қасидаро ба сурати «Васфи шамъ ва мадҳи Ҷамолуддин Маҳмуд ибни Абдуллатиф ибни Муҳаммад ибни Собити Хучандӣ – аз руасои шоғеияи Исфаҳон» навишиштаанд. Яъне, манзури онҳо аз ин Ҷамолуддини Маҳмуд аст. Аммо дар байти зерин шоир бо сароҳат аз мамдӯҳи худ ба унвони Масъуд ёд намудааст:

*Оли Ҷамоли дин, ки ҳаме гӯядаш хираф,*

*Чандон, ки дидаро бирасонам, расидай.*

*Масъуд ному толеъи масъудтальъатӣ,*

*Чун саъд аз он хулосаи ҷарҳи ҳамидаӣ* (2,300).



Бар ин асос маълум мегардад, ки Асирулдини Ахсекатӣ маддоҳи Ҷамолуддин Масъуди Хучандӣ буда, на Ҷамолуддин Махмуд. Аммо, бино бар адами огоҳӣ, мусаххехи девон аз шахсияти Ҷамолуддини Масъуд, ба иштибоҳроҳ дода ва фарзияро пешниҳод намудааст, ки бар мабнои он қасидаи мазкур гӯё ба Абӯсаъд Аҳмад ибни Абӯбакр Муҳаммад ибни Собити Хучандӣ тааллук мегирад (2,97). Вале пажӯҳишоти ахир исбот намудаанд, ки Ҷамолуддин Масъуди Хучандӣ ном шахсияте аз хонадони Хучандӣ вучуд дошта ва ў ҳамонест, ки намунаҳои шеъраш дар «Лубобу-л-албоб» ва маҷмӯаҳои дигар омадааст (4,285).

Ҷамолуддини Хучандӣ ҳамон тавре, ки аз қасидаҳои зикршуда низ аён гардид, аз ҷойгоҳи баланде бархурдор буда ва бо истифода аз қудрати доштааш пайваста дар ташвиқи шуарову удаво талош менамудааст. Ҳислати хайрҳоҳии ў дар ин қасида низ васф шуда, аммо ин бор ба таври хеле возеху равшан ин рафтори ў мавриди ситоиш қарор гирифтааст:

*Чун меҳр нур бар ҳама олам фишиондай,  
Чун абр соя бар ҳама кас густаридаӣ (2,300).*

Ин аст, ки шоир дар идомаи қасида бо ишора ба иқтидоре, ки мамдӯҳ ба даст оварда буд, чунин таъкид менамояд:

*Сад рифъат аз макону гумон баргузаштai,  
Аз бас, ки бар маориҷи ҳиммат ҷамидаӣ...  
Дастони андалеби сухан ҷумла мадҳи туست,  
Чун гунча дар табассум аз он лаб кафидаӣ (2,300).*

Дар интиҳо Асирулдини Ахсекатӣ бо дуо дар ҳаққи мамдӯҳ қасидаро ба поён мебарад:

*Бод Офариғори ҷаҳон оғарингарат,  
Қ-аз оғариғагон ту беҳин оғаридаӣ (2,301).*

Ба чуз мадҳи Ҷамолуддини Хучандӣ дар девони Асирулдини Ахсекатӣ ду қасидаи дигар дар васфи Садруддини Хучандӣ суруда шудааст, ки якеш марсия мебошад. Ин марсия 26 байт буда, радифи «намонд» дорад, ки дар он шоир дарду алами худро нисбат ба даргузашти Садруддини Хучандӣ бо сӯзи зиёд баён медорад. Асирулдин Ахсекатӣ бо аз даст додани мамдӯҳ дар дидай замона дигар нишони ҳаё ва вафодориро намебинад. Зоро марги Садруддини Хучандӣ боиси ҳароб шудани бозори ҳунар гардидааст, чунки дигар қадхудое мисли ў пайдо наҳоҳад шуд:

*Дар дидай замона нишони ҳаё намонд,  
Дар синаи сипеҳр умеди вафо намонд...  
Вақт аст, агар ҳароб шавад ҳуҷраи ҳунар,  
Чун дузд фитна ҳуфра заду қадхудо намонд (2,87).*

Дар идома бо ёдоварӣ аз ҳадамоти арзишманди Садруддини

Хучандӣ ўро ҳамчун «равзай футувват», «боги ато», «офтоби ҳиммат» ва «чархи сахо» муаррифӣ намудааст:

*Эй сурати умед, чу гул хирқа кун қабо,  
К-он равзай футуввату боги ато намонд.  
В-эй шоми интизор, бидар пераҳан чу субҳ,  
К-он офтоби ҳиммату чархи сахо намонд (2,88).*

Дар ин марсия, ҳамчунин, ишора ба фарзанд доштани Садруддини Хучандӣ бо номи Ҷамолуддин ишора гардидааст, ки ин матлаб дар «Лубобу-л-албоб» ва манобеи дигаре, ки доир ба ин намояндаи Оли Хучанд матолибе баён доштаанд, низ зикр шудааст. Абёти мазкур бори дигар собит месозад, ки Ҷамолуддини Хучандӣ фарзанди Садруддини Хучандӣ буда, падару писари мазкур ашъоре ба форсиву арабӣ сурудаанд, ки дар манобеи гуногун аз онҳо нақл шудааст. Шоир аз даргушашти мамдӯҳи худ бо таассуф ёд карда, ба худ суол мегузорад, ки оё ворисе аз ў вучуд дорад ё на? Дар посух ба ин суол шоир чунин навиштааст:

*Давлат бад-ӯ намуд Ҷамоли амини дин,  
Яъне, ки чаим боз кун охир, чаро намонд (2,88).*

Дар охир дуое дар ҳаққи мамдӯҳ меқунад, ки он баёнгари иродати беинтиҳои ў нисбат ба Садруддини Хучандӣ аст ва аз Худо барои мардум сабру таҳаммул меҳоҳад, то дарди аз даст додани ин шахсиятро таҳаммул намоянд:

*Ё Раб, зи чаимасори қарам шарбате фирист,  
К-он хушгувор бодаи ҷоми бақо намонд.  
Сабре нисори синаи ин қавм кун, аз он-к,  
Он кас, ки он-ши ёфт аз ў синаҳо, намонд (2,88).*

Қасидаи дигаре, ки ба мадҳи Садруддини Хучандӣ бахшида шудааст, дорои 38 байт буда, унвони «Мадҳи Шарафулислом Садруддини Хучандӣ – раиси шофеиёни Исфаҳон»-ро дорад ва бо байти зерин оғоз мешавад:

*Эй ба вуҷуди ту зинда пайкари аном,  
Карда ҷалоли ту шаҳрбанд бар авҳом (2,214).*

Асируддини Аҳсекатӣ ба исми мамдӯҳ дар байти зайл ишора намуда, ўро ҳамчун марди кариму саҳоватпеша муаррифӣ менамояд ва ин рафтори мамдӯҳ боис гардида, то шаҳри Хучанд бо вуҷуди чунин фарзанде дар миёни муслимин аз ҷойгоҳи баланде бархурдор бошад:

*Пушти қарам Садри дин, ки бо насаби ту,  
Ёфт Хучанд ифтиҳор бар ҳама ислом (2,214).*

Сипас, ба зикри ҷандин сифати Садруддини Хучандӣ пардохта, дар зимн оид ба соҳиби фазлу дониш будани вай низ таваҷҷуҳ наму-

дааст (2,215).

Шоири мазкур пас аз ин ҳама тавсифоти ҷаззоб дар мавриди Садруддини Хуҷандӣ баёни ҳоли худ мекунад ва аз мушкилоте, ки ба сараш омада, ба ӯ муроҷиат менамояд. Ин нукта бори дигар мусаллам медорад, ки Садруддини Хуҷандӣ шуароро дар мавриди дармондагӣ сарпаратӣ менамудааст.

Ба ҷуз он чи баршумурдем, нуктаҳои дигаре низ дар қасидаҳои Асирудини Аҳсекатӣ вуҷуд дорад, ки ба далели тӯлонӣ нашудани ин баҳс ба он чӣ гуфта шуд, иктифо менамоем.

Дар маҷмӯъ, Асирудини Аҳсекатӣ бо хуҷандиёни Исфаҳон иртиботи наздик дошта, ҳонадони хуҷандиёниро ҳамчун «посбони ҷаҳон» васф намудааст. Равобити ҳасанаи ӯ, маҳсусан, бо Садруддини Хуҷандӣ ва Ҷамолуддини Хуҷандӣ боиси он гардида, ки фазилатҳои онон дар девони шоир ба ваҷҳи аҳсан таҷассум гардад. Ҷун ин нигошта бо абёти баланде аз қасидаи Асирудини Аҳсекатӣ оғоз шуд, дар охир он ашъори дуогунае, ки Асирудини Аҳсекатӣ дар васфи Хуҷанд суруда, ҳамчун ҳуслни анҷоми ин матлаб зикр менамоем:

*Забони даҳр ба насли Хуҷандиён ҳабар аст,  
Ки ҳайр бод ба насли бақо, забони Хуҷанд.  
Чу дудмони Хуҷанд аст посбони ҷаҳон,  
Худои азза ва ҷал бод посбони Хуҷанд (2,124).*

### Пайнавишт:

1. Абдулмансон Насридини Хуҷандӣ. Васфи Хуҷанд ва хуҷандиён дар шеъри форсӣ//Фаслномаи «Рӯдакӣ», №14.-Душанбе, 2007. -С. 133-146.
2. Аҳсекатӣ, Асирудин. Девон /Тасҳех ва таҳшиияи доктор Рукнуддини Ҳумоюнфарруҳ. -Техрон, Асотир, 1389.-536 с.
3. Балёнӣ, Такиуддин Муҳамад ибни Муҳаммади Авҳадӣ. Арафоту-л-ошиқин ва арасоту-л-орифин /Бо кӯшиши Забехуллоҳи Соҳибкор ва Омиаи Фаҳраҳмад.- Техрон: Маркази пажӯҳии Мероси мактуб, 1389.-5493 с.
4. Бухорӣ, Муҳаммад Авғӣ. Лубобу-л-албоб (Аз рӯи чопи профессор Э. Браун)/ Бо муқаддима ва таълиқоти аллома Муҳаммад Қазвинӣ, таҳқиқот ва таълиқоти Саид Нафисӣ.-Техрон: Ҳирмис, 1389. -1082 с.
5. Фуғронӣ Алӣ. Хуҷанд, Ол/ Донишномаи ҷаҳони ислом.-Техрон, Бунёди Доира-тулмаорифи бузурги исломӣ, 1375. -С.207-210.
6. Иззуддин Алӣ ибни Асир. ал-Комил /Тарҷумаи Абулқосими Ҳолат ва Аббос Ҳалилӣ.- Техрон, 1371.-291 с.
7. Каҷбоф, Алиакбар. Исфаҳон дар давраи Салҷуқиён.-Исфаҳон, 1389.-250 с.
8. Кисой, Нуруллоҳ. Исфаҳон ва мадрасаи Низомия /Фарҳангӣ Исфаҳон.- 1375.-С.6-12.
9. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон ва қаламрави забони порсӣ (аз оғози давраи исломӣ то давраи салҷуқӣ).-Ҷилди аввал.-Техрон: Фирдавсӣ, 1371.-717 с.

*Баҳром Раҳматов<sup>1</sup>*

## НИГОҲЕ БА ЧИЛВАИ «БАҲОР» ДАР ШЕЪРИ ФОРСИИ ТОЧИКӢ

*Нафаси боди сабо мушкфиион хоҳад шуд,  
Олами пир дигарбора ҷавон хоҳад шуд.  
Ин татовул, ки қашид аз гами ҳичрон булбул,  
То саропардаи гул нагмазанон хоҳад шуд.*

Агар дар мавриди баҳорияҳои шеъри форсӣ тавакқуф кунем, тавони як навиштаи кӯтоҳ нест, ки кулли ашъори дар васфи баҳор сурудашудаи шеъри форсии тоҷикиро фаро гирад. Аз он манзар, ки баҳор фасли ҳуррамиву нишот ва шукуфтагии табиат аст, дар шеъри форсӣ пайгирана ва бомуҳабbat васф шудааст. Дар натиҷаи он ки шеър дар таърихи тӯлонии худ ҷандин таҳаввулот ва тағайуротро аз сар гузаронида, образҳо ва унсурҳои шеър ҳам ба таҳаввулоту танаввуот дучор омадаанд, ки баҳор ва мағоҳими ба он қариб ҳам аз ин шумор берун нестанд. Аз ин хотир, дар навиштаи ҳозир кӯшиш мераҷад, ки бештар худи вожаи «баҳор» ҳамчун образпораи шеъри тоҷикӣ баррасӣ шавад ва, дар ин замина, вобаста ба сабку салиқаи суханварон ташакқули як образпораи шеър мавриди таҳқиқ қарор бигирад. Ҳол он ки дар мавзӯи «баҳория»-ҳо дар шеъри форсӣ ё дар шеъри ин ё он шоир мақолоти фаровон ва навиштаҳои гуногун зиёданд ва қамбеш ин навиштаҳо якдигарро такрор ҳам меқунанд (ниг. 1; 8; 10). Чаро ки дидгоҳҳои шуаро ва «баҳория»-ҳои онон ба ҳам шабоҳатҳои ҷашмрас доранд.

«Баҳория» дар шеъри форсии тоҷикӣ аз пайдоиши қасида, ки аз аввалин анвоъи шеъри форсист, сарчашма мегирад, вале бо итмиҳони комил метавон гуфт, ки дар китъаҳо, рубоихо ва дубайтиҳои тоҷикӣ низ шуаро аз васфи баҳор иҷтиnob накардаанд. Бо ин ҳама, симои баҳор бештар аз қасоиди аввалияи шеъри форсӣ, ба қавли Сириуси Шамисо аз «шеъри шуаро» бештар рӯнамо меқунад, то аз «шеъри урафо». Бо ин ҳама, метавон иддао кард, ки симои «баҳор» дар шеъри урафо ва шеъри ҳикмату фалсафа низ, ки байнобайни шеъри шуаро ва урафост, ба хубӣ мушоҳида мешавад.

Баҳор асосан ба маъни аслии худ дар шеъри сабки ҳурсонӣ корбаст шудааст ва бояд тазаккур ҳам шавад, ки дар шеъри ин сабк

<sup>1</sup> корманди МД «Маркази илмии Камоли Ҳуҷандӣ»

баҳоронаҳои зиёде ба назар мерасад, ки шояд дар дигар давраҳои шеъри форсӣ бо чунин вусъат истиҳом нашуда бошад. Аз қасидаи машҳури Рӯдакӣ «Омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тиб...» сар карда, то ашъори зиёди Фаррухиву Үнсуриву Ғазоириву Манучехрӣ ва ҷандин шоирони дигар силсилаи баҳорияҳо дар қасоиди сабки мазкур корбаст шудаанд. Масалан, аз Үнсурӣ:

*Баҳор омад, баҳор омад, баҳори гулузор омад,  
Хушу сарсабз шуд олам, авони лолазор омад.*

Ё ки:

*Боди наврӯзӣ ҳаме дар бӯстон бутгар шавад,  
То зи сунъаши ҳар дараҳте лӯъбате дигар шавад.*

Аз Фарруҳӣ:

*Зи боз, эй бозбон, моро ҳаме бӯи баҳор ояд,  
Калиди боз моро дех, ки фардомон ба кор ояд.*

Аз сӯи дигар, рӯчӯъ ба баҳор ва тавсифи баҳор на танҳо дар шаклҳои хурди шеърӣ, балки дар достону маснавиҳои адабиёти форсизабон ҳам як ҷузъи муҳими суханварӣ гардид. Коғист, ки рӯчӯъҳои Низомиро дар достони «Искандарнома» ба хотир биёрем (6,181), ки на танҳо ба силсилаи достонҳои дар пайравии он гуфташуда, балки ба воситай соқиномаи ӯ (аз доҳили ҳамин достон) ба соқиномаҳои дигари адабиёти тоҷик низ нуфуз кард ва, ҳатто, як ҷузъи ҷудонашавандай соқиномаҳои бузургҳаҷм ҳам гардид. Ҷунончи, бандҳои алоҳида дар таърифи баҳор ва рӯчӯъҳои соқиномасароён ба ин отифаи зебо дар бисёре аз соқиномаҳои тавили адабиёти форсӣ ба мушоҳида мерасад, ки соқиномаҳои Зуҳурии Туршезӣ (5,368), Навъии Ҳабӯшонӣ (5,268), Солики Қазвииӣ (3,225) ва дигарон аз ин шуморанд.

Шеъри сабки хуросонӣ пайванди мустақими шоирро бо ҳаёт нишон медиҳад ва, аз ин рӯ, бештар ангезаҳои ӯ ҳам бо табиат тавъаманд. Коғист, ки матлаъҳои дар боло зикршударо биёварем ё ин ки абёти дар васфи тирамоҳ сурудаи Манучехриро ёдовар шавем. Аммо зикри ин нукта ҳам зарурист, ки дар аксар маворид дар шеъри сабки хуросонӣ баҳор ва тасвири ба истилоҳ ошиқонаву пайгиранаи он аз ҷониби шуаро ба мазомини майпарастӣ дар шеър пайванд мегирад. Шояд аз ҳамин хотир аст, ки тасвири табиат дар соқиномаҳои сабки ҳиндӣ ҳам бисёр ба ҷилва омадааст. Дар шеъри шоироне, ки суханашон бештар ба ҳикмату мавъиза гароиш дорад, баҳор ба маонии фаротар аз маъни аслии худ корбаст шудааст. Масалан, Носири Ҳусрав гӯяд:

*Ҷаҳон замину сухан тухму ҷон-т дехқон аст,  
Ба киимт бояд машгул буд дехқонро.*



*Чаро кунун, ки баҳор аст, ҷаҳди он накунӣ,  
Ки то яке ба каф орӣ магар зимиstonро (7,29).*

Дар пораи мазкур манзури шоир аз айёми баҳор зиндагонии инсон аст ва зимиston ҳамон охират. Ва бояд бигӯем, ки манзури шоир айёми ҷавонӣ ҳам буда метавонад. Дар қасидаи дигари Носири Ҳусрав: «Эй рӯй дода сӯҳбати дунёро» «баҳор» комилан аз манзари дигар ҷилва медиҳад, ҷунончи:

*Шодӣ бад-ин баҳор ҷу мебинӣ,  
Чун бӯстони хусрави саҳроро.  
Барно қунаҷ сабо ба фусун акнун,  
Ин тиргашта сурати дунёро.  
То ту бад-ин фусун-ши ба бар гирӣ,  
Ин гандапир ҷодуи раъноро.  
В-аз ту ба макру афсун бирбояд,  
Ин фарру зебу зинату симоро (7,33).*

Аз абёти болоӣ пайдост, ки «баҳор» ин ҷо ба маъни ҳечмаярз будани дунё омада, шоир ба воситаи тасвир кардани он ба хонанда ҳушдор додани аст, ки ба симои зоҳирӣ дунё фирефта нашавад ва аслии ин дунёро, ки ба истилоҳи ҳуди шоир «гандапир» аст, чун баҳор тезфanoшаванда дарёбад, ки вафо надорад:

*Лекин вафо наёбӣ аз ў фардо,  
Имрӯз дид бояд фардоро.*

Бо вучуди ин, дар ҷандин абёти Носири Ҳусрав «баҳор»-ро ба маъни аслии он ҳам метавон дид:

*Ҳамчунон к-аз нами ҳаво ба баҳор,  
Шӯра гилзору бог гулзор аст (7,70).*

Ҳамчунон қасидаи «Ҷанд гӯй», ки чу айёми баҳор ояд»-и ў ба шевай шоирони сабки ҳурӯсонӣ дар тасвири табиат аст ва дар бисёр маворид тарзи гӯиши шоирони ин сабкро ба зеҳн меорад (7,97-98).

Аммо дар ашъори як идда шуарое, ба мисли Умари Ҳайём, Абулфарачи Рунӣ, Масъуди Саъди Салмон, ки замони зисташон бо Носири Ҳусрав наздик аст, як андоза ин шевай гӯиш ва тасвири баҳор бештар эҳсос мешавад. Дар шеъри шоирони маъруфи давраи салҷуқӣ ҳам, ба мисли Ҷамолиддини Абдуరраззоқ ва Камолиддини Исмоил ин падида зикр шуданист, ки ба назари мо аз сабаби дар ташбиби қасоиди мадхия корбаст шудани тасвири баҳор аст. Мисол аз Ҷамолиддини Абдуరраззоқ:

*Инак, инак навбаҳор овард берун лашкаре,  
Ҳар яке ҷун наварӯсеву дигаргун зеваре.  
Гар тамошо мекунӣ, бархез, к-андар бог ҳаст,*

*Бод чун машишотаеву бод чун луъбатгаре.  
Арзи лашкар медиҳад Наврӯзу абраси ораз аст  
В-аз гулу наргис мурод ар чун ситора лашкаре.*

Дар шеъри Саъдӣ «баҳор» бештар маънни аслии худро дорад, аммо мавридхое ҳам ёфт мешавад, ки шоир аз шукуфоии табиат ба ваҷд омада, ба мисли сӯфиён инсонро ба сарсабзии ботинӣ даъват меқунад. Чунин шӯридагиҳои ӯ як андоза аз аҳли тасаввuf тафовут дорад, зоро ӯ зимни он худи сӯфиро низ ба «бекорӣ» танқид меқунад:

*Бомдодон, ки тафовут нақунад лайлу наҳор,  
Хуш бувад домани сахроvu тамошои баҳор.  
Сӯфӣ, аз савмаа гӯ, хайма бизан бар гулзор,  
Ки на вақт аст, ки дар хона бихуфтӣ бекор.  
Булбулон вақти гул омад, ки биноланд зи шавқ,  
На кам аз булбули масти ту, бинол, эй ҳушиёр...*

Дар шеъри сӯфия як андоза мағхуми баҳор густардатар мегардад ва сӯфиёни шоир аз он (ба ҷуз аз баъзе ғазалҳо) тақрибан дар ҳама маворид маонии дигар чустаанд. Чунончи Саноӣ гуфта:

*Чун дарахти баҳор лутфи қидам,  
Обашу тозагӣ-ш карда ба ҳам (9,114).*

Ё масалан Мавлоно чунин мегӯяд:

*То нишони Ҳақ наёрад навбаҳор,  
Хок сирҳоро насозад ошкор (4,67).*

Дар байти фавқ Мавлоно аз баҳор, ки эҳёкунандай табиат аст, ҳамон нишонаи рӯзи қиёматро мебинад, ки «сирҳо»-ро ба ҷашми одамон аён месозад. Пас зери ин байт шоир аз «ҷамодӣ»-ву «ҷаводӣ»-ву «камонат» сухбат меқунад, ки ҳамагон барои тақвияти ин маъно омадаанд. Умуман «баҳор» дар «Маснавӣ» комилан ҷилоҳои наверо ба ҳуд қасб карда, ки онро аз ҳар ҷиҳат тобноктар нишон медиҳанд. Масалан, дар байти зерин:

*Андар оед, эй ҳама парвонавор,  
Андар ин оташ, ки дорад сад баҳор (4,78),*

ки аз ҳикояти «Овардани подшоҳи ҷуҳуд занеро бо тифл ва андохтани ӯ тифлро дар оташ ва ба сухан омадани тифл дар миёни оташ» аст, бо вожаи «баҳор» шоир ба ояти «Қулно йо нору кунӣ бардан ва саломан ӯало Иброҳим» (сураи Анбиё, ояти 69) ишорат меқунад. Дар байти дигар бар мабнои ҳадиси қишиғори охират будани дунё «баҳор»-ро ба маънни ҳамин қишиғоҳ истиҳдом кардааст:

*Он ки гофил буд аз қишиғи баҳор,  
Ӯ чӣ донад қимати ин рӯзгор?! (4,118).*

Дар байти дигар бошад Мавлоно баҳору ҳазонро ба дороиву но-



дории рӯхонии инсон ташбех додааст:

*Эй бародар, ақл як дам бо худ ор,*

*Дам ба дам дар ту ҳазон асту баҳор (4,121).*

Агар ба сари мавзӯи баҳор баргардем, ин мавзӯъ дар шеъри форсӣ аз ду ҷиҳат роҳ ёфтааст:

Аввал, ҷунонки ишора шуд, дар шеъри ҳамрия, ки тавсифи табиат ва майнӯширо дар фасли баҳор талқин менамояд ва аз ин дидгоҳ барои шуарои ҳамриясаро даричаи тасвири баҳорро бо базму табиати мусоид ба майнӯшӣ боз меқунад, ки тақрибан ҳама шуарои сабки ҳурӯсӣ ва бархе шуарои сабки ироқиву ҳиндӣ ҳам дар ин мавзӯъ ашъори ҷолиб доранд ва он мисраи машҳури Рӯдакӣ “Омад он навбаҳори тавбашикан”, ки Ҳофиз татаббӯъ карда – “Баҳори тавбашикан мерасад, чӣ ҷора кунам?!”, дол бар ин нукта аст.

Дувум дидгоҳ ҳамон ишқ аст, ки мавқеи асосиро дар шеъри қуҳанбунёди форсу тоҷик дорад ва бешак ҳамирмояи ин шеърро ташкил медиҳад. Мавзӯи ишқ ва таносуби он ба баҳор бисёр ҳуշоянду серистеъмол аст ва ағлаби шуарои форсу тоҷик ин мазоминро бо ҳам пайванд додаанд. Айёми баҳор, ки на танҳо табиатро бедор меқунад, балки ҷони ошиқонро ҳам бекарор месозад, пайванди мантиқии қавӣ бо ишқ дорад. Ҷунонки Саъдӣ бузургвор гуфта:

*Одамӣ нест, ки ошиқ нашавад фасли баҳор,*

*Ҳар гиёҳе, ки ба Наврӯз начунбад, ҳатаб аст.*

Аз ин рӯ, ногузир таъбирхое, монанди гул, боғ, гулистон, боғбон, сабза ва амсоли ин, ки ба мавзӯи баҳор робитаи танготанг доранд, дар шеърҳои ошиқона мақоми хоса пайдо кардаанд ва ба тимсолҳои маҳсуси адабиёти форсу тоҷик табдил шудаанд, ки бидуни онҳо шеъри форсиро тасаввур карда намешавад. Ин падидаро шуаро дар тӯли қарнҳо ба сабку усулҳои гуногун мавриди истифодай воғир қарор додаанд.

Бояд таъқид шавад, ки шуарои ориф, ки Камол аз ин қабил шоирон аст, кӯшидаанд вожагону тимсолҳои адабиёти расмии форсиро, бо рамзу истиораҳои ҷадид қабои тоза бипӯшонанд. Дар ин радиғ ашъори Шайх Камол, ки бо мантиқу таносуби қавӣ ва назокату ла-тофати баён аз соири шеърҳои шуарои ориф имтиёз дорад, мавқеи мустаҳкамеро дорост.

Аввалин ҷилда тимсоли баҳорро дар шеъри Шайх бо ҳамон рангу бӯи қадим метавон дарёфт, ки дар шеъри Рӯдакиву ҳаммаслаконаш омадааст:

*Баҳор омад, ҳабар аз май фиристед,*

*Саломи гул ба бод аз пай фиристед.*

Ё ин ки:

*Навбаҳор асту ҷавониву авони ошиқӣ,  
Гар қунун накнем тарки тавба, кай хоҳем кард?!?*

Аммо дар байти сонии Камоли Хуҷандӣ вижагии ҷолиби ашъори ӯ, ки он ҳамон ишқ аст ва саропои шеърҳои ӯро аз атри ҳузури худ оғанда медорад, эҳсос мегардад. Дар байни чунин шеърҳои Камол гоҳе «баҳор» ба ҳамон маъни аслӣ, бе ягон рамзу қиноя меояд:

*Ҳар ҷо назар андозам бе ту ба дараҳти гул,  
Аз гиря ба болояши чун абри баҳор афтам.*

Аммо гоҳе ин «баҳор» боз аз маҳбуби шоир, ки дар тамоми ғазалҳои Камол ба ӯ ишорат рафтааст, дарак медиҳад ва бо ягон ҳасониси худ аз маъшуқи ишвагару дилрабои ӯ ёдрас мекунад:

*Навбаҳорон зи гулам бӯи ту ҳуши меояд,  
Ҳамаро боғу маро рӯи ту ҳуши меояд.*

Гоҳи дигар бошад «баҳор» аз маъшуқ дарак намедиҳад, балки худ тимсоли ошиқ аст, ки саропо бевучуди маъшуқ ҳузнангезу ғамофар аст:

*Баҳор бе гули рӯяш чу абри тира, Камол,  
Баромада ба гулистону гиряҳо карда.*

Ҳарчанд истифодаи вофири қалимаи «баҳор» бо ҳамbastagии ишқ ва мазомини ба он қариб дар шеъри Камол ҷойгоҳи вежа дорад, тимсоли баҳор мұчассими дигар мазмунҳо ҳам ҳаст, ки доираи васеи истихдоми қалимаи мазкурро дар шеъри шоир мавриди назари мо нишон медиҳад. Дар абёти гуногун шоир «баҳор»-ро ба маъниҳои дигар ҳам корбаст намудааст. Масалан, дар ашъори Камол «баҳор» ба маъни «ҷавонӣ» ҳам омада:

*Баргрезони баҳори зиндагӣ омад, Камол,  
Чанд бо ҳубони гулруҳсор бозӣ мекунӣ?!?*

Ибораи «баҳори зиндагӣ», ки даъвои моро тақвият медиҳад, қиноя аз ҷавонист ва вожаи «баргрезон», ки бар ибораи фавқ афзула шудааст, ба маъни пири омадааст. Дар байти дигар шоир айнан ҳамин нұктаро боризтар ва нишонрастар ба риштai тасвир мекашад, ки аз ғафлату надомати гӯянда аз рафтани ҷавонӣ (ё умр) ва бехабар мондани ӯ аз ин гузариш дарак медиҳад:

*Рехт баҳори зиндагӣ барги ҳуду ту бехабар,  
Бар сари гул чу нарғисӣ масти шароби аргувон.*

Шояд дар байти ҳозир баҳор ҷавонае бошад, ки риндию пушти-поздани дунёро ифода карда, талқини самою рақси сӯфиёнaro ҳам дошта бошад. Барои он ки дар дигар байтҳо ҳам чунин пайванддииҳи мавзӯотро мушоҳида карда метавонем. Масалан:



*Хабаре ёфтаам аз гулу аз боди баҳор,  
Хабари ман бирасонед ба мургони чаман.  
Хабари мурғи чаман боду гулистон бошад,  
Хабари боду гулистон чӣ қунад?*

*- Дафъи ҳазан.*

*Хабаре ёфтам аз накҳати пероҳани дӯст,  
Ба ҳато ҷанд давед аз пайи оҳуи Хутан.  
Хабари накҳати ҷонон чӣ бувад?*

*- Муждаи ҷон,*

*Муждаи ҷон чӣ бувад?*

*- Сӯҳбати ақлу дилу тан.*

*Хабаре ёфтам, эй ҷавҳарӣ, аз маъданӣ лаъл,  
Ту ҷаро мераӣ аз баҳри ақиҷе ба Яман?!*

Аз забёти мазкур бармеояд, ки шоир қӯшидааст, ким мавзӯи баҳорро бо мавзӯи ишқ (ишқи илоҳӣ) пайванде ачиб ва ғайричашмдошт дихад, зеро ҷунонки мушоҳид шуд, гӯянда аз тасвири баҳор сар карда, то ба шинохти дӯст ва шинохти худ, ки дар байти охир зебою мармуз баён шудааст, сужай ғазалро мекашад. Воситаи асосии ин пайванд ҳамон вожай «хабар» аст, ки шоир нахуст аз «боди баҳор» ёфтааст, сипас ин «хабар», ки дафъи ҳузну андӯҳ мекунад аз «накҳати пероҳани дӯст» нишонаи худро зоҳир карда ва баъд аз ин накҳат аслу моҳияти «ақлу дилу тан»-ро дар иттиҳоди ҳам дарёфтааст ва ин нишонаи худро дарёфтан мебошад, ки ғояи маъруфи аҳли ирфону тасаввуф аст.

Дар бисёр ашъори шуарои сабки ҳиндӣ ҳам «баҳор» ба шеваҳои муҳталифе, ки дар боло ба барҳе аз онҳо ишора рафт, корбаст мешавад. Баҳусус дар ашъори Соиб, Файзӣ, Урғӣ, Назирӣ, Зухурӣ, Фонӣ, Навъӣ, Бедил, Мирзо Ҷалол, Зафархони Аҳсан, Нематхони Олӣ, Ганиӣ, Сарҳуш вожай «баҳор» бо ибораорӣ ва таъбирсозиҳои ҷолиб корбаст гардидааст, ки ва бештар ба ҷанбаи ҳунари шоирӣ робита дорад.

Шеъри форсии тоҷикӣ вобаста ба завқ ва ҷаҳонбинии шуаро ва равандҳои дигаре, ки ба он таъсири назаррас гузаштаанд, таҳаввул пазируфтааст ва аз ин рӯ унсурҳои шеърӣ ҳам вобаста ба мавқеи истиҳdom густариш ёфтаанд. «Баҳор» ҳам ба мисли аксари аносари серистеъмоли шеърӣ дар ҷараён ва сабкҳои муҳталифи шеър ба худ маонии гуногунро қасб кардааст, ки қисме ин маъниҳоро дар фарҳангҳо дарёфт кардан мушкил мебошад. Он чун бисёр рамзҳои шеъри форсӣ дар матн бештар эҳсос мешавад. Бисёр қалимот ва мағоҳими шеър вобаста ба ҷаҳонбиниву дарки шоирон ба худ лавну либоси тоза меғиранд ва берун аз маъни аслии худ дар адабиёт сайр менамоянд,

ки баррасии чудогонаи он имкони дарки рамзҳои шеъри шоирони ориф ва ҳакимро осон мегардонад. Чунонки «баҳор» дар бархе маворид ба маънни аслию лугавии худ омада, аммо дар мавридҳои дигар ба маъниҳои дунё, умр, давраи ҷавонӣ ва, ҳатто, ба ҳайси мағоҳими куръониву ҳадисӣ корбаст шудааст. Албатта метавон бо тафаҳҳуси бештар мазомини дигареро дар мавриди вучӯҳи маонии «баҳор» ба даст овард, аммо ин навиштаи кӯтоҳ тавони ин гунҷоишро надорад. Аз ин рӯ, тафсили мавзӯй ба баррасиҳои дигар voguzor мегардад.

**Пайнавишт:**

1. Баҳром Раҳматов. Тимсоли баҳор дар шеъри Камоли Хуҷандӣ // Паёми Суғд, № 3, 2015. -С. 102-106.
2. Камоли Хуҷандӣ. Девон /таҳияи Абдуҷаббори Суруш ва Сайдумрон Саидов. – Хуҷанд: Андеша, 2011. -631с.
3. Маонӣ, Аҳмад Гулчин. Тазкираи Паймона (Дар зикри сокиномаҳо ва аҳволу осори сокиномасароён), 1348ҳ. -617 с.
4. Мавлоно Ҷалолиддини Мавлавии Балҳӣ. Маснавии Маънавӣ. Нусхай электронӣ аз сайти [www/sufizm/ir](http://www/sufizm/ir).
5. Мулло Абдуннабии Қазвинӣ, Фаҳруззамонӣ. Майхона /Омодакунандай чоп ва муаллифи муқаддимаву тавзехот Аҳмад Гулчини Маонӣ. -Техрон, 1028ҳ. -599 с.
6. Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт /Омодакунандагони чоп Алиқул Девонақулов ва Асгари Ҷонғидо. -Ч. 5. -Душанбе: Ирфон, 1984. -478 с.
7. Носири Ҳусрав. Девон. Нусхай дичитолии Маркази таҳқиқоти роёнаии Қоимия. –Исфахон, бидуни соли нашр. -422 с.
8. Хоифӣ, Парвиз. Ҷилваи гулу баҳор дар шеъри Саъдӣ // Гузориш (нашрияи улуми сиёсӣ), шумораи 145. -С. 32-34.
9. Ҳаким Саноии Ғазнавӣ. Ҳадикату-л-ҳакика /Ба кӯшиши Мударриси Ризавӣ. – Техрон, 1362.
10. Ҷамолзода, Муҳаммадалӣ. Баҳори Эрон ва баҳория дар шеъри форсӣ // Ваҳид (мачаллаи Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ), № 5. –С. 423-426.

Замира Гаффорова<sup>1</sup>

## НАҚШИ «ТАБАҚОТИ АКБАРӢ» ВА «ТАЪРИХИ ФАРИШТА» ДАР ОМӮЗИШИ ТАЪРИХИ КАШМИР ДАР АҲДИ СУЛТОН ЗАЙНУЛОБИДИН (АСРИ XV)

Мутолеаи сарчашмаҳои адабӣ-таърихии давраи ҳукмронии Султон Зайнулобидин (1420-1470) роҷеъ ба Кашмир аз он паём мера-сонад, ки маҳз тавассути адлу инсоф ва мурувате, ки ў нисбат ба мардуми он хитта риоят фармудааст, дар таърихи ин сарзамин мақоми арчмандеро соҳиб гардида. Ҳунари давлатдорӣ ва истеъоди фитрии Султон Зайнулобидин боис бар он шуд, ки ў тавонист асоси давлати Шоҳмириёнро истеҳком бахшад ва Кашмирро ба яке аз кишварҳои орому шукуфо мубаддал созад. Маҳз дар замони Султон Зайнулобидин Кашмир аз назари сиёсӣ, иҷтимоӣ ва адабӣ пурарзиштарин ва боризтарин даврони таърихири сипарӣ намуд. Ин эътироф ва манзали таъриҳӣ ба ҳадде расид, ки давраи ҳукумати Султон Зайнулобидинро “дуррахшонтарин давраи таърихи панҷсадсолаи ҳукумати исломӣ дар Кашмир” (19, 248) ва худи Султон Зайнулобидинро “Акбари Кашмир” номидаанд, ки анҷоми пажӯҳиш дар ин арса ва бозтоби ин мақоми таърихии сарзамини Кашмир дар ин даврон мавзӯи баҳсе чудогона ва пурдомана аст. Аммо дар ин нигошта мо тасмим гирифтем, “Таърихи Фаришта”-и Муҳаммадқосим Ҳиндушоҳи Астарободии мулаққаб ба Фаришта (соли таъл 1606-1607) ва “Табақоти Акбари Кашмир” номидаанд, ки анҷоми пажӯҳиш дар ин арса ва бозтоби ин мақоми таърихии сарзамини Кашмир дар ин даврон мавзӯи баҳсе чудогона ва пурдомана аст.

Аммо дар ин нигошта мо тасмим гирифтем, “Таърихи Фаришта”-и Муҳаммадқосим Ҳиндушоҳи Астарободии мулаққаб ба Фаришта (соли таъл 1606-1607) ва “Табақоти Акбари Кашмир” номидаанд, ки анҷоми пажӯҳиш дар ин арса ва бозтоби ин мақоми таърихии сарзамини Кашмир дар ин даврон мавзӯи баҳсе чудогона ва пурдомана аст.

Қаблан бояд тазаккур намуд, ки дар робита ба омӯзиши таърихи Кашмир сарчашмаҳои зиёде ба забони форсӣ ба қалам омадаанд, ки «Таърихи Кашмир»-и Шоҳмуҳаммади Шоҳободӣ аз чумлаи ин гуна осор ба шумор меравад. Ин асари арзишманӣ тарҷумаи «Роҷатарангни»-и Калҳана (таърихи чаҳорҳазорсолаи Кашмирро фарогир аст) аз забони санскрит ба форсӣ буда, таълифи он соли

<sup>1</sup> доктори илмҳои филологӣ, профессори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров

988/1580 ба дастури Ҷалолуддин Муҳаммади Акбар анҷом ёфтааст (2, 197).

Мутолеаи осори таърихии марбут ба ин даврони Кашимир ин нуктаро мусаллам мегардонад, ки бештари кутуби таърихие, ки дар онҳо тасвири воқеаҳои замони салотини Шоҳмириён, аз ҷумла воқеоти давраи салтанати Султон Зайнулобидин ба риштаи қалам омада бошад, асосан дар замони Темуриёни Ҳинд таълиф гардидаанд. Омили аслии чунин тамоюлро доктор Офтоб Асгар чунин шарҳу тафсир намудааст: «Ба иллати ишқу алоқаи шадиде, ки императорони Темурӣ ба Кашимир доштанд, бисёре аз муаррихони замони онон ба навиштани таърихи маҳаллии ин вилоят пардохтанд» (2, 271).

Аз ҷумлаи нахустин осори комилтарин ва мустақили таърихӣ, ки ба забони форсӣ навишта шуда – «Номаи шоҳони Кашимир» ё «Баҳористони шоҳӣ»-ро (соли таъл. 1030/1620) метавон ном бурд, ки муаллифи он номаълум буда, таърихи Кашимирро аз қадимтарин айём то аҳди Ҷаҳонгир нақл мекунад (2, 271-72). Дар канори ин, «Таърих»-и Ҳасан ибни Алии Кашимирӣ (соли таъл. 1024/1615) ва «Таърихи Кашимир»-и Ҳайдармулки Ҷодура (соли таъл. 1030/1620) низ, ки дар саҳифаҳои худ таърихи Кашимирро аз аҳди бостонӣ то замони ҳукмронии Ҷаҳонгир инъикос намудаанд, аз муҳимтарин таъриҳҳои маҳаллии Кашимир маҳсуб мейбанд (2, 272- 273; 7, 692).

Китоби дигаре, ки ба таърихи Кашимир марбут мебошад, “Таърихи Аъзамӣ”-и Ҳоҷа Аъзами Диҷамарӣ (соли таъл. 1148-1160/1735-1747) ба шумор меравад. “Таърихи Аъзамӣ” аз муқаддима, се қисм ва хотима иборат буда, дар қисми дувуми он ҳолоти салотине, ки пас аз фурӯғи ислом ба мулук ва кишвардории ин сарзамин расида ва, муҳимтар аз ҳама, аз Кашимир барҳостаанд, ба қалам омадааст. Асари мазкур низ тамоми рӯйдодҳои таърихи Кашимирро аз замони қуҳан то рӯзгори муаллифи он ба таври муҳтасар фаро гирифтааст (7, 2200-2201; 3).

“Таърихи Кашимир”-и Пандит Нарайон Кул мутахаллис ба Очиз (соли таъл. 1122/1710), таърихи сеҷилдаи “Таърихи Ҳасан” – таълифи Пир Ғулом Ҳасан (соли таъл. 1305-1309/1887-1891) низ оид ба фармонравоёни сарзамини Кашимир аз аҳди бостон то замони иншои ин асар нақл мекунанд ва аз ҷумлаи осори гаронмояи таърихӣ эътироф гардидаанд.

Дар раванди куллии таърихнигории форсии Ҳинд тэъдоди таъриҳҳои умумии Ҳинд низ кам нестанд, ки дар онҳо дар баробари тасвири воқеаҳои сиёсӣ-таърихии қисматҳои алоҳидаи сарзамини пахновари Ҳинд, мақолот ё баҳшҳои чудогонае ба таърихи сарза-

мини Кашмир ихтисос дода шудааст. Ба унвони намуна «Зубдату-т-таворих»-и Нурулхаққи Дехлавӣ (соли таъл. 1014/1605) ва ё «Таърихи Ҳаққӣ»-и Абдулҳақ Муҳаддиси Дехлавиро (соли таъл. 1005/1596) мешавон ёдовар шуд. Агар мақолаи 5-уми «Зубдату-т-таворих» таърихи Кашмирро ба қалами тасвир дароварда бошад (2, 190-192), дар боби дувуми «Таърихи Ҳаққӣ» низ табақаи алоҳида ба таърихи ин сарзamin ихтисос дода шудааст (2, 163-167).

Дар маҷмӯъ, теъдоди чунин осори таърихӣ, ки дар омӯзиши ҳаёти сиёсӣ-таърихӣ, илмӣ-адабии замони Султон Зайнулобидин аз маъхазҳои муҳим ба шумор мераванд, кам нестанд ва арзиши ҳар яке аз ин сарчашмаҳо дар омӯзиши таърихи Кашмир ба унвони манобеъи мұйтамад эътироф гардидаанд.

Тавре ки гуфта омад, чун ҳадафи таълифи мақолаи мазкур муайян намудани арзиши илмии “Табақоти Ақбарӣ” ва “Таърихи Фаришта” ҳамчун маъхази муҳим барои омӯзиши ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданий замони Султон Зайнулобидин ва баррасии робитаҳои илмӣ-адабии Кашмир бо кишварҳои Эрон, Ҳурросон ва Мовароуннаҳр дар ин давра ба шумор меравад, мо бештар ба таҳқиқи ҷойгоҳи ин ду асар таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир намудем.

Дарвоқеъ, “Табақоти Ақбарӣ” ва ҳам “Таърихи Фаришта” аз маъхазҳои арзишманд ва мұйтабаре ба шумор меоянд, ки дар бозтоби авзои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Кашмир дар замони салтанати Зайнулобидин ба унвони муҳимтарин манобеъ эътироф гардида, ағлаби муҳаққиқон ногузир дар мавориди зарурӣ ба ин сарчашмаҳо муроҷиат мекунанд.

Офтоб Асғар муаллифи “Табақоти Ақбарӣ” Ҳоча Низомиддин Аҳмади Ҳиравиро “яке аз барчастатарин муаррихони давраи Темуриён Ҳинду Покистон” номида (2, 148), “Табақоти Ақбарӣ”-ро асари пуරارчи таърихие меҳисобад, ки “сабаби давоми шуҳраташ” гардидааст (2, 148). Вокеан, шуҳрати “Табақоти Ақбарӣ” бо фарогирии муҳимтарин воқеоти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии ин рӯзгор чи дар замони худ ва чи дар қуруни баъдӣ беназир буда, ин ҷойгоҳи вай аз ҷониби аҳли таҳқиқ низ эътироф шудааст. Асари мазкур дар давраи ҳукмронии Ҷалолуддин Муҳаммади Ақбар ба қалам омадааст (1002/1593), дар айёме ки тамоми қаламрави ҷуғрофии Ҳиндустони онрӯза, ки аз вилоятҳои мустақил ва ниммустақил таркиб ёфта, муттаҳид ва мутамарказ гардида буд. Маҳз таҳти тасаллuti ҳукумати ягона ва парчами воҳид даромадани аксари музофоти Ҳинд Ҳоча Низомиддин Аҳмади Ҳиравиро водор ба таълифи таърихи бузурге намуд, ки дар он воқеаҳо ва рӯйдодҳои таърихии тамоми ноҳияҳои

Ҳиндустан ба таври барҷаста таҷассум ёфтаанд.

Таърихномаи мазкур аз муқаддима, нуҳ табақа ва хотима иборат буда, барои омӯзиши ҷараёни таърихии интишори дини мубини ислом дар Ҳиндустан ва дину оинҳои гуногуни сарзамин аз замони Амир Сабуктегини Фазнавӣ то Ҷалолуддин Муҳаммади Акбар чун сарчашмаи муҳим хидмат карда метавонад.

Муаллиф дар баробари манзури иттилоъ роҷеъ ба аҳволи подшоҳони Дехлӣ, Ҷакан, Гучарот, Бангола, Малва, Ҷонпур, Синд ва Мултон табақаи ҳаштуми китобро маҳз ба салотини Кашмир ихтинос додааст. Дар он роҷеъ ба рӯйдодҳои таърихии давраи Шоҳмириён ва Ҷакҳо сухан меравад, ки дар Кашмир аз соли 747/1346 то 995/1586, яъне то замони замимаи давлати Темуриёни Ҳинд гардидани Кашмир ҳукмронӣ намудаанд. Аз ҷумла, “Табақоти Акбари” барои шинохти авзӯи аҳволи Кашмир дар замони Султон Зайнулобидин асноди гаронбаҳои таъриҳӣ пешкаш менамояд ва азбаски фарогири дақиқтарин иттилоот дар бораи воқеаҳои муҳими таърихии аҳди Султон Зайнулобидин ва тасвири ҷуғрофии Кашмир дар замони ўст, барои ононе, ки асри Султон Зайнулобидинро таҳқиқ менамоянд, маъҳаз ва манбаи умдае ба ҳисоб меравад.

“Таърихи Фаришта”-и Муҳаммадқосим Ҳиндушоҳи Астарободии мулаққаб ба Фаришта (соли таъл. 1606-1607) низ дар баробари “Табақоти Акбари” аз ҷумлаи таърихномаҳои умумии Ҳинд ба шумор меояд, ки дар зикри дину мазоҳиби роиҷ дар Ҳинд, ҷараёни таърихии интишори дини мубини ислом дар ин сарзамин, подшоҳон, донишмандон, орифон ва шоирони Ҳинд аз рӯзгори Фазнавиён то замони таълифи китоб (1015/1606) ба қалам омадааст. Китоб ба номи Иброҳим Одилшоҳи дувуми Ҷаканӣ бахшида шуда, ду маротиба таҳrir ёфтааст: бори аввал соли 1015/1606 бо номи “Гулшани Иброҳимӣ” ва бори дувум соли 1018/1609 бо номи “Навраснома”.

Муаллифи он дар 12 мақолаи асар роҷеъ ба аҳволи салотини Лоҳур, подшоҳони Дехлӣ, шоҳони Ҷакан, Гучарот, Ҳондеш, Бангол, Мултон, Синд, Малва ва ҳокимони Малибар ва машоҳии Ҳиндустан иттилоъ медиҳад, ки ҳамагӣ аз арзиш ва аҳамияти муҳим барҳурдор мебошанд. Мақолаи даҳуми китоб ба салотини Кашмир - Шоҳмириён ва Ҷакҳо ихтинос дода шудааст. Дар мақолаи мазкур муаллиф роҷеъ ба замони ҳукмронии Султон Зайнулобидин низ маълумоти муҳим манзур менамояд, ки аз аҳамияти таъриҳӣ барҳурдоранд.

Ба назар мерасад, ки ҳар ду таърихнигор кутуби хешро дар фосилаи наздик ба қалам овардаанд. Агар соли таълифи “Табақоти Акбари” 1002/1594 бошад, баъд “Таърихи Фаришта” пас аз 13 соли

он навишта шудааст. Аз муқоисай маълумоти ҳар ду таърихнигор бармеояд, ки бисёр маълумоти манзурнамудаи онон ба ҳам хеле қаробат доранд. Аз сӯи дигар, худи Фаришта таъкид бар он намудааст, ки дар таълифи асари худ аз матолиби “Табақоти Акбари” низ истифода намудааст.

Бино ба маълумоти ҳар ду сарчашма Султон Зайнулобидин дар замони салтанати нимасраи хеш агарчи натавонист Дехлиро дар тасаллути худ қарор дихад, аммо Панҷоб, Тибет ва тамоми вилоёте, ки дар канори оби Синҷҳ воқеъ ҳастанд, ба зери тасарруфи хеш даровард ва ба ин васила ҳудуди давлати Шоҳмириёнро васеъ намуд (4, 435; 17,342).

Сиёсати динии хешро барои аз байн бурданӣ тазоди эътиқоди миёни хиндувон ва мусулмонон равона намудани Султон Зайнулобидин низ аз назари муаллифони ҳар ду асар берун намондааст. Султон Зайнулобидин, ки ба қавли Фаришта «назар ба айби ҳеч тоифа на-mekard» (17, 343), қӯшиш ба ҳарҷ дод, то ки нисбати афроди ҳар як қабилаву пайрави ҳар маслаку оин эҳтиром гузошта шавад.

Бешак, ин гуна тадбири Султон Зайнулобидин омиле муҳим дар ташаккули фарҳангӣ муштарақ дар ин сарзамин ба шумор омад. Маҳз бо тақозои Султон Зайнулобидин барои озодии маросими диниву мазҳабии хиндувон тағиироти писандида рух дод ва ин тадбир боис бар он шуд, ки он хиндувон, аз ҷумла бараҳманоне, ки дар замони Султон Сикандар (1389-1418) ба иллати фишорҳои молӣ ва динӣ муҳочират карда ва, ҳатто, бадарга шуда буданд, аз нав ба Кашмир баргарданд. Дар баробари ин, Султон Зайнулобидин ин гуна бараҳманонро на танҳо аз вилоятҳои дурдаст даъват намуда, дар маобид, вазоиф ва мақомоте, ки қаблан қарор доштанд, муқаррар намуд, балки барои эшон мулкҳои алоҳида низ ҷудо намуда, онҳоро ба мансабҳои олий мушарраф соҳт (4, 436; 17, 342). Гузашта аз ин, эҳтироми Султон Зайнулобидин ба расму русуми хиндувон ба дараҷае буд, ки ў на танҳо күштани ғовро, ки барои пайравони дини хиндуия ҷонвари муқаддас ҳисобида мешуд, бартараф соҳт, балки анъанаи сати – сӯхтани занон ҳамроҳи ҷисми мурдаи шавҳаронашонро, ки дар замони Султон Сикандар мамнӯъ шуда буд, аз нав эҳё намуд (4, 436; 17, 342).

Муаллифони “Таърихи Фаришта” ва “Табақоти Акбари” ба ҷорӣ намудани ин гуна таъбиrot, ки минбаъд онро муаллифи “Таърихи Ҳасан” барқарор намудани “Сулҳи кулл” дар Кашмир ба шумор овард (18,196), назари нек доштаанд.

Ба муқобили дуздӣ муборизаи шадид бурданӣ Султон Зайнулобидин низ аз назари муаллифони “Табақоти Акбари” ва “Таърихи

Фаришта” берун намондааст. Тибқи иттилои муаррихин мутобики дастури султон ҳар чӣ аз ҳар касе дуздида мешуд, товони он бар раисони он мавзезъ муқаррар буд. Аз ин лиҳоз, Хоҷа Низомиддини Ҳиравӣ таъкид менамояд, ки дар замони Султон Зайнулобидин “дуздӣ ба қуллӣ бартараф шуда буд” (4, 436). Фаришта низ дар ин маврид навиштааст: “Ва ҳукми ом карда буд, ки дар тамоми вилоят ҳар чӣ аз ҳар қас дуздида шавад, раисони қариёт товоң диханд. Ва ба ин тақриб дуздӣ ба илтимом аз қаламрави ў барафтод” (17, 342).

Устувор ва ором будани муҳити иҷтимоиро дар ин давра муаллифи “Табақоти Акбарӣ” бад-ин алфоз ба ҳонанда манзур намудааст: «Ва бар варақҳои мис канда ва дар ҳар шаҳр гузошта буд, ки «Русуми зулм аз вилояти Кашмир барандохта шуд ва ҳар кӣ баъд аз мо бошад ва ба ин дастур омил набошад, ў донад ва Ҳудо!» (4, 436).

Соҳиби “Табақоти Акбарӣ” маҳсусан ин нуктаро таъкид менамояд, ки Султон Зайнулобидин хеч гоҳ барои ба қатл расонидани дуздон ҳукм намедод, балки «мефармуд, то занҷир дар пои эшон андохта, ҳар рӯз дар иморат кор мекарданд ва таом меёфтанд» (4, 438). Фаришта низ дар ин маврид ба гунаи зайл иттилоъ медиҳад: “Ва аз ҷумлаи одоти султон ин буд, ки ҳукм ба қуштани дузд наменамуд, балки ҳар ҷо, ки дузд меёфтанд, фармон медод, то занҷир дар пояш карда, ҳар рӯз ҷиҳати иморат санг ва гил мекашида бошанд” (17, 344).

Бо ишора ба ин санад муаллифони ҳар ду таърихнома фазилати инсондӯстии Султон Зайнулобидинро ба таври барҷаста нишон додаанд. Масалан, муаллифи “Табақоти Акбарӣ” дар тақвияти ин андеша афзудааст, ки “аз ҷиҳати он ки ҷонваре қушта нашавад, ҳукми манъи шикор карда буд” (4, 439). Фаришта низ ҷунин таъкид менамояд: “Ва меҳрубонӣ, ки дошт, мардумро ҳукм ба манъи шикор фармуд, то ҷонварон қушта нашаванд” (17, 444). Фаришта ҳамчунин афзудааст, ки Султон Зайнулобидин “дар моҳи мубораки рамазон гӯшт намехӯрд” (17, 444).

Таваҷҷуҳи бештари Султон Зайнулобидин ба талқини андешаи эҳтиром нисбат ба оину маслакҳои дигар, дар навбати аввал барои густариши пайванҷҳои қавмиву миллӣ дар миёни худи мардумони Кашмир боис омад ва дар натиҷа бар асоси ибтикори вай мемориҳо ва анвои ҳунаре ба зуҳур расидаанд, ки дар асоси омезиш ёфтани аносими фарҳангии ҳалқият ва адён тақмил ва ташаккул пайдо намуданд. Аз иттилои муаррихини мазкур равшан пайдо мегардад, ки Султон Зайнулобидин маҳз бо такя бар ҳамин суннатҳои хосаи ахлоқи давлатдории ҳуд ин тадбирро вусъат бахшида, равобити фарҳангии хешро бо кишварҳои муҳкамтар соҳт. Аз тарики

ба миён гузоштани иртиботи тичориву фарҳангӣ ахли хунарро аз ин минтақаҳо ба Кашмир оварда, дар он ҷо ба рушди фарҳанги муштарак заминаҳои муҳиме гузошт. Аз ин нуктаи назар, мутолеаи ин осор моро бар ин натиҷа мерасонад, ки дар заминаи сафарҳои муғид ба сарзаминҳои муҳталиф, аз ҷумла Осиёи Марказӣ ҳунармандон барои такмили маҳорати худ икдом намуда, онро дар фаъолиятҳои хеш дар бунёди бузургтарин ёдгориҳои Кашмир ба кор мегирифтанд. Ин, беш аз ҳама, ба завқу салиқаи Султон пайванд мегирифт, ки воеан яке аз авомили имтизоҷ ёфтани унсурҳои ҳунарии ҳалқиятҳои муҳталиф дар ин давра тавассути ба роҳ мондани робитаҳои тарафайн гардид.

Ин андешаи муҳим дар заминаи мутолеаи таъриҳномаҳои мазкур бештар равшан мегардад ва дар канори ин баёнгари он мешавад, ки муаллифони осори мазкураи таъриҳӣ низ ҳамин нуктаи муҳимро дар мавриди завқу салиқаи ӯ эҳсос намуда, баҳши муҳиме аз нигоштаҳои ҳудро ба ин мавзӯъ ихтисос додаанд. Ба таъкиди эшон Султон Зайнулобидин вобаста ба соҳибияти чунин завқи баланд ба рушди анвои гуногуни ҳунармандӣ низ таваҷҷӯҳ зохир намудааст. Ин матлаб ҳоса дар «Табақоти Ақбарӣ» ба таври густарда таҷассум ёфтааст. Муаллифи ин асар дар мавриди дар ободонии вилоят эҳтимоми тамом варзидан Султон Зайнулобидин мӯкарраран ишораҳо намудааст, ки тибқи он вусъати афзун пайдо намудани меъморӣ дар ин давра дар Кашмир равшан мегардад. Дар баробари соҳта шудани масҷиду ҳонақоҳҳо, бемористону корвонсаройҳо, боғхову роҳҳои зиёд ҷӯю каналҳои бешуморе қанда шуда, пулҳои мутааддид дар рӯи рӯдхонаҳо баста шуданд. Бар асоси иттилои соҳиби «Табақоти Ақбарӣ» метавон ҳадс зад, ки Султон Зайнулобидин бо анҷом додани чунин корномаҳои муғид дар рушди ҳаёти мадании Кашмир таъсири амиқ гузошт. Аз ҷумла, ҷое муаллиф ин матлабро ба гунаи зайл тавзех додааст: «Ва дар таъмири вилояти Кашмир ва таксири зироат ва қандани ҷӯйҳо он тавғик, ки ӯ (Султон Зайнулобидин – З.Ф.) ёфт, ҳеч қасро аз ҳуккоми Кашмир даст надода буд» (4, 435). Муаллифи «Таърихи Фаришта» низ бештар дар бораи дар ташаккули меъморӣ, бунёди боғхову қӯшкҳо ва мӯҷассамаҳо дар Кашмир нақши бузург гузоштани Султон Зайнулобидин маълумот пешкаш намудааст. Аз ҷумла, ҷое ба ҳамин мазмун зикр намудааст: «Ва дар мамлакати Кашмир ҳеч замине бе обу зироат намонд. Магар ҷое, ки алами султон ба он нарасид» (17, 343).

Аз иттилои ҳар ду сарчашма инчунин бармеояд, ки дар замони Султон Зайнулобидин дар Кашмир ҷандин соҳтмонҳои азим бунёд ва мавриди баҳрабардории умум қарор гирифтаанд, ки аксаран маҳсули оmezai аносери ҳунарии мардумони муҳталиф ва

хунармандони манотики дигар ба шумор меоянд. Аз ҷумла, муаллифони таъриҳномаҳо роҷеъ ба овардани ҷӯй ба Кӯҳи Морон ва бино кардани шаҳр аз тарафи Султон Зайнулобидинро шарҳу тафсир дода, зимнан таъкид бар он намудаанд, ки ба гайр аз шаҳри мазкур дар ин давра ҷандин шаҳрҳои нави дигар низ бино ва обод гардидаанд. Масалан, Фаришта дар ин бора ҷунин ҳабар додааст: “Султон наздик ба Кӯҳи Морон ҷӯе овард ва шаҳри нав бино карда. Ободонии он то панҷ қурӯҳ роҳ буд ва бар ин қиёс шаҳрҳои дигар маъмур месоҳт, то мардуми оянда ва равандаро таом медода бошанд” (17, 343).

Соҳиби «Табақоти Акбари» низ дар ин маврид ба таври зайл иттилоъ додааст: «Ва дар Колпур ва гайри он обҳо аз дур овард ва ҷӯйҳо қанд ва пулҳо баст ва дар ҳар ҷо, ки ў обод карда буд, уламо ва фузало ва масокинро мутаваттин соҳта, доим аз аҳволи эшон ҳабардор буд» (4, 438).

Дар баробари ин ҳамгуниҳои ҳар ду асар ҷое фарқиятҳо дар манзури аҳбори онон ба мушоҳида мерасад. Масалан, дар “Табақоти Акбари” роҷеъ ба мемориҳои оламшумули дигаре, ки дар замони Султон Зайнулобидин қомат афроҳтанд, ба монанди Зайн Ланка, ки соҳиби “Таърихи Фаришта” аз онҳо ҳамчун беҳтарин ёдгории ин давра ном бурдааст (17, 343), иттилое ба ҷашм намерасад. Дар “Таърихи Фаришта” роҷеъ ба ёдгории мазкур ҷунин аҳбор мундариҷ аст: “Ва Султон ирова намуд, ки дар ҳавзи Виранаг, ки мисли дарёе ба назар дармеояд ва ҳуккоми он ноҳия онро бастаанд, иморате бино кунад. Пас бо доноёни аср машварат кард. Пас аз тафаккур ва тааммули бисёр лоиҳа бар он қарор гирифт, ки мураббаот аз ҷӯб соҳта ва онҳоро пури санг карда, дар об гарқ кунанд ва ҷун баланд шавад, болои он иморат созанд. Ва ҷун ҷунин карданд ва сангҳо аз об ҷанд газ боло баромад, шоҳ дар он ҷо иморати олий бино кард ва аз манозил ва масоҷид ва боғи онро “Зайн Ланка” ном ниҳод. Ва филвоқеъ ба хубии он иморат шояд, ки дар кам ҷое аз олам бошад” (17, 343). Мусаллам аст, ки муаллиф бо зикри маълумоти мазкур роҷеъ ба Зайн Ланка зимнан ба корномаҳои бузурги Султон Зайнулобидин барои бунёди ҷунин ёдгориҳои беназiri таъкид варзидааст.

Дар баробари ин, гоҳе маворид ҳолоте низ ба ҷашм мерасад, ки бунёди бархе аз ёдгориҳо аз назари ҳар ду муаллиф берун мондааст. Аз ин лиҳоз, ҳарчанд муаллифони сарҷашмаҳои мазкур аз имороти маъруфтариње, ки дар замони салтанати Зайнулобидин қомат афроҳтаанд, маълумот додаанд, аммо дар ҳеч яке аз ин ду сарҷашма аз “Раҷдҳани” ва “Ҳафт зина” барин мемориҳои дигари зебои Кашимир, ки зикрашон дар “Таърихи Аъзамӣ”-и Ҳоҷа Аъзами Дидамарӣ

омадааст, маълумоте ба назар намерасад. Ҳамчунин, оид ба соҳта шудани имороту боғҳо дар Зайнапур ва Зайнагир, ки дар бораашон дар таърихномаҳои дигар маълумот мундариҷ аст (18, 193, 194), дар ҳеч яке аз таърихи мавриди назари мо иттилоъ дода нашудааст. Ва ё иттилоъ дар мавриди бунёди «Зайна даб»-ро низ дар «Таърихи Фаришта» ва «Табақоти Акбарӣ» наметавон дучор омад, дар холе ки Пир Гулом Ҳасан дар «Таърих»-и худ ин иморатро ба таври муфассал ба қалам овардааст: «Ва маҳаллаи Навшаҳра ба касрати иморот ва асвоқ ва дакокин аз худ эҳдос намуд. Ва дар он ҷо тарҳи давлатхона андохта, пойтаҳти худ муқаррар соҳт. Ва барои нишастгоҳи худ воломанзаре дувоздаҳтабақа баланд афрошт, ки дар зимни ҳар табақа панҷоҳ ҳучра буд. Ва дар миёни ҳар як ҳучра панҷсад мардум ҷулус мекарданд ва аз току равоқ ва айвону гурфаҳо аъҷубаи санъати рӯзгор буд. Номи он Зайна Даб мегуфтанд» (18, 191). Дар навбати аввал аз ин иттилоъ бармеояд, ки аллакай бунёди биноҳои баландошёна, аз ҷумла ба таъкиди муаллифи ин таърихнома 12 ошёнаи дорои панҷоҳ ҳучра аз ҳамин замон шурӯъ гардидааст.

Лозим ба зикр аст, ки яке аз тадбирҳои муҳим дар ривоҷи меъморӣ ҷалби ҳунармандон аз манотики дигар ё фиристодани ҳунармандон аз Кашмир ба дигар сарзамиҳо барои омӯзиши маҳсуб мешавад.

Иттилооти «Таърихи Фаришта» ва «Табақоти Акбарӣ» танҳо маҳдуд ба зикри ҳунари меъморӣ набуда, маълумот роҷеъ ба дигар анвои ҳунар, ба монанди мусиқӣ ва мусоидати Султон ба ташаккул ва ривоҷи он низ дар онҳо ҷой доранд, ки ин амр аз нақши сарҷашмавии таърихномаҳои мазкур дар омӯзиши авомили ривоҷи мусиқӣ дар он айём паём мерасонад. Масалан, дар ҳар ду сарҷашма роҷеъ ба Мулло Удӣ – аз шогирдони бевоситай Ҳоча Абдулқодир, ки соҳиби тасонифи машҳур буда, аз Ҳурросон назди султон омад ва удро чунон менавоҳт, ки боиси ҳушҳолии султон мегардид ва Мулло Ҷамил ном ҳофизе, ки дар сухандонӣ ва ҳушҳонӣ адимулмисл буду сонӣ надошт ва аз султон риоятҳои куллӣ ёфта буд, маълумот мавҷуд аст (4, 436; 17, 344).

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки гурӯҳе аз ҳунармандоне, ки аз дигар манотик, аз ҷумла Ҳурросон бо даъвати Султон ба Кашмир омаданд, намояндагони дигар ҳунар, хоса аҳли мусиқӣ будаанд.

Аз рӯи шаҳодати баъзе маъҳазҳои таъриҳӣ нуктаи дигари муҳиме низ аён мегардад, ки Султон Зайнулобидин барои дар сарзамини Кашмир интишор додани ҳунарҳои нафиса, ба монанди шолбоғӣ, қолинбоғиву қоғазсозӣ саҳми босазо гузошт. Маҳз, рушди

ҳамин ҳунарҳо боис шуданд, ки ӯ тиҷоратро бо Эрону Ҳуросону Мовароуннаҳр ба таври шоиста ба роҳ монад. Чун вақте Султон Зайнулобидин тӯли ҳафт сол дар Самарқанд пеши Амир Темур ба сар бурд, дар ин замон бо илму адаб ва саноёни зарифаи ҳалқҳои Эрон ва Ҳуросону Мовароуннаҳр шиносой пайдо намуд. Ҳангоми бозгашт Султон Зайнулобидин на танҳо ҳунармандони чирадастеро бо худ ба Кашимир бурд, то ки ҳунарҳое, чун қолинбофӣ, қоғазсозӣ ва қандакориро дар сарсари сарзамини Кашимир ривоҷ бахшанд, балки кашириёнро барои ҳунаромӯзӣ ба Эрон ва Ҳуросону Мовароуннаҳр фиристод, то ки онҳо ин ҳунарҳоро бо тамоми нозукиҳояш аз бар намоянд (6, 47; 11, 1326-1327).

Дигар аз масъалаҳое, ки соҳибони «Табақоти Ақбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» ба он таваҷҷӯҳ зохир намудаанд, густариши забон ва адабиёти форсӣ дар Кашимир дар давраи мазкур ба шумор меравад. Қабл аз ҳама бояд зикр намуд, ки агар интишори забони форсӣ ва адабиёти форсизабон дар Шибҳи кораи Ҳинду Покистон аз аввалҳои асри XI то имрӯз идома дошта, соҳиби таърихи ҳазорсола бошад, забони форсӣ ба Кашимир танҳо дар қарни XIV, бо барқароршавии ҳукумати исломӣ дар ин диёර ворид гашта, мавқеяти хеле қавӣ пайдо намуд.

Мардуми Кашимир то ин давра аллакай бо забони форсӣ ошнӣ доштанд, аммо дар натиҷаи ҳукмронии силсилаҳои мусулмон (асрҳои XIV-XVI) ва вуруди орифони бузург, суханварону донишмандони форсизабон ба ин сарзамин забони форсӣ нуфузи баланд пайдо намуда, ба ҳалқаи хосу ом даромад ва тавсеаву рушд ёфта, дар маҳофили адабӣ маҳбубияти тамом пайдо кард ва батадриҷ ҳамчун забони коргузорӣ ва илму адаб мақоми забони фарҳангии кишварро ба даст овард.

Султон Зайнулобидин низ ба тариқи ҷиддӣ ва бо шӯру ҳарорати фавқуллода ба нашру тарвиҷи забон ва адабиёти форсӣ дар ин сарзамин таваҷҷӯҳ намуд ва, бешак, ҳиссаи ӯ дар роҳи ба пояи забони давлатӣ ва илму фарҳанг расидани забони форсӣ дар Кашимир қалон аст.

Муаллифони таърихномаҳои мавриди назар ба иштиёқмандии тамом ва саҳовату базли Султон Зайнулобидин дар тарвиҷи забон ва адабиёти форсӣ ишоратҳо намуда, давраи ҳукумати ӯро ҳамчун яке аз бехтарин айёми густариш ва нуфузи забон ва адабиёти форсӣ дар ин сарзамин ба қалам овардаанд. Аз маълумоти онҳо бармеояд, ки Султон Зайнулобидин забони форсиро забони расмии дарбори худ қарор дод ва кӯшиш бар он намуд, то ки забони форсӣ байни ҳиндувони

Кашмир низ ривочи комил ёбад ва забони муюширати халқҳои ғайримусулмоне низ, ки дар ин сарзамин сукунат доштанд, қарор бигирад. Яке аз иқдомоте, ки Султон Зайнулобидин дар ин чода амалий гардонид, ин буд, ки ӯ пандитбачаҳоеро, ки ба мадраса дохил мешуданд, ба зери сарпарастии худ гирифта, ба онҳо моҳона медод ва пас аз итноми таълим барои эшон мансабҳои хуб ҳам муқаррар мекард (12, 66). Дар «Таърихи Ҳасан» дар ин маврид иттилои зерин дода шудааст: «Ва тифлони пандитонро улуми форсӣ таълим дода, ба кор ва хидмати мулкӣ ва молӣ машғул дошт» (18, 197). Махӯз натиҷаи чунин қӯшишу заҳматҳои Султон Зайнулобидин буд, ки уламои зиёди бараҳман ба таҳсилу омӯзиши забон ва адабиёти форсӣ гом бардошта, дар фурсате қӯтоҳ забони форсиро фаро гирифтанд.

Дар замони Султон Зайнулобидин илму адаб дар ин сарзамин ба таври умум ба пешрафти назаррасе соҳиб гардид. Азбаски Султон Зайнулобидин худ файёзи ахли илм буд ва аз арбоби илм қадрдонӣ мекард, дарбораш ҳамвора ҷойгоҳи уламои ҳиндуву мусулмон ба шумор омада, ӯ бештар бо эшон роҷеъ ба матолиби илмӣ баҳсу мунозира мекард. Ба қавли муаллифи «Табақоти Ақбарӣ» Султон Зайнулобидин «ба ҷамеъи тавоифи сӯҳбат медошт ва қасби улуму фунун намуда буд ва дар маҷлиси ӯ аз ахли дониш аз ҳинд мусулмон ҳама вакт мебуданд» (4, 435).

Фаришта низ бо тақрори айни ин маълумот навиштааст: «Ва бо ҷамеъи тавоифи мардум сӯҳбат медошт. Ва чун қасби улуму фунун карда буд, ҳамеша маҷлиси ӯ пур аз доноёни мусулмон ва хунуд мебуд» (17, 342).

Қобили тазаккур аст, ки худи Султон Зайнулобидин забони форсиро ба ҳадде хуб медонист, ки ҳатто бо таҳаллуси «Қутбӣ» гоҳо ба ин забон бадоҳатан ашъор ҳам мегуфтааст (10, 1312). Масалан, дар «Баҳористони шоҳӣ» на танҳо бо таҳаллуси Қутбӣ шеър гуфтани Султон Зайнулобидин зикр шудааст, балки муаллиф аз соҳибdevon будани ӯ ҳабар дода, намунае аз ашъори ӯро дарҷ ҳам намудааст: «Султон Зайнулобидин худ ҳам мояи шоирий ва диққати суханпарварӣ дошт ва дар ашъори худ «Қутб» таҳаллус мекард ва аз ашъори вай девоне машҳур аст ва ин матлаъ аз ӯст:

*Эй ба гарди шамъи рӯят оламе парвоне  
В-аз лаби ширини ту шӯрест дар ҳар ҳонае.  
Қутбӣ мискин гар гуноҳе мекунад, айбаш макун,  
Айб набвад гар гуноҳе мекунад девонае» (15, 298-299).*

Агарчанде дар «Табақоти Ақбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» дар бораи завқи шоирий доштани Султон Зайнулобидин иттилооте дақик

ба даст намеояд, аммо муаллифони кутуби мазкур роҷеъ ба он ки Султон Зайнулобидин забонҳои форсӣ, хиндӣ ва тибатиро хуб медонист, ишоратҳо намудаанд (4, 439; 17, 346).

Ҳар ду таърихнигор, ҳамчунин, ба ақлу хиради волои Султон Зайнулобидин таъкид варзидаанд. Аз ҷумла, бино ба маълумоти Фаришта Султон Зайнулобидин фиросату бузургӣ ба манзалае дошт, ки «ҳар навъ қазияву мушкилиро, ки оқилон аз ҳалли он очиз мешуданд, Султон дар бадеха ба файсал мерасонид» (17, 343). Ӯ ахли фазлу камолро ба дараҷаи олий эҳтиромедошт ва мегуфт: «Инҳо муршид ва қиблай моанд ва моро аз залолат бароварда, ба ҳидоят расонидаанд» (17, 343).

Овозаи хираду фазл, заковат ва адабпарвариву фарҳангпаноҳии Султон Зайнулобидинро, ки ба унвони як шаҳси фозилу донишманд ва ҳокими фарҳангдӯсту адабпарвар бо ниҳояти вусъати қалб ба ташвиқу ҳимояти шуарову ӯдабои форсӣ иқдом менамуд, Фаришта бад-ин алфоз ба ҳонанда мерасонад: «Ва шоҳоне, ки мусоири Шоҳ Зайнулобидин буданд, аз шунидани овозаи хубиҳои ӯ изҳори иштиёқи мулоқоти ӯ менамуданд» (17, 346).

Ба шеъру адаб пайванди қавӣ доштан ва шоирону адабонро бо инъому икром навоҳтани Султон Зайнулобидин ба ҳадде буда, ки муҳаққикин ӯро “дар раводориву дилчаспӣ ба шеъру адаб ва қадрдонии аҳли сухан аз Ақбар ва Муҳаммадкулӣ Кутбшоҳ пешрав” донистаанд (21, 255).

Ин дилбастагӣ ва муҳаббати Султон Зайнулобидин ба аҳли илму адаб боис омада, ки дар дарбори ӯ суханварони машҳуру донишмандони маъруфи замон, ба монанди Мулло Аҳмади Каҷмириӣ, Мавлавӣ Кабир, Мулло Порсо, Мавлоно Қодирӣ, Мулло Зиёй, Мулло Надимӣ, Мулло Фасеҳӣ, Мулло Чамил, Мулло Аҳмади Румӣ, Мулло Муҳаммади Румӣ, Мулло Нуриддин, Мулло Алии Шерозӣ, Мавлоно Ҳусайнӣ Фазнавӣ, Мавлоно Сайд Муҳаммади Мунтақӣ, Мулло Ҳофизи Бағдодӣ, Мавлоно Ҷамолуддин, Қозӣ Алӣ Сайд, Носируддини Байҳақӣ ва дигарон ҷамъ омада буданд.

Султон на танҳо аз суханварони муқими Каҷмир, балки бе-рун аз он аҳли суханро ба дарбораш даъват намуда, аз сұхбати онон баҳравар шудаву эшонро азизу икром намудааст. Ин нукта дар «Таърихи Ҳасан» ба гунаи зайл таъкид шудааст: «Ва аз билоди Ҳиндустон ва Ҳурсон уламо ва фузалои бисёр талбонида, ба маносиб ва ҷогир ҳадамоти онҳо ба ҷо оварда, ҳамвора аз файзи сұхбати онҳо фоиз мешуд» (18, 195).

Хоҷа Аъзами Дидамарӣ низ дар ин маврид ҳабар медиҳад, ки:



“Дар аҳди Султон Зайнулобидин фузалову шуарои бисёр дар Кашмир буданд, чи аз муваллиди вилоят ва чи аз мутаваллидони ин шаҳр” (6, 49).

Дар баробари зикри таваҷҷуҳи Султон ба аҳли шеър ва истифода аз фазилату дониши суханварон дар таърихномаҳои мазкур роҷеъ ба авзои адабии давр ва маъруфтарин суханварони ин замон низ иттило-оти муғифд ба даст меояд. Аз ҷумла, муаллифони «Табақоти Ақбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» аз байни теъдоди зиёди суханварону донишмандоне, ки дар Кашмир дар замони Султон Зайнулобидин зиндагӣ ва эҷод намудаанд, танҳо ҷанд нафареро ном гирифтаанду ҳалос. Аз зумраи онҳо Султон Муҳаммад Номии Кашмириро метавон зикр на-муд, ки бино ба аҳбори «Табақоти Ақбарӣ» «ҳам шоир буд ва ҳам донишманд... ва ба ҳар баҳр ва қоғия, ки меҳост, дар бадеҳа шеър мегуфт. Ва дар ҳамон лаҳза, ки аз мушкилоти илмӣ аз ў савол мекарданд, бетааммул ҳал мекард» (4, 437-438). Ҳамин гуна маълумот дар «Таърихи Фаришта» низ айнан такрор шудааст (17, 343).

Дар баробари зикри аҳли шеър, муаллиfonи таърихномаҳо аз таваҷҷуҳи амиқи Султон барои тарвичи улуми муҳталиф дар ин дав-ра сухан кардаанд. Ин нуктаро дар заминай маълумоти муаллифи «Табақоти Ақбарӣ» роҷеъ ба ҷанде аз дигар уламову фузалои ин дав-ра, ба монанди Шри Бҳат – табиби ҳозиқ метавон тасбит намуд, ки ўро «дар табобат беназир» гуфтааст (4, 436). Пас, ин иттилоъ нукта-еро барои мо равшан месозад, ки баробари ривоҷи илмҳои дигар бо мусоидати Султон илми тиб дар ин давра рӯ ба ривоҷ ниҳода будааст, ки хидматҳои шоёни ҳокими замон дар боло рафтани он ба шоистагӣ мучассам мегарданд.

Бино ба иттилои сарчашмаҳои мазкур дар ин давра Сатум (дар «Таърихи Фаришта» ва «Таърихи Ҳасан» Савум зикр шудааст) ном зирақе низ будааст, ки «ба забони кашмирӣ шеър мегуфт ва дар улу-ми ҳиндӯй саромади рӯзгор буд ва «Зайнӣ ҳарб» ном китобе тасниф карда, тамоми воқеоти султонро дар он батафсил оварда» будааст (4, 439). Ҳамин гуна маълумотро Фаришта низ дар таърихи худ зикр на-мудааст (17, 344). Метавон таҳмин кард, ки маълумоти зикрnamудai Пир Гулом Ҳасан роҷеъ ба Савум бояд дар такя ба аҳбори таърихни-горони мазкур оварда шуда бошад, аммо дар навишти унвони китоб дар ин сарчашмаҳо фарқият ба назар мерасад. Аз ҷумла, Пир Гулом Ҳасан ба таври зайл иттилоеро пешкаш намудааст: «Ва Савум ном шахсе ба забони кашмирӣ шеърҳо мегуфт. Ва дар улуми ҳиндӣ масале надошт. Ва «Зайн Чут» ном китобе дар баёни ҳолоти Султон тасниф намуд» (18, 198-199).

Аз намояндагони илму адаби замони Султон Зайнулобидин дар «Табақоти Ақбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» роҷеъ ба як нафар ҳиндӯе низ маълумотро метавон дучор омад, ки «Шоҳнома»-ро пурра азёд медонист ва китобе дар илми мусиқӣ ба номи Султон тасниф карда, бад-ин сабаб мавриди лутфу иноёти ўқарор гирифта буд. Бар асоси маълумоти «Табақоти Ақбарӣ» номи он ҳиндӯе Луди Бҳат ва китоби таснифнамудаи ўдар илми мусиқӣ «Мамак» унвон доштааст (4, 439), дар «Таърихи Фаришта» ва «Таърихи Ҳасан» исми ин ҳиндӯе Буди Бат ва номи китобаш «Зайн» зикр шудааст (17, 344; 18, 199). Аз маълумоти мазкур бармеояд, ки Луди Бҳат (дар сарчашмаҳои дигар ўро Юдбҳатта гуфтаанд) аз аввалин мусаннифони забони форсӣ будааст. Ў «Шоҳнома»-и Фирдавсиро на танҳо азёд медонист, балки бо садои дилпазир қироат низ менамуд (18, 199) ва, ҳатто, ба забони ҳиндӣ онро тарҷума ҳам карда будааст (12, 156). Тарҷумай «Ҷайнапракаша» (Равшаний Ҷайн) аз санскрит ба қашмирӣ низ ба қалами ўмутааллик аст (1, 28; 22, 16).

Таваҷҷуҳи амики Султон барои ривоҷи анвои адабиёт ва илм дар се забон – форсиву ҳиндӣ ва арабӣ ба унвони яке аз заминаҳои муҳим дар эҷоди мактаби тарҷумай осори форсӣ ба ҳиндӣ ва барьакс, инҷунин форсӣ ба арабӣ ва акси он хидмат намудааст. Маҳз ҳамин омил боис омад, ки яке аз дастовардҳои шоёни ҳаёти илмии замони Султон Зайнулобидин дар Навشاҳра (наздики Сринагар) «Дорулулум» бунёд гардид, ки баъдан маркази ишоати улуми забони форсиву арабӣ дар Кашмир гашт. Барои пешрафти ин донишгоҳ Султон Зайнулобидин аз Эрон ва Осиёи Марказӣ суханварону донишмандони зиёдеро даъват намуд. Аз чумла, Мавлавӣ Кабир, ки бо даъвати ўз Ҳирот ба Кашмир омада буд, хидмати раёсати дорулулумро бар ўҳда дошт (12, 59; 22, 16). Ин нукта низ баёнгари он аст, ки барои ривоҷ ёфтани илмҳои муҳталиф ва аз он чумла тарҷумай осор боз ҳам Султон ба ҷалби олимон дар Осиёи Марказӣ, ҳатто кишварҳои арабӣ мусоидат намуд, ки таъқидоти муаррихон ин амрро ба субут мерасонад. Ин ҷо низ нақши барҷастаи шоҳроҳи абрешим дар таҳқими пайвандҳои илмӣ ва ҷалби донишварон ба марокизи илмии Кашмир равшану возех мегардад, ки барои амалӣ гардидани ҳадафҳои Султон таъсири шоён гузоштааст. Ба ишорати ин муаллиф Шайх Исмоили Кубравӣ, Мулло Порсо, Сайд Ҳасан Мунтакӣ, Мулло Аҳмади Кашмирӣ, Мулло Ҳофизи Бағдодӣ, Мулло Чамолиддини Хоразмӣ, Мир Алии Бухорӣ, Мавлоно Басир, Мулло Юсуфи Рошидӣ аз чумлаи маъруфтарин аҳли илму адаби замон аз устодони ин муассиса ба шумор мерафтанд, ки бештари онҳо аз шаҳроҳи Бухорову Хоразм ва

Бағдод ва дигар манотик ба ин сарзамин омадаанд.

Султон Зайнулобидин чихати таълим ва аз ин роҳ густариши илми тиб «Дорушшифо» низ бунёд кард, ки тадрис дар он ҷо ба забони форсӣ ба роҳ монда шуд. Табиби машҳури замон Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Юсуф ибни Илёс, ки рисолаи тиббиаш «Кифояи мұчтҳидия» дар тамоми Ҳиндустон иштиҳор дошт, дар ин мадраса машғули тадрис буд (12, 56).

Тавре гуфта омад, дар канори таъсиси чанд муассисай маъруфи илмии марбут ба самтҳои мухталиф дар амри тарҷумаи осор низ иқдомоти шоёне аз сар гирифта шуд. Вобаста ба ин, агарчанде дар «Табақоти Акбарь» ва «Таърихи Фаришта» роҷеъ ба Дорулулум ва донишмандоне, ки дар он фаъолият доштанд, иттилоъ ба назар намерасад, соҳибони кутуби мавриди назари мо таъкид бар он намудаанд, ки маҳз бо ташабbusи Султон Зайнулобидин кори тарҷумаи осори илмиву адабӣ аз забонҳои мухталиф ба форсӣ дар Кашмир ба таври қобили мулоҳиза шурӯъ ёфт. Маълумоти муаллифи «Табақоти Акбарь» дар ин маврид ба тариқи зайл омада: «Бисёр аз кутуби арабӣ ва форсиро ба фармудаи ӯ (Султон Зайнулобидин – З.Ғ.) ба забони ҳиндӣ тарҷума намуданд. Ва китоби «Маҳабҳарата», ки аз китоби машҳур аст ва китоби «Роҷатарангани», ки иборат аз таърихи подшоҳони Кашмир аст, ба фармудаи ӯ ба форсӣ тарҷума карданд» (4, 440). Дар «Таърихи Фаришта» ва «Таърихи Ҳасан» низ мо ҳамин гуна маълумотро ба даст меоварем (17, 344; 18, 197). Аз ҷумла, Пир Ғулом Ҳасан баробари таъкид ба нукоти марбут ба тарҷумаи осор бар ин андеша низ ишорат фармудааст, ки корҳои тарҷума ва таҳқики осор ба ӯ имкон доданд, ки дар заминаи аз сар гирифтани иқдомоти мазкур барои таҳқики улуми хар миллат ва интишори он ба хубӣ парозад...» (18, 197).

Бо такя бар тазаккури ин аъмол ва дигар корҳое, ки Султон Зайнулобидин барои густариши забони форсӣ анҷом додааст, метавон ҳадс зад, ки саҳми ӯ дар густариши забони форсӣ дар Кашмир қобили таваҷҷӯҳ будааст. Ӯ барои ҷойгоҳ ва мақоми баланди сиёсиву илмӣ ва адабӣ қасб намудани ин забон дар минтақаи мазкур ибтикороте фаровон аз худ ба зухур расонидааст. Дар робита ба ин, аз ҷумла тарҷумаи осори мухталиф аз забонҳои гуногун ба забони форсӣ низ яке аз корномаҳои вай дар тарвиҷи забони форсӣ дар ин сарзамин ба шумор меравад.

Албатта, тавре маълум мегардад, иттилои маствур дар сарчашмаҳои мазкур ба таври куллӣ фарогири шарҳу тафсири тамоми хидматҳои Султон Зайнулобидин дар равнақи кори тарҷумаи

шоҳкориҳои адабиёт ба забони форсӣ намебошанд, чун ҳамаи асноди марбут ба ин ташаббусҳои ў дар ин осор дида намешавад. Аз ҷумла, муаллифон роҷеъ ба он, ки Султон Зайнулобидин назди Дорулуум «Доруттарҷума» таъсис намуда, дар он шуъбаҳои санскрит ва форсиро доир кард, ишорате накардаанд. Дар ҳоле, ки маҳз тавассути 21 намояндаи илму адаби форсиву арабӣ ва 10 нафар уламои санскрит, ки аъзои «Доруттарҷума» буданд, бо фармони Султон Зайнулобидин асарҳои барҷастаи маданияти қадими хиндувон ба забони форсӣ тарҷума шуданд. Ёдовар бояд шуд, ки шуъбаи санскрит таҳти назари пандит Бувахи Бҳут ва шуъбаи форсӣ таҳти назари Мулло Аҳмади Кашири фаъолият доштанд. Дар ин ҷода маликушшуарои дарбори Зайнулобидин – Мулло Аҳмади Кашири мақоми вежае дошт.

Тавре тазаккур ёфт, муаллифи «Табақоти Акбарӣ» ва соҳиби «Таърихи Фаришта» ҷанде аз асарҳои маъруфи дар ин давра ба забони форсӣ тарҷумашуда, ба монанди «Маҳабҳарата» ва «Роҷатарангани»-ро ном бурдаанд, аммо роҷеъ ба «Қатҳасаритасагара»-и Сомадева, шастраҳо ва ведаҳо ҳеч иттилоъ пешкаш накардаанд. Ин дар ҳолест, ки осори мазкур низ дар ин давра аз забони санскрит ба форсӣ тарҷума шуда буданд (13, 171; 14, 149; 12, 63-64).

Дар «Таърихи Ҳасан» бошад, маълумоти роҷеъ ба забони форсӣ тарҷума шудани «Қатҳасаритасагара»-и Сомадева, шастраҳо ва ведаҳоро низ метавон дучор омад, ҷунончи: «Ва кутуби вед ва шастр аз Ҳинд талабид. Ва тарҷумай он дар форсӣ нависонид» (18, 197).

Муаллифони «Табақоти Акбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» аз тарҷума шудани осори форсӣ ба забони санскрит, ки ин нукта низ ба тарвиҷи забон ва тафаккури форсӣ бетаъсир намемонд, ҳомӯш мондаанд. Ҳол он ки дар замони салтанати Султон Зайнулобидин тавассути муаррихи машҳури Кашири Шривара «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ бо номи «Қатҳакаютука» (Kathkautuka) ба санскрит тарҷума гардид ва ба хонадони кашириён ва қалбҳои мардуми адабиётдӯсту шеърфаҳми он роҳ ёфт. Маҳз бо тарҷумай шево ва ноби Шривара (1505) хонандай каширий бо образ ва симоҳои муассири қаҳрамонҳои достон ошноӣ пайдо намуд (12, 62). Ҷавохирлол Нехру ин иқдоми Султон Зайнулобидинро, ки намунаи бузургдошту эҳтироми забони форсӣ ва васоили камоли маърифати миллӣ ва истиқлоли фарҳангӣ буд, ҳамчун хидмати бузурги ў дар тарвиҷи адабиёти форсӣ дар Кашири ба қалам додааст (10, 384).

Дар канори мусоидат ба улуми дунявӣ ва илмҳои муҳталиф Султон дар ривоҷи тасаввуфи назариву амалӣ, ташаккули улуми динӣ низ иқдомоти шоёне аз худ зохир намудааст. Тавре аз маълумоти

сарчашмаҳо равшан мегардад, маҳз ба василаи хидматҳои султон чандин китобхонаҳо ва мадрасаву хонақоҳҳо барпо гардианд. Дар канори ин, дар ин сарчашмаҳо сухан дар мавриди огоҳии комили ҳуди Султон аз улуми динӣ, хоса аҳодис сухан рафтааст, ки ин амр яке аз муҳимтарин авомили ҳадамоти вай нисбат ба ривоҷи ҳадис ва дигар улуми динӣ маҳсуб мешавад. Фаротар аз ин, ўчиҳати фарогии бештари мардум аз ин илмҳо дар бунёди мадрасаҳо иқдом намудааст. Дар ин бора дар «Табақоти Акбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» ишорате нарафтааст, аммо ин нукта дар китоби «Таърихи Ҳасан» ба таври зайл мазкур аст: «Ва кутуби аҳодис аз ҳарамайнӣ-ш-шарифайн ба камоли ҳавас талаб дошта, дар мутолиаи он ҳамеша машгул мебуд. Сивои он кутуби улуми ғариба ва фунуни ачиба аз ҳар мулк талбida, муравваҷ соҳт. Ва мадрасаҳои бисёр ибдоъ фармуд» (18, 195).

Тавассути маълумоти таърихномаҳои мазкур як нуктаи дигар низ мусаллам мегардад, ки Султон дар баробари таваҷҷуҳи амик ба мутолеа ва маърифати ҳадис ба орифону сӯфиёни забони хеш қаробати маънавӣ дошта, вобаста ба ин ба онҳо меҳру илтифоти шоёне аз худ зоҳир намудааст. Аз ҷумла, дар мавриди лутфу иноёти Султон Зайнулобидин нисбати Мавлавӣ Кабир, ки пайваста мавриди инояти ўқарор дошта, мақоми устодиро соҳиб буд, нукоти фаровоне мазкур мебошад. Тибқи маълумоти Ҳасан «Мавлавӣ Кабир устоди Султон буд. Дар сиғари син ба Ҳирот рафта, таҳсили улум намуд ва Султон ба таклифи тамом ўро талбida, ба мансаби шайхулисломӣ, яъне садорат ба вай баҳшид. Ва дар Навшаҳра муттасили давлатхона барои ўмадраса бино карда ва барои вазоифи толибон алами ҷоғир муқаррар фармуд ва оламе аз таълим ва тадриси ўмустанғиз гашт» (18, 195).

Агарчанде дар «Табақоти Акбарӣ» дар ин маврид маълумоте тазаккур наёфтааст, аммо муаллифи он аз робитаҳои дучонибаи Султон Зайнулобидин бо ҳокимону подшоҳони Эрон, Ҳурносону Мовароуннаҳр ва дигар мамолик ба тарики зайл ҳабар медиҳад: »Ва султони магфур Абӯсаид Султон аз Ҳурносон аспони тозӣ ва шутурони бухтӣ ба расми ҳадя назди Султон (Зайнулобидин – 3.F.) фиристод. Ва Султон аз ин маънӣ ҳушҳол гашта, дар баробари он хирворҳои заъ-фарону киртос ва мушқу шол ва косаҳои булӯрин ва ғароиби Кашмир дар мулозимати ҳоқони марҳум равона гардонид. Султон Бахлули Лудӣ (855-894) (подшоҳи Ҳиндустон – 3.F.) ва Султон Маҳмуди Гучаротӣ (863-917) низ нағоиси мулки худ ба хидмати султон фиристода, робитаи маваддатро мустаҳкам месоҳтанд. Ва ҳоқими Маккай муazzама ва Мисру Гелон ва гайри он низ туҳаф ва ҳадоёни фиристода,

ҳамин шеваро маръӣ медоштанд. Подшоҳи Синҷ асбоб ва ашёи бисёр ба масҳуби яке аз мулозимони худ бо қасидае дар мадҳи Султон фиристод ва Султонро аз ҳондани он қасида ҳушҳолии тамом рӯй дод. Ва Дунгар Синҷ ном роҷаи Гвалиёр чун маълум кард, ки султонро ба илми мусиқӣ ва сангит (сурӯд – З.Ғ.) рағбати тамом аст, ду-се китоби мӯътабари ин фан ирсол намуд. Ва писараш Роҷа Кут Синҷ низ баъд аз падар силсилаи ихлос ва иттиҳодро маръӣ медошт. Ва роҷаи Тибат ду ҷонвари гарibi ҳушшаклро, ки ба забони ахли Ҳинд «ҳанс» мегӯянд, аз мавзеи Монсурӯр, ки оби он тағийрпазир нест, ба даст оварда, назди султон фиристод. Султонро аз дидани он ҷонварон масаррати тамом рӯй дод ва аз ҷумлаи ҳосияти он ҷонварон яке ин буд, ки чун ширро ба об маҳлут карда, пеши онҳо мегузоштанд, аҷзои шир ба минқор аз аҷзои об ҷудо соҳта, меҳӯрданд ва оби ҳолис мемонд...» (4, 440).

Дар «Таърихи Фаришта» низ дар ин маврид маълумоти зайл мундариҷ аст: «Ва шоҳоне, ки муосири Шоҳ Зайнулобидин буданд, аз шунидани овозаи хубиҳои ўизҳори иштиёқи мулӯқоти ўменамуданд. Ҳусусан, Ҳоқон Саид Абӯсаид шоҳ аз Ҳурсон аспони тозии бодпо ва астарони роҳвору аъло ва шутурони қавиҳайкали бодияпаймо барои ўҳадя фиристод. Ва шоҳ аз ин маънӣ бисёр ҳушҳол шуда, дар баробари он хирворҳои зъифарон ва қиртосу мушку атру гулоб ва сиркаву шолҳои хуб ва қосаҳои булӯрин ва дигар гароibi Қашмир ба мулозимати Ҳоқон Саид равона гардонид. Ва роҷаи Тибат аз Монсарур, ки ҳавзест машҳур ва оби он аслан тағийрпазир нест, ду ҷонвари камёб, ки “роҷҳанс” ном доштанд ва бағоят ҳушсурат буданд, ҷиҳати Султон Зайнулобидин фиристод. Ва султонро аз дидани ҷонварон ҳушҳолии тамом рӯй намуд. Ва ҳосияти он ҷонварон ин буд, ки ширро ба об маҳлут соҳта, пеши онҳо мебурданд. Аҷзои шир ба минқор аз аҷзои об ҷудо карда меҳӯрданд, то он ки оби ҳолис мемонд. Шоҳ ин маъниро тамошо менамуд ва якин донист, ки он чӣ аз ҳоси онҳо шунид, рост аст» (17, 346).

Дар «Таърихи Ҳасан» ҳамин маълумот айнан такрор шудааст (18, 200).

Таваҷҷуҳ ба ин нукта худ баёнгари он аст, ки маҳз ҳамин фазилатҳои ҳос ва нодири Султон Зайнулобидин боис гардида, ки амирону ҳокимони манотики дигар ба самти Қашмир роҳ гирифта, аз маҷмӯӣ ин дастовардҳои қаламрави сарзамини ў баҳраҳо бигираанд ва, баробари ин, ҳадоёву тухфаҳое барояш ирсол намоянд. Мутоле-аи осори таърихии мазкур мусаллам месозад, ки чунин ҷанбаҳои ғаъолияти Султон на танҳо дар «Таърихи Фаришта», балки дар ди-

гар таърихномаҳо низ мазкур аст, ки ручӯй ба онҳо низ ин матлабро мұчассам мегардонад. Аз чумла, аз маълумоте, ки дар «Табақоти Акбарӣ» мундариҷ аст, низ бармеояд, ки дар аҳди Султон Зайнулобидин равобити сиёсии дучониба, ки аз замонаҳои қадим байни Кашмир ва Эрону Хурасону Мовароуннаҳр барқарор буд, ба авчи худ расидааст. Подшоҳони мамолики гуногун ба Султон Зайнулобидин ҳадяҳои зиёд, аз қабили аспону шутурон, матоъҳои рангин вағ. тақдим мештанд. Дар ҷавоб Султон Зайнулобидин фиристодаҳоро мавриди иззату икроми фаровон қарор дода, ҳадяҳо аз гароиби Кашмир барои подшоҳони ин мамолик равона мекард.

Дар баъзе сарчашмаҳои адабӣ-таъриҳӣ ин нукта низ таъкид шудааст, ки мақсади Султон Зайнулобидин аз фиристодани ҳадяҳои зиёде ба умарои Эрону Афғонистон ва Гучароту Синд он буда, ки ў ба ин васила меҳост умаро ҷавобан ба ҳадяҳои фиристодаи ў барояш нусхаҳои хаттии кутуби адабиву диниро бо забонҳои форсиву арабӣ ва санскрит ирсол намоянд (21, 73).

Нақле мавҷуд аст, ки тибқи он вақте Шоҳруҳ Мирзо – писари Амир Темур барои подшоҳи Кашмир Султон Зайнулобидин зару зевар ва филу аспҳоро ба унвони ҳадя фиристод, Султон баъд аз тақдим ва ташаккур ҷунин навишт: «Агар ба ҷои лаъл ва ҷавоҳир иддае аз донишмандон ва фузалои эронӣ мефиристодед, мӯчиби хушҳолии бештар мегардид». Бо гирифтани ин паём тибқи иттилои сарчашмаҳо Шоҳруҳ Мирзо барои хушнудии подшоҳи Кашмир шаш нафар аз зудагони уламо ва донишмандони дарборро ба шумули китобҳо дар улуми мутадовила ба забони форсӣ ва арабӣ аз китобхонаи шахсии худ фиристод (20, 11).

Бо такя бар иттилои «Табақоти Акбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» метавон ин натиҷаро ҳосил намуд, ки дар он айём аҳли илму адаби Кашмир бо уламо ва фузалои Эрон, Хурасон ва Мовароуннаҳр робитаи наздик доштаанд ва василаи муштараки байни онҳо забони форсӣ будааст. Қишварҳои номбурда дар заминаҳои адабиёт, фалсафа, ахлоқ, одоб ва забон ба яқдигар наздик шуда ва фарҳангӣ муштаракро ба вучуд оварда буданд. Дар ин давра, ҳосатан, фарҳангӣ Кашмир ба таври амиқе таҳти таъсир ва нуғузӣ фарҳанг ва тамаддуни Эрон ва Хурасону Мовароуннаҳр қарор дошт. Агар Султон Зайнулобидинро аз бунёнгузорони фарҳангӣ муштараки Ҳинд ва Эрону Хурасону Мовароуннаҳр дар Кашмир номем, иштибоҳе наҳоҳад буд, зеро воқеан Султон Зайнулобидин дар пешрафт ва рушди Кашмир ва истеҳқоми равобити сиёсӣ ва адабии он бо қишварҳои форсизабон хидмати фаровону шоиста намудааст. Ҳоса он ибтикоре, ки Султон

Зайнулобидин дар тарҷумаи асарҳои форсӣ ва арабӣ ба санскрит ва баръакси он аз санскрит ба форсӣ дар Кашмир дар асри XV анҷом дод, танҳо бо гузашти бештар аз сад сол Ҷалолуддин Муҳаммади Ақбар дар Ҳиндустон ба амал овард. Маҳз, шарҳу тафсири чунин корномаҳои илмиву адабӣ ва ибтикори Султон Зайнулобидин дар рушди фарҳангу адаби форсӣ дар ин сарзамин моро ба ин натиҷаи муҳими илмӣ мерасонад, ки Ҷалолуддин Муҳаммади Ақбар дар ин ҷода пайрави кори ў буда, бо илҳом аз ин тадбироти вай ба рушду нумӯи фарҳангу адаби форсӣ ба рӯзгорони хеш, ҳатто нуғузи фалсафай сулҳи кулл дар заминай оштии адён ва мазоҳиб иқдом кардааст.

Баҳусус, нақши «Табақоти Ақбарӣ» ва «Таърихи Фаришта» дар омӯзиш ва баррасии пайвандҳои Кашмир бо мамолики Осиёи Марказӣ хеле муғид ба назар мерасад, зеро тавре мусаллам аст, дар замонҳои хеле дури таъриҳӣ корвонҳои тоҷирон аз Форс, Ироқ, Ҳурисон ва Мовароуннаҳр ба Кашмир ва аз Кашмир ба Эрону Осиёи Марказӣ омаду рафт доштанд. Онҳо когази Самарқанд, абрешимвориҳои Бухоро ва маҳсулоти дигарро ба Кашмир бурда ва аз он ҷо шолҳои машҳури кашмирӣ меовардаанд. Ба ғайр аз муносибатҳои тиҷоратӣ, робитаҳои илмӣ-адабӣ ва маданий байни Кашмир ва мамолики Эрон ва Ҳурисону Мовароуннаҳр низ мушоҳида мешуд. Ин пайвандҳо дар замони Султон Зайнулобидин низ дар сатҳи баланд ривоҷ дошт, ки муурӯ ба иттилооти таъриҳномаҳои мавриди баррасии мо ин нуктаро ба субут мерасонанд. Муаллифи «Табақоти Ақбарӣ» роҷеъ ба мулоқоти сафирон бо Султон Зайнулобидин ишора мекунад, ки тайи он мулоқотҳо равобит ва пайвандҳои ҳамаҷонибаи қишварҳо таъмин мешуданд. Аз ин лиҳоз, бо такя бар ин иттилои таъриҳӣ метавон таъкид дошт, ки воқеан дар аҳди Султон Зайнулобидин равобити сиёсии дучонибаи Кашмир бо қишварҳои Осиёи Марказӣ нақши муҳиме дошт. Аз сӯи дигар, равобити тиҷоратии сарзамини Кашмир бо мамолики дигар таъсири фаровоне ба фарҳанг гузошт, ки намунаи барҷастаи он дар ҷавоби ҳадяҳои амирони Самарқанду Бухоро фиристида шудани нусхаҳои ҳаттии тарҷумаҳои осор ва, ҳатто, дарҳости Зайнулобидин аз Шоҳруҳ Мирзо барои ирсоли донишмандону фозилон аз Самарқанду Бухоро маҳсуб мейёбад. Ташаккул ва таҳаввули мактаби тарҷумаи осори адабӣ аз забонҳои ҳиндиву арабӣ ба забони форсӣ ва интиқоли ин осор ба сарзаминҳои дигари қаламрави адабиёти форсӣ низ ба унвони маҳсули пайвандҳои фарҳангии Кашмир бо марокиз ва сарзаминҳои дигар муаррифӣ мешавад, ки мақоми таъриҳӣ ва фарҳангии онро ба мабнои иттилооти осори таъриҳӣ бозтоб мебахшанд.

**Пайнавишт:**

1. Абдуллоҳ, Сайд. Адабиёти форсӣ дар миёни хиндувон / Тарҷумаи доктор Муҳаммад Асламхон. - Техрон, 1371. - 282 с.
2. Асғар, Офтоб. Таъриҳнависии форсӣ дар Ҳинду Покистон (Темуриёни бузург аз Бобур то Аврангзеб). – Покистон, Лоҳур. – 1985. – 562 с.
3. Аҳмад, Эъҷоз. «Воқеоти Кашмир»: мувассақтарин манбаи таърихи Кашмир // Дониш (Сринагар, Кашмир). - 2014. - №31. – С.175-191.
4. Аҳмади Ҳиравӣ, Хоҷа Низомиддин. Табакоти Ақбарӣ. – Дар се чилд. - Ҷ. 3. - Калкатта, 1935.
5. Ашрафхон, Алим. Равобити Ҳинду Эрон аз дидгоҳи забон ва адабиёт // Қанди порсӣ. - Ҳиндустан, Дехлӣ. – 2004. –№28. – С.73-105.
6. Аъзами Дидамарӣ, Хоҷа. Таърихи Аъзами. - Сринагар, 1886.
7. Барзгар. Муҳаммад Аъзами Дидамарӣ. – Донишномаи адаби форсӣ. Адаби форсӣ дар Шибҳи қора (Ҳинд, Покистон, Бангладеш). – Ҷ.4/3, 1380, С.2200-2201.
8. Исмоилпур М. Таъриҳнависии форсӣ дар Шибҳи Қора. – Донишномаи адаби форсӣ. Адаби форсӣ дар Шибҳи қора (Ҳинд, Покистон, Бангладеш). – Ҷ.4/3, 1380. – С. 639-703.
9. Малсев Ю.С. «Таърихи Фаришта». – Энциклопедияи советии тоҷик. - Ҷ.7. – Душанбе, 1987. - С.297.
10. Неру, Ҷавахарлал. Открытие Индии: Пер. с англ. В.В. Исаковича, И.С. Кли-ванской, Д. Э. Куниной и В.Н. Павлова. -Москва: Изд. политич. лит., 1989.-Кни-га вторая.-507 с.
11. Рошидӣ, Сайд Ҳисомуддин. Тазкираи шуарои Кашмир. - Ҷ.3. – Карочӣ, 1968. – С.1045- 1577.
12. Сарварӣ, Абдулқодир. Кашмир мен фарсӣ адаб ки тарих. -Сринагар, 1968. -350 с. (ба забони урду).
13. Серебряков И.Д. Литературный процесс в Индии (VII-XIII века). – Москва: На-ука, 1979. – 160 с.
14. Серебряков И.Д. Литературы народов Индии. – Москва, 1985, - 304 с.
15. Таърихи Кашмир маъруф ба Баҳористони шоҳӣ / Тартиб ва муқаддимоти док-тор Акбар Ҳайдарии Кашмирӣ. – Анҷумани шаръии шииёни Ҷамму ва Кашмир, 1982. – 446 с.
16. Толибӣ, Абдуллатиф. Ҷанд манбаи таърихии форсии аҳди Курагониён // Мачаллаи таҳқиқоти форсӣ. -Дехлӣ, (Донишгоҳи Дехлӣ). - 1998. – С.233-253.
17. Фаришта, Ҳиндушоҳи Астарободӣ. Таърихи Фаришта. – Ҷ.2. - Лоҳур: Нивал Кишор, 1905. – С.342-347.(430 с.).
18. Ҳасан, Пир Ғулом. Таърихи Ҳасан.- Ҷ.2. – Сринагар, 1960. – 940 с.
19. Ҳӯҷҷатӣ. Таърихи Фаришта. – Донишномаи адаби форсӣ. Адаби форсӣ дар Шибҳи қора (Ҳинд, Покистон, Бангладеш). – Ҷ.4/3, 1380, - С.634- 635.
20. Шамсиiddин. Сайре дар адабиёти форсӣ // Дониш. - №5. – 11.
21. Hasan, Mohibbul. Kahsmir under the Sultans. - Calcutta, 1959.
22. Tikku G. L. Persian poetry in Kahsmir (1339–1846). - Berkelly, Los Angeles, 1971. - 321 p.

*Маъсумаш Маъданкан<sup>1</sup>*

## ВЕЖАГИҲОИ МУМТОЗИ ШЕЪРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ

*Эй ибтидои дардат ҳар дардро ниҳоят,  
Ишқи туро на охир, шавқи туро на гоят.  
Гар дафтари ҳадисам пур хуни дил набудӣ,  
Ин гуфтаҳо накардӣ дар ҳар диле сироят.  
Дар мочарои ишқат илму амал нагунҷад,  
Он ҷо, ки қиссаи туст, чӣ ҷои ин ҳикоят?!*

Камоли Хуҷандӣ, шоири ширинсухани мактаби ироқӣ, мисли бештари шоирони ин мактаб, қолаби ғазалро бар қолабҳои дигари шеърӣ тарҷҳо додаву барои баёни маонӣ дар ишқу ирфон, тарбияту ахлоқ ва мавъизаву ҳикмат аз ғазал истифода кардааст. Ғазалҳои Камолро аз назари муҳтаво ба муҳаққиқона, ҳикамӣ, ошиқона ва риндана метавон тақсим кард.

Ғазалҳои муҳаққиқона ҳовии андешаҳои тавҳидиву ҳақҷӯёнаи шоир ва маъмулан бо ҷошни ишқ ҳамроҳ аст. Камол дар байте ин гуна ғазалҳои худро «асорори Ҳудо» меномад:

*Инҳо на мақолати Камол аст,  
Асрори Ҳудост ин, ғазал нест.*

Аз намунаҳои олии ин қисм ғазалест, саршор аз андешаҳои худоҷӯёнау имонӣ, ки ҷанд байте аз онро сарлавҳаи ин мақола соҳтам.

Дар ғазалҳои ҳикамӣ сухан бар асоси мавъизаву ҳикмат ва ибрату эътибор аст. Меҳвари аслии ин гуна ғазалҳо тавсия ба инқитоъву тарки тааллуқоти дунявӣ ва буридан аз вобастагиҳои нафсонӣ аст. Шоир дар ин гуна ғазалҳо низ ишқро роҳбару роҳнамои инсон медонад. Намунаи ин навъ ғазалест ба матлаи:

*Раҳ гушуданд, бор барбандед,  
Хештан зери бор мансандед.*

Дар ғазалҳои ошиқона мавзӯи аслӣ ишқу мазомини сӯзу гудозу бекарории ошиқона ва суботу пойдорӣ дар ишқ аст, ки ба муқтазои машраби Камол сибғаи ирфонӣ мепазирад. Саҳми ғолиби ғазалиёти шоир аз ин навъ аст.

Ғазалҳои риндана дар мояҳои риндаву маломатист ва меҳвари онҳо риёситетӣ, эъроз аз зуҳди риёй, сарзаниши муддаиёни бехабар ва

<sup>1</sup> доктори забон ва адаби форсӣ (ЧИЭ)



ситоиши ишқу сармасстӣ аст. Намунаҳои он дар девони Камол фаровон аст. Аз чумла, метавон ба газале ишора кард ба матлаи:

*Мо дар ин дайр фитодем ҳам аз рӯзи аласт,  
Ринду девонаву қаллошу ҳароботиву масть.*

**Вежагихои мумтози шеъри Камоли Хучандӣ.**

Тозагиву навоварӣ. Яке аз вижагихои шеъри Камол навҷӯиву гаробати мазомин ва таркиботу таъбирот аст. Ба гуфтаи худи ў ҳамин гаробат мояи дилпазирии шеъри ў шудааст:

*Камол, гуфтаи ту дилпазир аз он маънист,  
Ки маънии суханонат гаробате дорад.*

Таркиботи тоза, ташбеҳоту истиороти бадеъву нағз, мазомину таъбироти ҷадид дар ғазалиёти ў бисёр аст. Бо тасарруф дар порае аз мазомини ашъори шоирони пешин, ба онҳо рангу рӯй нав ва дилнишинӣ бахшидааст. Филмасал, маъруф он аст, ки боди сабо бо навозиши худ гулҳоро мешкуфонад, vale Камол аз боди сабо меҳоҳад, ки гулро, ба ҷурми иддаи баробарӣ бо ҳусни дӯст танбех қунад (ғазали ба матлаи: «Гул лофи ҳусн бо руҳи он сарвқад задаст...»), ё бастани зулфи дӯстро кайфари дуздии дилҳо медонад ва мегӯяд: «Дузди дилҳост сари зулфи ту, з-онаш бастанд...».

Ҳамчунин, бастани даҳонаи шишаи гулобро ба далели лофزادан ва рақобати гулоб бо накҳати ёр медонад:

*Хост бо накҳати ту дам занад аз шиша гулоб,  
Бизадандаш ҳама бар рӯю даҳонаи бастанд.*

Ва дар тарҷехи ҷамоли ёр бар моҳи осмон моҳро дузде меҳонад, ки барои рабудани ҳусни ёр ҳар шаб саре ба равзани ў мекашад:

*Моҳ дуздӣ мекунад ҳубӣ зи ту,  
З-он дарояд ҳар шабе аз равзанат.*

Ва бо зарофат сардии маҷлиси муддайёни бехабар аз ишқро васф мекунад:

*Ошиқе рӯзе ба саффи воизи мо по ниҳод,  
Як ба як ангуштҳои по-ш сармо бурду рафт.*

Ё зардии ҷеҳраи худро қоҳе меҳонад, ки ғами дӯст қоҳи гулхонаи дилҳоро аз он мебарад ва ё давидани ашқро бар ҷеҳраи худ мӯчиби обиларӯ шудани пои он медонад ва далели камсухани (фурӯбастагии) гунчаро шармандагӣ пеши даҳони дӯст меҳонад:

*Ғамаши ҳар кӯҷо дар диле хона соҳт,  
Барои гил аз рӯи мо қоҳ бурд.*

\* \* \*

*Чу ашқро зи давидан ба по зад обилаҳо,  
Раҳо қунам, бари он остоң фуруд ояд.*

\* \* \*

*Гунча пеши даҳанат лаб ба ҳадисе нагушуд,  
Расми хиҷлатзадагон аст, бале, камсухани.*

**Хусни матлаъ.** Яке аз ҷозибаҳои шеъри Камол ҳусни матлаи ғазалиёти ўст. Пайдост, ки он чи дар назари аввал, бо таварруки девони шоирон моро ҷазб мекунад, зебоии ашъор аст. Дар интиҳоби ашъор, бештар ба ҳусни матлаъ таваҷҷӯҳ мешавад. Камол ҳуд дар матлаи ғазале ба ин нукта ишораи зариф дорад:

*Матлаи ҳусну ҷамол аст офтоби рӯи дӯст,*

*Ҳусни матлаъ бин, ки дар матлаъ ҳадиси рӯи ўст.*

Аз матлаъҳои зебои ғазалиёт ду намуна нақл мешавад:

*Машнав, ки маро беҳ зи ту ёри дигаре ҳаст,*

*Масмӯъ набошад, ки зи ҷон дӯсттаре ҳаст.*

\* \* \*

*Бо ёди лабат соқӣ чун май ба қадаҳ резад,*

*Сад кушта ба як ҷуръа аз хок барангезад.*

**Табиат.** Яке аз ҷояҳои зебоиву ҷозибаи шеъри Камол ҳузури табиат дар шеъри ўст. Гул ба танҳоӣ дар ғазалиёти Камол нақшे рангину дилангез дорад ва ҳусни матлаи шумори бисёре аз ғазалҳои ўмархуни ҳузури гулу районҳои бӯи хуши табиат аст. Дар «Девон»-и Камол ба ғазалҳои бармехӯрем, ки гулҳову раёҳин мазмунсози байтбайти онҳо шудаанд ва аз сухани шоир роиҳои рӯҳпарвар ба машом мерасад. Масалан, ғазале ба матлаи:

*Гул шукуфту боз нав шуд аҳдҳо бо рӯи дӯст,*

*Шоҳи гул, ё Раб, ҷӣ мемонад ба рангу бӯи дӯст.*

-машоми ҷони хонандаро аз атри гулу сунбул ва сарву нарғису районҳони он сармасӣ мекунад.

Ғазалҳои мутааддиде дар «Девон»-и Камол бо вожаи «гул» шурӯъ мешавад, аз ҷумла:

*Гул ба сад лутф бидид он бару тиндошт тан аст,*

*Шакли ҳуд дид, ҳамон гуна равон дар бадан аст.*

\* \* \*

*Гул аз пероҳанат бӯе шунидаст,*

*Гиребон аз барои он даридаст.*

\* \* \*

*Гуле чун сарви мо дар ҳар чаман нест,*

*Агар бошад, ҷунин нозукбадан нест.*

**Ташибеҳ.** Шояд бузургтарин ҳунари Камол дар ташбеҳоти нағзу пурҷозибаи ўчилағар шуда бошад. Камтар мазмуне дар шеъри ўфориг аз ташбеҳ баён шудааст. Гоҳе маълумоти мутанаввеи шоир



чошний ин ташбех шудааст. Камол ғами ёрро дар дили танги худ ба «фуруд омадани фавчи жола ба авчи гунча» ташбех мекунад, канор рафтани зулфи ёрро аз рухсор бо «яғмо додани Руму парешон кардан Шом» қарин месозад, гесувони мушкини дўстр бар гардани ў «хирочи Хутан», ки «бути Чин» барои ў оварда меҳонад, таманной дўстро дар дили худ «мехмони ҳамешагӣ» медонад ва гиряи ошиқ дар даври ҳусни ёр «борон реҳтани бод дар мавсими гул»-ро ба ёди ў меварад:

*Чу фавчи жола, ки ояд ба авчи гунча фуруд,  
Ғами ту дар дили танг онҷунон фуруд ояд.*

\* \* \*

*Ҳусни ҷаҳонгират чу кард он зулф дур аз пеши рӯй,  
Додӣ ба яғмо Румро, кардӣ парешон Шомро.*

\* \* \*

*Мушк бар гардани он турки Ҳито чист зи зулф,  
Бути Чинаш магар оварда хироҷи Ҳутан аст.*

\* \* \*

*Мардум ба даври рӯи ту дар гиряанд аз оҳи ман,  
Шарт аст борон реҳтан дар мавсими гул бодро.*

Ибдоъ ва ибтикори Камол дар овардани изофаҳои маҷозӣ низ буъди дигари ўст – таркиботе изофиӣ, чун «шатранчи ғам», «димишқи дид», «мисри дил», «савори ашқ», «соқии ишқ», «паймонаи номус», «чамани чон», «гунчай шодӣ», «ташрифи бало», «ҳавасободи дил», «дорухонаи дард», «зиёфатхонаи дард» ба шеъри ў гаробату ҷозибаи дигар бахшидааст.

Тамсил яке аз вежагиҳои асосии сабки хиндӣ аст. Шоирони ин мактаб умуман аз ин санъат барои тавҷех, таълил, таъқид ё эзоҳ бахра мечустанд. Аммо пояҳои тамсил пеш аз он (дар) шеваи шоирони Озарбойҷону сабки ироқӣ гузошта шуда буд ва бузургоне, чун Анварӣ, Хоқонӣ, Низомӣ, Саъдӣ ва дигарон аз он барои баёни маонӣ истифода кардаанд. Аммо истифодаи Камоли Ҳуҷандӣ аз ин шева кайфияте хос дорад: манбаи аслии тамсилоти Камол мушоҳидоту таҷриботи ў дар зиндагии иҷтимоӣ, эътиқодоти мардум ва, ҳамчунин, таҳайюлу эҳсоси шоиронаи ў ва гоҳ таъриху ривоёту афсона аст. Камол бештар дар moyҳo ва мазомини ошиқона тамсил ба кор мебарад. Ҷолибтар он ки дар таъииду тавҷех ва таъини мағоҳими гиной аз тамсилҳои ахлоқиву тарбиявӣ ва иҷтимоӣ бахра мечӯяд. Лутфи ин тамсилҳо чун бо ташбехоти зебо ва музмар дармеомезад, дучандон мешавад. Лузуми парҳези бемор аз пурхӯрӣ, забунгириву гадоозории саги хона, барбод рафтани обрӯ бар сари май, камбаҳо будани зира

дар Кирмону мушк дар Хутан, густохии мардуми нодон, ба шумор дарнаёмадани барги дараҳт, раҳ гум накардани қофила дар шаби маҳтобӣ, мушкили омӯхтани дурӯгарӣ ба маймун (ишора ба ҳикояти Калила), бетобии дараҳти гул дар сармо, нарафтани сиёҳӣ бо шустушӯз аз ҷеҳраи занғӣ аз ҷумлаи аносери мазмунсоз дар тамсилҳои Камол аст. Тамсилоти ашъори Камолро метавон ба тарбиятигу ахлоқӣ, интиқодиву иҷтимоӣ, таҷрибиву ҳиссӣ, таҳайюливу эҳсосӣ тақсим кард, ки ба нақли намунаҳое аз ҳар навъ иқтифо мекунем.

Ахлоқиву тарбияти:

*Бе лабат гар шуд лаболаб согари ашкам, равост,  
Аввалин чизе, ки рафт андар сари май, обрӯст.*

Интиқодиву иҷтимоӣ:

*Аз сари қӯй ту ҳаргиз нашавад дур, Камол,  
То дари марг зи дарюза гадо бас нақунад.*

Таҷрибиву ҳиссӣ:

*Кӯҷо дуруст кунанд аҳли зуҳд таҳтаи шиқ,  
Ки мушкил аст ба маймун дурӯгарӣ омӯхт.*

Таҳайюливу эҳсосӣ:

*Ошиқу дидорро дидор орад дар хурӯши,  
Андалеб аз шавқи гул фарёду зорӣ мекунад.*

Дар ғазалиёти Камол илова бар тамсил, масалҳои пурмаънное ба суратҳои зер метавон дарёфт, масали соир ба айни иборат, мазмуни масал, ашъоре, ки худ масал шудаанд. Масали соир:

*Гар ба нозам қушиӣ, макун таъхир,  
Ки зи таъхир бими оғот аст.*

Мазмуни масал:

*Дар ҳақи мо, эй рақиб, ҳар чӣ ту ҳоҳӣ, бигӯ,  
Нест ба ҳамҷун туе беҳ зи ҳамӯшиӣ ҷавоб.*

Шеъри масалшуда:

*Манъи Камол аз ошиқӣ, ҷони бародар, то ба қай?  
Панди падар монеъ нашуд расвои модарзодро.*

*Инъикоси маълумот.* Яке аз вижагиҳои осори адабӣ (умуман аз назму наср) дар даврони шоирии Камол инъикоси маълумоту иттило-оти шоирону нависандагон дар осори онҳост.

Баъзе аз удаво дар ин роҳ ифрат кардаанд, ки мӯчиби душвории фаҳми осори онон шудааст. Изҳори маълумот низ дар шеъри Камол дида мешавад. Аммо ин шоир ба ҳилоғи Ҳоқониву Низомӣ ва Муҷири Фалакӣ гирди ифрат нагашта ва ба овардани матолиби содаи улуми рӯзгори худ иқтифо кардааст. Аз навъи истилоҳоти марбут ба навоҳо ва мақомҳои мусиқӣ, тибу доруҳои гиёҳӣ, нуҷуму афкори

он, хату хушнависӣ, шатранҷу нарду румузу фунуни онҳо. Гоҳе низ ишороти таъриҳӣ зимни ташбеҳоти мундариҷ дар ғазалиёти ў дида мешавад. Намунае аз ин ишорот «таваҷҷӯҳ ба сарзамини Шом дар айёми фитна» ва «овардани хироҷи Хутан аз Ҷин» дар абёти зер аст:

*Дигар ба зулфи ту хоҷам зи ҷаври гамза гурехт,  
Ки даври фитна таваҷҷӯҳ ба сӯи Шом хуш аст.*

*Мушиқ бар гардани он турки Ҳито чист зи зулф,  
Бути Ҷинаи магар оварда хироҷи Хутан аст.*

*Инъикоси аҳволи иҷтимоӣ.* Яке аз қавоиди осори шоирони мо самари вучуди ишороти иҷтимоиву фарҳангӣ дар онҳост. Ҳоқонии Шарвонӣ аз ин назар имтиёзе хос ва мунҳасир ба фард дорад. Инъикоси масоили иҷтимоӣ дар шеъри Камол низ назаргиру тааммулангез аст ва метавонад сари нахе аз авзои иҷтимоии рӯзгори ў ба даст диҳад. «Гаронии писта дар айёми ид», «додани меваи нарасидаву ҷигар ба гадо», «ҷон боҳтани расанбозон бар сари бозӣ», «озод кардани зиндониён дар ид», «ҳад задани масти», «боҷ додан аз дехи обод ба шаҳна», «буридан дasti дузд», «мевадуздӣ аз бοғ дар партави моҳтоб» ва «раг задани фассод» намунаҳое аз ин даст дар шеъри Камоланд:

*Писта ҳар сол гарон будиву бодом бақадр,  
Аз лабу ҷашми ту ин ид ҳама арzon шуд.*

*Биёр себи зақан, гарчи нуқраи хом аст,  
Ки бοғбон ба гадо ҳар чӣ хом, мебахшад.*

*Зи хони васли ту то бо мани гадо чӣ расад,  
Ба ҷуз ҷигар ба гадоёни бенаво чӣ расад.<sup>1</sup>*

*Чун расанбоз, ки ҷон бозаду сар ҳам бар сар,  
Ман ба зулф сару ҷон низ ҷунон хоҷам боҳт.*

*Ҷонам аз ғам раҳон, чу ид расид,  
Ид зиндориён кунанд озод.*

*Ба ҷашму ғамза мағармо, ки мастро бизананд,  
Ба як-ду масти чӣ нисбат, ки эҳтисоб дихӣ.*

*Камол, шаҳнаи шиқ аз дили ту донии хост,  
Чӣ гуна боҷи нағис аз дехи ҳароб дихӣ.*

*Дуздида ҳусни Юсуф диданду каф буриданд,  
З-ин шева дасти дуздон доим бурида бошад.*

<sup>1</sup> «ҷигар» ба хуни ҷигар ва ғусса низ ихом дорад.

*Пеши рух аз рақиб бинӯшон беҳи закан,  
К-аз бод мева дузд ба маҳтоб мебарад.*

*Аз пайи раг задан ар кор ба фассод афтад,  
Нест устодтар аз гамзаи ӯ неизане.*

Дар шеъри Камол, ки гоҳ ба баъзе аз одобу русуми хонақоҳӣ низ бармехӯрем, назири «мӯй гирифтани ҳарсолаи пир аз муриди» ва «муридгирии пирон».

*Шавқи лабат ба майкадааш бурд мӯкашион,  
Пире, ки аз муриид ҳамасола мӯй гирифт.*

*Пири муридгир чу лӯлисифат фитод,  
Мӯи касон чу оинадорон ба ҷид гирифт.*

Инъикоси боварҳои мардумӣ. Дар ашъори Камол метавон нишонаҳое аз боварҳои мардумӣ суроғ гирифт. Эътиқод ба «рафтани парӣ ба сӯи мардум ба сабаби бӯ», «дар шиша кардани парӣ», «робитаи девонаву ҳилоли моҳ», «сӯхтани катон аз моҳтоб», «ҳамду сура хондан барои мурда» намунаҳое аз инъикоси эътиқодоти мардум дар ғазалиёти Камол аст:

*Биниҳам уди дили сӯхта бар оташи шавқ,  
Гар бидонам, ки паривор ба бӯ меояд.*

*Дил шишиаест ҷои ҳаёли ту, эй парӣ,  
Қардӣ парӣ ба шиша, ҳамин аст соҳирий.*

*Аз зулфи хеш дилро занҷир кун муҳайё,  
Гар абруяят намояд девонаро ҳилоле.*

*Дили ман бе маҳи рӯи ту сӯзон  
Чу катон аз вуҷуди моҳтоб аст.*

*Бар ту, гуфтӣ, суре ҳонам, чу мири,  
Мурдаму «алҳамдуиллаҳ» ҳам нахондӣ.*

Камол ва Ҳофиз. Шабоҳати шеъри Ҳоча Камол бо шеъри Ҳочаи Шероз назаргир аст. Бисёре аз латоифи орифонаву мазомини ринданӣ Ҳофиз дар шеъри Камол низ дида мешавад. Таркиботу истилоҳоти муштараки ашъори ин ду шоир фаровон аст. Дар бисёре аз ғазалҳо ташобеху вазну радибу қофия ба ҷашм меҳӯрад.

Ҳатто, баъзе аз иборот айнан дар ашъори ҳарду шоир такрор шудааст. Боре вуҷӯҳи иштирок ҷандон аст, ки баррасии он мачоли дигар меҳоҳад. Дар ин ҷо танҳо ба зикри намунаҳое аз ин шабоҳатҳо қаноат меқунем.

*Риёситетӣ. Яке аз мояҳои аслии ғазалиёти Камол маломати ри-*



ёву зухди риёй аст, ки дар он бо ашъори Хочай Шероз шабоҳати комил пайдо мекунад. Камол низ ҳамчун Ҳофиз бо муддаиёни дурӯгини зухд сари носозгорӣ дорад ва ононро ба боди сарзаниш мегирад ва бар он аст, ки ин муддаиёни худбин, то машоми чонашон бӯе аз ишқ набурда, аз руунати нафс ҳалосӣ наҳоҳанд ёфт. Камол ин бехабаронро маҳрум аз дарди асрори ишқ ва аз номаҳрамони боргоҳи баланди ишқ медонад ва бар бесабрии онон таассуф меҳӯрад ва ононро чун хас сазовори оташ мешуморад.

Тақобули зухду риндӣ дар ашъори Камол, дарвоҷеъ, тақобули ҳаққу ноҳақ ва ҳалолу ҳаром аст. Шавоҳиди ин маънӣ дар ашъораш фаровон аст ва дар ин ҷо ба нақли чанд фикра аз онҳо баҳс мекунем:

*Зоҳид зи ту пӯшад назару ақл фурӯшад,*

*Ин бехабаронро нигар, он бебасаронро.*

\* \* \*

*Ҷӯяд аз сӯҳбати мо зоҳиди турҳила гурез,*

*Тоқати панҷаи шерон набувад рӯбаҳро.*

\* \* \*

*Зоҳид аз шаҳри ишқ раҳт қашид,*

*Ақл бифканд рустоиро.*

\* \* \*

*Зоҳидон камтар шиносанд он чӣ моро дар сар аст,*

*Фикри зоҳид дигару савдои ошиқ дигар аст.*

\* \* \*

*Чаими зоҳид нашавад пок зи худбинии хеши,*

*То ҷу мо сурма зи хоки қадами ӯ накунад.*

\* \* \*

*Зоҳид аз рӯи ту то ҷанд маро тавба дуҳад,*

*Гӯ: раҳо кун, ки Ҳудояши зи риё тавба дуҳад.*

Иштироки вазну қоғия. Бисёре аз ғазалҳои Камол дар вазну оҳанг ва радиғу қоғия бо ғазалиёти Ҳофиз ҳаммонанд аст. Илова бар он, таъбироти муштарак низ дар онҳо дида мешавад, ки таъйиде дигар бар таъсиру таассури ду шоир аст. Инак, шавоҳиде аз ин боб:

Ҳофиз:

*Ҳуснат ба имтилоқи малоҳат ҷаҳон гирифт,*

*Оре, ба имтилоқ ҷаҳон метавон гирифт.*

Камол:

*Зулфи камандафканат иқлими ҷон гирифт,*

*Бо ин каманд рӯйи замин метавон гирифт.*

Ҳофиз:

*Он ёр, к-аз ӯ ҳонаи мо ҷои парӣ буд,*

*Сар то қадамаш чун парӣ аз айб барӣ буд.*

Камол:

*Он ёр, ки пайваста ба мо дилнигарон буд,  
Машгул ба мо буду малӯл аз дигарон буд.*

Хофиз:

*Он турки паричеҳра, ки дӯши аз бари мо рафт,  
Оё чӣ хато дид, ки аз роҳи хато рафт.*

Камол:

*Он шӯҳ, ки рафт аз бари мо, боз қучо рафт,  
Дур аз назари аҳли вафо, боз қучо рафт?!.*

Таркиботу истилоҳот ва таъбироти муштарак. Таркиботу истилоҳоте, чун «хирқаи солус», «пашминапӯш», «килми назар», «аҳли назар», «ҳотири отир», «пири мугон», «замими мунир», «шамъи Чигил», «кӯтаҳостин», «он», ки дар ашъори Хофиз таъбироте калидӣ башумор меоянд, дар ғазалҳои Камол низ корбурди васеъе доранд, ки дар ин ҷо ба унвони намуна барои истилоҳи «он» нақли шоҳид мекунем:

«Он»-и Хофиз дар шеъри Камол низ манзалате дигар дорад. Камол низ чун Ҳоча Шероз «он»-ро бар ҳусн тарҷех медиҳад. Дар байте ҷамъияти ҷамоли ҷононро бо ҳоме зариф нишоне аз «он»-и ӯ медонад:

*Қомати ҳамчун алиф дориву абрӯе чу нун,  
Дар ту ҳар оне, ки гуфтанд, аз пайи он гуфтаанд.*

Дар абаёти зер низ ба «он» таъкид шудааст:

*Бори андӯҳу гами ёри сабуқрӯҳ, Камол,  
Бар дилу дида гарон нест, гар оне дорад.*

\* \* \*

*Ақл гуфт: «Ар ба ҳусн оне ҳаст,  
Он қаду абрӯи фалон бошад».*

Илова бар инҳо, мояҳои ғолиби шеъри Хофиз, монанди ғампарастӣ, иғтиноғурсат, тақобули ақлу ишқ, ҷамолпарастӣ, хатароти ишқ, ибрату эътибор дар шеъри Камол низ ҷилваҳое дорад, ки ҳокӣ аз наздикии машраби маънавист. Асосан, машраби ирфонии Камол ҳамон ишқу риндист ва Камол борҳо ва ошкоро чун Хофиз худро ошику ринду маству ҳароботӣ ҳондааст:

*Гар шевай Камол бипурсад касе, бигӯй:  
К-ӯ сӯфиясту ринд, вале порсонамост.*

Лубби машраби Камол тарки риёст, ки асоситарин шарти риндист ва ӯ онро мақбултарин тоати худ медонад:

*Чандон, ки бозҷуст дар аъмоли худ, Камол,  
Мақбултар зи тарки риё тоате наёфт.*

*Баргардони Мавлуда Пороева*



Мухлиса Нуруллоева<sup>1</sup>

## РУЧҖИ ШАЙХ КАМОЛ БА ХУЧАНД (Симои Камол дар ашъори Фарзона)

*Табъи ту, Камол, кимиёест,  
К-аз вай сухани ту ҳамчу зар шуд.  
Девони ту дӣ яке ҳамехонд,  
Дидам, ки даҳон-ши туршакар шуд.  
Аз гояти лутфу обдорӣ,  
Хоғиз суханат шуниду тар шуд.*

Хоки шоирхези Хучанд, ки дар оғӯши он кам касе аст, ки садои дили хешро бо муълизай худовандӣ, яъне қалам рӯи сафҳа нарехта бошад, ду ситораи дурахшони адабро шуҳрати ҷаҳонӣ додааст: яке орифи комил ва шоири бебадил Шайх Камол ва дигаре шоири ҳалқии Тоҷикистон Фарзона.

Шайх Камол ба иттифоқи аҳли таҳқиқ ва соҳибони тазкира овони туфулият ва навҷавониро дар Ватан паси сар намуд ва ба азимати Байтуллоҳ аз Хучанд берун шуд, пас аз зиёрати Каъба ба диёри Озарбойҷон, дар шаҳри биҳиштмисоли Табрез таваттун гузид. Ин шаҳр бо ҳузури Камол кисвати тозаи шуҳрат ба бар қашид ва дар он Ҳоча Камол мухлисону иродатмандони зиёде пайдо кард ва он ҷо «маҷлиси шарифи ӯ маҷмаи фузало» гардид (1,306). Дилпайванду рӯҳпайванди Табрез будани хешро Шайх Камол чунин таъкид доштааст:

*Табрез маро ба ҷои ҷон ҳоҳад буд,  
Пайваста маро вирди забон ҳоҳад буд.  
То дарнакашам оби Чарандобу Гачил,  
Сурхоб зи ҷашми ман равон ҳоҳад буд.*

Пас аз даргузашти беш аз 600 сол дар ин хоки шоирхез боз нобигаи дигаре бо номи Фарзона зуҳур кард ва бо сабки тозаву шеъри нобаш тавонист мактаби бузурги адабиеро дар ҳавзаи Хучанд бунёд ниҳад. Назаре бар он ҳоҳем кард, ки пас аз убури беш аз шаш қарн симои Камол дар сурудаҳои Фарзона чӣ гуна ба қалам омада.

Бо он ки дар адаби мусоири тоҷик Фарзонаро фатҳи қуллаи баланди ҳунари шоирӣ даст дод, аммо ӯ худро дар назди рӯҳи Шайх Камол ҳичолатзада мебинад ва дар шеъри «Дар остонаи субҳ», ки барои устодаш доктор Абдулмалённи Насриддин сурудааст, мегӯяд:

<sup>1</sup> номзади илмҳои филологӣ, корманди МД «Маркази илмии Камоли Хучандӣ»

*Ту хома додио бурдӣ ба вусъатободам,  
Чаро ба фохта пӯшондай либоси уқоб?!  
Агар ки рӯҳи Камолам шавад гиребонгир,  
Ки «Шарми мо нанамудӣ», чӣ гӯямаши ба ҷавоб?!*

Фарзона бузургиву азamat ва иқтидори сухани Камолро мӯътариф аст ва меандешад, ки баъд аз Камол, ки шеърро дар ҳадди камол гуфтааст, сухан гуфтани ӯ беш аз шармсорӣ, чизи дигаре ба бор наҳоҳад овард. Дарки ин нукта ва эътироф бар он, ишора ба улувви шоирии Камол аст. Аммо аз ҷониби дигар гувоҳӣ бар он медиҳад, ки ҳонум Фарзона низ дар мартабаи бузургиву азamat қарор дорад ва ин пири иршодро бузургворона шинохтааст.

*Камол маҳ буду ман камтарам зи ҳолаи ӯ,  
Камол асл буд, аммо манам ниқоби ниқоб (4, 21).*

Фарзона баёни матлаби худро бо корбурди санъати ташбех ва тазод тавзех медиҳад ва бо санъати муболига хулоса мекунад. Камолро ба моҳ ташбех мекунад ва худро поёнтар аз ҳола меҳисобад. Дар мисраи дигар бошад, Шайх Камолро «асл» медонад, аммо худро «ниқоби ниқоб». Моҳ барои ҳонанда возех аст, ки аз акси рӯшноии офтоб шабҳо тобон мешавад. Ҳола доираи губоролуди гирди моҳ аст, яъне хирмани моҳ. Асл – ишора ба асос ва моҳият аст. Ниқоб бошад, пардаест, ки аслро мепӯшад ва монеа эҷод мекунад барои расидан ба асл. Аммо таъбири «ниқоби ниқоб» боз ҳам фаротар аз асл рафтан аст.

Фарзона дар силсилаи ашъори «Паёми ниёғон», ки дар он аз 12 нобигаи адабиёти форсии тоҷикӣ (Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Носири Ҳисрав, Ҳайём, Мавлавӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ, Бедил, Иқбол) ба таъбири худи ӯ «ба ворисони пунbabagӯsh» паём мерасонад, аз Шайх Камол чун булбули ҳушнавое, ки дар кӯи ғурбат меҳонад, vale ҳаммеҳонон аз нағамоти улвии он бенасибанд, ёд кардааст:

*Зи ту рафтamu бибурдам дури ашк dar гулӯe,  
Туи дигар офариdam зи маводи орзue.  
Нашинохтӣ, Ҳуҷандо, ки бад-ин шуову гармӣ,  
Накунад дар осмонат шафақи дигар нумуе.*

Мисраъҳои зерин бошад шефтаву дилбастаи Валиёнкӯҳ гардидани Шайх Камол, баъд аз фатҳи Табрез аз ҷониби Туқтамишҳон ба шаҳри Сарой бурдани ӯро баён медорад:

*Нафаси ту мешамидаам зи Сарою Валиёнкӯй,  
Бирасид атри Сайхун зи ҳавои Валиёнкӯй.  
Чу губор дӯши аз худ бифишиондаиву фардо,  
Ту губори ман бичинӣ зи фазои Валиёнкӯй.*



Мусаллам аст, ки камназирии Шайх Камол, чи дар шахсият, чи дар тариқати сӯфияву озодмардӣ ва чи дар хунари шоирӣ аз оғоз то ба имрӯз аз ҷониби аҳли илму адаб мукаррар таъкид ёфтааст. Байти зерини Фарзона ёдкарди ҳамин матлаб аст, ки мефармояд:

*Манам он адошиносе, ки ба лутф оишо буд,  
Дари ҷашми сад ҳазорон ба мани гарib во буд ( 5, 351).*

Вожай «адошинос» маънии нуктадон, тезхуш, закӣ, рамзошно ва зиракро дорад. Вожай «лутф» ба маънии нармиву мулоимат, латофату назокат ва балогати сухан аст. Таъбири шоиронаи «дари ҷашм» ба маънии нигаронӣ ва интизорист. Шайх Камол воқеан, бо табъи салим ва сухани латиф тавонист ғулгулае дар олами маъни афканад ва дари ҷашми «сад ҳазорон»-ро интизори худ созад. Зери таъбири «сад ҳазорон», ки ишора ба гурӯҳи зиёди мардум дорад, мөтавон ҳамгинону ҳамтиrozон, дилбастагону шефтагон, муридону ихлосмандони Камолро дар саросари олам, аз сӯи дигар ҳаммеҳонони ҷашмчор ба роҳи шоирӣ гарib ва дурмонда аз Ватанро ҷамъ кард, ки ҳама бо меҳр, иродат ва ихлос омадани ўро интизорӣ мекашанд. Бар замми ин ҳама, аз забони худи Камол баён ёфтани ин матлаб дар шеъри Фарзона таъкиди мукаррари ин воқеяят ҳоҳад буд.

Шеъри «Видои Камол бо Ҳучанд» низ, ки бо байти зерин ибтидо ёфтааст:

*Ҷазбе намонда дар туву оғӯши сарди ту,  
Эй шаҳри беситора, маро дур мекунӣ (5, 257).*

ишора ба гардиши фалаки қачрафтор, ранчу азоби ҳичрон, ҳасрати дур аз канори Ватан будан, бо номи Ватан зистану бо ёди он ҷон додан дорад.

Сурудаи дигари Фарзона, ки «Ёдбуди Камол» унвон гирифтааст, баробари матлаб ва маъниҳои дар боло зикршуда, орзуи дар Ватан қомат афрохтани пайкараи Камолро баён доштааст:

*Агарчи мазҳари ҳарфи нахустини Камол ин ҷост,  
Агарчи аввалин шеъри тараши чун савти Сирдарёст.  
Агарчи номи некаш номбардори диёри мост,  
Магар як пайкара бар ёдбуди ў намеарзад?!  
Яке сангэ ба подоши суруди ў намеарзад?!  
Чӯ мебояд?! Чӯ мебояд?!*

*Тасалло медиҳам дилро, ки, оре, ҳайкали шоир  
Фақат дар дидаву дил ҳасту шеъри ҷовидони ўст.  
Камол ин ҷост, эй дил, он қаломи баркамол ин ҷост!  
Сукути Мевагул имрӯз шеъри безабони ўст  
Ba ё Сайҳун давоми он газалҳои равони ўст (5, 105 -106).*

Сурудаи мазкур замоне эҷод гардида, ки ба таври боиставу шоиста шинохти дубораи Камол, рӯй овардан ба оғаридаҳои нотакори ў, дар зодгоҳи шоир – шаҳри Хучанд қомат афроҳтани пайкараи сӯханвар ормони аҳли қалам ва таҳқик буд.

Соли 1996 дар сатҳи байналмилаӣ таҷлили 675-солагии шоир дар шаҳри Хучанд ва бад-ин васила қомат афроҳтани пайкараи Шайх Камол дар зодгоҳи эшон ин ормони деринаро шикаст. Гузашта аз ин, дар ин давра ришидӣ камолшиносӣ чун ҷанбаи муҳими адабиётшиносии тоҷик рушд кард. Таъсиси «Академияи Камоли Хучандӣ», таҳияи матни Девони Камол бо сайду эҳти моми С. Асадуллоев (Душанбе, 1996), рӯи кор омадани осори гаронмоя ва пуරазише дар шинохти шеъри Камол чун «Сехри мубин»-и устод Абдулмаллони Насриддин (Хучанд, 1996), «Малики адаб»-и Атаҳон Сайфуллоев (Душанбе, 1996), «Фарҳангии ашъори Камоли Хучандӣ» мутааллик ба қалами шоир ва олим Абдуҷаббори Суруш (Душанбе, 1996) ва кутуби дигар далели боризи ин нукта ҳоҳад буд.

Иродат ва дилбастагии Фарзонаро ба ашъори Камол дар муқаддимаи ў ба китоби «Сехри мубин» дармеёбем, ки ба унвони «Қанди баста» (маъхӯз аз таъбири худи Камол) иншо гардидааст. Шоира хидматҳои шоистаи адабиётшинос А. Насриддинро дар шинохти шеъри Камол арҷ гузоштааст, ки «ба хилватгахи рози Шайхи бузургвор раҳ қушодаанд ва аз хони малоҳати ў қандҳои бастаро гирифта, боз кардаанд ва сехру муъцизаи он ҳазратро мубайян гардонидаанд». Дар ин нома пайванди Фарзонаро бо Камол аз забони худи шоира меҳонем, ки дар мисоли сурудаҳои зерин баён ёфта:

*Лаби ёр бар ҳам ҷаро зад зи писта?*

*Ҷӣ мӯҷиб шикастан ба мушите шикаста?*

*Шакар пеши он лаб дурӯгест ширин,*

*Ба ҷандин гираҳ барниҳӯ қанди баста.*

*Ба он оби ораз ҳати нозуки ў,*

*Губорест бар хотири мо нишаста.*

Фарзона шод аз он аст, ки ин пайвандро худ дарёftааст ва қаблан аз абёти фавқуззикри Шайх Камол оғоҳӣ надоштааст ва мегӯяд: «Ин абёт, ки қаблан мутаваҷҷеҳ нашуда будам, то ба ҳадди шигифтангез айни ҳоли ман буд, зоро ҳамон рӯз бо ҳамин қофияву вазн шабеҳае гуфта будам:

*Ҷӣ субҳ аст, субҳи мунири хӯҷаста,*

*Шакарсеб дар боми мо шира баста.*

*Фалак буд то субҳ тасбехгардон,*

*Гӯҳар рехт аз ресмони гусаста.*



*Диламро ба ҷӯбор меҳоҳам афканд,  
Ки садсола гардест ўро нашуста».*

Тавре ки ба мушохида мерасад, симои Шайх Камол дар сурудаҳои Фарзона ба ду гуна – чун мусофири дур аз Ватан монда ва чун шоири тавоно зохир мешавад. Дар ашъори Фарзона Шайх Камол, ки умре дур аз Ватан буд, ба Хуҷанд бозмегардад ва ишқу алоқаи ҳамватанон, шефтагони қаломи ноб, ошиқони арӯси маънӣ бо сурудаҳои безаволи шоир, ҳарчи пайвастатар ва устувортар мегардад.

**Пайнавишт:**

1. Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро / Тахияи Мухлиса Нуруллоева. – Хуҷанд: Ношир, 2015. – 544 с.
2. Камоли Хуҷандӣ. Девон / Тахия ва тасҳехи матн аз Абдуҷаббори Суруш ва Сайдумрон Сайдов. - Хуҷанд, 1996, - 631 с.
3. Насриддинов Абдулмансон. Сехри мубин. -Хуҷанд. 2002. -163с.
4. Офтоби маърифат (Ёдномаи доктор Абдулмансони Насриддин).- Хуҷанд: Ношир, 2015. - 512 с.
5. Фарзона. Қатрае аз Мӯлиён. Мунтаҳаби ашъор дар се мӯжаллад. -Ч.1. -Хуҷанд: Нури маърифат, 2003.
6. Эрачи Гулисурҳӣ. Зиндагии Камол бар мабнои сурудаҳои худаш // Хуҷанд, шумораи ҷаҳонвора, 1996. – С. 26-46.

## **ТАРҶУМАИ АРАБИИ «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ**

«Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ ҳарчанд ба дастури Сомониён навишта нахшудааст, вале он ҳосили нахзати бузурги маънавию фикрии Аҷам, нуқтаи олии худҷӯҳои таърихиву миллии қавмҳои ориёист, ки амирони олинажоди Сомонӣ заминаҳои онро фароҳам оварда буданд. Бад-ин маънӣ Фирдавсӣ воеан ҳам шоири аҳди Сомонӣ ва «Шоҳнома»-и безаволи ў шоҳкории адабиёти аҳди сомонӣ ба ҳисоб рафта, дар байни қавму миллатҳои дигар низ мақом ва ҷойгоҳи шоиста дорад. Аз тарафи шоирону нависандагон мавриди нақлу тарҷума қарор гирифтани ин ҳамосаи бузурги миллии форсу тоҷик гуфтаҳои болоиро событ месозад. «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсиро дар аввали қарни VII ҳичрӣ, аниқтараш соли 620/1223 адаб ва факехи маъруфи араб – Фатҳ ибни Алии Бундории Исфаҳонӣ (586-642/1190-1245) бо дастури подшоҳи Шом – Абулфатҳ Исо ибни Абӯбакр ибни Абӯайюб аз забони форсӣ ба забони арабӣ бо насри бисёр зебову роғиб тарҷума мекунад.

Аз қавли худи Бундорӣ маълум мегардад, ки ў дар Исфаҳон таваллуд шуда, ҳамон ҷо парвариш ёфтааст. Бундорӣ соли 617/1220 ба хидмати Абӯбакр ибни Абӯайюб меравад. Ҳангоми бор ёфтани «Шоҳнома»-и Фирдавсиро ҳамчун армуғон ба султон ҳадя мекунад, аммо султон меҳоҳад, ки ў «Шоҳнома»-ро барои вай тарҷума намояд (7,98).

Аз шаҳодати сарчашмаҳои таърихӣ (9) ва пажӯҳишоти муҳаққиқон (8) бармеояд, ки дар марҳилаи аввали ҳаракати тарҷумаи осори эронӣ ба арабӣ Ҷабала ибни Солим аввалин нафаре буд, ки достони «Рустам ва Сӯҳроб»-ро, яъне ҷузъе аз «Шоҳнома» ё худ «Худойнома»-и куханро ба арабӣ тарҷума кард. Дар марҳилаи дуюми нахзати тарҷума бошад, нахустин тарҷумаи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба забони арабӣ дар қарни VI-и ҳичрӣ тавассути Асирулмулки Нишопурӣ ба анҷом расид, вале чун матнен ё порае аз ин тарҷумаҳо то имрӯз нарасидааст (6,93), наметавон аз онҳо истинбот кард ва дар бораи забони тарҷума ва таъсири онҳо ба осори пасомад баҳсу гуфтугӯ ва изҳори назар намуд. Аз ин ҷо, тарҷумаи Бундорӣ, ки матни тарҷумаи он дар даст аст, арзишмандтарин сарчашмаи таҳқиқии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба ҳисоб меравад.

<sup>1</sup> номзади илмҳои филологӣ, устоди ДДХ ба номи академик Б.Фафуров

Аҳамият ва арзиши тарҷумаи мазкур, пеш аз ҳама, дар он аст, ки Бундорӣ қадимтарин нусхай «Шоҳнома»-и Фирдавсиро барои тарҷума мавриди истифода қарор додааст. Аз ин лиҳоз, тарҷумаи мазкур барои дарёфти саҳехтарин нусха ва рафъи баъзе шакку шубҳаҳо дар мавриди нусхашиносии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ низ саҳми арзишманде дорад.

Шавоҳид ва далоили ин гуфтаҳоро бояд, пеш аз ҳама, дар таърихи бознависии «Шоҳнома» ва нусхা�ҳои бозмондаи ў чустучӯ на-муд. Аксари шоҳномапажӯҳон таърихи итмоли ниҳоии таълифи «Шоҳнома»-и Фирдавсиро соли 402/1011 қайд кардаанд (12,13,14). Бундорӣ бошад соли 617/1220 тарҷумаро оғоз намуда, баъди ду сол ба итмол мерасонад (7,99). Маълум мешавад, ки Бундорӣ баъди 216 соли Фирдавсӣ асари безаволи ўро ба забони арабӣ тарҷума карда-аст. Ин чо нуктаи қобили таъкид он аст, ки чун тарҷумаи «Шоҳнома» бо дастури султон Абӯбакр ибни Абӯаюб анҷом гирифт ва, албатта, Бундорӣ нусхаеро ба шоҳ тақдим карда, ки ҳадди ақал 50-60 сол умр доштааст. Аз ин чо, нусхай кӯҳантарини «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ки соли 614/1217 мудавван шудааст, баъд аз нусхай Бундорӣ қадимтарин нусхай «Шоҳнома» ба ҳисоб меравад. Албатта, нусхас, ки Бундорӣ аз он истифода намудааст, то имрӯз нарасида, аммо матни тарҷума худ аз қидмат ва нусхай дигар буданаи он хабар медиҳад. Чунонки дар байти зерин ин ҳодиса мушоҳида мешавад:

*Чу аз хоб бедор шуд ними шаб,  
Яке ҷоми май ҷусту букишод лаб (2.8.321).*

Калимаи «нимашаб» дар баъзе нусхা�ҳо «тирашаб» ва дар баъзе «ними шаб» омадааст. Барои дарёфти асли вожа чун ба кӯҳантарин нишонаи «Шоҳнома», яъне ба тарҷумаи «Шоҳнома»-и Бундорӣ на-зар намоем («фаламмо интасафа-л-лайлу» – 7,351), аз тарҷума маълум мегардад, ки шакли дурусти ибора «ними шаб» аст ва ин гуна фарқият ва умумиятҳо дар тарҷума зиёд ба назар мерасанд.

Бундорӣ худ таърихи ихтимоми матни дар дастдоштаи хешро соли 384/994 («фӣ муддати салосина санатин охириҳо санату арбаъа ва самонина ва салосумиа», «дар муддати сӣ сол, ки охириаш дар 384/994 аст) сабт намудааст (7,276). Забехуллоҳи Сафо низ дар «Таърихи адабиёт дар Эрон» тарҷумаи Бундориро аз рӯи ҳамин нусхай ихтилотии соли 384/994 дониста, дар ағлаби амр матолиби тарҷумаи Бундориро саҳех мешуморад. Чунонки дар мавриди ихтилоғи номи падари Фирдавсӣ Сафо мегӯяд: «Номи ў (Фирдавсӣ – Н.Ҳ.) ва падарааш дар тарҷумаи ал-Бундорӣ, ки дар худуди соли 620/1223 аз «Шоҳнома» ба арабӣ шуда, Мансур ибни Ҳасан омада ва дар маохизи дигар, монан-

ди «Таърихи гузидা», «Тазкирату-ш-шуаро», «Оташкада», «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»... мухталиф омада ва аз ин ривоёт метавон ба қавли ал-Бундорӣ, ки ақдам аст, бештар эътиимод кард» (14,2,458).

Дар бораи нусхай хотимавии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва таърихи он, ҳамчунин, аз рӯи қадом нусха тарҷума шудани асари Бундорӣ дар назди муҳаққиқон ихтилоғи назар аст. Чун дар муқаддимаи тарҷумаи Бундорӣ сарехан таърихи нусхай ихтитомӣ соли 384/994 сабт шуда ва, гузашта аз ин, шоҳномапажӯҳони зиёде дар ин самт таҳқиқоти судмандеро ба анҷом расонидаанд, ин аснод моро аз воридшавӣ ба масъалаи ҷустуҷӯи қидмати нусхাহо ва ихтилоғоти нусхাহои мавҷудбудаи «Шоҳнома» бениёз мегардонад.

Нусхай тарҷумаи асари мазкур, ки мавриди корбарии мо қарор гирифт, дар китобхонаи марказии донишгоҳи Кувайт ба номи Саид Фатҳ мавҷуд буда, соли 1932 бо эҳтимом ва тадқиқу тасҳехи адиби форсидон ва шоири шаҳири мисрӣ Абдулваҳҳоб Аззом (1894-1959) чоп шудааст.

Устоди Донишгоҳи Миср Абдулваҳҳоб Аззом, ки аз ҷавонӣ ошиқи забон ва фарҳанги форсӣ, баҳусус, шефтаи забони «Шоҳнома» буда, орзуи ҳондани онро доштааст. Чун аз мавҷудияти тарҷумаи «Шоҳнома» ба забони арабӣ дар китобхонаи Кембриҷ огоҳ мешавад, қасди тасҳеху нашри онро карда, соли 1927 барои дарёғти ин нусха ба Лондон сафар намудааст. Дар ин сафар бо дастгириву қӯмаки мавлавишиноси маъруф Рейнолд Николсон мавсуф нусхай хосташро ба даст меоварад. Сипас дар Париж аз маҳзари Муҳаммади Қазвинӣ истифода намуда, нусхай дигар, яъне нусхай Берлинро дастрас мекунад ва дар заминаи муқобалаи нусхাহои Лондон ва Париж нусхай тарҷумаи «Шоҳнома»-ро таҳия ва чоп менамояд. Сипас, ў нусхাহои бозёфтаашро бо асли «Шоҳнома» муқоиса намуда, тавасути нақду баррасӣ нукоти ҷолиберо баён месозад. Ҳосили ин кори ў дар муқаддимаи тарҷумаи таҳиянамудааш ироа гардидааст. Ҳамин хидматҳо боис шудааст, ки ўро ба ҳайси яке аз муҳаққиқони забон ва адаби форсӣ дар мамолики Араб эътироф намоянд (6,95).

Нусхай дар китобхонаи Донишгоҳи Кувайт мавҷудбуда, дорои 18500 сатр буда, бо ҳисоби миёна агар ҳар сатри насрӣ тарҷумаи ду байти шеърӣ ба ҳисоб равад, тарҷумаи Бундорӣ 37000 байти «Шоҳнома»-ро фаро гирифтааст. Агар тезодди аబёти «Шоҳнома»-и Фирдавсиро ба ҳисоби миёна бо каму зиёдаш 60000 байт пиндорем, пас Бундорӣ аз се як ҳиссаи сурудаҳои Фирдавсиро ҳазфу ихтисор ва ду ҳиссаи онро тарҷума кардааст (1,118).

Дар бораи забон ва усулу навъи тарҷумаи асар ҳаминро гуфтан



мумкин аст, ки Бундорӣ дар тарҷумаи «Шоҳнома» усули тарҷумаи озодро ихтиёр намуда, талхису нақли маъно ва ҳазфу изофотнависӣ дар он ба нуррат ба ҷашм мерасанд. Аз ҷониби Бундорӣ интиҳоби тарҷумаи озод ба ҷои тарҷумаи дақиқ ва мувоғиқ ба меъёрҳои илмии тарҷума ба назари мо сабабҳои айни худро дошт, ки метавон ин матлабро бо нуктаҳои зерин мудаллал намуд:

Якум, Бундорӣ пеш аз ҳама меҳост, ки тарҷумаи «Шоҳнома» ба забони арабӣ бо сабки соддаву равон ва омиёнаву роғиб нақл гардад. Бино бар ин, ў қӯшидааст ҳатталимкон аз саҷъгуиву суханпардозӣ, ки дар замони ў маъмул буд, парҳез намояд.

Дуюм, аз матни тарҷума маълум мегардад, ки Бундорӣ баробари талхису ҳазфи хутбаҳову пораҳои мадҳӣ ва интиҳоби тарҷумаи маънӣ, қасд дошт, сюжети асосии «Шоҳнома»-ро ба ҳонанда ба тарики соддатар манзур намояд.

Сеюм, Бундорӣ ба талхис кардани кутуб маҳорати тамом дошт. Дар тасбити ин нукта коғист, ки ба осори талхискардаи ў, аз ҷумла «Таърихи Бағдод», «ал-Барқу-ш-шомӣ» ва «Таърихи Салҷуқиён» таваҷҷӯҳ намуд.

Яке аз муҳаққиқони маъруф ва матншиносу тарҷумапажӯҳи шаҳири эронӣ Озартоши Озарнӯш ба тарҷумаи Бундорӣ баҳои ба-ланд дода, камбудии онро танҳо дар талхиси он мебинад: «Кори Бундорӣ аз назари тарҷума, ба ростӣ, шоистай ситоиш аст. Вай дар гузиниши муодил барои вожаҳои «Шоҳнома» ё пардоҳти иборот дар муқобили абёти форсӣ дар бештари ҷойҳо забардастии хосе аз ҳуд нишон дода, ҷандонки кори тасҳехи матни форсии «Шоҳнома»-ро осон кардааст. Аммо айби бузурги ў он аст, ки ин китобро муҳтасар кардааст ва тақрибан ҳама ҷо суханони шаҳсӣ ва отифии Фирдавси-ро, ки таҷаллигоҳи хунари шоиронаи ўст, фурӯ ниҳода...» (11).

Аз гуфтаҳои Озартош маълум мегардад, ки Бундорӣ тарҷумаи «Шоҳнома»-ро «дар беҳтарин ваҷҳ» (11) адо намудааст, вале амонати матнро, ки аз ҳусусиятҳои дигари илми тарҷума ба ҳисоб меравад, риоя накардааст.

Ҷои қайд аст, ки Абдулваҳҳоб Аззом ҳини тасҳехи матни тарҷума дар мундариҷаи он фаслҳои ихтисоршударо ба қавсайн гирифта, матолиби ҳазфшударо муайян намудааст ва аз ин ҷо метавон ихтисороти Бундориро ба ҷанд даста тақсим намуд:

Бундорӣ баъзе аз фаслҳои хурд, ба монанди «Фасли озмудани Фаредун фарзандони ҳудро» (2,1,144), «Афсунгарӣ озмудани Сарв бар писарони Фаредун» (2,1,144), «Куштани Рустам пили сапедро» (2,1,382), «Рафтани Рустам ба қӯҳи Сипанд» (2,1,388), «Оғози досто-

ни Сӯҳроб»-ро (2,2,208), ки аввалан ҳаҷман кӯтоҳ ҳастанд ва сониян муҳтавои бештари онҳо танҳо мадҳу ситоишанд, ҳазф намудааст.

Бундорӣ, ҳамчунин, баъзе аз воқеоту рӯйдодҳои фаслҳоро ба монанди: воқеоте, ки миёни Рустам ва туркманон ҳангоми овардани Кайқубод дар кӯҳи Албурз (2,2,5) рух дода буд, ҳазф намудааст.

Мутарҷим дар бисёр мавриди сароғозу муқаддимаи фаслҳое, ки сароянда аз худ сухан кардаву андарз додааст, ҳазф намудааст. Монанди сароғози «Достони Сӯҳроб» (2,2,208), ки шоир аз марги ҷавонон сухан меронад ва сароғози «Достони Сиёвуш» (2,ч.2,343), ки Фирдавсӣ дар он ҷо аз шеъру қаломи балег сухан мегӯяд, ҳазф кардааст.

Бундорӣ, ҳамчунин, номаҳои тӯлонӣ ва хутбаҳои зиёду васиятҳоро ҳазф кардааст.

Ҳамчунин вожаҳоеро, ки бо ҷаҳонбинии исломӣ созгор нестанд, дигаргун ё ҳазф намудааст. Чунончи вожаи «Аҳреман»-ро ба «шайтон», «малъун» табдил намудааст. Ё порае аз васфи Масехро, ки дар достони «Ҷанги Ром ибни Барзин ва Нӯшзод» (2,8,426) омада ва ба ақиди исломӣ созгор нест, ҳазф намудааст.

Бундорӣ ағлаби авсоғи размҳову сафарҳо ва аспҳову вуҳушро ихтисор карда, дар қавсайн матолиби ихтисор кардаашро зикр намудааст. Аз ҷумла, ҷо пас аз васфи гурге, ки ба дасти Гуштосб дар қишивари Рум күшта шуд, мегӯяд: «васфҳои бисёр дар ин бора ҳаст, ки соҳиби китоб (Фирдавсӣ – Н.Х.) карда» (7,322). Ё ҷои дигар дар мавриди ҷанги Арҷосбу Гуштосб мегӯяд: «Дақиқӣ овардааст, ки кор ба ҳамон гуна, ки Ҷомоспӣ ҳаким ба тафсил ёд карда... пас мо бо бозгӯи он суханро ба дарозо намекашем» (7,325).

Гузашта аз ин, Бундорӣ, дар баробари ихтисору ҳазф намудан, баъзе матолибро низ ба матни тарҷума аз китобҳои муарриҳони мӯътабар, ба монанди Табариву Ҳамзай Исфаҳонӣ ва Маъсӯдӣ изофа намудааст, аз ҷумла баҳшҳои «Интисоби шоҳ Баҳман ба Бинёмин», достони «Малик ал-Ҳизр» дар рӯзгори Шопур ибни Ардашер»-ро аз Табарӣ ривоят кардааст (11).

Таҳлили тарҷумаи Бундорӣ аз рӯи талаботи ҳунари тарҷума ва тарҷумонӣ далел бар он аст, ки тағириу иловаҳои мутарҷим, мавридҳои ҳазфу талхис, нақл ба маъно ва ниҳоятан нигоҳ надоштани амонати тарҷума ва баргаштан аз равиши тарҷумаи дақиқ, аз вижагиҳои тарҷумаи мазкур ба ҳисоб меравад.

Ҳазфу ихтисор ва тағириу иловаҳои Бундориро, ки нишонаи интиҳоби равиши тарҷумаи озод аз ҷониби мутарҷим аст, метавон аз тарики муқоисаи тарҷума бо матни «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

мушоҳида намуд. Барои расидан ба ин мақсад, мо қисме аз тарчумай Бундориро бо матни «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ки дар силсисай «Ахтарони адаб» аз тарафи нашриёти «Адиб» бо фарогирии баъзе нусхаҳои мӯътабари дастрас ва аз рӯи охири нусхаҳои саҳех рӯи кор омадааст, муқоиса намудем. Натиҷаи қиёс ва таҳлил аз назари тарчумай амалӣ бисёр ҷолиб буда, барои шинохти тарчумай матни классикӣ бо равиши тарчумай озод, ки аз забони форсӣ ба забони арабӣ нақл гардидааст, хеле муҳим ба назар мерасад.

Намунаи талхиси Бундориро метавон дар достони «Қиссаи ошиқ шудани Судоба бар Сиёвуш» дар абёти зерин мушоҳида намуд:

*Баромад ба ин низ як рӯзгор,  
Бад-ӯ шодмон шуд дили шаҳрӯ.  
Яке рӯз Ковуси кай бо писар,  
Нишиста, ки Судоба омад зи дар (2,2,354).*

Мутарҷим муқаддимаи мазкур ё худ чор мисраи болоиро ҳазф намуда, якбора аз қиссаи рӯ ба рӯ гардидани Судоба бо Сиёвуш ва ошиқ шудани ӯ оғоз намуда, чунин тарчума мекунад:

«Қола: Ва ламмо раат Сузобату маҳосина Сийовухша» (7,155).

Дар давоми қисса боз байти зерини бисёр зеборо тамоман тарчума намекунад:

*Чунон шуд, ки гуфтӣ тарози нах аст,  
Ва ё пеши оташ ниҳода ях аст (2,4,355).*

Зоҳиран, сабаби ҳазф ва ё аз қалами тарчума берун мондани абёте, ки Фирдавсӣ онҳоро бо истифода аз санъатҳои бадеъ ва бо маҳорати баланди суханофаринӣ сурудааст, танҳо талхису соддабаёнӣ будааст, зоро муқоисаи баъзе қисматҳои матни «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ бо тарчумай Бундорӣ ин матлабро таъйид мекунад. Мутарҷим гоҳо аз тарчумай байте, ки маънои он шарҳу баёни зиёдеро дар батни худ дорад ва бо ташбеху муболига зинат ёфтааст, гузар намуда, матла-bero меорад, ки аз тарчумай матн дур ба назар мерасад. Бар хилофи ин, Бундорӣ баъзан барои тарчумай мисрае шарҳи нисбатан дарозеро ихтиёр мекунад, ки мисоли онро метавон дар тарчумай мисраи зерин мушоҳида намуд:

*Чу Судоба рӯи Сиёвуш бидид,  
Пурандеша гашту дилаш бардамид (2,4,356).*

Тарчумай Бундорӣ: «...ва камола ҷамолиҳи ъашақатҳу ва ҳатто ҳараҷа мин ӣадиҳо зимому ихтийориҳо ва фаҷаъат ва бинавмиҳо ва қарориҳо» (7, 155).

Ҳамин ҳодисаро метавон дар тарчумай номи достони «Ҳафт хон» ва «Ситоиши подшоҳ Махмуд» мушоҳида намуд, ки он чу-

нин тарҷума ва тағиیر ёфтааст: «Зикру вақоъи Ҳафт хон ва моятаваллақу бихо мин фатҳи Руиндиз ва қатлу Арҷосб» (7, 341).

Ибтидои достони мазкур, яъне фасли «Ситоши подшоҳ Маҳмуд» ва чор байти аввали «Хони аввал», дар маҷмӯъ 29 байт аз оғози достон (2,245-247) пурра ҳазф шуда, тарҷума аз бахши «Рӯй овардани Исфандиёр аз Балх ба роҳи Тӯрон» чунин оғоз мешавад:

«Қола: Фасора Исфандийор мин Балх қосидан қасда Турун» (7,341).

Баъд се байти достони мазкурро тарҷума мекунад ва абёти зеринро ҳазф менамояд:

*Бирафтанд гурдони лашкар ҳама,  
Нишастанд бар хони шоҳи рама.*

Мисрай дуюми байти зерин:

*Зи ман нашнавад шоҳ ҷуз гуфти рост,  
Ту он кун, ки аз подшоҳон сазост» (2,8.249).*

тарҷума нашуда, куллан матлаби дигар, оварда шудааст:

«...фарафаъа ҷоман мина-ш-шароби фашарибаҳу ўало исми Куштосб» (7, 341).

Чун Исфандиёр аз Гургсор аз бобати Қуҳандижу роҳи бегазанд ва аҳолии он савол мекунад, Гургсор ҷавоби ӯро бо мадҳу ситоиш оғоз мекунад:

*Чунин дод посух варо Гургсор,  
Ки «Эй некдил, фарруҳ Исфандёр» (2,8.249).*

Тарҷумай байти фавқуззикр, мисли ҳамин гуна мадҳу ситоишҳои дигар аз тарафи мутарҷим ҳазф шудаанд.

Ҳамин гуна талхису таҳзифро метавон дар қисмати достони «Рустам ва Исфандиёр» низ мушоҳида намуд. Чунончи, дар достони «Ҳостани Исфандиёр подшоҳиро аз падар» ҳудуди 34 байти достони мазкур аз ҷониби мутарҷим дар сатр чунин талхис шудааст:

«Ва аҳаза йуъаддиу мақомотиҳи ва вақоъиаҳу ва мо сабақа лаҳу мина-л-хуруби ва мо нолаҳу мин ҷалоили-л-хутуби ва мо ибтало биҳи мина-л-ҳабси ало тилка-л-ҳайъати-л-фазиъати ва-с-сурати-ш-шаниъати»<sup>1</sup> (7,3,353).

Дар тарҷумай Бундорӣ баъзан ҳазфи вожаҳо ва таркибот дар байтҳо низ ба назар мерасад. Мутарҷим кӯшиш намудааст, ки байтро нисбатан дақиқ тарҷума намояд, вале бо вучуди ин дар байт ҳазф роҳ ёфтааст. Ин ҳодисаро метавон дар байти зерин ба мушоҳида гирифт:

<sup>1</sup> Яъне:...Ба баёни саргузашти хеш пардоҳт, аз ҷангҳо, ки карда буд ва ҳатарҳо, ки аз сар гузаронида буд ва бо он вазъи ноҳинҷор ва он шакли шанеъ, ки дар ҳабс гирифтор гардида буд.

*Ки чун масть боз омад Исфандёр,  
Дижсам гашта аз хонаи шаҳриёр... (2,8,321).*

Тарчумай ин байт бад-ин гуна аст:  
«ва инсарфа Исфандийор мин маҷлиси абиҳи золика ило  
айвонихи ва хува воҷимун маҳмумун»

Пайдост, ки ин ҷо калимаи «масть» мавриди тарчума қарор на-  
гирифтааст (7,3,351).

Дар ҳамин достон дар абёти зерин:

*Бад-ӯ гуфт, к-«Эй ранҷидаписар,  
Зи гетӣ чӣ ҷӯяд дили тоҷвар?  
Ҳама ганҷу фармону рои сипоҳ  
Ту дорӣ, бар ин - бар фузунӣ маҳоҳ (2,8,322).*

ҷунин тарчума шудааст:

«Инна ҷамиъа-л-мамолики таҳта ҳукмика ва ҷамиъа-л-хазоини  
фӣ қабзатика» (7,3,352).

Яъне дар мисраи аввал таркиби «ранҷидаписар» тарчума нашу-  
да, боқӣ бо усули нақл ба маъно тарчума шудааст.

Ё ҷои дигар дар байти:

*Ки ўрост то ҳаст Зобулситон,  
Ҳамон Бусту Газнину Кобулситон... (2,4,8,331).*

мутарҷим калимаи «Кобулистон»-ро аз қалам берун ниҳода, онро ҷу-  
нин тарчума мекунад:

«Истабадда библиоди Зобил ва Газната ва Буст» (7,353).

Байти зеринро:

*Ба гетӣ туро нест кас ҳамнабард,  
Зи румиву туригу озодмард (2,8,331).*

Бундорӣ ҷунин тарчума мекунад:

«Ва ло ачиду фӣ Турона ва ло Ирона ман йусоҷилунӣ ва  
йуқовимунӣ» (7,3,353).

Чунонки аён аст, мутарҷим, байти фавқро нисбатан дақиқтар  
тарчума намуда, ҳатто вожаи «озодмард»-ро дақиқан, бо калимаи  
«эронӣ» (15,67) таъбир намудааст, вале айни замон калимаи «румӣ»-  
ро дар тарчума аз қалам берун андохтааст.

Вежагии дигари равиши кори мутарҷим он аст, ки хини тарчума  
тавзехи маънии баъзе аз таркибҳоро аз худ илова менамояд, ки дар  
вокеъ, барои дуруст тасаввур намудани манзараи қисса ёрии амалӣ  
мерасонад. Чунончи, дар тарчумай абёти зерин, ки Исфандиёр аз кир-  
дори падар назди модараш шикоят мебарад, ҳамин равиширо ба кор  
мебарад:

...Чунин гуфт бо модар Исфандёр,  
Ки «Бо ман ҳаме бад кунад шаҳриёр...  
....Бигӯям бад-ӯ он суханҳо, ки гуфт,  
Зи ман ростихо набояд нуҳуфт... (2,8,321).

Мутарчим дар тарҷумаи ин абӯт матлаби зеринро аз забони Исфандиёр аз худ илова менамояд: «Ло арзӣ минҳу бидуни золика ва ин аътонӣ ҷамиъа-л-мамолика».

Яъне «бидуни тоҷу таҳт аз ӯ (падар) розӣ намешавам, ҳарчанд тамоми мамоликро ба ман бибахшад». Пайдост, ки ин ҷумла аз изофоти Бундорӣ буда, дар матни «Шоҳнома» ба ҷашм намерасад (7,352).

Ҳамчунин, мутарчим ин байтро:

Ҷӣ некӯтар аз наррашери жаён,  
Ба пеши падар-бар камар бар миён (2, ҷ.8,322).

ҷунин тарҷума мекунад:

«Ва айду шайъин аҳсану мин ан йакуна-л-валаду мосилан қал-асади байна ӯядай волидихӣ ӯаҳмӣ ҳаримаҳу ва йасуну аринаҳу» (7,352), ки ибораи «ӯаҳмӣ ҳаримаҳу ва йасуну аринаҳу», яъне «ҳариму сарзамини ӯро хифзу хироат мекунад» дар матни «Шоҳнома» мавҷуд набуда, аз афзудаҳои Бундорӣ мебошад.

Чои дигар дар тарҷумаи байти зерин, ки Гуштосб аз мунаҷҷимон роҷеъ ба толеъи Исфандиёр савол мекунад, Бундорӣ ин ибороро «ва ъан ҳусни сиратиҳӣ» (7,352) изофа менамояд:

Ки «Ӯро бувад зиндагонӣ дароз?  
Ниишинад ба хубиву орому ноз?  
Ба сар барниҳад тоҷи шоҳанишаҳӣ?  
Бар ӯ пой дорад беҳиву меҳӣ? (2,8,324).

Ҳамчунин, Бундорӣ байти зеринро:

Ту бо шоҳи Чин ҷӯй ҷангу набард  
Аз он номдорон барангез гард (2,8,332).

ҷунин тарҷума кардааст:

«Ва-л-лоиқу бика ан тунозиҳа асҳоба-л-ақолима ва татлуба мулка соҳибар-р-Руми ва соҳиба-с-Сини» (7,352). Яъне, Исфандиёр ба падараш мегӯяд, ки «Беҳтар аст бо душманони марзу бумии худ бичангӣ ва ба разми шоҳи Руму Чин биштобӣ». Дар ин тарҷума ибороти «асҳобу-л-ақолим» ва «мулку соҳиби-р-Рум» аз изофоти мутарчим аст. Гарчанде дар тавзехоти «Шоҳнома»-и мавриди истифодаи мо, ибораи «Зи Чину зи Ҳаллӯҳ», яъне нусхабадали он оварда шудааст ва маълум аст, ки «Ҳаллӯҳ» аз шаҳрҳои Туркистони қадим ва аз марзу буми худи шоҳ Гуштосп буд, дар ин ҳолат низ ибораи болоӣ иловаи мутарчим буда, дар нусхабадалҳои матни «Шоҳнома» низ ба назар

намерасад.

Чунонки дар боло қайд гардид, Бундорӣ аслан усули нақл ба маъноро интихоб намудааст ва ин равиш дар тарҷума афзалият дорад. Гузашта аз ин, тарҷумай нақл ба маъно дар бъзе маворид бо ҳазфу талхис ва тафийр ҳамроҳ буда, аҳёнан тарҷумаро мулавван соҳтааст ва гоҳо сабаби нодуруст тарҷума шудани матн низ гаштааст. Ин ҳодисаро метавон дар тарҷумай байти зерин мушоҳида намуд:

*Чунин гуфт бо модар Исфандёр*

*Ки бо ман ҳаме бад кунад шаҳриёр (2,8,321).*

Бундорӣ байти мазкурро бо усули нақл ба маъно бо талхис чунин тарҷума намуда: «шако илайҳо абоҳу» (7,351). Яъне, «Шикояти падарашро назди модараш бурд», vale ibirati «бо ман ҳаме бад кунад»-ро аз тарҷума соқит намудааст.

Дар тарҷумай байти зерин:

*Ду рӯзу ду шаб бода аз ҷом ҳ(в)ард,*

*Бари моҳрӯёнаш ором кард (2,8,323).*

Мутарҷим ин ҷо низ байтро чунин тарҷума намуда:

«Сумма аннаху лозама абоҳу Ҷала-л-муъқарати ва-л-мунодамати» (7,352). Ин ҷо «Ду рӯзу ду шаб бода аз ҷом ҳ(в)ард,»-ро бо «мулозими падар дар шаробхӯрӣ ва мунодимат шуд» нақл ба маъно намудааст. Аммо дар тарҷумай мисраи дуюм ба бадфаҳмиву саҳв роҳ додааст, зоро манзури Фирдавсӣ ин ҷо комилан ҷизи дигар аст, чунончи:

*Нашуд пешӣ Гуштосп Исфандёр,*

*Ҳаме буд бо ромишу майгусор.*

*Ду рӯзу ду шаб бода аз ҷом ҳ(в)ард,*

*Бари моҳрӯёнаш ором кард (2,8,323).*

Дар бъзе аз нусхаҳо, аз ҷумла дар матни чопи Маскав дар мисраи аввал қалимаи «нашуд» ба қалима «бишуд» таҳриф ё худ иваз шуда, ҳамчунин, дар мисраи ҷорум қалимаи «моҳрӯёнаш» ба «моҳрӯяш» табдил шуда, ки ин иштибоҳ то андозае сабаби қаҷфаҳмии мутарҷим низ гаштааст. Манзури Фирдавсӣ дар ин ҷо: «Исфандиёр пешӣ падараш нарафт ва ду рӯзу ду шаб бо ёрони моҳрӯёнаш ба шаробхорӣ ва мунодамат машғул шуд» (16,2,412). Гузашта аз ин, хеч гоҳ падарро «моҳрӯй» низ намегӯянд ва Бундорӣ низ «нашуд»-ро «бишуд» хонда, «моҳрӯй»-ро падар фарз намуда, дар тарҷума саҳв кардааст.

Ё байти зерин:

*Савум рӯз Гуштосп огоҳ шуд,*

*Ки фарзанд ҷӯяндаи гоҳ шуд... (2,8,323).*

аз ҷониби Бундорӣ чунин тарҷума шудааст:

«Фааҳасса Куштосб бимо фӣ нафсиҳи» (7,352). Яъне, «Гуштосп замири Исфандиёро хонд». Пайдост, ки дар байт чунин матлабе мавҷуд нест, аммо Бундорӣ ин ҷо низ равиши нақл ба маъноро истифода намуда, ки он мағҳуми куллии байтро дар худ инъикос кардааст.

Ҳамчунин, дар тарҷумаи достони «Зодани Сиёвуш» ва «Қиссаи бар тарбия гирифтани Рустам Сиёвушро» низ талхис ва тарҷумаи нақл ба маъно мушоҳида мешавад. Чунонки дар байти зер омадааст:

*Савориву тири камону каманд,  
Инону рикебу чиҷу чуну чанд (2,2,348).*

Тарҷумаи Бундорӣ: «Ва алламаҳу-л-ғурусийата ва-р-римойата ва ҷамиъа одоба-л-мулук ғи-л-ҳарби» (7,153). Яъне, «ва савориву камону каманд ва ҳамаи ҳунарҳои ҷангӣ, ки ҳоси шоҳзодагон аст, ба ў омӯҳт» (16,2,417). Мутарҷим мисраи аввали байтро дакиқ тарҷума намуда, мисраи дигарро бо равиши нақл ба маъно, тарҷума намудааст, ки хеле возеҳ ба назар мерасад.

Ё байти зерини Фирдавсиро:

*Зи додузи бедоду таҳтӯ қулоҳ,  
Суҳан гуфсану размӯ рондан сипоҳ (2,2,349).*

Чунин тарҷума намудааст: «ва-т-такаллума ҷала-н-носи ғи-л-маҳоғили» (7,153). Аён аст, ки ин ҷо низ равиши тарҷумаи нақл ба маъно маънни асосӣ ё худ ҳадафи шоирро дар батни худ ҷой додааст.

Гузашта аз ин, Бундорӣ ҳангоми интиҳоби тарҷумаи озод доираи нақлро тавсеа дода, назари тардидомези худро дар баъзе аз қиссаву достонҳо баён месозад. Масалан, дар достони «Зол ва духти Мехроби Кобулӣ» мегӯяд: «Соҳиби «Шоҳнома» пиндошта ва оварда: Рудоба гесӯи худро фурӯ ҳишт то Зол даст гирад ва аз коҳ боло равад...» (7,62). Аммо дар охир шубҳаву тардиҳи худро бо иборати «ба уҳдаи худи Фирдавсӣ аст – ал-уҳдату ҷалайҳи» мегузорад (7, 63).

Талхиси Бундорӣ аз тарафи дигар арзиши асарашро то андозае боло соҳтааст, зоро «Шоҳнома» гарҷанде ба забонҳои бисёр тарҷума шудааст, вале тарҷумаи Бундорӣ ягона тарҷумаест, ки барои ҳонанда ба ғунаи муҳтасар фароҳам шуда ва фахму дарки рӯйдодҳои китоб барои ў то андозае осон мӯяссар гардидааст. Ба иборати дигар, барои ҳонандаи арабизабоне, ки мақсади иҳотаи ҳамаи достонҳои «Шоҳнома»-ро дорад, ҳамин тарҷума басанддааст, то бо ин ҳамосаи бузурги форсӯ тоҷик ошнӣ ёбад.

Ба таври хулоса гуфтан мумкин аст, ки тарҷумаҳои арабии «Шоҳнома», хоссатан, тарҷумаи Бундорӣ далели таваҷҷуҳи арабҳо ва арабзабонон ба ҳамосаи миллии форсӯ тоҷик аст. Дар ин росто,

хидмати Бундорӣ дар фароҳам овардани замине барои вукуфи аъроб ва арабзабонҳо аз ин коҳи бегазанди фарҳангу тамаддуни Аҷам шоистаи таҳсин ва арҷузорӣ аст.

Ҳосили кори Бундорӣ ва мутарҷимони дигари «Шоҳнома» ба забони арабӣ буд, ки имрӯз ин ҳамоса ба масобаи як шоҳкории бузурги адабиёти форсу тоҷик дар олами адабу фарҳанги араб эътироф гардидааст.

**Пайнавишт:**

1. Абдулваҳҳоб Аззом. Маконат аш-Шоҳнома фи-л-умам // ар-Рисола, №26, 1933.
2. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома /Таҳияи матн ва лугату тавзехот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳорӣ. (Силсилаи «Аҳтарони адаб»). -Ч.3-12. –Душанбе: Адиб, 2007-2010.
3. Абӯмансур Абдулмалик ибни Муҳаммади Саолабии Нишопурӣ. Таъриху ғурару-с-сияр маъруф ба «Шоҳнома»-и Саолибӣ /Таҳиягар ва муаллифи сарсӯҳану таълиқот Низомиддин Зоҳидов. – Душанбе: Бухоро, 2014. -444.
4. Азом, Абдулваҳҳоб. ал-Қоҳира ва ат-Тус //ар-Рисола, №,301. – ал-Қоҳира,1939. -С. 123-127.
5. Азқой, Парвиз. Шоҳнома ва Ҳудойномакҳо //Фаслномаи Ҳастӣ, 1380. -С. 34-35.
6. Аҳмад Пошzonус ва Алии Ҳолиқӣ. Ҳадамоти тарҷумани Абдулваҳҳоб Азом ба адаби форсӣ ва арабӣ// Пажӯҳишҳои тарҷума дар забон ва адабиёти арабӣ, давраи 3, шумораи 8, 1392. -С. 80-120.
7. ал-Бундорӣ, ал-Фатҳ ибн Алӣ. «аш-Шоҳнома» ал-Фирдавсӣ. -Ч.1-2. Тарҷамаҳо насраран ал-Фатҳ ибн Алӣ. Қоранаҳо би-л-асл ал-форсий ва акмала тарҷаматаҳо фӣ мавозеъ ва қаддама лаҳо ад-дуктур Абдулваҳҳоб Аззом. Техрон: Асадӣ, 1970. - 344 с.
8. Зоҳидов Н. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён.- Ҳуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1999.
9. Ибни Надим. Муҳаммад ибни Исҳоқ. ал-Феҳрист /Ба тасҳехи Ризо Тачаддуд. -Техрон, 1393/1973. – 630с.
10. Муҳаммад Фишоракӣ. Бундории Исфаҳонӣ ва тарҷумай «Шоҳнома»//Мачаллаи илмӣ-пажӯҳиши донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии Донишгоҳи Исфаҳон, давраи 2, № 21, тобистони 1379. -С. 51-64.
11. Озартош Озарнӯш. Бундорӣ /Доиратулмаорифи бузурги исломӣ. - URL <http://www.cgie.org.ir/encyclopedic/entry/176/321> (охирин бознигар: 10.12.2015).
12. Раёҳӣ, Муҳаммад Амин. Фирдавсӣ. -Техрон: Тархи нав, 1375.. 407с.
13. Салимов Н. Марҳалаҳои услубӣ ва таҳаввули анвоъи наср дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои IX-XIII). – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2002.
14. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон. -Ч.2. - Техрон: Фирдавс, 1373/1953.
15. Фарҳанги форсии Муин /Талхис, вироиш ва изфоти Воҳидпажӯҳ ва барномарезии интишороти «Муин». - Техрон: Муин, 1381.
16. Фатҳ ибни Алии Бундории Исфаҳонӣ. Шоҳномаи Фирдавсӣ (таҳрири арабӣ) /Тарҷумай Абдулмуҳаммади Оятӣ. - Техрон, Анҷумани осор ва мағоҳирӣ фарҳангӣ, 1384. – 651с.

**Низомиддин Муродӣ<sup>1</sup>**

## **ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ НУФУЗИ ФАРҲАНГИ ФОРСӢ ДАР ФАРБИ ЧИН**

Интишор, таъсир ва хуввияти адабиёти форсӣ дар ҷаҳон бебаҳс аст. Дар тасдику таъкиди ин ақида на факат муҳаққиқони форсизабон, балки эроншиносону мусташриқони дунё афкори ҷолибу мудаллал пешниҳод кардаанд. Сол ба сол домани таҳқиқи ин мавзӯъ фаротар рафта, донишмандон боз ҳам маводи ҷолиберо мавриди таҳқиқ ва мутолия қарор медиҳанд, ки боиси густариши шинохти манзalати адабиёти форсӣ дар оғоқ аст.

Таҳқиқи адабиёти форсӣ дар қаламрави Кошгар ва нуфузи адабиёти форсу тоҷик дар адабиёти уйғур бо асноди ҳайратовар ва маводи ҷолиб қудрати забони дарию тоҷикӣ ва манзalати адабиёти форсиро таҷассум менамоянд.

«Далелҳои сершумори таъриҳӣ, археологӣ ва этнографӣ тасдик менамоянд, ки дар замонҳои қадимтарин, аниқтараш, ҳазорсолаҳои сеюм ва дуюми то мелод аҷдоди тоҷикҳо – тоифаҳои эронинажод ва эронизабон сарзамини пахноварро аз Аврупои Ҷанубӣ-Шарқӣ, яъне соҳилҳои шимоли баҳри Сиёҳ ва даштҳои Авроосиё то Туркистони Шарқӣ (ноҳияи имрӯзai Шинҷони Хитой) ва аз назди Урал то ҷануби Эрон фаро мегирифт... Аз тоифаҳои эронии сарзамини имрӯзai Осиёи Миёна: сугдҳо, бохтарҳо, хоразмихо, портҳо, марғиён, уструшаниҳо, фарғонагиҳо, сакоиҳо, массагетҳо ва қабилаҳои сершумори Туркистони Шарқӣ аҷдоди бевоситаи тоҷикҳо буданд» (15, 29).

Воқеан, робитаи нажодии ҳалқи уйғур бо мардуми эронитабор сухуфи камшинохта дар таъриҳ аст. Ҷунончи, «Равобити Шинҷони Чин, ки бо номи Мағрибзамин ҳам ёд мешавад, бо Эронзамин қарнҳо пеш оғоз шудааст. Ба шаҳодати аснод ва мадорики таъриҳӣ дар қарнҳои II-III пеш аз мелод ин ду минтақа байни ҳуд равобити бозаргонӣ ва фарҳангӣ доштаанд. Қабл аз он ки ниёғони уйғурҳои имрӯза, ки дар таъриҳ бо номи хуйгу (хуэй) ёд мешаванд, аз манотики Муғулистон ба сарзамини Шинҷон бикӯчанд, дар ин минтақа сакоиҳо, таҳориҳо, сугдиҳо зиндагӣ ба сар мебурданд, ки ҳама мардуми эронинажод буда, бо ғӯишҳои эронӣ сухбат мекарданд. Дар раванди қарнҳо байни сокинони аслии эронинажод ва қавмҳои муҳочири

<sup>1</sup> номзади илмҳои филологӣ, дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Фафуров

омезиши најодӣ ба амал омад. Бахусус, баъд аз соли 840 мелодӣ, ки ниёгони уйгурҳо бо төъдоди зиёд нақли макон карда, вориди ин сарзамин шуданд, омезиши байни ин ду қавм беш аз пеш афзуд ва қавмҳои эронӣ ба тадриҷ ҳуввияти миллии худро аз даст дода, ба қавмҳои туркизабон маҳлут шуданд ва дар натиҷа қавми ҷадид – уйгурҳои имрӯза ба вучуд омаданд» (13, 260).

Ин масъаларо «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидулдин Фазлуллоҳ, ки аз ҷумлаи осори эътибори аввал дошта дар шинохти таъриху фарҳанги Осиёи Миёна ва Шарқ дар асрҳои XIII-XIV аст, низ ба гунаи дигар равшан мекунад. Дар фасли «Қавми уйғур»-и китоби мазкур ривояте марбут ба пайдоиши номи уйгурҳо нақл шудааст: «Чун Ӯғуз писари Қараҳон (ва бо чанд силсила-М.Н.) Ёғас писари Нуҳ, алайҳиссалом, ба воситай он ки муваҳҳид буд, бо бародарон мухорибат кард ва баъзе аз эшон ёрмандии ӯ карданд ва дигаронро макҳур гардонид ва мамоликро мусахҳар кард, ҷамъияте азим соҳт. Ва ҳешону умаро ва лашқариёнро бинавоҳт ва тоифаи ҳешовандонро, ки мувофиқати ӯ карда буданд, уйғур ном ниҳод. Ва маънни ин лафз ба лугати турк «ба ҳам пайвастан ва мадад кардан» аст. Ва ин исм бар тамомати он тоифа ва шуаби фарзандони эшон итлоқ мекарданд. Ва бар ин тақдир тамомати уйғурон аз насли эшон бошанд...» (12, 331-332).

Дар асари Абӯсулаймон Фахруддин Алии Банокатӣ «Таърихи Банокатӣ», ки дар соли 1317 таълиф шудааст, низ таърихи уйгурҳо аз дидгоҳи маҳлутияти эшон бо ориёҳо зикр шудааст (21, 371-372).

Мавзӯи мавриди назар дар асари гаронқадри Ҷамолуддини Қаршӣ «Мулҳақоту-с-Суроҳ», ки дар Кошғар ба қалам омадааст, низ қобили таваҷҷуҳ аст (8, 22-23).

Баҳс дар таъриху пайдоиши ҳати уйғурӣ, ки асоси худро аз сүғдӣ пазируфт, низ ҳулосаҳои қаблиро тасдиқ ҳоҳад кард. (Забони уйғурӣ ба гурӯҳи қарлуқии забонҳои туркии оилаи забонҳои олтой мутааллик аст) (22, 363).

Шоҳроҳи абрешим таҳти назорати сүғдиҳо қарор дошт. Маҳз, тасаллут бар ин сиёsat тавонист, ки дар асрҳои VII-VIII ғунҷоиши аҳолии форсизабону туркизабонро дар манотики Чин таъмин кунад. Ин амр минбаъд ба пайдо шудани мардуми таҳҷоии форснажод дар давлати Чин боис шуд. Дар осори таъриҳӣ таъқид шудааст, ки қавмҳои сүғдӣ то ба сари қудрат омадани хонадони чинии Тан (асри VII) вучуд дошта, ҳатто дар рушди он мусоидат кардаанд. Соли 1980 ҳини ҳафриёт дар қисмати ноҳияи Нинся-Хуэйи Хитойи имрӯза, дар деҳаи Нан-Сзяо қабрҳое пайдо шудаанд, ки ба хонаводай Ши

мутааллиқ буданд. Аз онҳо рӯихати 21 нафар пайвандонро дарёфтанд, ки ҳама сӯғдиасл буда, баромади онҳо аз Кеш (Шаҳрисабзи Ӯзбекистон) будааст ва онҳо бо хонадони Кан (самарқандиҳо) ва Ан (буҳориҳо) хешӣ доштаанд.

Ин ҳучҷатро яке аз маҷаллаҳои илмии бонуфузи олам «Акта Азиатика», ки Донишкадаи фарҳанги Шарқии Ҷопон интишор менамояд, низ тасдиқ мекунад. Аз ин рӯ, донишманди чопонӣ Аракава Масахуру дар таҳқики хеш «Сӯғдиҳо ва оилаи подшохии Сиёй дар давлати Гаочан» бар он хулоса мерасад, ки дар Турфон байни рӯихати хизматчиёни давлатӣ ҷанд нафар бо насаби Ши дучор омадаанд, ки ба нуфузи ҳукуматии форсизабонон дар он аср низ далолат мекунад (9, 264-266).

Ҳақиқатан, сӯғдиҳо тӯли қарнҳо дар паҳное зиндагонӣ карданд, ки аз манотики Фарғона то деворҳои Чиро ихота мекард (10, 43). Умуман, тоифаҳои эронии қадим – сакоиҳои Помир, инчунин, йӯчиҳо, ҳайтолиён, Кидориён дар Туркистони Шарқӣ ва шимолу шарқии Осиёи Миёна дар дашту доманаи кӯҳҳо бодиянишинӣ мекарданд ва ҷорӯдори кӯчманҷӣ буданд.

Мутаҳассиси таърихи мусиқии Шарқ Н. Ҳакимов дар китоби хеш «Фарҳанги мусиқии тоҷикон» таъсири маданияту санъати ориёро дар сарзамини Туркистони Шарқӣ (Турфон, Урумчи, Каравар, Ҳутан, Ёрканд, Кошғар, Тарим) ҳанӯз аз замони ҳайтолиён ба эътибор мегирад (18, 27).

Чунин фикрҳо дар таълифоти илмии худи уйғурҳо низ ҷонибдорӣ ёфта, онон таъсири фарҳанги сӯғдӣ ва дар тӯли асрҳо, аз ҷумла дар фазои маданияти умумиэронӣ рушд кардани тамаддуни худро баён мекунанд (1, 33-47).

Муҳаққики шинохтаи қазоқ Ч. Валихонов, ки худ ҷанд муддат дар Кошғар зиндагӣ карда, барои таълифоташ аз Туркистони Шарқӣ мавод ҷамъ кард, таъкид мекунад, ки «Туркистониҳо бо андоми худ типи хиндуэрониҳоро ба хотир меоранд. Онҳо ба тоҷикони Осиёи Миёна, ки асли баромадашон форс асту бо ин забон ҳарф мезананд, бисёр монанд ҳастанд. Намуди зоҳирӣ туркистониҳо аз ҳалқҳои турку муғул ба кулӣ фарқ мекунад» (6, 195).

Дар ин бобат метавон тавзехи илмии муаррих М. Бобохоновро чун натиҷагирии ин баҳс қабул кард: «Боиси қайд аст, ки мардуми кунунии ин минтақа (Туркистони Шарқӣ-Н. М.) агарчанде асосан туркизабонанд, вале аз ҷиҳати антропологӣ аксарияти онҳо ба аврупоиҳо монанданд. Забони қадимтарини мардуми ноҳияи мазкур сӯғдӣ будааст, ки он дар натиҷаи ба зери тасарруфи сӯғдиҳо дохил

шудани ин сарзамин (асри III пеш аз мелод) рӯй додааст» (4, 343).

Воқеан, забони сүгдӣ яке аз забонҳои гурӯҳи шарқии Эрони миёна, забони ноҳияи ҳосилхези Суғд, миёни ду руд – Сайхун ва Ҷайхун ба ҳисоб мерафтааст. Он дарозои ҳазор сол (садаҳои II–XII) аз ҷумлаи забонҳои роҷитарини эронӣ буда, ба ҳайси расули фарҳанг ва адабу бозаргонӣ дар манотики форсизабонон то марзҳои Чин хидмат кардааст.

Шинохти табодул ва муштаракоти фарҳангӣ, робитаҳои таъриҳӣ, таъсири мутақобилаи тамаддун, масоили хат ва забон, одоту маданияти сүгдӣ-уйгурӣ бо мардуми Чин ба он ҳулоса мерасонад, ки адабиёти форсизабон решоҳои аслан қуҳанро дар қишири чомеаи имрӯзаи Хитой, маҳсусан, мардуми уйғур доштааст.

Гузаштai мусалмонони чинии хуэй аз қабилаи мусалмонони «даши»-и форс будаанд, ки аз Осиёи Марказӣ ва Фарбӣ мусофират доштанд. Як қисми ононро тоҷиконе ташкил мекардаанд, ки баромади онон аз Осиёи Миёна буд. Аҷдоди хуэй, ки ононро қабоили дунгун низ гӯянд (29; 30, 285–286), дар замони сулолаи Юан ва Мин дар Юннан ва Нинся сукунат карданд, ки аслан аз Бухоро ва Самарқанд омада буданд. Бесабаб ҳам нест, ки дар лугатномаи сулолаи Мин қалимоте дучор меоянд, ки дар забони муосири форсӣ-тоҷикӣ ҳанӯз маҳфузанд.

Дар исботи дигари ин қавл метавон гуфт, ки маҳз, замони сулолаи Тан роҳибҳои барҷастаи буддӣ аз Эронзамин ба Чин барои тарҷумаи осори буддӣ меомаданд ва аз тарики онон низ забони форсӣ интишор меёфт. Бино ба маълумоти сарчашмаҳо дар замони сулолаи Юан се забон мавриди истифодаи расмӣ будааст: муғулӣ, чинӣ ва форсӣ. Маълум мешавад, ки дар он замон тибқи қарордоди давлати Юан ҳуҷҷатнигорӣ ба ҳамин се забон ба роҳ монда шуда буд. Аммо он нукта қобили таваҷҷӯҳ аст, ки аллакай дар замони сулолаи Мин мусалмонони чинӣ дар масоҷид «Гулистон»-и Шайх Саъдиро меҳондаанд (24).

Профессори Донишкадаи забон ва адабиёти Донишгоҳи марказии миллатҳои Хитой Ху Чженхуа дар аснои таҳқиқи хеш санади ҷолиберо баён мекунад ва мегӯяд, ки аввалин лоиҳасози шаҳри Пекин шахсе бо номи Яқдилдин аз давлати Даши – навоҳии гарбии замони сулолаи Юан аз Хуэй будааст. Дар аснои дақиқ кардани ин санади нодир муҳаққиқ ба ҳулосае меояд, ки он шаҳс тоҷик будааст. Ин андешаи хешро ӯ чунин шарҳ медиҳад: аввалин, номи ӯ, ки аз се ҳисса иборат аст, комилан тоҷикист («яқ», «дил», «дин»). Дуюм, муарриҳони чинӣ фақат қасонеро аз давлати Даши меҳисобиданд, ки мусалмоно-

ни араб ё форсӯ тоҷик бошанд. Сеюм, бо исмҳои «тянфан» ва «даши» ба қасоне муроҷиат мешуд, ки асосан ба форсӣ-тоҷикӣ балад буданд.

Чунончи, профессор Ху Чженхуа тасдиқ кардааст, «даши» ҳамоно овонавишти қалимаи тоҷик («таджик») дар забони хитой аст. «Хуэй», ишорат ба мусалмон будани шахс аст. Ҳарчанд забони имрӯзai гуфтугӯи ин қабилаи мусалмонони хуэй хитой аст, то ҳанӯз дар заҳираи лугавии эшон қалимоти тоҷикӣ истифодай рӯзмарра доранд (2, 102). Ба ташхиси бархе донишмандон, хоса, дар лугати бузургсолони мусалмони хуэй бештар вожагони мазҳабӣ ва фарҳангии форсӣ-арабӣ мушоҳида карда мешаванд. Чунончи, қалимоти хуфтан, пешин, бомдод, намоз, мазор, рух, Аллоҳ, пайғамбар, рӯза, муаллим, осмон, хушбахт, ҳадя, дӯст, душман ва номҳои ҳафта то ҳол маҳфуз мондаанд (7, 46-67).

Дар идома метавон аз ас-Саид Шамсиддин Умар ёдовар шуд (1211-1279), ки солҳои зиёд ҳокими минтақаи Юннан будааст. Дар замони ин ҳоким низоми обёрии замин вусъат ёфта, мактабҳо бунёд ва роҳҳо обод гаштанд. Пас аз фавташ оромгоҳи ўз аз ҷониби ҳалқ тазӣин гардид.

Ё табиби маъруфи чинӣ Дин Ҳонян, ки мартабаҳои баланди таълимoti Конфутсийро соҳиб гашта буд, бо ҳамкори худ Ифтихоруддин маҷмӯаи «Доруҳои мусалмонӣ»-ро якбора дар ду забон: форсӣ ва хитой мураттаб карданд. Муҳаққиқон ҳини омӯзиши ин китоби ҳаҷим маълум карданд, ки аксари давоҳо аз усули Абуалӣ ибни Сино ва «ал-Қонун»-и ўз гирифта шудаанд. Шакли нисбатан пурраи ин асар ҳоло дар Китобхонаи миллии Хитой нигаҳдорӣ мешавад.

Яке аз далелҳои событии сукунати мусалмонони тоҷик дар давлати абарқудрати Хитой, мавҷудияти масҷиди бузурги ҷомеъ буд, ки соли 996 дар замони сулолаи Ляо бунёд гашт. Дар он минтақа то ҳол мусалмонон ибодат мекунанд. Нусҳаи қуръоне, ки зиёда аз 300 сол таъриҳи дорад, дар ҳамин масҷид нигаҳдорӣ мешавад. Дар канори ин масҷид марқади ду нафар ҳайрҳоҳони ин даргоҳ - Алӣ ва Аҳмад, ки асри XIII аз Бухоро ба Пекин омада буданд, ороста шудааст. Бояд гуфт, ҳамарӯза мардуми мусалмон ба ин масҷиди ҳазорсола ворид мешаванд. Маҳалли мазкур «Лютзе» (аз қалимаи «шиллю», яъне «санор») ном дошта, аз 50 ҳазор аҳолӣ иборат аст, ки 20 ҳазори онон мусалмонанд.

Манобеи илмӣ ва таъриҳӣ бар он ишора мекунанд, ки маҳз тариқи Шоҳроҳи абрешим бисёр намуди меваҳои ҳосилхез аз Осиёи Миёна ба манотики Ҷин ворид шудаанд. Ва баръаҳс, аз манотики Ҷин низ ба Осиёи Миёна, хусусан, водии Фарғона ва Хуҷанд колои

чинӣ бо анвои мухталиф дохил мешуданд (2, 87-88).

Бино ба маълумоти сарчашмаҳо Чин дар паҳншавии оини мӯҳаммадӣ монеа эҷод накард. Бемуораза ва бо фарҳанги ба худ хоси мадоро бо ислом рӯ ба рӯ шуд.

Бештари мардуми Туркистони Шарқӣ, ба истиснои манотики буддоиёни Дунхуан дар асри X аллакай мусалмон буданд. Аввалин шуда дарасри VIII Кутайба ибни Муслим тавонист, ки Мовароуннаҳру Хурӯсон, хусусан, водии Фарғона ва, инчунин, Туркистони Шарқиро (солҳои 713-714) мусахҳар кунад.

Маълумоти аввалин роҷеъ ба мавҷудияти ислом дар кишвари Чин ба соли 638 марбут аст, зеро дар ҳамин сана шоҳи сосонӣ Язди-гуруди III ба ҳокими Чанян Тай-Тзун сафирони хешро ирсол карда, аз ў барои дифоъ аз ҳӯҷуми арабҳо, ки бо дини нав кишвари ўро таҳдид мекарданд, кӯмак ҳоҳиш намудааст (3, 53).

Муаррихи номвар X. Шарифов дар таълифоти хеш бар ин масъала мутаваҷҷех шуда, фарзияҳои мухталифи вуруди исломро бар Чин мисол меоварад. Дар китоби «Тоҷики гумгашта боз ояд...» муаллиф афкори мусташириқонро ба инобат гирифта, асосан ба соли 650 мансуб будани иттилои оини мӯҳаммадиро байни чиниҳо зикр мекунад. Қобили ёдоварист, ки ў ба дарёфтӣ асомии таърихии ашҳосе, ки аз Мовароуннаҳру Хурӯсон ба манотики Чин дар асрҳои гуногун ҳичрат кардаанд, муваффақ шудааст (20, 283-296).

Аmmo маълум мешавад, ки ҳанӯз соли 616 саҳобаи машҳури Паёмбари ислом Саъд ибни Абивакқос пас аз сарпаноҳ ёфтанд дар ҳабашистон (Эфиопия), бори аввал ба шаҳри Гуанҷоу меояд. Баъди бозгашт, чун 21 сол сипарӣ мешавад, боз бо амри Умар ибни Ҳаттоб ба ҳоки Чин бо як нусҳаи Қуръон омада, дар ин ҷо масҷид бунёд мекунад. Аз ҳамон замон мардуми чинӣ исломро «синҷээнсзяо» (яъне, ҳақиқати поки имон) ва он масҷидро «хуайшэн» (яъне, Паёмбарро ёд дор) меноманд (25).

Ховаршиноси маъруфи Аврупо А. Метс ҳаритаи маҳсуси вуруди арабҳо ва роҳҳои тиҷории эшонро ба манотики Чин тарҳрезӣ кардааст. Аз он метавон дарёфт, ки дар асрҳои IX-XIV арабҳо асосан ба қадом манотики Чин мутаваҷҷех будаанд ва ислом тарики тиҷорати онон дар қадом гӯшаҳои ин мамлакат интишор ёфта будааст (11, 384-385).

Адам Метс ҳини таҳлили «Аҳсану-т-такосим фӣ маърифати-л-ақолим» мегӯяд, ки яке аз бузургтарин сайёҳон ва ҷуғрофидонони араб Муқаддасӣ ҳанӯз дар асри X интишори оини мӯҳаммадиро аз Кошғару Ҳутан то сарҳадоти уқёнуси Атлантик ба ҳисоб мегирад (11,

14). Аммо, бояд донист, ки сабаби асосии ҳидояти туркнажодон ва, умуман, аҳолии Фарби Чин тоҷирони мовароуннаҳрие будаанд, ки дар асрҳои IX-XI ислом тавассути эшон ба манотики ӯйғур интиқол ёфт (19, 30).

Солҳои 80-уми асри X Сотук Бағроҳон-Қароҳон дар натиҷаи иттиҳоди қабоили турк давлати абарқудрати Қароҳониҳоро дар Туркистони Шарқӣ ва ҳафтруд таъсис дод. Вай аввалин ҳокиме аз Қароҳониҳо буд, ки исломро пазируфт ва бар худ номи мусалмонии Абдулкаримро иҳтиёр кард. Шаҳрҳои Балософун, Тароз ва Кошғар пойтаҳтҳои силсилавии ин салтанат буданд (5, 158). Онон аллакай соли 992 ба Мовароуннаҳр ҳуҷум карда, соли 999 пойтаҳти Сомониён шаҳри Бухороро мусаххар карданд.

Қароҳониҳо дар як муддат бо Фазнавиҳо давлати Сомониёнро аз байн бурданд. Амударё сарҳади воқеӣ байни ин ду салтанати нави азим гардид (5, 158). Ҷанд муддат шаҳрҳои Ӯзганду Самарқанд низ вазифаи маркази сиёсии Қароҳониҳоро иҷро кард. Дар натиҷаи ҳамлаи Муҳаммад Ҳоразмшоҳ соли 1212 давлати Қароҳониён низ пош хӯрд.

Метавон гуфт, тасарруфи Қароҳониён бар Осиёи Миёна фарҳангӣ кошғариро бар ҳалқи Мовароуннаҳру Ҳурӯсон қарибтар кард. Ҳуди онон бошанд аз тамаддуну фарҳангӣ форсӣ ғановати бештар ба даст оварданд. Дар таъриҳномаи Ибни Ҳалдун – «Китобу-либар» бар ин масъалаҳо ҳуб ишора шудааст. Инчунин, метавон ин аснодро аз кутуби «Таърихи Байҳақӣ», «Равзату-с-сафо»-и Мирҳонд, «Ҳабибу-с-сияр»-и Ҳондамир, «ал-Комил фи-т-таъриҳ»-и Ибни Асир пайдо кард.

Ҳамин тариқ, Туркистони Шарқӣ то тасарруфи Ҷингизиён дар ҳайати давлати Ҳоразмшоҳ боқӣ монд. Бино ба маълумоти манобеи таъриҳӣ Қароҳитоиҳо ва Салҷуқиҳо дар замони ҳукумати худ ғоҳе ба манотики ӯйғурнишин лашкар кашиданд. Дар кутуби таъриҳ ин ҳаводис ба ваҷҳи гуногун тасвир шудаанд (7, 554).

Соли 1414 набераи Амир Темур – Муҳаммад Тарагай (Улугбек) тавонист, ки Фарғонаву Кошғарро ба давлати худ тобеъ кунад (16, 143). Дар он замон Кошғар дар радифи шаҳрҳои Фарғона, Истаравшан, Чоч (Тошкент) вазифаи маркази фарҳангӣ-мазҳабиро иҷро ме-кард. Аз ин хотир, тасаллут бар ин диёр на танҳо қаламрави ҷуғрофӣ, балки соҳибияти Темуриёнро боз ба як тамаддуни дигар таъмин на-муд (17, 112).

Яке аз сарчашмаҳои мӯътабаре, ки перомуни ин масъала маълумоти мудаллал манзур мекунад, китоби «Матлаи саъдайн ва маҷмаи баҳрайн»-и Абдурраззоқи Самарқандист. Ин асар оид ба алоқаҳои

наздики мардуми Мовароуннахр бо Кошғар маълумот дода, перомуни шахсиятҳои маъмури давлати Темуриён дар минтақаи Туркистони Шарқӣ ва ҳузури сафирони чинӣ дар Ҳироту Самарқанд санадҳои ҷолиб пешниҳод менамояд (14).

Аммо Шайбониён (1499-1599) ба Туркистони Шарқӣ ҳамла на-карданд ва ҳамин нукта боис шуд, ки хонигариҳои парешони уйғур муттаҳид шаванд ва дар заминаи он давлати азими соҳибистиқоли уйғурхо – давлати Саидия рӯи кор ояд.

Замони Шайбониён даврони нави рушди адабиёти форсу тоҷик аст. Ҳавзаҳои илмӣ-адабии Самарқанду Бухоро, баъдан муҳити адабии Тошканду Ҳучанду Фарғона дар он асрҳо донишмандону сұханваронеро ба сахнаи илму фарҳанг овард, ки дар таърихи адабиёт бо осори баргузидаи хеш шуҳрат доранд. Аз он ҷиҳат, ки такомули адабӣ дар Туркистони Шарқӣ ҳамеша бархурдор аз падидаҳои фикрӣ ва эҷодии ҳавзаҳои адабии Осиёи Миёна ба назар меомад, майлони нави маърифатии замони Шайбониён ба адабиёти уйғур бетаъсир на-монд.

Ибтидои садаи XVI саҳифаи тоза ва дураҳшон дар муносибатҳои фарҳангии ду қишвар боз шуд. Маҳз дар ҳамин давра бузургтарин ҳодисаи марбут ба густариши адабиёти форсу тоҷик дар ҳудуди Кошғар – қарори аввалин султони давлати муҳтори Саидия Султон Саидхон оид ба зарурати тадриси забон ва адабиёти форсӣ-арабӣ дар мадориси уйғур ба тасбит расид. Ин аср бидояти рушди на фақат адабиёти уйғур, балки вусъати азими адабиёти форсизабон дар қаламрави Туркистони Шарқӣ ба ҳисоб омад.

Ҳамин тариқ, як нигоҳи иҷмомӣ ба замонаҳои таърихии нуғузи фарҳангии форсӣ дар адабиёти уйғур ба натиҷаҳои зерин мерасонад:

1. Ошноии мардуми Чин, ҳоса, уйғурҳо бо маданият ва фарҳангии форсу тоҷик решা дар замонҳои хеле қадим доштааст ва ҳафриёти бостоншиносон ба ин нукта шаҳодат дода, ҳузури мардуми эронитаборро дар марзи қишвари Чин субит менамояд.

2. Вуруди ислом ба Чин ба омӯзиши расму оин ва меро-си фарҳангии Арабу Аҷам мусоидат намуд ва бад-ин васила ада-бу фарҳангии форсӣ дар Туркистони Шарқӣ мавриди истифода ва баҳраварии уйғурҳо қарор гирифт.

3. Вокеаҳои сиёсӣ, ҳамҷаворӣ бо мардуми эронитабор, қаробати ҳат ва дар сари қудрат будани салотини фозил барои рушди забон, ҳат ва адаби форсу тоҷик дар Туркистони Шарқӣ мусоидат намуданд.

**Пайнавишт:**

1. Абдуллоҳ А. Эсрлар абидалари. - Урумчи, 2009. - 447 с.
2. Алимов Р. Таджикистан и Китай: Диалог культур. -Пекин, 2012. -201 с.
3. Бобоев Ю. Между арабами и тюрками // Материалы международного симпозиума «Диалог культур: место Имама Абуханифы в мировой и исламской культуре». – Ҳуҷанд, 2009. – С.50-57.
4. Бобохонов М. Тоҷикони Чин // Таърихи тоҷикони ҷаҳон. –Душанбе: Маориф, 1999. – С. 337-360.
5. Босворт К.Э. Мусульманские династии. (Справочник по хронологии и генеологии). – Москва: Наука, 1971. – 324 с.
6. Валиханов Ч. Избранные произведения. – Т.1. – Москва: Наука, 1986. – 345 с.
7. Faafurov B. Toҷikon. (Taъrihi қадimtarin, қадim va asri miёna). – Kitobi 1. – Dushanbe: Irfon, 1983. – 704 sah.
8. Джамал ад-дин Карши. Мулҳакат ас-Сураҳ. – Ташкент: Фан, 1988.
9. Камалов А. Проблемы истории и культуры согдийцев и тюрок Центральной Азии и Китая в трудах японских исследователей // Иран-наме. Научный востоковедческий журнал. - №1. – Алматы, 2008. – С.262-267.
10. Каримов П., Воднев В. Истоки культуры таджикского народа. – Ҳуджанд, 1992. – 50 с.
11. Меҳ А. Мусульманский Ренессанс /Перевод с немецкого, предисловие, библиография и указатель Д.Е. Бертельса. – Москва: Наука, 1966. – 459 с.
12. Рашидуддин, Фазлulloҳ. Ҷомеъ-ут-таворих. Ҷузъи аввал аз ҷилди аввал /Матни илмӣ ва интиқодӣ ба саъю эҳтимоми О. Ромаскевич ва диг. - Москва, 1965. - 572 с.
13. Саъдуллоҳзода З. Пажӯҳиши равобити мутақобилаи забону адабиёти форсу тоҷик ва уйғур // Туҳфаи аҳбоб. (Маҷмӯаи маколаҳо). – Ҳуҷанд: Ношир, 2012. – С.259-266.
14. Самарқандий, Абдураззок. Матлаи саъдайн ва маҷмаи баҳрайн. Мутарҷим ва ҳозиркунандай нашр А. Ӯрунбоев. – Тошкент: Фан, 1969. – 464 с.
15. Турсун Н. Асосҳои этнологияи ҳалқи тоҷик. – Ҳуҷанд, 1993. – 76 sah.
16. Турсунов Н., Исомитдинов Дж. История таджиков в структурно-логических схемах. – Ҳуджанд: Ношир, 2010. – 332 с.
17. Турсунова Г.Н. Амир Темур. Основные этапы деятельности (1360-1405 гг.). – Ҳуджанд: Ҳурросон, 2006. – 193 с.
18. Ҳакимов Н. Музыкальная культура таджиков. – Ҳуджанд, 2001. – 458 с.
19. Ҷывирь Л.А. Обряды и верования уйгуров в XIX-XX вв. (Очерки народного ислама в Туркестане). – Москва: Восточная литература, 2006. – 288 с.
20. Шарифов Ҳ. Тоҷики гумгашта боз ояд ... (Назаре ба баъзе пахлӯҳои таърихи ниёғон). Ҳуҷанд, 2003. – 424 с.
21. ЭСТ. – Ч.1. – Душанбе, 1978. – 672 sah.
22. Языки народов СССР. – Т.2. Тюркские языки. Главный редактор академик В.В. Виноградов. – Москва: Наука, 1966. – 532 с.
23. <http://central-eurasia.com/tajikistan/?uid=269> (Қадырбаев А. Таджики: вехи истории и культурное наследие): 23.04.2014
24. <http://hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=3846&MagazineArticleID=29621&Change=Prev> «Таъсири фарҳангӣ исломии Эрон дар ҷомеаи мусалмонони Чин»: 30.06.2011
25. <http://islamreligion.com/ru/articles/486/> (Ислам в Китае. Часть 1 из 2): 12.08.2012

**Шодикүл Шарифов<sup>1</sup>**

## **НУСХАШИНОСИИ МАСНАВИИ «ИНТИҲОНОМА»-И СУЛТОН ВАЛАД**

Пеш аз оғози гузориш дар бораи нусхаҳои маснавии «Интиҳонома» баҳси тасҳехи матнҳои адабиро дар доираи осори Султон Валад ва Мавлоно зарур донистем. Чунки «Интиҳонома» бар асоси ду нусхай дастрас аз тарафи Муҳаммадалии Ҳазонадорлу тасҳех ва ба чоп омода шудааст. Оё илми матншиносӣ ин нашрро матни интиқодии ниҳоӣ шуморида метавонад? Зоро таҷриба собит намудааст, ки на ҳама матнҳои интиқодӣ арзиши худро дар дарозӣ солҳо нигоҳ дошта метавонанд.

Маъруфияти Султон Валад дар миёни мавлавиён сабаб шудааст, ки баъзе осор ба ў нисбат дода шавад. Адабиётшинос Низомиддин Муродӣ дар мақолаи «Хароботӣ ва адабиёти ирфонии форсӣ» дар бораи яке аз фарзандони маънавии Ҷалолуддини Балҳӣ шоири асрҳои XVII-XVIII ўйғур Мавлоно Хароботӣ ва муҳаббату бардошти ў аз адабиёти ирфонӣ изҳори назар намуда, саҳви Носир Муҳаммад ном муаллифи мақолаи «Туркистон ва Туркия: пулҳои маънавӣ»-ро дар мавриди ба Султон Валад нисбат додани «Маснавии Хароботӣ»-ро дарёftааст (3,139). Носир Муҳаммад ҳангоми зикри осори чопи сангӣ ва маҳтутаи ба забони туркӣ маҳфузбудаи заҳираи дастхатҳои Донишкадаи шарқшиносии ба номи Абӯрайҳони Берунӣ саҳван «Маснавии Хароботӣ»-ро ба номи Султон Валад меорад.

Чунин саҳву хатоҳое, ки аз тарафи баъзе муҳаққиқон ба таври гайрииҳтиёри бино ба адами дастрасӣ ба сарчашмаҳо рух додаанд, кори муҳаққиқони аз илми матншиносӣ камбаҳарро боз ҳам мушкилтару печидатар месозад.

Дар доираи матншиносии осори адабии Султон Валад ва Мавлоно низ баҳсҳои зиёде мавҷуданд, ки бо баробари дарёфт ва муаррифӣ шудани нусхаҳои тоза, гиреҳи баъзе масъалаҳо кушода мешавад.

Муҳаккик Аблулфаттоҳ Ҳочиев бо такя ба андеша ва нишондоди мусаҳҳеҳи «Нузҳату-л-маҷolis» Муҳаммадамини Раёҳӣ доир ба баҳси ба «Куллиёти Шамс» бо номи Мавлавӣ ворид шудани рубоиёти шоирони асрҳои XI, XII ва XIII-ро таъкид карда, чунин иттилоъ

<sup>1</sup> адабиётшинос, мудири шӯъбаи табъу нашри Китобхонаи вилоятии ба номи Тошхӯча Асирӣ

медиҳад: «Дар маҷмӯъ 80 рубоиे, ки дар «Куллиёти Шамс» бо исми Мавлавӣ омадааст, дар «Нузҳату-л-маҷолис» ба исми афроди дигар ё бидуни номи муаллиф сабт гардидааст, ки гӯяндаи 53-тои онҳо маълум шудааст» (8, 37).

Дар ин маврид ҳамин нуктаро низ қайд бояд кард, ки ҳамаи мусаҳҳехон дар тасҳеху нақди асар вакти аз рӯи навъҳои шеърӣ, тартиби алифбой ҷобаҷогузорӣ намудан ё ҳини анҷом додани дигар корҳои марбут ба интиқоди матн, бо вуҷуди таҷрибаи кофию донишни матншиносӣ доштан, гоҳо ғайрииҳтиёри ба хато роҳ медиҳанд. Ин навъи хатои онҳоро матншиноси варзида марҳум Абдулмансуни Насриддин бо фирсати баланди олимона дарёфтааст. Мавсуф дар мавриди аз камаҳамияти ва адами диққати мусаҳҳехон ҳазф шудан ва такроран омадани як газали аз тарафи худи шоир таҳриршуда дар баъзе нусхаҳои девони Ҳоча Камолро баён намуда, бар он аст, ки сарчашмаи ин гуна хатоҳо кори котибони камтаҷриба аст, ки минбаъд муҳаққиқон онро такрор намудаанд (4, 272-73-74). Айни чунин хаторо метавон дар «Девони Султон Валад», дар мисоли як қасидаи ҳамном «Дар қудуми мусофири азиз» - «Низ дар қудуми мусофири» мушоҳида кард, ки аз назари Ҳомиди Раббонӣ дур мондааст. Барои далел матлаи байти дуюм ва мақтаи қасидаро меорем:

*Мужда, ки он мири худодон расид,  
Мафхари Тӯрону Ҳуросон расид.  
Қӯр шавад душмани шодии Рум,  
Чунки зи Шом ў бари султон расид...  
Кард дуоҳо-и фаровон Валад,  
То ба дуоҳои фаровон расид (5, 468).*

\* \* \*

*Мужда, ки он шоҳи худодон расид,  
Хусрави Тӯрону Ҳуросон расид.  
Гашт адӯ қӯр, vale шодмон  
Чунки ба ком он шаҳи шоҳон расид...  
Кард дуоҳо-и фаровон Валад,  
То ба дуоҳои фаровон расид (5, 469).*

Пас аз қиёсу баррасии ин ду гунаи як қасида метавон бо итмимон гуфт, ки гунаи аввали он таҳриршуда аз тарафи худи муаллиф мебошад. Зоро аз ҷиҳати миқдори абӯт ҳам зиёдтар (14 байт) аз гунаи дуюм (13 байт) аст ва, ҳамчунин, аз ҷиҳати ифодаи андешаю риояти таносуби қалом ва мантиқи сухан расотару балегтар мебошад. Бо овардани ин мисол ҳадафи инҷониб нишон додани заъфи кори

мусаҳхеҳон набуда, балки таъкиду таъйид кардани сангинӣ ва душвории кори нусхашиносӣ аст.

Имрӯз бино ба навиштаи устоди равоншод Абдулманнони Насридин илми матншиносӣ дар марҳилае қарор дорад, ки онро марҳилаи «нақди мутуни интиқодӣ» ё «чараёни нақдии нақд» (4,5) метавон номид. Имрӯз замоне фаро расидааст, ки матнҳои интиқодӣ мавриди «дигарсанҷӣ ва бозбинӣ» (4,6) қарор гиранд. Шафеии Кадканий бар ин асос ақида дорад, ки то нусхаи интиқодии бар асоси нусхаҳои қадимтарини «Куллиёти Шамс»-и дастраси устод Фурӯзонфар набуда таҳия намешавад, дар мавриди шумор ва чигунагии ашъори туркию юнонии Мавлоно сухани асоснок гуфтан гайриимкон аст.

Байти Султон Валадро, ки баъзе аз донишмандон дар «Куллиёти Шамс» тасҳехи Бадеъуззамон Фурӯзонфар дида намешаваду онро аз Мавлоно медонанд, аз чумлаи ба чунин навъ баҳсҳои марбут ба нусхашиносии осори адабӣ даҳлдор аст. Ин сахвро Гулпинорлӣ дар «Мавлавия баъд аз Мавлоно» ислоҳ карда бошад ҳам, тақроршавии ин иштибоҳ дар навиштаҳои муҳаққиқони аврупойӣ, эронӣ ва адабиётшиносони тоҷик ба назар мерасад.

Аз мавлавишиносони аврупойӣ Аннамери Шимел дар «Шукӯҳи Шамс» (fasli замина, боби «Суннати шеър, илҳом ва шакли он») чунин меорад: «Ҷалолуддин амиқан таҳти ду тан аз пешинағони худ дар заминаи шеъри орифона ва, баҳусус, маснавӣ, яъне Саноӣ ва Аттор қарор дошт, ағлаб ин байтро:

*Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду ҷаими ӯ,*

*Мо аз пай Саноиву Аттор омадем.*

далели эҳтироми азими ӯ нисбат ба он ду марди бузург донис-таанд. Дар ҳар ҳол, Абдулбокии Гулпинорлӣ аҳиран нишон додааст, ки ин шеърро метавон ба нахве дигар ҳонд, яъне мисраи дувум чунин аст: «Мо қиблай Саноиву Аттор гаштаем». Ин тағири алфоз худи Мавлавиро дар мақоми бартар аз он ду шоир нишон медиҳад» (9, 62).

Аз навиштаи Шимел бармеояд, ки замони навиштани «Шукӯҳи Шамс» Гулпинорлӣ ҳанӯз бо осори Султон Валад ошноии амиқе надоштааст, ё ҳонум Шимел матлаби ӯро дуруст сарфаҳм нарафта. Ҳар чи ки ҳаст, Шимел низ ин байтро монанди дигар муҳаққиқон ҳамчун нишонаи эътиқоди Мавлоно ба Саноиву Аттор ба Румӣ нисбат додааст.

Мутарҷими «Шукӯҳи Шамс» низ дар поёни китоб, қисмати ёддоштҳо зайлӣ рақами 1 андешаи Наҷиб Моили Ҳиравиро, ки ҳамчун адабиётшиноси маслиҳатгар дар нашри ин тарҷума даст дошт.

тааст, менависад: «Қозӣ Шуштарӣ дар «Мачолису-л-муъминин» ин ду байтро аз Мавлоно донистааст:

*Ҳафт шаҳри ишқро Аттор гашт,  
Мо ҳанӯз андар ҳами як қӯчаем.*

\* \* \*

*Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду ҷашми ӯ,  
Мо аз наи Саноизу Аттор омадем.*

Ин абӯт дар девони Мавлавӣ (чопи Фурӯзонфар) нест, вале дар девони Мавлоно (чопи Лакҳнав) омадааст. Дар ин ки Мавлоно ба Аттор ва Саноӣ ҳурмат мегузошта ва дар ин ки фаровон ба истиқболи ашъори он ду рафтааст, тардид нест. Дар «Фиҳи мо фиҳи» саҳифаи 207 шеъри Саноиро меситояд ва дар «Девон» (с.739, 292) низ мегӯяд:

*Ҷоне, ки рӯ ин сӯ қунад, бо Боязиð ӯ ҳӯ қунад,  
Ё дар Саноӣ рӯ қунад, ё бӯ дӯҳад Атторро.*

Низ:

*Агар Аттор ошиқ буд, Саноӣ шоҳу фоиқ буд,  
На инам ман на онам ман, ки гум кардам сару поро.*

Боре агар байти «Аттор рӯҳ...»-ро аз Мавлавӣ надонем, ки катъян ба далели мазмуни абёти дигари он ғазал аз Мавлавӣ нест, Шуштарӣ монанди садҳо хато ва лағзиши дигар мутаассир аз нусахи мутааххири «Девони кабир» будааст. Ва ҳонум Шимел ҳам аз девони чопи Лакҳнав ва ба занни қариби эҳтимол аз ҳофизаи худ бидуни муроҷия ба нусехи кӯҳантарини «Девони кабир» (с.705-706) онро забт кардааст. Ба ҳамин далел, ба ҷои «Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду ҷашми ӯ» дар матни англisis «Саноӣ рӯҳ буду Аттор ду ҷашми ӯ» забт шудааст, (ки дар тарҷумаи ҳозир ислоҳ шуда). Ба ҳар ҳол асли муддаои муаллиф дуруст аст ва барои исботи иддаои ӯ ду байти дигар аз девон накл кардем ва ба «Фиҳи мо фиҳи» ирҷоъ додем» (9, 705-06).

Аз ин бармеояд, ки Начиб Моили Ҳиравӣ низ аз моли Султон Валад будани ин байт комилан ҳабар надоштааст. Дар поёни шарҳи Моили Ҳиравӣ иттилои дигаре дар ин маврид мундариҷ аст, ки тибқи он Муҳаммадтакӣ Мударриси Ризавӣ – мусаххехи «Ҳадиқа»-и Саноӣ низ ин байтро мансуб ба Мавлоно медонад.

Ҳосили овардаҳои боло ин аст, ки ҳамаи муҳаққиқоне, ки аз моли Султон Валад будани ин байту ғазал иттилоъ надоштаанд, айбор нестанд. Сухан сари аҳамияти нусхаҳои зери дасти муҳаққиқон аст.

Аз муҳаққиқони эронӣ барои қиёс намунае аз навиштаи Аҳмади Ранҷбарро меорем: «...Мавлоно Ҷалолуддин Балхии Румӣ Атторро пешвои ошиқон ва қудваи орифон донистааст ва дар байте Атторро

ба манзалаи рӯҳ ва Саноиро чун чашм ёд кардааст: Аттор рӯҳ буду Саной ду чашми ў, Мо аз паи Саноиву Аттор омадем» (1, 20).

Расул Ҳодизода низ ин байти мақтаъро бо зикри матлаи газал оварда чунин мегӯяд: «Ва баъд аз Саной осору орову андешаҳои Аттор дар зиндагӣ ва эҷодиёти Румӣ ҳамоно нақши бузурге бозидааст, ки дар ғазале, ки матлааш ин аст:

*Мо ошиқон ба хонаи ҳаммор омадем,  
Риндони лоуболиву айёр омадем.*

мегӯяд:

*Аттор рӯҳ буду Саной ду чашми ў,  
Мо дар паи Саноиву Аттор омадем.*

Агар бо назардошти санадҳои боло ба ин баҳс ворид шавем, метавон гуфт, ки сарчашмаҳои истифодакардаи Аҳмади Ранҷбар ва устоди равоншод Расул Ҳодизода бо нусхай «Куллиёти Шамс»-и бар асоси зиёда аз 9 нусхай таҳиякардаи Бадеъуззамон Фурӯzonfar мувофиқат намекунад. Маъҳази байти иқтибоскардаи Аҳмади Ранҷбар маълум нест, аммо манбаи ду байти дар китоби «Ҷалолиддини Румӣ» саҳифаи 88 овардаи устод Расул Ҳодизода зикр шудааст. Маълум мегардад, ки устод Расул Ҳодизода ин аснодро аз девони газалиёте, ки «аз тарафи ношири беном соли 1345 шамсӣ (1996 милодӣ) ҳамчун чопи сеюм дар Техрон ба табъ расида буд, истифода кардааст.

Шиблии Нӯъмонӣ (1857-1914) низ ин байтро дар саҳифаи 171, ҷилди якум, дар саҳифаи 8 ҷилди дуюми «Шеъру-л-Аҷам» (соли таълифи бахши авали он 1907) ба Мавлоно нисбат додааст. Таҳмин мегардад, ки дигарон аз ин асар таъсир пазирафтаанд.

Ин далелҳо бори дигар собит менамояд, ки сифати матни интиқодӣ ва равиши таҳияи он, ки ба нусхаҳои як асари тасҳехшавандӣ иртиботи ногусастаний дорад, аз аҳамияти вижана бархурдор аст.

Бояд таъкид намуд, ки дар матнини осори Султон Валад на танҳо муҳаққиқони эроншинос, балки туркшиносон низ саъӣ кардаанд. Аз ҷумла, олимӣ рус Михаил Семёнович Фомкин муаллифи китоби «Султан Велед и его тюркская поэзия» дар ҷустуҷӯи ашъори туркии Султон Валад барои дастрас намудани тамоми нусхаҳои ҳаттии осори шоир бештар қӯшиш намуда, дар ин маврид нисбат ба Ҳазонадорлу муваффактар будааст. Муҳаққиқи мазкур ҳангоми гирдоварӣ ва пурраю дақиқ омӯхтани шеърият (поэтика)-и ашъори туркии Султон Валад бо нусхаҳои ҳаттии «Интиҳонома» низ сару кор доштааст. Аммо фақат ба таҳлилу баррасии библиографии онҳо пардохта, дар бораи таҳияи нусхай интиқодии он чизе наменависад. Маълум мегар-

дад, ки дар замони ба таҳқиқ пардохтани М.С.Фомкин, то вақти ба дифоъ расонидани рисолаи номзадӣ дар соли 1988 ва нашри рисолаи «Султан Велед и его тюркского поэзия» (соли 1994) на дар Туркия ва на дар Эрон нусхай интиқодии «Интиҳонома» ҳанӯз рӯи чоп наомада буд (10).

Санади ҷолиб он аст, ки баъд аз се-ҷор соли дифои Фомкин дар Эрон Ҳазонадорлу соли 1369 нусхай интиқодии ин асарро ба сифати кори номзадӣ ба дифоъ расонид ва соли 1376 аз ҷоп баровард. Маълум мегардад, ки бо вучуди то андозае ҳамсамт будани фаъолиятҳои илмӣ муҳаққиқони мазкур аз натиҷаи ҷустуҷӯҳои илми ҳамдигар бехабар будаанд.

Аз маълумоти Фомкин, ки дар фасли «Нусхаҳои хаттии осори Султон Валад» омадааст, равшан мешавад, ки аз осори Султон Валад дар китобхонаҳои дунё 105 сарчашмаи хаттӣ мавҷуд аст. Осори Султон Валад дар 82 дастҳат ба шакли нусхаҳои алоҳида ва дар 23 дастҳат дар таркиби сегона (маснавиҳои «Ибтидонома» ё «Валаднома», «Рубобнома», «Интиҳонома»), баёзҳои муаллифони гуногун омадааст. Аз ин теъдод 10 сарчашма дар замони зиндагии Султон Валад китобат шуда ё ба китобат оғоз шуда бошанд, 30 манбаи дигар якчанд даҳсола пас аз марги Султон Валад дар садаи XIV ба қалам омадаанд. Бино ба нишондоди Фомкин «Интиҳонома» дар 14 сарчашма (дар 6 манбаъ ба шакли алоҳида ва дар 8 маъҳази дигар дар таркиби сегона) омадааст. Аз рӯи ҷадвали омоданамудаи Фомкин метавон муйян кард, ки дар китобхонаҳои машҳури дунё шаш нусхай алоҳидаи «Интиҳонома» мавҷуд аст.

Нусхай якуми «Интиҳонома» дар ҷадвали 1 таҳиякардаи Фомкин зери шумораи тартибии 15 қарор гирифта, соли китобаташ 731/1330 буда, дар китобхонаи Қунияи Туркия таҳти № 2136 (12/391) нигаҳдорӣ мешавад ва аз нусхаҳои алоҳидаи қуҳнатарин маҳсуб мебад. Дар тавзеҳоташ таҳти рақами 17 Фомкин хабар медиҳад, ки ин санадро аз навиштаи Ҳилмут Риттер гирифтааст. Агар соли китобати нусхай мазқурро ба инобат гирем, ин нусха шояд ҳамон нусхай асоси дasti Ҳазонадорлу бошад.

Нусхай дуюм зери шумораи тартибии 28 қарор гирифта, соли 758/1356 бо қалами котиб Усмон ибни Усмон ал-Мавлавӣ ал-Қуниявӣ китобат шудааст. Ин нусха низ дар китобхонаи Қуния таҳти № 2133 (123881) нигаҳдорӣ мешавад ва санади ин нусхаро низ Фомкин аз рӯи нишондоди Ҳилмут Риттер дар саҳифаи 235 китоби сеҷилдаи таҳқиқотиаш «Philologika» (Филологика) гирифтааст.

Нусхай сеюм зери шумораи тартибии 33 соли 800/1397 китобат шуда, дар китобхонаи Қуния таҳти № 2132 (12/387) маҳфуз аст.

Нусхай чорум зери шумораи тартибии 49 қарор гирифта, ҳудудан дар асрҳои XV-XVI китобат шуда, дар бахши захиравии китобхонаи «Ноғиз-пошшо»-и шаҳри Истамбул таҳти № 486 ба қайд гирифта шудааст.

Нусхай панҷум зери шумораи тартибии 60 сабт гардида, соли 1020/1641 (бино ба навиштаи Риттер) дар Ҳалаб китобат шудаву дар Китобхонаи Донишгоҳи Истамбул таҳти № 1009 нигаҳдорӣ мешавад, ки аз он Гулпинорлӣ низ иттилоъ додааст (2, 68, 69).

Охирин нусхай алоҳидаи «Интиҳонома» зери шумораи тартибии 75 қарор гирифта, бино ба қайди Риттер дар саҳифаи 155 китоби «Philologika» (Филологика)-аш дар асрҳои XVI-XVII китобат шудааст. Ин нусха ҳам дар Китобхонаи Донишгоҳи Истамбул таҳти № 915 сабт гардидааст.

Дар ҷадвали Фомкин 8 нусхай дигари «Интиҳонома», ки дар таркиби «Маснавии Валадӣ» (нусхай сегонаи маснавиҳои Султон Валад) омадааст, дар китобхонаҳои Қуния, Техрон, Париж, Берлин, Калкutta мавҷуданд. Аз ин шумор нусхাহо, нусхай аз ҳама кӯҳнатар нусхай сегона - «Маснавии Валадӣ»-е мебошад, ки зери шумораи тартибии 11 дар ҷадвали таҳиянамудаи Фомкин омада, соли 714/1314 китобат шуда, таҳти № 1794 дар китобхонаи миллии шаҳри Париж нигаҳдорӣ мешавад. Маълумоти марбут ба ин нусхаро Фомкин аз «Феҳрасти дастхатҳои форсии Китобхонаи миллӣ» таҳияи Блошет Е. (Blochet E. «Catalogue des manuscrits persans de la Biblioteque Nationale». - Т.1-3.Р., 1905-1928) дастрас намудааст.

Ҳарчанд нусхা�ҳои ёдшуда муаллифӣ нестанд, аммо Фомкин аз рӯйи нусхা�ҳои дастай аввал таҳия кардани матнҳои интиқодии осори Султон Валадро ба мақсад мувоғиқ донистааст (7, 45).

«Интиҳонома»-и зери дasti инҷониб нусхай интиқодие ба шумор меравад, ки онро Муҳаммадалий Ҳазонадорлу бо пешниҳоди адабиётшинос ва тарҷимон Тавфиқ Субҳонӣ бар асоси ду нусхай пас аз ковишиҳои дурудароз ба дастовардааш таҳия намудааст. Ҳарчанд дар заминаи тасҳехи ин матн исфандмоҳи соли 1369 Ҳазонадорлу рисолаи номзадӣ дифоъ карда бошад ҳам, бо ин қонеъ нашуда, боз шаш соли дигар нусхা�ҳои навро ҷустуҷӯ кардааст: «...талоши ман барои дастрасии нусхা�ҳои дигар бефоида буд, шоиста надидам, ки ин охирин асари гаронқадри Султон Валад бештар аз ин дар интизори арза ба дӯстдорони ирфони исломӣ ва муҳакқиқону донишҷӯёни гиромӣ

бимонад» (6, ҳаштум).

Хазонадорлу кори шаш сол пеш анҷомдодаашро пас аз бозбинӣ ва ислоҳи “чанд нуктаи муҳтасар” дар соли 1376 ба зевари табъ меоряд.

Бино ба навиштаи Муҳаммадаӣ Хазонадорлу нусҳаи асосе, ки ў интихоб намудааст, ин нусҳаи шумораи 9652 китобхонаи Қуния мебошад, ки микрофилм (таҳти №314) ва акси он (таҳти рақамҳои 537-538) дар китобхонаи марказии Донишгоҳи Техрон низ нигаҳдорӣ мешавад. Нусҳаи мазкур барои он нусҳаи асос қарор гирифтааст, ки дар соли 731/1331 пас аз 19 соли даргузашти Султон Валад қаламӣ шудаву ғалаташ башумор мебошад. Ин нусха ба ҳатти котиб Муҳаммад ал-Ҳамавӣ ал-Мавлавӣ дар 718 варак ва ҳар варақ иборат аз ду сафҳаи 19-сатрӣ китобат шудааст.

Нусҳаи дигаре, ки дастраси мусаҳҳеҳи мазкур шудааст, дар китобхонаи Маҷлиси Шӯрои Исломӣ нигаҳдорӣ мешавад ва адабиётшинос Ҷалол Ҳумоӣ аз рӯи он тасҳҳеҳи «Валаднома»-ро анҷом додааст. Ин нусха фарогири се маснавии Султон Валад аст. Аз навиштаи пушти вараки оҳирини маснавии аввалин («Валаднома») истинбот кардаанд, ки он мансуб ба яке ҳалифаҳои тариқати мавлавия Шайх Бӯстон мебошад. Соли китобати онро (ҳарчанд таърихи китобат дар ҳеч ҷои он қайд нашудааст) аз рӯи расмулхату қофаз ва имзову ҳат адабиётшинос Ҷалол Ҳумоӣ «аз карни нуҳум поёнтар намеояд»-гӯён таҳмин задааст. Ин нусҳаи бо ҳатти настаълиқ навишта шуда, дар навад барг ва ҳар саҳфа 25 сатрӣ китобат шудааст. Азбаски котиби он дар навиштан даст ба шитобкорӣ зада, ҳатоҳои имловияш ҳусни зоҳири онро костааст. Файр аз ин, аз байти 6000-ум сар карда, 37 байти илҳоқии дар қиёс бо нусҳаи асос доштаи онро Хазонадорлу, бино ба сабаби такрор омадани як мавзӯъ, ҳазф кардааст. Теъоди абӯт дар матни тасҳҳеҳшуда 7085 байт мебошад. Аз рӯи навиштаи Ҷалол Ҳумоӣ ин нусха аз дasti Абулҳасан Мирзо Шайхурраиси Қочор ба дasti Мирзо Алиасгари Аминуссултон ҳамчун ҳадя мерасад ва писари Аминуссултон онро ба Китобхонаи Маҷlis мефурӯшад. Ҳамин тариқ, ин китоб барои матн-шиносон ва мусаҳҳеҳон сарчашмаи истифода қарор мегирад.

Нусҳаи асос, ки пас аз 19 соли марги муаллиф китобат шудааст, аз лиҳози замони истинсоҳ наздик ба нусҳаи муаллиф аст, аммо нусҳаи муаллифӣ нест. Аз рӯи нишондоди Фомкин эҳтимол аст, ки аз 10 маъҳази дар замони зинда будани Султон Валад китобатшуда ё китобати он оғоз гардида, як нусха нусҳаи муаллифӣ ба шумор ояд.

Аз ин рӯ, агар адами огоҳӣ ва дасткӯтоҳии мусаҳҳех дар гирдоварии нусхаҳои дигари «Интиҳонома» сарфи назар кунем ҳам, ра-виши якумро интихоб кардани Ҳазонадорлу дар тасҳехи матн чандон дуруст нест. Зеро аз рӯи маълумоти Фомкин нусхаи куҳантарини «Интиҳонома», ки дар таркиби нусхае, ки бо номи «Маснавии Валадӣ» маъруф асту дар Китобхонаи Миллии Фаронса воқеъ дар Париж таҳти шумораи 1794 нигаҳдорӣ мешавад, дар соли 714/1314, пас аз ду соли даргузашти Султон Валад, китобат шудааст. Имкон дорад ин нусха нусхаи муаллифӣ бошад, чунки Султон Валад, ки бо ҳоҳиши дӯстонаш нияти навиштани асареро дар пайравии «Маснавии маънавӣ»-и падараш дошт, бояд замони зиндагияш фикри дар як китоб ҷамъ овардани маснавиҳояшро карда бошад, ё шояд ин корро муридони ӯ пайгирий намудаанд.

Фосилаи таърихии китобати ду нусхаи зери дasti Ҳазонадорлу қарib аз 70 то 100 сол (аз 731 охирҳои қарни IX) аст. Дар ин фосилаи таърихӣ аз рӯи ҷадвали Фомкин наздики 30 сарҷашмаи дигари осори Султон Валад китобат шудаанд (ва то замони мо омада расидаанд), ки, мутассифона, ба дasti Ҳазонадорлу нарасидаанд. Ҳамин нуктаро ба инобат гирифта, мусаҳҳехи мазкур дар пешгуфтوري худ бар ин китоб ҷунин мегӯяд: «Агар ин тасҳеху таълиқ костиҳое дошта бошад, бегумон бар уҳдаи ман аст ва барои он аз маҳзари муҳаққикон пӯзиш металабам» (6, ҳашт).

Зиёда аз 15 сол мешавад, ки адабиётшиносони эрону тоҷик ва ҳориҷӣ ин нусхаи интиқодиро истифода мебаранд.

Мавҷудияти 14 нусхаи «Интиҳонома» – 8 нусха дар таркиби маснавиҳои сегона ва 6 нусхаи алоҳида дар китобхонаҳои машҳури шаҳрҳои Қуния (6 нусха=3 нусха алоҳида+3 нусха дар таркиби маснавиҳои сегона), Истамбул (3 нусха алоҳида), Техрон (1 нусха дар таркиби маснавиҳои сегона), Париж (2 нусха маснавии сегона), Берлин (1 нусха маснавиҳои сегона), Калкутта (1 нусха маснавиҳои сегона) аз он дарак медиҳад, ки дар ҳоли дастрасшавии онҳо беҳтарин нусхаи интиқодии «Интиҳонома»-ро таҳия кардан мумкин аст.

Илова бар ин, мавҷудияти нусхаҳои зиёди маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад дар китобхонаҳои олам далолат аз интишору маҳбубияти осори ин суханвари маъруфи садаи XIII-XIV меқунад.

**Пайнавишт:**

1. Аттор, Фаридуддин. Мантиқу-т-тайр /Ба эҳтимоми дуктур Аҳмади Ранҷбар. – Техрон, 1369. – 737 с.
2. Гулпинорлӣ, Абдулбоқӣ. Мавлавия баъд аз Мавлоно. -Нашри аввал /Тарҷумаи Тавфиқи Субҳонӣ.-Техрон: Кайҳон, 1366.– 742 с.
3. Муродӣ, Низомуддин. Ороиши чон.-Хучанд: Ношир, 2013. –224 с.
4. Насриддин, Абдулмансон. Матнишиносии осори адабӣ. -Хучанд: Ношир, 2009. –392с.
5. Султон Валад. Девони ашъор /Тасҳеҳи Ҳомиди Раббонӣ.-Техрон: Рӯдакӣ, 1388.-632 с.
6. Султон Валад. Интиҳонома. -Нашри аввал /Бо муқаддима, тасҳеҳ ва таълики Муҳаммадалӣ Ҳазонадорлу.-Техрон: Равзана, 1376. – 298 с.
7. Фомкин М.С. Султан Велед и его тюркская поэзия.-Москва: Наука, 1994. – 193 с.
8. Ҳочиев А. Мақоми «Нузҳат-ул-мачолис» дар шинохти мероси Садруддини Хучандӣ //Номаи Дошишгоҳ. 4(32) Хучанд: Нури маърифат, 2012. – 212 с. – С.33-40.
9. Шимел, Аннемари. Шукӯхи Шамс (Сайр дар осор ва афкори Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ) /Мутарҷим Ҳасани Лоҳутӣ, бо пешгуфтари устод Сайид Оштиёнӣ. -Техрон: Ширкати илмию фарҳангӣ, 1386. -94+ 885 с.
10. [www.turcologica.orientalstudies.ru](http://www.turcologica.orientalstudies.ru)

# ТАРҖУМА ВА САРЧАШМАШИНОСЙ

Лао Тсзи

## РИСОЛА ДАР РАҲНАМОЙ ВА НАҚЎКОРӢ<sup>1</sup>

Вақте ки ҳамаи зери осмонбудагон<sup>2</sup> дарк мекунанд, ки зебой хуб аст, қабехӣ ҳам худ аз худ пайдо мешавад. Вақте ҳама танҳо некиро мешиносанд, бадӣ сар мезанад. Аз ин рӯ, будану набудан якдигарро тавлид мекунанд, мушкиниву осонӣ ҳамдигарро нишон медиҳанд, дарозиву кӯтоҳӣ тавассути ҳам муқоиса мейбанд, баландиву пастӣ бо ҳам санчида мешаванд. Барои ҳамин инсони комилхирад дар ичрои ягон кор корнома намебинад, дар омузиш ба зохир намегарояд, (ягон чиз) меофарад, vale соҳиб намешавад, (амалеро) бомуваффакият ба анҷом мерасонад, аммо тафохур намекунад. Азбаски тафохур намеварзад, амалҳои ў фаромӯш намешаванд.

\* \* \*

Агар хирадмандонро эҳтиром нақунем, дар байни ҳалқ низоъ намехезад. Агар ашёй нодирро ба эътибор нагирем, дуздӣ камтар мешавад. Агар чизеро, ки боиси бухлу кина мешавад, нишон надиҳем, дили мардум оромиш мегирад. Аз ин рӯ, инсони комил ҳангоми идо-

<sup>1</sup> «Рисола дар раҳнамоӣ ва накӯкорӣ» (Дао Де Тсзин) китоби асосии таълимоти даосӣ (тахтуллафзӣ соликон-як ҷараёни фалсафие дар Чини қадим, ки, аксаран, бо пайравони фалсафаи Конфутсий муқобилакида буданд) дар Чин аст, ки мансуб ба Лао Тсзи – нигахдорандай ҳучҷатҳои давлатии сулолаи Ҷоу (асри 6-5 пеш аз мелод) мебошад. Тарҷумай номи Лао Тсзи пири хирадманд аст ва ў мутобики ривоят аз сайёҳон будааст ва пеш аз он ки ба саёҳати ҷаҳон барояд, рисолаи мазкурро таълиф кардааст. Азбаски дар ин рисола бисёр масоили хоси ҷаҳонбинии даосӣ ва замони зисти муаллиф буд, мо гулчине аз онро (аз рӯи тарҷумай Гаврилов Е.П., нашриёти Аврораи Санкт-Петербург, соли 2005), ки аз ҳикматҳои гуҳарбор оғандаст, баҳри ҳонандагон омода намудем.

<sup>2</sup> Мардуми Чини қадим диёри худро «Зери осмон» мегуфтанд.

ра кардани мардум дили онҳоро холӣ медораду меъдаашонро пур. Ӯ иродай онҳоро заиф мекунаду устухонҳояшонро қавӣ. Ӯ доим кӯшиш мекунад, ки ҳалқ донишу рағбат надошта бошанд ва онҳое, ки донишдоранд, дониши худро истифода нақунанд.

\* \* \*

Замину осмон дарозумранд. Замину осмон дарозумранд, барои он ки онҳо на барои худ мавҷуданд. Сабаби пойдории онҳо маҳз дар ҳамин аст. Аз ин хотир, хирадманд худро аз ҳама ақиб мегирад ва барои ҳамин аз ҳама пеш мегузарад. Ӯ аз ҳаёти худ гузаштааст ва, аз ин рӯ, ҳаёти пойдор ёфта.

\* \* \*

Накӯкорӣ мисли об аст. Об барои ҳамаи мавҷудот фоида меорад ва бо онҳо муқобилият нишон намедиҳад. Об дар ҷойхое ҷорӣ мешавад, ки ягон инсон майли дар он ҷо будан надорад.

Инсони накӯкор бояд чун об ба замин наздиқ бошад, қалби Ӯ ба ангезаҳои аслии худ бояд гӯш диҳад, дар муносибат бо дигар инсонҳо бомуҳабbat бошад, дар сухан ҳақиқатгӯ, дар кор мувофиқи бардошт, дар равиш вактро ба эътибор гирад. Азбаски Ӯ мисли об бо ҳеч кас муқобилият нишон намедиҳад, хато намекунад.

\* \* \*

Чарҳ аз сӣ парра соҳта мешавад, аммо истифодай он аз холигоҳе, ки байни парраҳо аст, вобастагӣ дорад. Аз гил зарф соҳта мешавад, вале истифодай зарф аз ғунҷоиши ҷои холии он муайян мешавад. Дару деҳори хона дар истифодашавӣ нақшеро надоранд, ки фазои холии хона дорад. Аз ин рӯ, истиҳдоми ҳама ҷиз аз ғунҷоиши он таъйин мегардад.

\* \* \*

Ашёи қимматбаҳо инсонро ба ҷиноят водор мекунад. Аз ин рӯ, хирадманд майл дорад, ки ҳаёташ ба серӣ гузарад, на ба ҷамъоварии ҷавоҳирот. Ӯ аз хостаҳои оҳирин барои аввалин шуда даст мешӯяд.

\* \* \*

Дар ҷаҳон ашёи зиёд аст, аммо тамоми онҳо ба асли худ бармегарданд.

\* \* \*

Беҳтарин фармонраво он аст, ки ҳалқ фақат дар бораи мавҷудияти Ӯ иттилоъ дораду ҳалос.

\* \* \*

Касе, ки дар сухан гуфтан ботамкин ва бодиқкат аст, анҷоми некӯ дорад.

\* \* \*

Вақте ки макру танбалӣ аз байн меравад, роҳзаниву дуздӣ ҳам



## Тарчума ва сарчашмашиносӣ

нест мешавад.

\* \* \*

Гузаштагон мегуфтанд: «Бо гузашти вақт ноқис комилӣ, качӣ ростӣ, тихӣ пурӣ ва кухна навӣ мепазирад. Иштиёқманди кам будан ба зиёдӣ мерасонад, орзуи бисёр доштан бошад, ба рахгумӣ». Аз ин рӯ, хирадманд ба ин раҳнамоиҳо пайравӣ мекунад. Хирадманд танҳо аз дидай худ ба хулоса намеояд, аз ин рӯ ҳакро дида метавонад, ў танҳо худро ҳақ хисоб намекунад, ба ҳамин хотир ҳақиқат бо ўст, ў худро васф намекунад, аз ин сабаб шоистаи таъриф аст.

Суҳанони пешинагон, ки «Ноқис (бо гузашти вақт) комил ме-гардад...» магар бехудаанд?! Онҳо дар ҳақиқат ба инсон роҳ нишон медиҳанд.

\* \* \*

Шамоли саҳт тамоми саҳару борони сел тамоми рӯз боқӣ на-мемонад.

\* \* \*

Касе, ки ба нӯги по рост мешавад, зиёд истода наметавонад. Касе, ки қадамҳои калон мегузорад, дур намеравад. Касе, ки худашро ба рӯшной мебарорад, намедурахшад. Касе, ки худро таъриф мекунад, машхур намегардад. Касе, ки ҳамла мекунад, муваффақ намешавад.

\* \* \*

Мушкилӣ асоси осонист.

\* \* \*

Равандай хуб нишон намегузораду гӯяндаи хуб ғалат.

\* \* \*

Касе, ки часорати худро дониста, хоксориро пеша мекунад, ба мисли ҷашмаи кӯҳ аст, ки ҳама ба ў ниёз доранд.

\* \* \*

Сарлашкари мохир ғалаба мекунад ва бо он иктиро меварзад, яъне ба горатгарӣ даст намезанд. Ғалабаи худро парчам намесозад, ғалаба мекунад ва ҳамлаи дигар намеорад. Ў бо ғалаба ифтихор надорад. Ў барои он ғалаба кардааст, ки ўро маҷбур намуданд.

\* \* \*

Лашкар олати бадбаҳист. Барои ҳамин шоҳи хирадманд ба исти-фодай он рағбат надорад. Ў танҳо дар ҳоле, ки маҷбур мешавад, онро истиҳдом мекунад. Муҳимтарин хислати шоҳи хирадманд он аст, ки ҳангоми ғалаба худро ба даст гирад ва барои худ мадҳу сано наҳонад. Барои голибият ҳуррам шудан маъни ба марғи одамон шод шудан аст.

\* \* \*

Касе, ки дигаронро мешиносад, боақл асту касе, ки худро ме-

шиносад, бомаърифат. Мағлубқунандаи дигарон бокувват асту мағлубкунандаи нафси худ пуриқтидор.

\* \* \*

Касе, ки меъёри худро мешиносад, давлатманд аст.

\* \* \*

Ҳеч гоҳ худро мисли яшм<sup>1</sup> қимат фикр накунед, балки ҳамеша худро ба мисли санги оддӣ шуморед.

\* \* \*

Касе, ки моли зиёд захира мекунад, талафоти зиёд мебинад. Касе, ки тичорати калон дорад, зарари калон дорад. Касе, ки меъёри ҳама чизро медонад, нобарорӣ намебинад. Касе, ки ҳадди ниҳоии ҳама чизро шинохтааст, аз хатар дур аст ва ў метавонад пойдор бимонад.

\* \* \*

Мусибате бузургтар аз он нест, ки инсон сарҳади ҳоҳишҳои худро нашиносад ва хатаре ҳавлонктар аз ҷамъоварии сарват набошад. Аз ин хотир, касе, ки қаноат карда метавонад, ҳамеша аз ҳаёти худ хушнуд аст.

\* \* \*

Дунёро аз ҳавлӣ берун нашуда ҳам дидан мумкин аст.

\* \* \*

Дили хирадманд муқаррарӣ нест. Дили ў аз дилҳои мардум таркиб ёфтааст. Ба некон некӣ мекунам, ба бадон ҳам. Ба ин восита накӯкор тарбия мешавад. Ба содикон садоқат дорам, ба бевафоён ҳам. Ба чунин васила садоқат пойдор мемонад.

Хирадманд оромона зиндагӣ дорад ва дар дил хулосаҳои ҳалқро ҷамъ мекунад. Ў ба ҳалқ ба мисли қӯдаконаш муносибат мекунад.

\* \* \*

Агар одамӣ ҳавову ҳаваси нафсониро як сӯ гузорад, то охири умр ҳастагиро эҳсос намекунад.

\* \* \*

Касеро, ки саҳт истода метавонад, аз по афтонидан осон нест.

\* \* \*

Касе, ки медонад, ҳомӯш аст ва касе, ки нодон аст, бисёрғӯ.

\* \* \*

Бартараф кардани мушкилӣ аз осонӣ сар мешавад, ба анҷом расидани корҳои бузург аз хурд, ҷаро ки дар ҷаҳон бузург аз хурд таркиб ёфтаасту мушкилӣ аз осониҳо. Аз ин рӯ, хирадманд аз корҳои хурд оғоз мекунад ва ба корҳои бузург ноил мешавад. Касе, ки бисёр

<sup>1</sup> яшм- навъе санги сапеди сабзтоб, ки барои ороиши деворҳо ва соҳтани асбобу зарфҳо истифода мешавад.

## Тарчума ва сарчашмашиносӣ

ваъда медиҳад, шоистай боварӣ нест. Дар ҷое, ки сухулати зиёд ҳаст, суубати зиёд низ меояд. Барои ҳамин хирадманд ба ҳар кор ҷиддӣ муносибат мекунад ва аз ин сабаб мушкилӣ эҳсос намекунад.

\* \* \*

Танзимро пеш аз балвою парешонӣ бояд оғоз кард.

\* \* \*

Дарёхову баҳрҳо барои он ба дашт фармонравӣ карда метавонанд, ки ҳамеша майл ба поён доранд.

Вақте хирадманд мақоми худро аз дигарон боло бурданӣ мешавад, ў бояд аз дигарон худро поёntар ҳисобад ва вақте пеш гузаштани мешавад, қафотар.

\* \* \*

Ман се марворид дорам, ки бароям азизанд: аввал – инсондӯстӣ, дувум – сарфакорӣ ва савум – худро аз дигарон пеш нагузоштан. Инсондӯстиям ба ман часорату сарфакориям саховат медиҳанд. Чун худро аз дигарон пеш намегузорам, пешвои хубе буда метавонам.

\* \* \*

Суханони маро дарк намудан ва ба амал даровардан осон аст, аммо мардум онро намефаҳманду бо он амал намекунанд. Дар сухан оғоз ҳасту дар амал асос. Азбаски мардум ин нуктаро дарк накардаанд, маро ҳам намефаҳманд. Чун маро намефаҳманд, ман барояшон азиз мешавам. Аз ин хотир, хирадманд ба мисли онест, ки либоси жанда мепӯшад, vale гавҳар дар бағал дорад.

\* \* \*

Касе ки олим асту худро нодон мегирад, аз ҳама болотар аст. Касе ки ҷоҳил асту худро доно меангороад, бемор аст. Касе ки бемор асту бемории худро медонад, солим аст. Хирадманд бемор буда на-метавонад, ҷаро ки ў аз бемории худ огоҳ аст.

\* \* \*

Инсон ҳангоми таваллуд шудан нарму заиф аст, ҳангоми марг бошад дурушту қавӣ. Ҳама мавҷудот ҳангоми таваллуди худ нарму заифанд, ҳини мавт бошад хушку дурушт. Пас, чунин хулоса кардан мумкин аст, ки ҳар чизи ба нармиву меҳрубонӣ иртиботдошта, зиндагӣ мекунад ва ҳар чизе, ки ба дуруштӣ рабт дорад, нобуд мешавад.

\* \* \*

Суханони рост бебадеятанд, суханони зеборо бовар кардан мушкил аст.

*Аз русӣ тарҷумаси Баҳром Раҳматов*

Маҳмуд ибни Умар Замахшарӣ

## БАҲОРИ ХУБОН<sup>1</sup>

### Хубби ватан

Ибни Аббос фармуда: Агар мардум ба рӯзӣ ва ватани худ қаноат менамуданд, ҳеч кас аз ризқ шикоят намекард.

Умар гуфта: Худованд сарзаминҳоро бо муҳаббате, ки нисбат ба ватан дар дили мардум ниҳодааст, обод месозад.

Он гуна, ки парасторат бо шире, ки бар ту додааст, ҳақке бароят дорад, зодгоҳат низ бар ту чунин ҳақку хурмате дорад.

Арабро одат ин гуна буда, ки агар нафаре аз онон ба сафар мебаромад, бо худ қабзае аз хоки ватан бармедошт, то ҳар гоҳ ёди ватан кунад, онро бибӯяд ва ҳар вақт обе бинӯшад, каме аз он биёmezад.

(Хукамои) Ҳинд гуфта: Мехнат бар ту ҳақке чун ҳаққи падару модарро дорад. Зороғизои ту аз онҳост ва ғизои онҳо бошад аз он.

(Донишмандони) Форс фармуда: Он гуна, ки валодат меҳрро дар дил ба вучуд меоварад, хоке, ки айёми тифлӣ дар он будем, ниҳоли эҳтиромро дар мо мепарварад.

Дилбастагии ту ба ватан нишони начобату покнажодият мебошад.

Агар хубби ватан намебуд, шаҳрҳои нообод аз байн мерафтанд.

Ибни Зубайр чунин гуфта: Мардум ба ҳеч ҷизе аз рӯзиву баҳраи хеш қонеътар аз ватанҳояшон нестанд.

Алӣ (р) фармуда: Ҳеч сарзамине чун зодгоҳат бар ту ҳақ надорад.

Ҳангоме ки Исфандиёр ба сарзамини Ҳазар лашкар кашид, он ҷо бемор шуд. Барояш гуфтанд: Ҷӣ меҳоҳӣ? Гуфт: Андаке аз хоки

<sup>1</sup> Матн тарҷумай пораҳоест аз китоби «Рабеу-л-аброр»-и Абулқосим Маҳмуд ибни Умар ибни Муҳаммади Замахшарӣ (ваф. 538/1144), мулаққаб ба «Чоруллоҳ». Китоби мазкур аз ҷаззобтарин ва машҳуртарин таълифоти ин адаб ба донишманди тоҷик буда, бо забони арабӣ ба қалам омадааст. «Рабеу-л-аброр» дар даврони камолоти илмии муаллиф, дар даҳаи охири рӯзгорӣ ў таълиф ёфтааст. Дар китоб ҷавҳари андӯхтаҳои илмиву завқии Замахшарӣ фароҳам омадаанд. Китоб ба қашқӯл шабоҳат дорад ва муҳтавои он дар қолаби муқаддима ва наваду ҳашт боб реҳта шудааст. Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ» тасмим гирифтааст, то дар ин сол тарҷумай мунтажаберо аз ин китоб ба хонандагон манзур намояд. Инак, пешопеш намунаҳое аз онро манзури алоқамандон месозад. Ӯ медворем, ки бо изҳори андешаи соҳибназарон матн перостагии бештар мепазирад ва мӯҷиб мегардад, то дар муаррифии мероси ҷаҳонии фарзонагони тоҷик қадаме фароратар гузошта бишавад.

Балх ва ҷуръае аз оби водии он.

Замоне, ки Шопури Зулактоф дар Рум асир буд, бемор гардид. Он ҷо духтари подшоҳ, ки ба ӯ дил баста буд, барояш гуфт: Дилат чӣ меҳоҳад? Гуфт: Ҷуръае аз оби Даҷла ва порае аз хоки Истаҳр. Пас аз ҷанд рӯз об ва қабзае хок оварда гуфт: Ин аз оби Даҷла ва ин бошад порае аз хоки ватанат. (Шопур) зуд нӯшид ва дилбоҳтавор бӯйид ва бемориаш шифо ёфт.

Чун Искандар ба поёни зиндагиаш расид, аз дилбастагие, ки бар ватанаш дошт, васият намуд, ки устухони пӯсидаву хокгаштаашро дар тобуте тиллой ба сарзамини Рум бубаранд.

Ҷоҳиз фармуда: Фалсафазадаеро аз Бармакиён дидам, ки чун азми сафар менамуд, дар тӯшадон қабзае аз хоки зодгоҳашро бармендешт ва бо он (худрову беморонро) муолиҷа менамуд.

Он гоҳ, ки Юсуф (а) ба дами марг расид, васият кард, ки хоку устухони пӯсидаашро ба мақобири падаронаш бубаранд. Аммо ахли Миср (дар анҷоми ин васият) садди роҳи хонадону ёронаш мегардишанд. Вақте ки Мӯсо (а) ба пайғамбарӣ барҳост ва Фиръавнро ҳалок намуд, хоку устухони пӯсидаи ӯро ба хокҷои ниёғонаш овард.

Дар ҳадис омада: Аз аломати саодоти инсон яке ин аст, ки ризқи ӯ дар ватану зодгоҳаш муқаррар гардида бошад ва акси ин бошад аз нишонаҳои шақовати ӯст.

### Дӯстиву муҳаббат ва рафоқату үлфат

Пайғамбар (с) фармуда: Дӯстонро бисёр созед, зоро Худованд аз ин ки бандаашро миёни дӯстонаш азоб намояд, ҳаё мекунад.

Алӣ (р) гуфта: Инсон то дар се ҳолате, ки дӯсташ бо он рӯ ба рӯ меояд, ҳайсият ва хурмати ӯро ҳифз нанамояд, наметавонад дӯст бошад: Гирифторӣ дар мусибат, ҳузур надоштан ва даргузаштан.

Ҳам ӯ гуфта: Нотавонтарин инсон ҳамонест, ки аз пайдо сохти дӯст худро нотавон гирифтааст ва касе, ки қадри дӯстро нашиноҳта ӯро аз даст додааст, аз ӯ ҳам нотавонтар мебошад.

Умар гуфта: Се чиз муҳаббати туро дар дили бародарат устувор месозад: Нахуст салом намудан, (чун) дар маҳфилу мачлисе ворид шавад, барояш ҷой боз намудан ва бо он ному алқоб, ки аз ҳама барояш писандидатар аст, ӯро садо задан.

Шоирие фармуда:

Таксур мина-л-иҳвони мастатаъта иннаҳуму  
Имодун изо истанҷадтаҳум ва зуҳуру  
Фалайса касиран алфа ҳуллин ва соҳибин  
Ва инна ӯадувван воҳидан лакасиру.

(Тарчума: Дӯстонро ҳар андоза ки тавонӣ, зиёд соз, зеро дар ҳоле ки аз эшон ёриву пуштибонӣ хостӣ, чун сутуну такягоҳи мухкам бароят хидмат ҳоҳанд намуд. Ҳазор дӯсту рафиқ зиёд нест, аммо душмане ягона ҳамоно бисёр аст).

Ҳакиме гуфт: Дар дилҳо аз роҳи дӯстиву иродат шодиву меҳрро падид оред, зеро онҳо шоҳидоне ҳастанд, ки ришва намепазиранд.

Асмай фармуда: Назди Ҳалил (ибни Аҳмад) даромадам, (диdam, ки) ў бар буриёи кӯҷаке нишаста буд. Ба ман ишора намуд, ки бинишин. Гуфтам: (Агар ман низ бинишинам,) ҷойро бар ту танг ҳоҳам кард. Гуфт: Чунин магӯ, дунё бо ин ҳама фарогириаш ду нафареро, ки ба ҳам кина доранд, гунҷонида наметавонад. Аммо вачабе ҷой, метавонад ду дӯстро бигунҷонад.

Ҳалил фармуда: Марде, ки дӯст надорад, чун дасти ростест, ки аз ҷон (ва шарику ҳамҷуфтӣ ҳуд) маҳрум аст.

Марде ба Зайғами обид гуфт: Мехоҳам, ки дар ҳамсоягии ту манзиле бихарам, то туро (зуд-зуд) мулоқот намоям. (Зайғам) гуфт: Иродате, ки онро дер-дер дидан ҳалалдор месозад, иродатест пурнуқс.

Марде ба бародара什 чунин навишт: Агар бародарони мӯътамад бисёранд, ту аввалини ононӣ, агар андаканд, мӯътамадтарини эшонӣ ва агар танҳо якест, ҷуз тӯ на қасест.

Ҳакиме гуфта: Қасе, ки ба тӯ ҷиҳати коре иродат варзад, бо сипарӣ шудан он иродат низ сипарӣ ҳоҳад шуд.

Ҳалил фармуда: Ҳудро ба қасе, ки аз тӯ канорагирӣ мекунад, пайвастон, хештанро хор соҳтан аст. Аммо канора гирифтани аз оне, ки ба тӯ тарҳи дӯстӣ меафканад, нуқс дар ҷавонмардист.

Маъмун гуфта: Ёрон се тоифаанд: Тоифае чун ғизо, ки аз онҳо бениёзӣ нест, тоифае чун даво, ки ба онҳо эҳтиёҷ меафтад ва тоифае чун ҷон, ки ҳаёт наметавонад ҷуз бо онон пойдорӣ ёбад.

Али (р) фармуда: Фарид қасест, ки ўро дӯсте набошад.

Аз ҳакиме пурсида шуд: Ҷӣ қасе аз мардум беҳтарин сафарро анҷом медиҳад? Фармуд: Қасе, ки дар ҷустуҷӯи дӯсти некрафтор ба сафар мепардозад.

Ҳеч ҷиз аз танҳоӣ ваҳшатзотар нест, аммо танҳоӣ аз дӯстони бад беҳтар ва хотирнавозтар аст.

Саге ҳамроҳи Молик ибни Динор буд. Ба ў гуфтанд: Эй Абӯяҳӯ, ин чист? Фармуд: Ин (ҳамроҳест, ки) бар дӯстони бад фазилат дорад.

Фузайл ба Саврӣ гуфт: Маро ба ҳамнишине раҳнамоӣ намо, то бо ў бинишинам. (Саврӣ) фармуд: Ин гумкардаест, ки ба даст оварданаш мушкил аст.

Амр ибни Маймун гуфт: Муоз ибни Ҷабал назди мо омад,

## Тарчума ва сарчашмашиносӣ

муҳаббатамро ба ӯ рехтам ва ҳеч гоҳ аз ӯ чудо нашудам, то ин ки дар Шом бар рухаш хок кашидам (ва даргузаштану ӯро аз ман чудо на-муд).

Шоир фармуда:

*Ало қаббаҳа-р-Раҳмону кулла мумозиқин*

*Йакуну аҳан фи-л-ҳафзи ло фи-и-шадоиди.*

(Тарчума: Худованд касеро, ки ба хотири ғаразе дӯстӣ мекунад, зиштрӯ созад, ки ӯ дар неъмату роҳат дӯст ва дар саҳтиву машаққат бегона мегардад).

Луқмон гуфт: Эй писаракам, зинҳор ҳудро аз ёри бад дур дор! Зеро ӯ чун шамшер аст, ки зоҳираш ҷаззобу эъҷобангез, аммо пай-овардаш зишту ҳузнангез мебошад.

Луқмон гуфта: Се нафарро танҳо дар се ҳолат шинохта метавонӣ: Ҳалимро дар вақти ғазаб, шучоъро дар ҳангоми ҳавф ва бародарро дар ҳолате, ки ҳочататро наздаш мебарӣ.

Ба яке аз қозиёни Басра гуфтанд: Фалонӣ ба шумо дурӯғ мебандад ва буҳтон мезанад. (Қозӣ дар баробари ин сухан) гуфт: Аммо ман пардаи садоқати ӯро бар қалbam кашидаам, то бадиҳояш ба дил во-рид нашавад. Чун ин сухан ба Маъмун расид, фармуд: Савганд ба Ҳудо, ки ин камоли садоқат аст.

Ҳакиме фармуда: Ту бояд дар ихтиёри ашё ба наву тозаи он таваҷҷӯҳ намой ва дар баргузидани дӯст бошад, ба қадиму қӯҳани он.

Аз Ҳолид ибни Сафвон пурсиданд: Кадоме аз ёронат бар ту азиз-таранд? Гуфт: Оне, ки костихои маро ислоҳ месозад, лағзишҳояро мебахшад ва узрамро мепазирад.

Шабиби Шайба фармуда: Дӯstonи ростин беҳтарин сармояи дунёянд. Онон дар ҳоли осудагӣ зинати зиндагонӣ ва дар ҳоли парешонӣ тӯшаву моји растагорӣ мебошанд.

Аъмаш фармуда: Мардумонеро дарёфтам, ки як моҳу ду моҳ бо ҳам рӯ ба рӯ намешуданд. Агар марде аз онон бо дӯсташ рӯ ба рӯ ме-шуд, ҷуз «Чӣ гунаӣ?»-у «Ҳолат чӣ тавр аст?» чизе намепурсид. Аммо агар дӯсташ нисфи дорияшро ҳам аз ӯ мехост, ҳатман барояш медод. Пас аз рӯзгори онон мардумони дигареро дарёфтам, ки ҳар рӯз бо ҳам рӯ ба рӯ мешаванд ва ҳатто аз ҳоли мурғи хонаи ҳамдигар мепур-санд, аммо агар кӯҷактарин пораи молаш дархост гардад, дӯсташро маҳрум месозад.

Муҷоҳид (рҳ) фармуда: Агар аз дӯсти накӯкор ҷуз ҳаё аз ӯ, ки туро аз гуноҳу нофармонии Ҳудо бозмедорад, дигар баҳрае ҳам надошта бошӣ, бароят басанда ҳоҳад буд.

Ҳар кӣ сұхбати касеро писандад, ки дар ӯ ҳайре нест, сұхбати

ӯро касе, ки дар ӯ хайре ҳаст, наҳоҳад писандид.

Дӯстони хирадманд аз дӯстони сарватманд бехтаранд.

Ҳаҷҷоҷ аз Ибни Қарийя пурсид: Ҷавонмардӣ чист? Гуфт: Садоқати дӯстӣ дар саҳтиву осудагӣ.

Ҳар кӣ танҳо бо касе, ки айбе дар ӯ набошад, дӯстӣ намояд, дӯстони каме ҳоҳад дошт; ҳар кӣ аз дӯсташ ҷуз инро написандат, ки вай бояд ҳамеша дар ҳоли ҳарду ба ҷизе ниёз доштан, ӯро бар ҳуд тарҷеҳ дихад, ранчиша什 поён наҳоҳад пазирифт; ҳар кӣ дар ҳама кӯтоҳӣ дӯсташро сарзаниш намояд, душманаш зиёд ҳоҳад шуд.

### **Адаб намудан, таълим фармудан ва зикри муаллимону муқаввимон**

Луқмон фармуда: Агар хирадманде туро адаб фармояд ва ба ранҷ андозад, бароят аз ин ки ҷохиле туро бо равғане ҳушбӯ муваттар созад, бехтар аст.

Кӯдак, агарчи аз Қурайшу Сақиф ҳам бошад, бояд тарбияту тасқиф ёбад. (Зоро) заминро, бо вучуди нарм будан, аз пору чора нест.

Анӯшервон муаллиме дошт, ки ӯро бе ҳеч кӯтоҳӣ адабҷӯб мезад ва водор мекард, то яҳро дар даст нигоҳ дорад. Ба ин кор то ҳадде маҷбур мекард, ки наздиқ буд ангуштонаш бирезанд. Анӯшервон (кинаи ӯро дар дил гирифта буд ва ҳамеша бо ҳуд) мегуфт, ки агар сарварӣ ёбам, ҳатман ӯро ба қатл ҳоҳам расонид. Вақте ки ба сарварӣ расид, муаллим фирор намуд. Анӯшервон ӯро амон дод. Чун наздаш омад, аз сабаби ситамгарона адабҷӯб заданаш пурсон шуд. Устод дар посух фармуд: Барои он буд, то ту бидонӣ, ки чун ба касе ситам намойӣ, ӯ нисбати ту ҷӣ кинае дар дил ҳоҳад гирифт. Анӯшервон бо шунидани ин посух бар ӯ аҳсант ҳонд. Он гоҳ боз пурсид, ки ҷаро бо яҳ маро азоб менамудӣ? Устод гуфт: Ба зудӣ ҳоҳӣ фаҳмид. Пас аз замоне Анӯшервон ба корзор рафт ва бо душман дар саҳарии хеле сард рӯ ба рӯ афтод. Тарафи муқобил бар зеҳ кардани камонҳояшон тавон наёфтанд, аммо ӯ дар ин сармо таноби камони хеш баркашиду бар онон тир афканд ва ҳуҷум оварду пирӯз гардид. Он ҷо дарёфт, ки муроди тарбиятгараш ҷӣ будааст.

Аз габре пурсианд: Муҳимтарин ва пурмоятарин матлаби китоби шумо қадом аст? Гуфт: (Ин аст:) Сангро бо теша тарошидану оҳанро бидуни оташ буридан аз тарбияти касе, ки аз роҳи рост берун рафтаву ниҳоли вучудаш қаҷ бузург шудааст, осонтар мебошад.

Зуҳайр писари Нуайм мардеро дид, ки бо писара什 мерафт. Пурсид: Оё ин писари туст? Гуфт: Бале. Гуфт: Зинҳор, аз ин ки туро дар ҳоле бинад, ки Ҳудоро нофармойӣ мекунӣ, барҳазар бош! Вагарна

## **Тарчума ва сарчашмашиносӣ**

---

бар ту густоҳо ҳоҳад шуд ва ҳайбати ту аз ҷашми ӯ ҳоҳад афтод.

Дар Ямома аъробие буд, ки обиҳҳӯри мардуми он ҷоро сарварӣ мекард. Ҳар гоҳ ду нафар бар сари об ба қашокаш меафтоданд ва доварӣ байни онҳо мушкил мешуд, ҳардуро боздошту зиндон мефармуд, то даме ки ба муросо оянд ва мегуфт: Давои тундхӯй (тарбият бо) боздошту зиндон аст.

*(Давом дорад)*

*Тарҷумаси Фахриддин Насриддинов*

*Оизи Қарани*

## ЛАБХАНД БИЗАН<sup>1</sup>

Абӯгусн дарозгӯши худро гум кард. Онро мечусту мегуфт:

-Худоро шукр. Аз ӯ пурсиданд:

-Чаро шукр мегӯй?

Гуфт:

-Худоро шукр, ки бар болои он савор набудаам, вагарна ман низ бедарак мешудам.

\* \* \*

Шахсе аз Абӯгусн суол кард:

-Дирӯз аз хонаат овози доду фарёд мешунидам?

Абӯгусн дар ҷавоб гуфт:

-Пероҳанам аз баландӣ афтод.

Он шахс гуфт:

-Пас доду фарёд барои чӣ?

Абӯгусн гуфт:

-Эй аҳмақ, агар дар даруни он мебудам, магар бо он намеафтомадам?!

\* \* \*

Қозӣ ва тоҷире ҳарду аз роҳе мегузаштанд ва Абӯгуснро дида хостанд, ки ӯро тамасхур кунанд. Гуфтанд:

Ба мо бигӯ, оё дар ваъз боре ҳато кардай?

Гуфт: Ду маротиба ҳато кардаам: аввал ба ҷои «ду қозӣ дар оташанд», «Қозӣ дар оташ аст» гуфтаам, бори дувум ба ҷои «Ва фучкор дар ҷаҳаннаманд» гуфтан, «туҷкор дар ҷаҳаннаманд» гуфтаам.

\* \* \*

Подшоҳе фармуда буд, то ба дарвозаи қасри ӯ чунин бинависанд: «Боргоҳи подшоҳон ба ақл, мол ва сабр ниёз дорад». Ҳакиме чун онро ҳонд, зераш бинавишт: «Касе ки аз ин се якero дошта бошад, ба боргоҳи подшоҳон ниёз пайдо намекунад». Ин хабарро ба подшоҳ расониданд. Подшоҳ тасдиқи сухани ҳаким кард ва ба ӯ карамҳо фармуда, амр кард, ки он навиштаҳоро пок созанд.

<sup>1</sup> Давом аз шумораи гузашта.

## Тарчума ва сарчашмашиносӣ

\* \* \*

Завчаи Абӯгусн ғалбереро ба ҷойгаҳи Абӯгусн гузошт. Вақте Абӯгусн онро дид, ба мехе, ки дар хона буд, овезон шуд. Завчааш пурсид: Ба ту чӣ шуд? Абӯгусн гуфт: Дидаам, ки ғалбер дар ҷои ман аст, ман ҳам ба ҷои он гузаштам.

\* \* \*

Асмаъӣ қисса мекунад: Аъробие ба ҳаҷ рафт ва пеш аз дигар мардумон ба Макка даромад ва ба пардаҳои Каъба овезон шуду гуфт: Худовандо, пеш аз он ки дигарон туро машғул созанд, маро мағфират кун.

\* \* \*

Марде аз назди Ашъаб мегузашт, ки ў дарозгӯшашро қашолаку-  
нон мебурд. Мард хост, ки ўро тамасхур намояд, ба ў гуфт:

Эй Ашъаб, дарозгӯшатро шинохтам, аммо худатро на!

Ашъаб гуфт: Аҷаб нест, зоро ҳамчинс ҳамчинсашибро хуб меши-  
носад.

\* \* \*

Зане назди марди саллапӯше, ки ба дарозгӯш савор буд, рафт ва  
мактуберо ба ў дода ҳоҳиш кард, ки бихонад. Мард узрҳоҳӣ намуда  
гуфт, ки хонда наметавонад.

Зан тааҷҷуб карду гуфт: Дар сар салла дореду хонда наметаво-  
нед?!

Мард чӣ гуфтанашибро надонист ва салларо ба сари дарозгӯш  
монду гуфт:

Марҳамат, эй дарозгӯш, мактубро бихон.

\* \* \*

Ашъаб қисса мекунад: Рӯзе бачагон маро озурда карданд, хос-  
там ки онҳоро бо коре машғул созам. Ба ин хотир онҳо гуфтам: Дар  
фalon маҳалла тӯй барпо шуда истодааст. Ҳамаи қӯдакон он тараф  
шитофтанд. Фикр кардам, ки дар ҳақиқат чунин аст ва худ низ аз паси  
онҳо шудам.

\* \* \*

Халифа Зиёд амр намуд, то мардеро чӯб бизананд. Мард гуфт:  
Эй амир, ман туро хеле эҳтиром менамоям. Гуфт: Барои чӣ? Гуфт:  
Падарам дар Басра ҳамсояи туст. Гуфт: Падарат кист? Гуфт: Эй амир!

Ман номи худро аз ёд баровардаам, чӣ гуна номи падарамро ба хотир меоварам??? Зиёд аз ин суханон остинашро газиду ба ҳайрат монд ва хандиду ӯро афв кард.

\* \* \*

Муътасими халифа Хоқонро дар бистари марг, ки поёни зиндагияшро сипарӣ мекард, аёдат намуд. Хост, ки заковати фарзанди ӯ – Фатҳро бисанҷад, ба ӯ гуфт:

-Эй Фатҳ, хонаи падарат беҳтар ё аз они ман?

Фатҳ дарҳол ҷавоб дод:

-Модоме, ки амирулмуъминин дар хонаи падарам ҳастанд, хонаи падарам беҳтар аст.

Халифа гуфт:

-Эй Фатҳ, чӣ ҷавоби хубе додӣ.

\* \* \*

Ба хонаи Абӯсаид дуздон даромаданд ва тамоми молҳоро бурданд. Абӯсаид баъзе ашё, ки бокӣ монда буд, бардошту аз қафои эшон рафт. Дуздон гуфтанд:

-Ба кучо меравӣ ва чӣ меҳоҳӣ?

Гуфт:

-Бароям дар хона чизе намондед, аз паси шумо шудам, то ба хонаи шумоён зиндагӣ кунам.

Дуздон хандиданд ва молҳоро баргардониданд.

\* \* \*

Марде ба Ибни Шубрума гуфт:

-Илм аз диёри мо ба диёри шумо интиқол ёфтааст.

Ибни Шубрума гуфт:

-Бале, аммо дигар ба диёри шумо барнагаштааст.

*Тарҷумаи Нуъмонҷон Нематов*

### ПУЛЕ МИЁНИ ШЕЪРИ ҲИЧОЙ ВА АРЎЗИИ ФОРСӢ

Манзур порае аз матни кухани каломи осмонӣ ба забони форсии тоҷикист, ки аз сарчаширои кухани насрӣ ба ҳисоб меравад. Ба сабаби насли оҳангин ва гоҳ-гоҳ шабехи шеъри ҳичой доштан бо чунин ном муаррифӣ ёфтааст.

Матни мазкур соли 1353/1974 ба эҳти мом ва тасҳехи дуктур Аҳмад Алии Раҷоӣ аз сӯи «Бунёди фарҳанги Эрон» таҳти унвони «Пуле миёни шеъри ҳичой ва арӯзии форсӣ – дар қуруни аввали ҳичрӣ – тарҷумаи оҳангин аз ду ҷузъи Қуръони мачид» нашр шудааст.

Ин матни аз байнӣ анбӯҳи нусахи хаттии «Китобхонаи Остони Қудси Разавӣ» пайдо омадааст. Нусха осебида буда, дар 115 варақ ба даст омадааст. Андозаи варақҳо 21x16,5 см аст. Матн дар ҳар сафҳа бар андозаи 12x11 см китобат ёфтааст. Навъи көғаз самарқандии заҳиму ғафс мебошад. Хати матн насхӣ мутавассити хоно буда, оёти қуръонӣ бо қалами дурушттар бештар дар ҳафт-ҳашт сатр ва гоҳе шаш сатр ва тарҷумаҳо бо хати борик аз даҳ то ҳафтдаҳ сатр дар ҳар саҳифа навишта шудаанд. Дар ду сафҳаи нахустин тазхибкорӣ ба назар мерасад. Ҳар даҳ ва панҷ оят бо тасвири доирашакли паррадор ва турунҷмонанд дар ҳошия нишонагузорӣ шудааст. Сароғози сураҳо бо хати куфии заррини соядор китобат ёфтаанд.

Нусха шомили тарҷумаи каме бештар аз ду ҷузъи Қуръони мачид буда, матни он дар мусҳафи маъмули имрӯз 46 саҳфаро фаро мегирад. Дар матн тарҷумаи оёт аз ояти 62-юми сурай Юнус то ояти 30-юми сурай Иброҳим ба назар мерасад. Албатта, дар байн ҷанд ҷой афтодагӣ ва ноҳоно будан низ ҷой дорад.

Аз мутарҷим дар матн ишорае нарафтааст. Мусахҳех бо такия бар лаҳҷаву шевай гӯиш, ҳусусиятҳои дастурӣ ва расмулҳати нусха чунин ҳадс зада, ки «...шояд мутарҷим марде бошад аз машриқи Эрон ва, эҳтимолан, аз мардуми Мовароуннаҳр» (5, 77).

Мусахҳех пеш аз матн муқаддимаи муғассале нигоштааст. Ӯ бо матраҳ соҳтани мабоҳиси назариву таърихии зиёд дар мавзӯъҳои шеъри форсӣ пеш аз ислом, шеър дар давраи забонҳои эронии миёна, оё дарӣ дӯшодӯши паҳлавӣ вучуд дошта?, суханони манзум ба забони дарӣ пеш аз ислом ва авоили зуҳури ислом, шеъри дарӣ то қарни чаҳоруми ҳичрӣ ва ҷандин масъалаи дигар бар он қӯшидааст, то собит созад, ки шеъри ҳичой ҳатто пеш аз ислом ва авоили аҳди ислом дар байнӣ форсизабон вучуд дошт ва мардум ба он унси беандоза доштанд.

Ин ҳама истидлолоти то ҷое баҳсбарангез ба он манзур матраҳ

гардида, ки мусаххех иддаои худро дар пайванд додани матни мавриди назар ба асри аввали ҳичрӣ ва муаррифии онро чун шеъри ҳиҷоии шабех ба шеъри паҳлавӣ бар мабнои он устувор созад. Ҳамчунин, ба-рои матнро «Пуле миёни шеъри ҳиҷоӣ ва арӯзии форсӣ» хонданаш пуштувонаи илмӣ дошта бошад.

Аmmo гузоштани матн бар санҷаи сабкшиносӣ бар сиҳҳатии ин назари мусаххех латма ворид сохта, таърихи таълифи онро дар ҷандин аср баъдтар нишон медиҳад.

Корбурди қалимаҳои ҳоси арабӣ ба таври фаровон ва насли мавзуни такаллуфона яке аз далоили сабкшиносии насрӣ дар ин замина аст. Бар огоҳон аз фанни сабкшиносӣ равшан аст, ки корбурди қалимаву истилоҳоти арабӣ дар насрӯ назми форсӣ то поёни асрӣ X равнақе надошт. Каломи мавзун ва таваҷҷӯҳ бар саҷъ дар ин давра ба назар намерасад ва дар насли ин давр ба шеъру қаломи оҳангин таваҷҷӯҳе сурат намегирифт. Ҳуд аз «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ», ки аз мероси ин замон аст, назари мазкур пайдост. Дар ин асрӣ бузургҳаҷм наметавон ҳеч ҷое ҷумлаи мавзуни мутакаллифона, корбурди фаровон аз қалимоту истилоҳоти ҳоси арабӣ ва ҳатто тамассул бар як байт шеъри форсиро мушоҳида намуд. Аз нимаи аввали асрӣ XI то ҷое истишҳод ба амсолу ашъори арабӣ ва оёту аҳодис ба шакли аслӣ дар адабиёти форсу тоҷик рӯ ба афзунӣ гузошта, то поёни ин қарн ҳеле равнақ пайдо намуд ва дар асрӣ XII бар камол расид.

Аmmo дар ин тарҷума корбурди қалимоти арабӣ ва насли мавзуни мутакаллифона ҳеле намоён аст. Аз ин ҷиҳат, матн наметавонад, ҳатто бо насли асрӣ X мувоғиқат дошта бошад.

Мусаххех дар зери үнвоне бо номи «Порае аз лугот, ки намудори қӯҳнагии матн аст» бо овардани гурӯҳе аз ҷоҳои қадим гӯё бар таҳқими назари ҳеш қӯмак гирифтааст. Ба мисли: боф – ҷаннат, бихта – фарбех, басанда – кофӣ, дугумон – муноғиқ, анд – ҷанд, рӯзи пасин – рӯзи қиёмат, раз – бояни ангур, фово – шарманда, қубла – ҳубоб, воқеа – қиёмат, ҳонбоз – анбоз, шарик; наҳмор – бисёр ва гайра.

Аmmo ин ҷоҳо бо он ки қалимоти қӯҳнаанд, ба ҳеч ваҷҳ наметавонанд бар исботи назар мустанади мусаххех қарор бигиранд. Зоро аксари онҳо аз ҷоҳои маъмул дар асрӣ X-XII буда, дар тарҷумаву тафсирҳо ва осори насли он давра фаровон ба назар мерасанд. Мусаххех ҳуд низ қисме аз онҳоро дар мисоли тафсирҳо ва осори мансури он давра нишон додааст.

Дигар шеваи расмулҳат ва ҳусусиятҳои имлоии тарҷума низ бо назари мусаххех муҳолиф мебошад. Ҳуд баҳси муфассале, ки мусаххех дар мавриди дастёбӣ бар меҳани мутарҷим ва барҳостангоҳи тарҷума

анҷом додааст, назари моро собит месозад.

Аз сӯи дигар, имкон надорад, ки чунин тарчумае аз асри аввал то асри шашуми хичрӣ, ки дар он тарчумай оҳангину мавзуни Насафӣ ва ҷой-ҷой аз Майбудӣ ба қалам омадаанд, пӯшида ва бетаъсир монда бошад. Ё пеш аз ин аср ва қарнҳои X-XI, ки чунин тарчумаэро суроғ надорему дар онҳо зина ба зина насли тарчума такомул ёфтад, қаблан чунин тарчумай мавзуну шево навишта шуда бошад.

Аз ҳамин ҷанд баррасии муҳтасар метавон ба чунин натиҷа расид, ки тарчумай мавриди назар ба ҳеч ваҷҳ бо қарни аввал ва асрҳои оғозии давраи исломӣ пайванд надорад. Ҳусусиятҳои сабкшиносӣ он исбот месозад, ки мутарҷим дар оғози асри XII дар таъсири оёти сехроргини Қуръон чунин тарчумай зебоero ба қалам оварда, бар шукӯҳи забони форсӣ ҳусни бештаре бахшидааст.

Аз байни муҳаққиқон Ҷӯё Ҷаҳонбахш дар гузориши муҳтасари ҳуд аз ин тарчума, навиштааст, ки «шояд аз садаи саввум ё чаҳорум бошад» (1, 1, 441). Аммо он ғуна ки баррасии иҷмомӣ ёфт, ин ҳадс низ қобили қабул нест.

Озартоши Озарнӯш бар ин нукта амиқтар таваҷҷӯҳ намуда, таърихи тарчумаро дар ҳудуди асри XI ёд намудааст. Он ғуна, ки навишта: «Мутарҷим дарёfta буда, ки фаро сӯи қалимот ва маонии онҳо, оёти илоҳиро тавозуне рамзомез ва ийқое сеҳрангез фаро гирифтааст. Аз ин рӯ, гӯё аз тарчумай дақиқ ва муодилгузории мувозӣ даст кашида, то он тавозуну ийқоъро ба эҳсосу равони хонандаро мунтақил созад. Ҳосили ин кӯшиш насли нисбатан мавзуне аст, ки гоҳ ба шеъри хичой шабҳ мегардад. Навъи қалимоти арабӣ дар тарчума ва шевай ба кор бурдани онҳо ошкор месозад, ки матн ҳудуди қарни панҷум нигошта шудааст» (2, 7, 79).

Шевай кори мутарҷим муҳтассотеро дорост. Дар оғози ҳар сурা бар зикри номи сурा ва овардани сурати арабии ояти тасмия иктифо намуда, пас аз он мустақим бо ҷумлаҳои соддай мавзун хонандаро аз фосила гузоштан байни сурай мавриди тарчума ва сурай қаблӣ огоҳ месозад. Дар пайвастагии он ба тарчумай оҳангини оёт мепардозад.

Ин ҳусусият аз оғози суроҳои Ҳуд, Юсуф, Раъд ва Иброҳим, ки, ҳушбахтона, дар матн қарор доранд, пайдост.

Ин ҷо оғози суроҳи Ҳудро ҷун намуна накл мефармоем: «Сураи Ҳуд. Бисмиллоҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим. Ҷудо во кун миёни сурат, ба номи валии неъмат. Мо мебинем, ин чӣ китоб аст, мурод аз ин нома хитоб аст. Номае муҳкам аз сар то бун. Фалон чиз ҳаром, дигар ҳалол аст. Мувоғиқро дар ӯ савоб аст, муҳолифро дар ӯ иқоб аст. Ҳакими Ҳабир нома туро додааст, ин нома туро зи Зулҷалол аст» (5, 16).

Мутарчим дар тарҷумаи оёт аз шеваи дақиқ ва илмӣ сарфи назар намуда, таваҷҷӯҳи худро бар мавзун сохтани насри тарҷума равон сохтааст. Аз ин ваҷҳ, кӯтоҳӣ ва камбудиву зъф дар тарҷумаи ў фаровон ба назар мерасад.

Барои он ки ин иддао аз шоҳиду санад ҳолӣ набошад, ин что ҷиҳати муқоиса намунаэро дар канори тарҷумаҳои дақиқ нақл менамоем.

Тарҷумаи мавриди баҳс:

«Дар бом ва д-шом намоз во ҷой ор. Пас з-он дар шаб ишо(ҳ) бигзор. Ба некиҳо гуноҳ бардор, ин панди маро нек нигоҳ дор. Сабре фо кун, худро нигах дор, худ бисёре савоб бардор» (5, 53).

Дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» матни мазкур, ки оёти 114-115 аз сурай Ҳуд аст, ин гуна тарҷума ёфта:

«Ва ба пой доред намоз ба ду тарафи рӯз ва соате паси соате аз шаб, ки некиҳо бубарад бадиҳо ва ин ёдкардест ёдкоронро. Ва шикебоӣ кун, ки Ҳудоӣ азза ва ҷалла на зоёв кунад музди некӯкорон» (7, 3, 726).

Устод Ансорӣ чунин тарҷумаи хонову равонеро аз ин оёт берун дода:

«Ва дар ду сӯи рӯзу дар соате ҷанд аз шаб намоз бигзор. Оре, некиҳо бадиҳоро аз миён мебарад. Ин барои пандпазирон панде аст. Ва бурдборӣ варз, ки Ҳудованд подоши некӯкоронро аз байн намебарад» (4, 234).

Ҳуд аз муқоисаи тарҷумаи мавриди таҳлил бо ду тарҷумаи мӯътабар бар аҳли таҳқиқ равшан аст, ки мутарчим барои сохтани насре мавзун тарҷумаи чӣ алфозеро афкандаву чӣ қалимоти зоидро ҷун тарҷума овардааст. Метавон ҷунин намунаҳоро дар тарҷумаи бештари оёт мушоҳида намуд.

Офаридани тарҷумаи мавзуну оҳангин, ки аз шеваи асосии мутарчим аст, тақозо дорад, ки то ҷое боли қалом боз бошад. Дар ғайри ин сурат, барои мутарчим дар маҳсураи қолабҳои маъмули насрӣ расидан бар ҳадаф ҳеле мушкил аст. Ба ин сабаб, бояд тарҷумаи мазкуро аз ҷумлаи тарҷумаҳои зебои тафсиригу озоди форсӣ ёд намуд.

Мусаллам аст, ки дар миёнаи нимаи аввали асри ХII тарҷумаи мавзуне аз сӯи Насафӣ навишта шуд. Бо муқоисаи ин ду тарҷума, ки ваҳдати замонӣ байни онон қарор дорад, муваффакият ва дикқати Насафӣ дар ин шеваи тарҷума намоентар аст. Бо оне, ки нокомии ҳар ду дар мавридҳои зиёд ба назар мерасад, қиллати таҷрибаву дониши мутарчим дар баробари табаҳхуру биниши Насафӣ намудор мебошад. Агарчи ҷойхое мавзунияти насли ин тарҷума болотар аст, аммо тарҷумаи Насафӣ бо баробари мавзун будан дикқату амонатдории бештарро дорост.

Ҷиҳати муқоиса намунаэро иқтибос оварда, дар охир тарҷумаи дақиқеро аз мутаҳхирон қарор медиҳем, то аз киёс бо он ҳақиқати

матлаб хубтар намоён шавад.

Тарчумай мавриди таҳлил: «Ӯ оламро дар шаш шаборӯз бо ҳар ду ба ҳам дар вучуд овард. Ин арши Илоҳ бар об будӣ, пешо, ки макон дар вучуд орад. Пас з-он ки ҳамаро таклиф фармуд, з-он вақт ки ҳамаро ба булуг овард озмоишро, ар чи ҳамедонист пешо, ки ҳамаро дар вучуд овард. Ҳар кас зи шумо, ки кирдаш некӯ бувад, ӯ хештанро худ обрӯй овард. Ар эшонро байс баргӯйӣ, гӯянд: «Ин гуфти ҷоду оварад» (5, 18-19).

Насафӣ: «Ва вай аст он Худой, ки биёфарид осмонхову заминро дар шаш рӯзи ин ҷаҳон ва буд арши Вай бар об ҷунон, то падид орад, ки аз шумо кӣ некӯтару порсотару тарскортар. Ва агар гӯйӣ, ки шуморо кӣ зинда ҳоҳад кардан сипаси мурдан, гӯянд кофирон: «Нест ин магар ҷодуе пайдо, на пинҳон» (6, 1, 306).

Дехлавӣ: «Ва Ӯст он, ки оғарид осмонхову заминро дар шаш рӯз ва буд арши Ӯ бар об, то биёзмояд шуморо, ки қадом кас аз шумо некӯтар аст аз ҷиҳати амал. Ва агар гӯйӣ, ки ҳароина шумо барангехта шавед байди мавт, гӯянд кофирон: «Нест ин сухан магар ҷодуе зоҳир» (3, 222).

Аз ин намуна ва шавоҳиди зиёди матн бармеояд, ки мутарҷим дар фанни инишо ва ҳунари нависандагӣ дасти тавони дошта, дар маънишиносии қаломи осмонӣ ва ҳунари тарҷума донишаш то ҷое сатҳист. Аз ин рӯ, тарҷумаро бештар бар мабнои завқи адабӣ анҷом додааст.

Дар маҷмӯъ, мутарҷим дар мавридҳои зиёд муваффақ гардида, ки бар пораҳое аз тарҷумай ҳуд вазни арӯзӣ баҳшаду баҳше аз матолибро мавзун рӯи қофаз орад. Илова бар ин ҳусусият, тарҷумай мазкур бо ҷоҳаҳои нодиру қуҳан, ҳусусиятҳои лаҳҷавиву нахвӣ ва муҳтассоте амсоли инҳо фавоиди зиёди адабиро дар ҳуд ҷой додааст ва дар маърифати сайри таърихии забони форсии тоҷикӣ сарчашмаи нодире мебошад.

### Пайнавишт:

1. Донишномаи Куръон ва қуръонпажӯҳӣ/Зери назари Б. Ҳуррамшоҳӣ. -Техрон: Дӯстон-Ноҳид, 1377, иборат аз ду ҷилд.
2. Донишномаи ҷаҳони ислом/Зери назари Гуломали Ҳаддоди Одил.-Ҷ.7.-Техрон: Бунёди Доиратулмаорифи исломӣ, 1382.
3. Қуръони карим/Мутарҷим Шоҳ Валиюллоҳи Дехлавӣ.-Техрон: Эҳсон, 1385.
4. Қуръони карим/Тарҷумай Масъуди Ансорӣ.-Техрон: Фарзон, 1377.
5. Пуле миёни шеъри ҳичҷои ва арӯзии форсӣ/Тасҳехи Аҳмад Алии Раҷоӣ.-Техрон: Бунёди фарҳангӣ Эрон, 1353.
6. Тафсири Насафӣ/Тасҳехи Азизуллоҳи Ҷувайнӣ.-Техрон: Бунёди фарҳангӣ Эрон, 1354.
7. Тарҷумай Тафсири Табарӣ/Ба қӯшиши Ҳабиби Яғмой.-Техрон: Тӯс, 1339.

Ба қалами Ғаҳриддин Насриддинов

## **РИСОЛАИ ҚУШАЙРИЯ**

«Рисолаи Қушайрия» ба қалами донишманд ва орифи номвари точик Абулқосим Абдулкарим ибни Ҳавозини Қушайри (тав. 386/996 – ваф. 465/1072) тааллук дошта, аз ҷумлаи муҳимтарин сарчашмаҳои илмӣ-ирфонӣ ба ҳисоб меравад. Ин манбаъ солҳои 437-438/1046-1047 навишта шуда, бо номи «Рисола фӣ риҷоли-т-тариқат» ва «Рисолатул-муборака» низ маъруф мебошад (8, 2, 188). Ба тасрехи муаллиф, он «ба ҷамоати сӯфиён дар шаҳрҳои ислом» (5, 10) чун рисолаву паём ва дастур таълиф гардидааст. «Рисолаи Қушайрия» ном гирифтанаш ҳам аз ҳамин чост. Яъне, нома ва рисолаи Қушайрий ба ихвони сӯфимаслак. Вагарна дар асл ин таълиф на рисола, балки китобест болиғ бар ҳафтсад саҳифа.

Сабаби таълифи китоб раҳ ёфтани заъф ва инхироф дар тариқати сӯфиён буда, ки муаллиф худ дар муқаддима аз он ҳабар додааст (5, 11-12). Муҳтавои китоб дар қолаби муқаддима, ду фасл ва панҷоҳу чаҳор боб рехта шудааст.

Дар муқаддима аз манзалати сӯфиён ва сабаби таълифи китоб сухан рафтааст.

Дар ду фасл, ки дар тарҷумаи қӯҳани китоб ба форсӣ бо талфиқ таҳти боби аввал оварда шудааст, масоили эътиқодӣ ва усулии сӯфиён бо далоил ва истиснод бар ақволи машоихи ин мактаб баррасӣ ёфтааст.

Боби аввал шомили тарҷумаи ҳол ва нақли намунаи ақволи ҳаштоду се тан аз пирони сӯфия мебошад.

Дар боби дувум шарҳу тавзехи истилоҳ ва таъбирҳои мушкилаи тасаввуф ба мисли қабзу баст, ҳолу ваҷд, ҷамъу тафриқа, фанову бақо, ғайбату ҳузур, саҳву сукр, маҳву исбот, сатру таҷалӣ ва ғайра оварда шуда, ки ҳама бо такя бар аҳодису аҳбор ва ақволу ашъори машоих тафсир пазируфтааст. Шевои таҳлили муаллиф нақлӣ-назарӣ буда, дар маҷмӯʻ аз панҷоҳ истилоҳи хосаи сӯфия пардаи ибҳомро баркашидааст.

Пас аз он, то боби панҷоҳу чаҳорум дар ҳар боб ба намунае аз одобу муомилот, мақому ҳолот ва сунани сӯфия дар тариқи таҳзиби нағс чун тақво, зуҳд, ҳавф, раҷо, ҳузн, тавакқул, шуқр, муроқибат, иродат, сидқ, фироҷат, самоъ, исботи каромоти авлиё ва ғайра оварда шудааст.

Муаллиф дар ин абвоб то ҷое шевои ягонаи баррасиро риоят на-мудааст. Нахуст оят, сипас ҳадис, пас аз он ақволи уламои саҳобаву

тобеин ва баъдан нақли қавлу хикоёти орифон оварда шудаанд.

Кушайрӣ дар боби поёни китоб таҳти унвони «Дар васияти муридон» иршодоти муҳимеро дар зимни шонздаҳ зерфасл арза доштааст ва бо таъкиди соликон дар истиқомат бар тариқат ва риояти васиятҳо китобро ба поён бурдааст.

«Рисолаи Кушайрия» аз рӯзгори таълиф истиқболи гарм ёфт ва чун маъхази арзишманду муҳими сӯфия эътироф гардид. Муътакидон аз ҳамон айём бар истимои он рағбати хоса зоҳир намуданд ва чун осори ҳадисӣ бо иснод ба ривояти он пардохтанд. Ин дар асрҳои баъдӣ низ идомат ёфт, ки ривояти Абулғофири Форсӣ (тав. 451/1059 – ваф. 529/1135) ва Наҷмиддини Кубро (ваф. 618/1221), ҳамчунин «На «Рисола» хонда, на «Қуту-л-қулуб» (4, 916) гуфтани Ҷалолуддини Румӣ инро таъкиди бештар мебахшад.

Ҳамин гуна, истифодаи фаровони Ҳучвирӣ дар «Кашфу-л-маҳҷуб» ва Аттор дар «Тазкирату-л-авлиё» аз ин боб аст.

Тибқи навиштаи Ҳочӣ Ҳалифа, донишмандоне, чун Қозӣ Закариё ибни Муҳаммади Ансорӣ бо номи «Аҳкому-д-далола ъало таҳрири-р-Рисола», Шайх Садидуддин Абӯмуҳаммад Абдулмуътӣ ибни Маҳмуд бо исми «ад-Далола ъало фавоиди-р-Рисола», Мулло Алӣ Қорӣ ва Мавло Саъдуддини Муаллим бар ин китоб шарҳ бастаанд (7, 2, 200).

Сайдмуҳаммади Гесӯдароз (ваф. 825/1422) ба забони форсӣ бар ин китоб шарҳе навишта, ки нусхаи чопии он то боби бистум (нашри Ҳайдарободи Дакан) дастрас аст (7, 2, 72).

Асли арабии китоб дар Булоқ (соли 1284 дар 242 саҳифа ва соли 1287 дар 219 саҳифа), матбааи Абдуррассоқ (соли 1304), Миср (соли 1318 дар 220 саҳифа), матбааи «Ямонийя» (соли 1330 дар 186 саҳифа) ба табъ расидааст (8, 2, 188).

Китоб ба забони фаронсавӣ низ тарчума ва нашр шудааст (ҳамон марҷаъ).

Агарчи асли арабии китоб дастраси аҳли таҳқиқ аст, аммо дар байни ҷомеаи форсизабон бештар тарчумаи он мутадовил мебошад. Ин тарчума аз ҷониби шогирди муаллиф Абӯалӣ Ҳасан ибни Аҳмади Ӯсмонӣ сурат гирифтааст. Ин тарчума бо тасҳех ва истидрокоти Ба-деуззамон Фурӯzonfар борҳо дар Эрон нашр ёфтааст.

«Рисолаи Кушайрия», илова бар маърифати назарияву амалияи тасаввуф, дар таҳқиқи адабиёти сӯфия, шинохти вазъи ирфон, мактабҳои ирфонӣ ва ричоли сӯфия то нимаи асри XI аз сарчашмаҳои муҳим арзёбӣ мегардад.

**Пайнавишт:**

1. Зириклӣ, Хайриддин. Қомусу-л-аълом.-Ч.4.-Байрут: Дору-л-илм ли-л-малойин, 2007.
2. Ибни Ҳалликон. Вафийёту-л-аъён.-Ч.3.-Байрут: Дору-л-кутуб ал-илмийя, 1998.
3. Қушайрӣ, Абулқосим. Рисола ал-Қушайрия. Тасҳехи Абдулҳалим Маҳмуд ва Маҳмуд ибни Шариф.-Қум: Бедор, 1374.
4. Румӣ, Ҷалолуддин. Маснавии маънавӣ. Тасҳехи Тавғик Субҳонӣ.-Техрон, 1373.
5. Усмонӣ, Абӯалӣ. Тарҷумаи «Рисолаи Қушайрия». Тасҳехи Б.Фурӯзонфар.-Техрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1388.
6. Ҳатиби Бағдодӣ. Торихи Бағдод.-Ч.9.-Байрут: Дору-л-фикр, 2004.
7. Ҳочӣ Ҳалифа. Каşфу-з-зунун.-Ч.2.-Байрут: Дору-л-кутуб ал-илмийя, 2006.
8. Юсуф Илиён Саркис. Муъчам ал-матбуот ал-арабийя.-Ч.2.- Қохира: ас-Сақофату-д-диния, 1339.

*Ба қалами  
Фахриддин Насриддинов*

### «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ

Ҳаким Абулқосим Мансур ибни Ҳасани Фирдавсӣ (тав. соли 934 дехаи Божи Тӯс – ваф. соли 1020 ҳамон ҷо) бузургтарин шоири ҳамосасаро ва пешкисвати ҳамосасарой мебошад. «Шоҳнома»-и ё, бешубҳа, бузургтарин ва муҳимтарин ҳамосай миллии қавмҳои тоҷику эронӣ, шоҳкории адабиёти форсӣ мебошад.

«Шоҳнома» асари бузурги эпикист, ки бо теъоди азими қаҳрамонҳои худ таърихи бештар аз ҳафтҳазорсолаи қавмҳои эронинажодро дар худ таҷассум кардааст.

Фирдавсӣ ин шоҳасари худро дар замоне шурӯъ кард, ки авзои ҷаҳон рӯ ба парешонӣ оварда буд, яъне замони оғози «Шоҳнома» бо ихтилофоти дохилии ҳонаводаи Сомониён, ҷангҳои лашкари Сомониён бо амирони Оли Бӯя, ихтилофот бо Дайламиён мутобиқ омад. Ин воқеот дар солҳои 980-981 рух додаанд. Барои анҷоми ин кори бузург дар таҳрири аввал 25 соли умри Фирдавсӣ ҳарҷ шуд. Баъд аз он ҷандин соли дигар «Шоҳнома» аз ҷониби худи муаллиф дубора таҳrir ва такмил шудааст. Бино бар ин, дар дохили асар гоҳо ранчи сисола гоҳе сивупанҷсола ёдовар шудааст:

*Ба сӣ сол андар сарои сипанҷ,  
Басе ранҷ бурдам ба уммеди ганҷ.  
\* \* \**

*Басе ранҷ бурдам дар ин сол сӣ,  
Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.  
\* \* \**

*Сиву панҷ сол аз сарои сипанҷ,  
Басе ранҷ бурдам ба уммеди ганҷ.*

Аммо ба ҳар ҳол аз гуфтори худи Фирдавсӣ маълум мегардад, ки дар соли 400 ҳ./1010 м. «Шоҳнома» ҳатм ёфта буд:

*Зи ҳичрат бишуд панҷ ҳаштод бор,  
Ки гуфтам ман ин номаи шоҳвор.*

«Шоҳнома» чи аз лиҳози азамати зоҳирӣ, чи шаҳомат ва гунҷоиши маониву мазмун дар саросари ҷаҳон беназир аст.

Аслан осореро ҳамосавӣ меноманд, ки андар мағзи он диловариву шучоат, қаҳрамонию паҳлавонӣ, набарди ҷовидонаи некиву бадӣ тасвир ва баён ёфтааст. Илова бар инҳо, «Шоҳнома» ҳамосаест, ки андар батни он ҳикмату таъриҳ, ишқу ормон, базму разм, зиндагии паҳлавонон, дунёҳоҳии дунёҳории подшоҳон, рамзу рози ҷаҳон, набарди инсон бо деву аҳреман ва амсоли инҳо парвариш ёфтааст ва

ба шеваи устодона ба назм дароварда шудааст. «Шоҳнома» достони хирадварзию шуҷоатмандӣ, китоби таърихи қавмҳои эронинажод мебошад.

*Таркиб ва қисматҳои «Шоҳнома».* «Шоҳнома» аз фаслҳои муқаддамотӣ, ки зери унвонҳои «Оғознома», «Гуфтор андар ситоиши хирад», «Гуфтор андар оғариниши олам ва ниҳодани он», «Гуфтор андар оғариниши одамиён», «Гуфтор андар оғариниши офтоб», «Дар оғариниши моҳ», «Гуфтор андар ситоиши Пайғамбар», «Гуфтор андар фароҳам овардани «Шоҳнома», «Достони Дақиқии шоир», «Достони дӯсти меҳрубон», «Достони амир Абӯмансур» ва «Дар ситоиши Султон Маҳмуд» гуфта шудаанд ва дар маҷмӯъ 222 байт мебошанд ва аз се бахши асосӣ иборат аст. Дар фаслҳои муқаддимотӣ мақсаду мароми Фирдавсӣ бисёр барҷаста ва дар камоли хунари шоирӣ баён гардидааст.

Қисмҳои асосии «Шоҳнома» ба ин қарор ҳастанд:

1. Асотирӣ - аз «Достони Каюмарс» оғоз ёфта, то қиёми Коваи оҳангар ва оғози «Достони Фаредун» идомат дорад. Дар ин қисм таърихи подшохии Каюмарс, ки нахустин подшоҳи асотирӣ аст, ҳамчунин Ҳушанг, Таҳмурас, Ҷамshed ва Заҳҳок, ки подшоҳии онҳо маҷмӯъ 1800 солро ташкил медиҳад, ба силки назм қашида шудааст.

Дар ин бахш аз оғози зиндагии инсонӣ – таҳияи ҳӯрок, омода соҳтани либос, силоҳ ва олати ҷангӣ, қашфи оташ, қашфи конҳои маъдан, оғози зироаткорӣ ва анвои дигари ҳунармандӣ, пайдоиши ҷашнҳои миллӣ ҳамчун Сада, Меҳргон, Наврӯз, муборизаи Ҳурмуз бо Аҳреман сухан рафта, Фирдавсӣ ба ҳамаи ин масъалаҳо бо ҷашми ибратбин нигоҳ кардааст ва дар хуносай «Достони Кова ва Заҳҳок» мефармояд:

*Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем,  
Ба қӯшиши ҳама дасти некӣ барем.  
Набошад ҳаме неку бад пойдор,  
Ҳамон беҳ, ки некӣ бувад ёдгор.  
Ҳамон ганҷу динору Коҳи баланд,  
Наҳоҳад будан мар туро судманд.  
Сухан монад аз ту ҳаме ёдгор,  
Суханро ҷунин ҳормоя мадор.*

2. Достонӣ ё қаҳрамонию паҳлавонӣ. Ин қисми «Шоҳнома» баҳши азими ин китоби номиро ташкил мекунад, ки дар он далериву корномаи Рустам, Сӯҳроб, Исфандиёр, Сиёвуш ва даҳҳо мардони паҳлавон ва занҳои шуҷоатманд дар руҳияи баланди ҳамосӣ тасвир ёфтааст. Аз лиҳози паҳнову густардагӣ ва ҷозибаҳои тасвир баҳши

достонӣ авчи ҳунари Фирдавсиро таҷассум кардааст.

3. Таърихӣ. Дар ин қисм аз достони Доро ва Искандари Мақдунӣ то фурӯпошии давлати Сосониён ва кушта шудани охирин подшоҳи ин сулола – Яздигурди савум таърихи давлатдории Ашкониён ва Сосониён ба назм кашида шудааст.

Аз ҷумла, баҳшҳои марбут ба подшоҳии Шопур, Баҳроми Гӯр, Кубод, Ҳусрави Анӯшервон, Ҳурмуз, Ҳусрави Парвез нуктаҳои ҷолиби таърихӣ ва аҳлоқӣ доранд, ки дар такя бар онҳо шоир рамзу рози ҷаҳондорӣ, номоварӣ ва пайвастан ба некномию ҷовидониро баён кардааст.

«Шоҳнома» ҳосили ҷустуҷӯҳои тӯлонӣ, таҳқиқу омӯзиши китобҳои бисёр, ранҷу азоби сивупанҷсолаи шоир аст. Танҳо марде ватанпараст, соҳибираода, фозилу андешаманд ва сабуру пуртоқат чун Фирдавсӣ тавоноии онро дошт, ки аз китобҳо ва нақлу ривоёти мардумӣ ҷакидаву мағзи онҳоро интиҳоб намояд ва дар перояҳои зебои бадеӣ ба ҳони маънӣ ва ҳикмат гузорад.

*Сарчашмаҳои «Шоҳнома».* Сарчашмаҳои ин асари безавол дар ҷонд даста ҳастанд, ки бар он китобҳои қадимаи «Авасто», «Ёдгори Зарирон», «Корномаи Ардашери Бобакон», «Худойнома», таъриҳномаҳо, андарзномаҳо, эҷодиёти шифоҳии мардумӣ, «Шоҳнома»-ҳое, ки то замони Фирдавсӣ дар қолабҳои манзум ё ба наср навишта шудаанд, ворид мегарданд.

Аз рӯи ишороти Фирдавсӣ дар китоби «Шоҳнома» маълум мешавад, ки «Шоҳномаи Абӯмансурӣ» муҳимтарин сарчашмаи ҳамосаи Фирдавсист. Ҳамчунин бо қӯмаки онҳое, ки забони паҳлавӣ медонистанд, Фирдавсӣ аз осори ба ин забон навишташуда, маҳсусан «Худойнома», ки «Шоҳнома»-и паҳлавист, истифода мекард.

То замони Фирдавсӣ шоҳномаҳои манзуми Масъуди Марвазӣ, Абӯалии Балхӣ ва шоҳномаҳои насрии Абулмуайяди Балхӣ ва Абӯмансури Абдураззоқ таълиф шудаанд.

Ҷомеътарини онҳо «Шоҳномаи Абӯмансурӣ» мебошад, ки Фирдавсӣ пайваста ба он назар дошт ва истифода мекард.

Ин «Шоҳнома» соли 958 бо фармоиши сипаҳсолори Ҳурросон – Абӯмансури Абдураззоқ навишта шудааст. Мувоғики фармоиши ӯ вазираш - Абӯмансури Муаммарӣ аз Ҳироту Нишопуру Систон ва Тӯс ҷаҳор нафар донандай номаи шоҳонро даъват кард ва ин корро анҷом дод.

«Шоҳномаи Абӯмансурӣ» аз байн рафта, танҳо муқаддимаи он то замони мо бокӣ мондааст, аз ин сабаб имкон фароҳам нест, ки дараҷаи истифодаи Фирдавсӣ аз ин манбаи асосӣ муайян гардад.

Фирдавсӣ бо «Шоҳнома»-и Дақиқӣ ошно буд. Аз он асари нотамом низ истифода кардааст. Фирдавсӣ бо ҷавонмардии ба худаш хос тақрибан 1000 байти Дақиқиро бо зикри номаш ба «Шоҳнома» ворид кард ва ба ин васила он ашъорро аз ҳатари маҳв шудан ва аз байн рафтан начот дод. Он байтҳо марбут ба подшохии Гуштосп мебошанд.

Осори илмию мазҳабӣ сарчашмаи фикрии Фирдавсӣ маҳсуб мешаванд. Фирдавсӣ бо он осори унс ва ошной дошт.

Унвони ифтихории «Ҳаким», ки бар ӯ нисбат медиҳанд, аз ҳамин ҷо бармеояд. Ин марди ҳаким дар натиҷаи мутолеаи амиқ дар сарчашмаҳо беҳтарин натиҷаҳои тафаккуру андешаи исломӣ, эронӣ ва юнониро ба ҳамдигар пайваст.

*Таъсири «Шоҳнома».* «Шоҳнома» бо роҳу шеваҳои гуногун ба тафаккуру андеша ва ҳунари сухангустарии адабони форсу тоҷик таъсири қавӣ расонидааст. Метавон гуфт, аз асри Фирдавсӣ то рӯзгори мо мушкил аст суханваре форсизабон пайдо гардад, ки аз ин асар баҳра набурда бошад. Алалхусус, назми ҳамосии форсу тоҷик ҳамеша дар партави «Шоҳнома» рушду тараққӣ дошт. Нависандагон ва ровиёни достонҳои қаҳрамонӣ, ки голибан осори худро ба наср таълифу ривоят мекарданд, лаҳзаҳои пуршиддат ва мочароангези он осорро дар қолабҳои мутадовили «Шоҳнома» баён мекарданд. Фирдавсӣ дар ҳамосаи худ аз истилоҳоти ҳарбӣ то мусталаҳоти девонӣ ҳазорҳо вожаҳои хосро ба кор бурдааст, ки онҳо дар насли ривоятӣ ва осори дигари марбута истифода шудаанд. Сардорони лашкар, одоби ҳарб, мунозираи паҳлавонон, номаҳои подшоҳону сипаҳсолорон аз ҷумлаи лавҳаҳои пурҷозиба аст, ки Фирдавсӣ бо дураҳшандагӣ ба тасвир кашид ва ҷилваҳои он барои ҳамешагӣ бокӣ монд. Ҳатто дар ҷангномаҳои мазҳабӣ агарчи мақсаду мароми мардони шучоъ дигар аст, усули хикояти набард, тасвири лаҳзаҳои барҳӯрди лашкар ё ашхос ҳамон модели «Шоҳнома» аст. Истилоҳот низ аз ҳамосаи Фирдавсӣ интиҳоб мегардад. Баъди Фирдавсӣ бо мурури замон шоирон шоҳномаҳое дар тавсифи амирони аҳди худ назм карданд. Масалан, Соҳиби Шерозӣ маснавии «Дафтари дилкушо»-ро, ки дорои 10 ҳазор байт мебошад, дар баёни таърихи амирони хонадони Шубонкора ба назм даровард. Дар ҳамин равия Ҳамдуллоҳи Муставғӣ достони «Зафарнома»-ро назм кард. «Темурнома»-и Абдуллоҳи Хотифӣ ба тавсифи Темур ва фарзандони ӯ баҳшида шудааст. Ҳамчунин Фатҳалиҳони Сабо, Ҳабибуллоҳи Навбахт, Қосимии Гунободӣ, Биҳиштӣ, Фирӯзи Зардуштӣ дар давраҳои гуногун бо номи «Шоҳнома» таърихи давлатдорӣ ва корномаҳои ҷангии подшоҳони аҳди худро

ба қалам овардаанд. Дар ҳамаи ин осор таъсири «Шоҳнома» бағоят бузург аст.

Дар осори финони форсу тоҷик низ ишораҳои зиёде ба номҳои қаҳрамонони «Шоҳнома» ва воқеоти ин асар ба ҷашм мерасад, ки баёнгари иродати шуаро ба достонҳои Фирдавсӣ ва паёми хикамигу ахлоқии достонсарои тӯсӣ мебошад.

Намунаҳои онро дар осори Саноӣ, Саъдӣ, Ҷалолуддини Румӣ, Ҳофиз, Камоли Ҳучандӣ, Соиб, Бедил қашф ва таҳқиқ кардаанд. Ин тамоюли таъсирпазирӣ аз «Шоҳнома» дар адабиёти наини қавмҳои форсизабон аз ҷумла, тоҷикон идома дорад, ки намунаҳои барҷастай он достони «Точ ва байрақ»-и Абулқосим Лоҳутӣ ва силсилаи шеърҳои Лоиқ Шералий «Илҳом аз Шоҳнома» мебошад.

Аmmo таъсири «Шоҳнома» бар он осоре, ки марбут ба зиндагӣ ва пайкори қаҳрамонҳои ин ҳамоса ё авлоди онҳо мебошад, бештар аст. Ин ҷо манзур як силсила достонҳои диловез аст, ки дар асрҳои XI-XII ба назм омадаанд. «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ, «Баҳманнома»-и Ҳаким Эроншоҳ, «Бежаннома» ва «Барзунома»-и Нукотӣ, «Шаҳриёрнома»-и Усмони Муҳторӣ, ҳамчунин достонҳои муаллифони ношинохта аз қабили «Сомнома» (ғайр аз «Сомнома»-и Ҳочуи Кирмонӣ), «Фаромарзнома», «Бонугушаспнома», «Чаҳонгирнома» аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик як силсила достонҳо дар тасвири зиндагӣ ва мактаби фикрии Искандари Мақдунӣ ва устодони ў навишта шудаанд, ки дар раъси он «Достони подшохии Искандар» аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ қарор дорад. Баъдтар Низомӣ дар ду қисм достони бузурги худ «Искандарнома»-ро оғарид. Ҳамон шоироне, ки дар пайравии ў «Ҳамса» оғариданд, мустақим ё ба воситаи достони Низомӣ бо Фирдавсӣ иртибот пайдо кардаанд. Ҳамин гуна таъсир дар ду достони дигари Низомӣ – «Хусраву Ширин» ва «Ҳафт пайкар» равшан аст.

«Шоҳнома» дар ривоҷи адабиёти таълимию ахлоқии форсу тоҷик низ нақше дураҳшон дорад, ки намунаи барҷастай он «Бӯстон»-и Саъдӣ мебошад. Саъдӣ ин таъсирро бо истиқбол аз вазну баъзе таъбирҳои «Шоҳнома» маҳдуд накардааст, балки мактаби ахлоқии Саъдӣ бо Фирдавсӣ якест. Бисёре аз ҳикматҳои «Бӯстон» дар ҳамосаи Фирдавсӣ ҷой доранд. Саъдӣ бо ҳунари воло ва бознигарии устодона онҳоро дар ҷойгоҳи дигар ба кор бурдааст.

Таъсири «Шоҳнома»-ро дар маҳдудаи адабиёти форсу тоҷик баррасӣ кардан кам аст. Шоҳкории Фирдавсӣ суханварон ва ҳунармандони бисёре аз мардумони Шарқу Фарбрӯ мусаххар ва

дилбастаи худ кардааст. Юсуфи Балосогунӣ дар асрҳои XI-XII зери таъсири он китоби «Қудатғу билик»-ро навишт, ки баъзеҳо онро шоҳномаи туркӣ хондаанд. Ин муаллиф, ки дар минтақаҳои сарҳадии Чин ва водии Фарғона рӯзгор ба сар мебурд, асари худро дар баҳри мутақориб, яъне вазни «Шоҳнома» ва бо истифода аз роҳу шеваҳои тасвиргарии Фирдавсӣ ба қалам овард. Бо роҳи суолу ҷавоб баррасӣ шудани масъалаҳо дар ин асар аз бисёр ҷиҳат ба фаслҳои алоқаманд ба базмҳои хикмату андарз, ки шоҳон бо ҳакимону мӯбадон меоростанд, монандӣ дорад.

«Шоҳнома»-ро дар асри XIII ба забони арабӣ, дар асри XV ба забони гурҷӣ тарҷума кардаанд. Ба ин васила таъсири он ба адабиёти мамолики арабӣ ва Қафқоз зохир гардид.

Тарҷумай арабии Абулфаттоҳ Бундории Исфаҳонӣ бар мабнои нусхаҳои қадимаи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ анҷом пазируфтааст. Бино бар ин, аз аҳамияти бештар барҳурдор аст. Дар асоси тарҷумай гурҷӣ достони «Ростмиани» (яъне «Рустамнома») иштиҳор пайдо кард.

Дар мамлакатҳои гарбӣ шоирону нависандагони маъруф бо такя ба тарҷумаҳои олмонӣ ва фаронсавӣ аз сюжетҳои «Шоҳнома» истифода кардаанд, ки намунаи барҷастаи он дар ашъори И.Гёте, X.Ҳейне, В.Хуго, В.Хруппе зохир гаштааст.

*Тарҷумаҳои «Шоҳнома».* Аввалин тарҷумай хуби «Шоҳнома» ба забони арабӣ сурат гирифтааст. Аввалин тарҷумай пурраи «Шоҳнома» ба забони туркӣ дар соли 1510 анҷом пазируфтааст.

Баъдан тарҷумаҳои гурҷӣ, арманӣ ва туркии «Шоҳнома», ки дар онҳо достонҳои алоҳида ҳадаф қарор гирифта буданд, ба сомон расид.

Аз асри XVII давраи босамари тарҷумай ҳамосаи Фирдавсӣ ба забонҳои инглизӣ, фаронсавӣ, олмонӣ оғоз ёфт. Дар ин замина баъзе достонҳо ва фаслҳои муқаддимавии «Шоҳнома» ба қалами У.Ҷонс, М.Ламсден, Т.Мокон тарҷума шуданд.

Аввалин тарҷумай комили «Шоҳнома» дар солҳои 1830-1878 мунташир гардид. Ин тарҷума ба забони фаронсавӣ бо саъю эҳтимоми ховаршиносӣ маъруф Жол Мол анҷом ёфт.

Ж.Мол дар асоси 30 нусҳаи хаттӣ «Шоҳнома»-ро тасҳех кардааст, ки дар таърихи шоҳномашиносӣ назир надошт ва якҷоя бо ин кор онро ба насли фаронсавӣ баргардонидааст. Ин кори Ж.Мол манбаи асосии тарҷумонҳои дигар қарор гирифт. Баъди даргузашти ин ховаршиносӣ номвар тарҷумай фаронсавии ӯ дар 8 чилд (1876-1878) бо ҳиммати ҳамсарав алоҳида ҷоп шудааст.

Ховаршиносони олмонӣ Т.Нёлдеке ва Ф.Волф, ки аввалий

## Тарчума ва сарчашмашиносӣ

ҳамосай миллии мардуми эронинажодро таҳқиқ кардааст ва дуввумӣ яке аз беҳтарин фарҳангҳои «Шоҳнома»-ро ба низом овардааст, баҳшҳоеро аз китоби Фирдавсӣ ба забони олмонӣ даровардаанд. И.И.Гёррес, ки дигаре аз ховаршиносони олмонист, баҳшҳои асотирий ва достони «Шоҳнома»-ро ба забони олмонӣ даровард. Тарчумай ин муҳаққиқ низ аз нақли мазмуни асар ба насри фасех иборат буд. Дертар Ч.Эткинсон, А.Шак низ дар ин самт корҳое анҷом додаанд. Тарчумаҳои нисбатан ҷомеъ ва мӯтамади «Шоҳнома» бо қӯшиши Ф.Рюккерт ба забони олмонӣ ва А.Г.Уорнер ва Э.Уорнер ба забони инглисӣ сурат гирифтааст. Тарчумай Ф.Рюккерт дар 3 ҷилд (1890-95), Уорнерҳо дар 9 ҷилд (1905-23) мунташири шудааст.

Достонҳои ҷудогона ва баъзе қитъаҳои «Шоҳнома»-ро В.А.Жуковский, И.И.Соколов, М.Л.Лозинский, Ф.А.Розенберг, М.Дяконов, В.Державин, В.Севинский ба забони русӣ нақл кардаанд. Тарчума ба забони русӣ дар аввалҳои асри XIX шуруъ гардид. Тарчумай комили «Шоҳнома»-ро ба забони русӣ ҳамсари А.Лохутӣ – С. Бону ба субут расонида дар 6 мучаллад (1957-89) мунташири шудааст.

Ховаршиноси машҳури украин А.Е.Кримский муҳимтарин баҳшҳои «Шоҳнома»-ро ба забони украинӣ даровард (1895-96).

Тарчумай «Шоҳнома» ба дигар забонҳои дунё идома дорад. Достонҳои онро алоқамандон ба забонҳои гучаротӣ, урду, итолиёвӣ, ҳиндӣ ва ғайра хондаанд ва аз мазмунҳои баланди он истифода кардаанд.

*Мавзӯоти «Шоҳнома».* Мавзӯи меҳварии «Шоҳнома» ҷангу майдондорӣ, муборизаи неку бад, барҳӯрди андешаҳо ва майлу ҳавасҳои инсонист, ки дар интиҳои худ зафармандии ақлу хирад ва сулҳу сафоро ба ваҷҳе аҳсан ва барҷаста инъикос кардааст. Метавон гуфт, ки ҷангнома аст, вале беҳтарин китоби сулҳофарин, аз як сӯ, маҷмӯаи тазодҳои зиндагист ва, аз сӯи дигар, уқдакушои кулли мушкилот.

Мавзӯоти аслии «Шоҳнома» дар меҳвари асотир қаҳрамонию паҳлавонӣ ва маърифати бадеии таъриҳи қарор гирифтаанд. Дар баёни асотири бостонии ҳалқҳои эронинажод, тасвири бошукуҳи далерию шуҷоат, меҳанпарастӣ ва озодагии паҳлавон, таҷассуми бадеии таърихи подшоҳони эронӣ Фирдавсиро зарурат пеш омад, ки садҳо мавзӯоти фаръии дигарро ба саҳнаи андешаву тасвир ворид созад, моҳияти онҳоро бисанҷад, натиҷа бардорад, панд бидиҳад, ҳонандай ин китоби бузургро аз раҳнамоҳои ҳакимона бархурдор намояд. Нафаре аз донишмандони ҳиндӣ, ки Таламмуз Ҳусайн ном

дорад, китобе зери унвони «Миръоти Маснавӣ» танзим карда, абёти ин асарро аз рӯи мавзӯот тасниф ва танзим соҳт. Дар натиҷа маълум гардид, ки дар «Маснавӣ» 1281 мавзӯоти хурду бузург дар қолабҳои пурҷозибаи бадеӣ баён шудааст. Агар ҳамин гуна кор рӯи «Шоҳнома» анҷом ёбад, шукӯҳи азами он бештар падидор ҳоҳад шуд, зеро чи аз лиҳози замонбандии саҳнаҳои таърихии чандинҳазорсола, чи аз лиҳози тезъоди абёт ва миқдору ҳаҷми воқеот «Шоҳнома» танаввӯи назар ва мавзӯъро тақозо мекунад. Фирдавсӣ чунин иқтизоро бо сарбаландӣ ба самар расонидааст.

«Шоҳнома» танҳо баёнгари таърихи шоҳони пешдодию каёни, ашконию сосонӣ ва хонадонҳои дигари мулуки Аҷам нест. «Шоҳнома» донишномаи (энсиклопедия) ҳикмату ахлоқ, базму разм, фарҳангу тамаддун, расму оин, асотири таъриҳ ва анвои илму ҳунар мебошад. Бесабаб нест, ки дар ин фосилаи замонии ҳазорсола даҳҳо китоб дар интиҳобу талхиси «Шоҳнома» ба майдон омаданд, маҷмӯаҳои ҷолиби панду андарзҳои ҳакимонаи Фирдавсӣ, ки шомили байтҳои дастчин аз осори ӯст, манзури дӯстдорону ҳавоҳоҳони ин шоири ҷаҳонгир гардид.

«Шоҳнома» аҳбори гаронқадр дар бобидавлатдорӣ, истилоҳоти ҳукуқӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ, девонӣ, нуҷумӣ, тиббӣ, ҷуғрофӣ, мардумшиносӣ, таъриҳӣ, асотирий ва соҳаҳои гуногуни рӯзгори инсониро дар баргирифтааст.

«Шоҳнома»-ро агарчи ба сифати ҷангнома мешиносем, ҳамин ёдамон бошад, ки он ҷангномаи оддӣ нест, балки панднома аст. Ҷангҳо инсонҳоро панд медиҳанд, дар ин асар ҳакимону подшоҳон, вазирону солорони лашкар, занону паҳлавонон гоҳе огоҳона, гоҳе ноҳудогоҳ панд медиҳанд. Барои Фирдавсӣ кулли табақоти иҷтимоӣ азиз ва гиромӣ ҳастанд.

Муҳаббат ва иродате, ки шоири ба Ланбаки обкаш дорад, камтар аз муҳаббати ӯ ба Рустам ё Бузургмehr нест. Ланбак машки об дар дӯш, Рустам палангина дар бар ва Бузургмehr дониши ростин дар сар ормони Фирдавсиро таҷассум мекунанд. Тезъоди ашҳосе, ки дар саҳнаҳои гуногуни «Шоҳнома» амал мекунанд, аз қаҳрамонҳои асосии достонӣ то ашҳосе, ки номе аз онҳо рафтааст ё суханеву амале аз эшон дарҷ шудааст, аз 1000 нафар бештаранд. Дар «Шоҳнома» 13 нафар бо номи Баҳром, 4 нафар бо номи Нарсӣ, 3 нафар бо номи Бежан амал кардаанд (21, 17).

Ҳамин ҷамъ омадани тезъоди азими қаҳрамонҳои асосӣ ва ёрирасон дар танаввӯи мавзӯот ва мазмунҳои «Шоҳнома» таъсири мухим гузоштааст. Вобаста ба баҳшҳои асосии «Шоҳнома»

қаҳрамонҳои асар ва мавзӯоти онро тақсимбандӣ кардан мумкин аст. Аммо хатти сайри мавзӯоти меҳвари «Шоҳнома», ки дар набарди неку бад (Хурмузду Аҳреман), тавсифи фарри каёни, адлу дод, озодагӣ ва ватанпарастӣ тазохур мекунад, сарҳадҳои асотирию қаҳрамонию таърихи убур кардааст. Онҳо аз либоси асотир дар кисвати паҳлавонӣ ва аз он дар перояи таъриҳӣ намудор шудаанд. Чунончи, вучуду ҳастии шоҳони асотирии «Шоҳнома» бар он аст, ки адлу додро барқарор доранд, чун Ҷамшед аз он марз убур кард ва ниҳвату ҳудҳоҳӣ пеш гирифт, аз дасти душман кушта шуд. Душмани Ҷамшед шахсест, ки додгустару додҳоҳ ва додпарвар нест, яъне Захҳоки золим аст. Зулми Захҳок душмани чони ўст.

Қурбониҳои аҳди ўдар роҳи ҷустуҷӯи адлу дод ҷон фидо карданд. Дар ин маслак Фаредун ду писари худро, Кова ҳабдаҳ писараашро ва Гударз ҳафтод пури баргузидаро талаф доданд, аммо дар раъии худ устувор монданд. Пайкори адлу дод ва зулму ситам дар достонҳои машҳури «Шоҳнома» амсоли «Рустаму Сӯҳроб», «Сиёвуш», «Рустаму Исфандиёр», «Бежану Манижа» бо сахнаҳои пурмочаро ва фоҷиавӣ тасвир шудааст. Саргузашти подшоҳони таъриҳӣ Искандару Доро, Ардашери Бобакон, Баҳроми Гӯр, Ҳусрави Анӯшервон, Ҳусрави Парвез ба таври барҷаста дар иртибот ба сарпарастии онҳо аз адлу дод баён шудааст. Метавон гуфт, ки мавзӯоти аслии «Шоҳнома» дар саросари ин ҳамоса нақши меҳварӣ доранд ва мавзӯоти бисёри дигарро бо ҳам алоқаманд ва муртабит кардаанд.

Нашрҳои «Шоҳнома». Нусхабардорӣ ва нашри «Шоҳнома», ки дар давоми ҳазор сол пайваста равнақ дошт, намоёнгари нуфузи эътибори шоҳкори Фирдавсист.

Аз аввалин донишмандоне, ки дар ҷамъоварӣ ва тасҳехи «Шоҳнома» иқдом кардаанд, шоир ва донишманди нимаи аввали асри XIV Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинист. Ин муаллиф дар таҳияи нусхаи саҳехи «Шоҳнома» иқдом кард ва дар пайравии он маснавии бузургҳаҷме (75 ҳазор байт) бо унвони «Зафарнома» ба назм даровард. Ў муаллифи китобҳои машҳури «Таърихи гузидা» ва «Нузҳату-л-қулуб» мебошад.

Соли 1425 бо супориши шоҳзодаи темурӣ Бойсангур Мирзо гурӯҳи донишмандон матни ҷомеи «Шоҳнома»-ро ба майдон оварданд. Агарчи ин нусха ба ҳамаи меъёрҳои матншиносии илмӣ ҷавобғӯ нест ва ғалатҳои бисёр дорад, аз аҳамияти илмӣ барҳудор аст.

Бо оғози чопи китоб дар кишварҳои шарқӣ таҳияву нашри «Шоҳнома» ба марҳилаи нав ворид шуд. Соли 1808 шарқшиносӣ инглизӣ М.Ламсден дар асоси 27 нусха матни «Шоҳнома»-ро тасҳех

ва ба нашр омода қард. Аммо танҳо ҷилди авали он соли 1811 дар Калкатта ба табъ расидааст.

Соли 1829 тарҷумони сарфармондехи нерӯҳои ҳарбии бритонӣ дар Ҳинд – Т.Мокон бар мабнои 17 нусхай хаттии «Шоҳнома», ки ҳамагӣ дар асри XV нусхабардорӣ шудаанд, ҳамосай Фирдавсиро дар чаҳор ҷилд дар Калкатта мунтазир қард.

Тасҳеҳидонишманди фаронсавӣ Жол Мол, ки дар асоси 30 нусхай хаттий бо супориши давлати Франсия анҷом ёфтааст, матншиносии «Шоҳнома»-ро ба марҳилаи дигар ворид қард. Нусхай тасҳеҳкардаи Жол Мол солҳои 1830-1878 дар 8 ҷилд дар Париж ба зевари табъ ороста гардид. Азбаски нашри мазкур тарҷумаи комили «Шоҳнома»-ро ба ҳамроҳ дошт, дар доираҳои илмии аврупойӣ ба таври фаровон истифода шудааст.

Нашри нави он соли 1987 дар Техрон аз тарики интишороти «Беҳзод» сурат гирифтааст.

Донишманди маъруфи ҳолландӣ И.А.Вуллерс аз ҷумлаи беҳтарин таҳиягарони нусхай илмии «Шоҳнома» мебошад. Ин донишманд солҳои 1877-1879 «Шоҳнома»-ро дар 2 ҷилд мунтазир қардааст, кори нотамоми ӯро шогирдаш С. Ландауэр идома дод ва ҷилди савумро ба табъ расонид. Баъди вафоти С. Ландауэр ҳоваршиносӣ номвари рус Ф.А. Розенберг ин корро ба интиҳо расонид.

Ба муносибати ҷашни 1000-солагии Фирдавсӣ ба саъю эҳтимоми Аббос Иқбол, Мұchtабо Минуӣ ва Саид Нағисӣ тасҳеху нашри ҷадиди «Шоҳнома» дар 10 ҷилд анҷом гирифт.

Азбаски ин донишмандон бештар ба нусхা�ҳои Т.Мокон, Жол Мол ва И.А.Вуллерс такя қардаанд ва нусхাহои мұътабари қадимаро ба кор нағирифтаанд, ин нашр ба эътимоди аҳли тадқик ноил ҳагардид.

Соли 1934 дар Техрон бо тасҳеху муқобалаи Муҳаммад Рамазонӣ нашри панҷчилдаи «Шоҳнома» сурат пазируфт, ки нашри оммавист.

Соли 1950 таҳти роҳбарии донишманди маъруф Е.Э.Бертелс таҳияи матни илмии интиқодии «Шоҳнома» оғоз ёфт ва 20 сол идома қарда, солҳои 1960-1971 дар 9 ҷилд ба табъ расид. Нашри мазкур ба иттифоқи аҳли назар то имрӯз беҳтарин матни интиқодии ҳамосай Фирдавсист.

Соли 1971 ин нусха бо тасҳеху иловажои Рустам Алиев ва Муҳаммаднурӣ Үсмонов дар Техрон таҷдиди чоп шуд. Таҳиягарони матн бо назардошти орою назари шоҳномашиносон, ки дар асоси нашри маскавии он иброз гардида буд, матни «Шоҳнома»-ро аз нав тасҳех ва бозбинӣ қарданд.

Нашри маскавӣ дар асоси чаҳор нусҳаи қадима, ки дар китобхонаҳои Музеи Британия (таърихи истинсоҳ 675-уми хичрӣ), Салтиков-Щедрини Ленинград (ҳоло Санкт-Петербург) (таърихи истинсоҳ 733-уми хичрӣ), Институти ховаршиносии АИ СССР (китобаташон солҳои 849 ва 850-уми хичрӣ) нигаҳдорӣ мешаванд, таҳия шудааст. Нашри таҳронии ин матни интиқодӣ аҳамияти бештар қасб кард, зоро Р.Алиев ва М.Усмонов боз се нусҳаи қадимаи дигарро, ки дутои онҳо дар Қоҳира (таърихи истинсоҳ 710 ва 789-уми хичрӣ) маҳфуз мебошанд, дар тасҳехи матн истифода кардаанд.

Дар нашри маскавӣ ва таҳронӣ яке аз сарчашмаҳои муътабар барои тасҳех тарҷумаи арабии «Шоҳнома» маҳсуб мешуд, ки тавассути Фатҳ ибни Алии Бундорӣ дар солҳои 610-624 ҳичрӣ анҷом ёфтааст.

Дар Тоҷикистон низ матни то андозае илмии интиқодии «Шоҳнома» ба алифбои кирилӣ сурат гирифт ва дар солҳои 1964-66 дар 9 ҷилд ба табъ расид ва солҳои 1981-1991 таҷдид ҷоп шуд. Бар асоси ин матн нусҳаи бойсанғурӣ гузошта шудааст. Ҳамчунин нусҳаи И.А.Вуллерс бо тасҳехи С.Нафисӣ ва се нусҳаи дастнавис дар таҳияи матн мавриди истифода қарор гирифтаанд. Матни «Шоҳнома»-ро ба алифбои кирилӣ К.Айнӣ, З.Аҳорорӣ, Б.Сирӯс омода кардаанд.

Тасҳехи дигари интиқодӣ аз «Шоҳнома» ба эҳтимоми Ҷалол Ҳолиқии Мутлақ сурат гирифта дар Калифорния ва Ню-Йорк (1992-93) ва баъдан дар Техрон (1996-98) мунташир шудааст, аммо то имрӯз ҳамагӣ 5 ҷилд дар ихтиёри алоқамандон аст. Ҷилдҳои дигар дар дасти таҳиягар ё зери ҷоп ҳастанд.

Ҳолиқии Мутлақ ин нашрро дар асоси 15 нусҳаи хаттӣ, ки дувоздаҳтои онҳо аслӣ ва се нусҳаи фаръист, ба нашр омода кардааст.

### Пайнавишт:

1. Авғӣ, Муҳаммад. Лубоб-ул-албоб/Ба қӯшиши Муҳаммади Аббосӣ.-Ҕ. 2.-Техрон:Мумтоз, 1361.
2. Айнӣ С. Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў. Куллиёт.-Ҕ. 11. (китоби якум). – Душанбе, 1963.
3. Атоуллоҳ Муҳочиронӣ. Ҳамосаи Фирдавсӣ. – Техрон, 1372.
4. Зарринқӯб, Абдулҳусайн. Номварнома. Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў. – Техрон, 1381.
5. Мансури Раstagори Фасоӣ. Бисту як гуфтор дар бораи «Шоҳнома» ва Фирдавсӣ. -Шероз, 1369.
6. Манучехри Муртазавӣ. Фирдавсӣ ва «Шоҳнома». – Техрон, 1372.
7. Маҳмуд Шафей. Дониш ва хиради Фирдавсӣ. – Техрон, 1350.
8. Мачмӯаи суханронихои аввалин ва дуввумини хаftai Фирдавсӣ. Машҳад: Донишгоҳи Фирдавсӣ, 1353.

9. Минуӣ М. Фирдавсӣ ва шеъри ў. – Техрон, 1349.
10. Муҳаммадамини Риёҳӣ. Фирдавсӣ. – Техрон, 1375.
11. Муҳаммадамини Риёҳӣ. Сарчашмаҳои фирдавсишиносӣ. – Техрон, 1375.
12. Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам (мачмӯаи мақолоти кунгураи ҷаҳонии бузурдошти Фирдавсӣ). Ба қӯшиши Ғуломризо Сутуда. – Техрон: Донишгоҳи Техрон, 1374.
13. Нёлдеке Т. Ҳамосаи миллии Эрон. Тарҷумаи Бузург Алавӣ. – Техрон, 1327.
14. Низомии Арӯзӣ. Ҷаҳор мақола. Аз рӯй тасҳехи аллома Қазвинӣ, шарҳу тавзехи Саид Қарабеглу ва Ризо Анзобинажод. – Техрон, 1382.
15. Парвиз Нотили Ҳонларӣ. Ҳафтод сухан. Техрон: Тӯс, 1367-69, дар 3 ҷилд.
16. Саиди Ҳамидиён. Даромаде бар андеша ва хунари Фирдавсӣ. – Техрон, 1372.
17. Сафо, Забехуллоҳ. Ҳамосасарой дар Эрон. – Техрон, 1374.
18. Стариkov А.А. Фирдоуси и его поэма «Шахнаме». Дар китоби «Шоҳнома», ҷилди 1. – Москва, 1957.
19. Суҳанони гузидаги бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў. Ба қӯшиши Зиёуддин Саҷҷодӣ. – Техрон, 1371.
20. Ҳофиз Махмудхони Шеронӣ. Дар шинохти Фирдавсӣ. – Техрон, 1369.
21. Ҳусайнӣ Шаҳидии Мозандаронӣ. Фарҳангӣ «Шоҳнома» (номи касон ва ҷойҳо). – Техрон, 1377.
22. Чайкин К.И. Асади старшии и Асади младшии. Мачмӯаи «Фирдавсӣ». -Ленинград, 1934.
23. Шеронӣ М. Дар шинохти Фирдавсӣ, саҳ. 221-303.
24. Шокир Муҳтор. Фирдоуси во Франции – Душанбе, 1999.
25. Шоҳбайтҳои «Шоҳнома». – Душанбе, 1990;
26. Эраҷ Афшор. Китобшиносии Фирдавсӣ. – Техрон, 1976.

*Ба қалами  
Абдулманини Насриiddини Ҳуҷандӣ*



# МУТУН



*Давлатшоҳи Самарқандӣ*

## ХОЧА КАМОЛИ ХУЧАНДӢ<sup>1</sup>

Бузурги рӯзгору мақбули аброр<sup>2</sup> буда ва марҷаи хавоссу авом ва сарҳайли акобири<sup>3</sup> айём аст. Ва чун табъи шарифи ӯ бар тариқи шоирӣ мубодарат намуд, аз он сабаб зикри шарифи ӯ дар ҳалқаи шуаро сабт мешавад ва илло шайхро дараҷаи вилояту иршод аст. Ва шоирӣ дуни<sup>4</sup> маротиби ӯст, бо он ки пояти шоирӣ низ баланд аст. Чунонки Шайхи бузургвор мефармояд.

Шеър:

*Маро аз шоирӣ худ ор н-ояд,*

*Ки дар сад қарн чун Аттор н-ояд.*

Мавлиду<sup>5</sup> маншай Шайх Хуҷанд буда ва аз бузургони он диёр аст. Ва Хуҷандро дар «Сувари ақолим» арӯси олам гуфтаанд ва вилояте назех<sup>6</sup> ва васеъ ва дилкүшой аст ва фавокеҳе<sup>7</sup>, ки дар он вилоят ҳосил мешавад, ба тухфа ба ақолим мебаранд. Шайх ба азимати Байтуллоҳ аз Хуҷанд ба саёҳат берун омад ва баъд аз зиёрати Каъбаи муazzама ба диёри Озарбайҷон афтод ва обу ҳаво ва фазои хиттаи Табрез мулоими табъи Шайх афтод ва дар он шаҳри ҷаннатмисол муш-

<sup>1</sup> Матн аз рӯи «Такирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, тасҳехи Муҳаммад Рамазонӣ (Техрон: Ҳовар, 1338, саҳ.181-184) таҳия гардидааст.

<sup>2</sup> аброр – некӯкорон, хубон

<sup>3</sup> сарҳайли акобир – сардори бузургон, пешвои меҳтарон

<sup>4</sup> дун - пасттарин

<sup>5</sup> мавлид – зодгоҳ

<sup>6</sup> назех – хуррам

<sup>7</sup> фавокеҳ – меваҳо

таваттин<sup>1</sup> гашт ва дар замони салотини Ҷалоир Шайхро дар шаҳри Табрез ҷамъияту шуҳрате азим даст дод ва аксари бузургони он диёр муриди Шайх шуданд ва мачлиси шарифи ў маҷмаи фузало буда. Дар аснои он ҳол Туқтамишхон аз Дарбанд қасди Табрез кард ва баъд аз фатҳи он диёр Шайхро ба фармони манкуҳаи<sup>2</sup> хон ба диёри дашти Қипчоқ, ба шаҳри Сарой бурданд ва муддати чаҳор сол Шайх дар шаҳри Сарой буд. Ва дар омадани лашкари Туқтамишхон ба Табрез ва азли Амирвалӣ ва Фарҳод-оғо ин қитъа Шайх мефармояд.

Қитъа:

*Гуфт Фарҳод-оғо ба Мирвалӣ,  
Ки «Рашидия»-ро кунем обод.  
Зари Табрезиён ба очуру<sup>3</sup> санг,  
Бидиҳем аз барои ин бунёд.  
Буд мискин ба шугли кӯҳканӣ,  
Ки зи мӯрони дашту кӯҳ зиёд  
Лашкари подшоҳ Тӯқтомуши,  
Омаду ҳотиф ин ниҳо дардод:  
Лаъли Ширин ба коми Ҳусрав шуд,  
Кӯҳ беҳуда меканад Фарҳод.*

Ва Шайхро дар шаҳри Сарой хуш баромада ва акобир муриди ў шуданд, аммо дар саррову зарро<sup>4</sup> орзуманди ҳавову аҳолии Табрез мебуд ва дар иштиёқи Табрез мефармояд:

*Табрез маро ба ҷои ҷон ҳоҳад буд,  
Пайваста маро вирди забон ҳоҳад буд.  
То дарнакашам оби Ҷарандобу Гаҷил,  
Сурхоб зи ҷаши ман равон ҳоҳад буд.*

Ва Шайхrost ин ғазал, ки дар шаҳри Сарой гуфтааст.

Ғазал:

*Эй руҳат ояи ҳусну даҳанат лутфи Ҳудой,  
Ба ҳадисе бикӯши он лабу лутфе бинамой.  
Шуд зи наззорагиён ҳонаи ҳамсаи ҳароб,  
Маҳи ман, бо ту кӣ фармуд, ки бар бом барой.  
Ҳонаи туст дилу диди зи борони сиришик,  
Агар ин ҳона чакад об, бад-он ҳона дарой.  
Ту на аз диди соҳибназаронӣ гоиб,  
Моҳиву моҳ намудор бувад аз ҳама ҷой.*

<sup>1</sup> мутаваттин – муқим, сокин

<sup>2</sup> манкуҳа – ҳамсар, зан

<sup>3</sup> очур – хишти пухта

<sup>4</sup> саррову зарро – хушхоливу бадҳолӣ

*Бұстонест Сарой аз гули он рүй, Камол,  
Ба саро омадій, эй булбулы хүшгү, бисарой.*

Ва ин матлаъро низ мансуб ба Шайх медоранд дар сифати латофати шахри Сарой:

*Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой,  
Биёр бода, ки ман форигам зи ҳар ду сарой.*

Ва Шайх баъд аз чаҳор сол аз шахри Сарой берун шуд ва азимати Табрез намуд. Ва султон Ҳусайн ибни султон Увайси Ҷалоир дар хиттаи Табрез чиҳати Шайх манзиле соҳт бағоят назех ва бар лангари Шайх вакфҳо кард. Ва Шайх дар охири ҳол муътакиди Ҳоча Ҳофизи Шероз буда ва Ҳоча Ҳофизро Шайх Камол нодида хулуси<sup>1</sup> эътиқоде муаккад буд ва ҳамвора суханони Шайхро талаб намудӣ ва аз газалҳои руҳафзои ҳазрати Шайх ўро завқе ва ҳоле ҳосил шудӣ. Ва Шайх Камол ин ғазалро пеши Ҳоча Ҳофиз ба Шероз фиристод.

Ғазал:

*Гуфт ёр: Аз гайри мо пўшон назар. Гуфтам: Ба чаим  
В-он гаҳе дуздида дар мо менигар. Гуфтам: Ба чаим.  
Гуфт: Агар гардӣ шабе аз рӯи чун моҳам ҷудо,  
То саҳаргоҳон ситора мешумар. Гуфтам: Ба чаим.  
Гуфт: Агар гардад лабат хушик аз дами сӯзони оҳ,  
Боз месозаш чу шамъ аз гиря тар. Гуфтам: Ба чаим.  
Гуфт: Агар бар останам об хоҳӣ зад зи ашк,  
Ҳам ба мичгонат бирӯб он хоки дар. Гуфтам: Ба чаим.  
Гуфт: Агар сар дар биёбони гамам хоҳӣ ниҳод,  
Ташнагонро муждае аз мо бубар. Гуфтам: Ба чаим.  
Гуфт: Агар дорӣ ҳавои дурраи васл, эй Камол,  
Қаъри ин дарё бипаймо сар ба сар. Гуфтам: Ба чаим.*

Гўянд, ки чун Ҳоча Ҳофиз ин мисраъ бархонд, ки «Ташнагонро муждае аз мо бубар. Гуфтам: Ба чашм», риққатеву ҳолате кард ва гуфт: «Машраби ин бузургвор олист ва сухани ў софӣ». Ва инсоғ он аст, ки поктару ширинтар аз газалҳои Ҳоча Камол аз мутақаддимон<sup>2</sup> ва мутааххирон<sup>3</sup> нагуфтаанд. Аммо баъзе аз акобириу фузало бар онанд, ки нозукиҳои Шайх сухани ўро аз сўзу ниёз бартараф сохта. Ва ин мукобара<sup>4</sup> аст, чи бо вучуди нозукий ва дикқат сухани Шайх орифона ва пурхол аст ва аз ин байти муваҳиддона қиёси машраби Шайх тавон намуд.

<sup>1</sup> хулус – самимият

<sup>2</sup> мутақаддимон – пешиниён

<sup>3</sup> мутааххирон – пасоянданғон

<sup>4</sup> мукобара – сухани беасос

Байт:

*Мехурӯшад баҳру мегӯяд ба овози баланд:  
Ҳар кӣ дар мо гарқа гардад, оқибат ҳам мо шавад.*

Ва ин ғазал аз ғазалиёти мумтози ҳазрати Шайх аст, қудиса сирруху.

Ғазал:

*Гар шабе он маҳ зи манзил бе ниқоб ояд бурун,  
З-аввали шаб то дами субҳо офтоб ояд бурун.  
Кай бурун ояд лабаш аз уҳдаи бӯсе, ки гуфт,  
Чун маҳол аст оби ҳайвон, к-аз сароб ояд бурун.  
Хирқаҳои сӯфиён дар даври чаими масти ё,  
Солҳо бояд, ки аз раҳни шароб ояд бурун.  
Ҳар кучо бошад нишони пои ё, он ҷо ба чаим  
Хок бардорем чандоне, ки об ояд бурун.  
Бо ҳама тақвову зуҳд ар бишнавад бӯят, Камол,  
Аз даруни савмаа масти хароб ояд бурун.*

Ва Шайхро илтифоте ба мадҳи мулук ва қасоиду маснавӣ набуда ва муқтатооти ҳасби ҳолро некӯ мегуфт. Ва ин қитъа ўрост.

Қитъа:

*Тосбозе бидидам аз Багдод,  
Чун Ҷунайд аз сулукаши огоҳе.  
Сар дарун бурд зери ҷуббабу гуфт:  
«Лайса фӣ ҷуббатӣ сиваллоҳӣ»<sup>1</sup>.*

Ҳикоят кунанд, ки ба рӯзгори давлати Амироншоҳ ибни Амир Темури Гӯракон Шайхро ба ҷиҳати такядорӣ ва ҳарчи таколифи азёф<sup>2</sup> қарзе чанд домангир шуд. Рӯзе Мирзо Мироншоҳ ба дидани Шайх омад. Чун нишастанд, чухрагони<sup>3</sup> подшоҳ бар боғчайи Шайх давиданд ва ба горати дараҳти олуча ва зардолу машғул шуданд. Шайх табассуме кард ва чухрагонро гуфт: «Эй муғулон, горатгарӣ дар боғ мақунед, ки Камоли бечора қарздор аст ва баҳои меваи ин боғчаро танҳоҳи қарзҳоҳон намудааст. Мабодо, ки шумо бӯstonро форат кунед ва Камоли бечора ба дасти гаримони<sup>4</sup> мушаннеъ<sup>5</sup> гирифтор шавад». Султон Амироншоҳ гуфт: «Магар Шайх қарздор аст?» Шайх фармуд: «Оре, даҳ ҳазор динор». Мироншоҳ ҳам дарзамон фармуд, то даҳ ҳазор динор зари нақд биёваранд ва таслими Шайх намуданд.

<sup>1</sup> Яъне: Дар зери ҷуббаи ман чуз Ҳудоям касеву чизе нест.

<sup>2</sup> азёф - меҳмонон

<sup>3</sup> чухрагон – лашқариён, ҳодимон

<sup>4</sup> гаримон – вомдорон, талабкорон

<sup>5</sup> мушаннеъ – бадрафтор

Шайх қарзхоро адо кард.

Ва Шайхро назди салотин ва хукком<sup>1</sup> қадре тамом буда ва лато-иifu зароифи ў машхур аст ва аз шарҳ мустағнӣ. Ва вафоти Шайх дар хиттаи Табрез буда, дар шуҳури санаи исно ва тисъина сабъумиата<sup>2</sup> ва дар хиттаи фараҳбахши Табрез мадфун аст ва алявм мазори ў мақсиди акобир аст. Ва ин қитъа бад-он бузургвор мансуб аст.

Қитъа:

*Чу девони Камол ояд ба дастат,  
Навис аз шеъри ў, чандон ки хоҳӣ.  
Зи ҳар ҳарфаи равон магзар чу хома,  
Ба ҳар ҳарфаи фурӯҳ рав чун сиёҳӣ.*

*Ба қӯшиши Оқилбой Оқилов*

---

<sup>1</sup> хукком – ҳокимон

<sup>2</sup> Яъне: Соли 792

## МАҚОЛАТИ САВУМ<sup>1</sup>

### ДАР ИЛМИ НУЧУМ ВА ҒАЗОРАТИ МУНАҶЧИМ ДАР ОН ИЛМ

Абӯрайҳони Берунӣ дар китоби «ат-Тафҳим фӣ синоати-т-танҷим»<sup>2</sup> – боби аввал бигӯяд, ки мард номи мунаҷҷимиро сазовор нашавад, то дар чаҳор илм ўро ғазорате<sup>3</sup> набошад: яке ҳандаса, дувум ҳисоб, савум ҳайъат, чаҳорум аҳком.

Аммо ҳандаса – синоате аст, ки андар ў шинохта шавад ҳоли авзои хутут ва ашколи сутуху мучассамот ва он нисбати куллӣ, ки мар мақодиррост, бад-он чи ў мақодир аст ва он нисбате, ки мар ўрост, бад-он чи ўро авзоъ асту ашкол. Ва муштамил аст бар усули ў китоби Үқлидуси Наччор<sup>4</sup>, ки Собит ибни Курра<sup>5</sup> дасте кардааст<sup>6</sup>.

Аммо ҳисоб – синоате аст, ки андар ў шинохта шавад ҳоли анвои аъдод ва хоссаи ҳар навъе аз ў дар нафси хеш ва ҳоли нисбати аъдод ба яқдигар ва таваллуди эшон аз яқдигар. Ва фуруъи ў чун тансиifu тазъиф<sup>7</sup> ва зарбу қисмат ва ҷамъу тафриқ<sup>8</sup> ва ҷабру муқобала. Ва муштамил аст усули ўро китоби «Арисмотикӣ»<sup>9</sup> ва фуруъи ўро

<sup>1</sup> Давом аз шумораи гузашта.

<sup>2</sup> «ат-Тафҳим фӣ синоати-т-танҷим» (ё «ат-Тафҳим лиавоили синоати-т-танҷим») – мъаруфтарин китоби Абӯрайҳони Берунӣ буда, дар илми нучум ба қалам омадааст. Берунӣ онро нахуст соли 420/1029 ба забони форсӣ таълиф намуд ва ба номи Райхона – духтари Ҳусайнӣ Хоразмӣ кард. Сипас худ онро ба арабӣ даровард.

<sup>3</sup> ғазорат – табаҳҳур, фаровонии дониш

<sup>4</sup> китоби Үқлидуси Наччор – мурод китоби «Усул»-и Үқлидус аст, ки Собит ибни Курра, Насируддини Тӯсӣ ва иддае дигар бар он шарҳ бастаанд ва Музаффари Исфизорӣ онро талхис намудааст. Үқлидуси Наччор риёзидони машҳури юнонӣ аст, ки дар замони Батлимуси аввал мезист. Китоби «Усул»-ро дар ҳандаса навиштааст. Соли 283 к.м. даргушаштааст.

<sup>5</sup> Собит ибни Курра – донишманд ва мутарҷими номвар, ки таълифоти зиёдро ба мерос гузошт. Дар тарҷумаи осори юнонӣ ба забони арабӣ моҳир буд. Соли 288/901 вафот намудааст.

<sup>6</sup> дасте кардааст – мурод шарҳ бар он бастан ё истинсаҳ намудан аст.

<sup>7</sup> тансиifu тазъиф – нисф ва ҷанд баробар намудан

<sup>8</sup> тафриқ – чудо соҳтан

<sup>9</sup> «Арисмотикӣ» – арифметикӣ, илми ҳисоби назарӣ ва дониши аъдод. Ҷандин нафар дар ин замина китоб навишта, ки «Арисмотикӣ»-и Ҷаҳросинӣ (дар ду мақола буда), «Арисмотикӣ»-и Аҳмад ибни Тайиб, «Арисмотикӣ»-и Абӯубайди Ҷурҷонӣ аз ҷумлаи онҳоянд.

«Такмила»-и Абӯмансури Бағдодӣ<sup>1</sup> ё «Сад боб»-и Сичзӣ<sup>2</sup>.

Аммо илми ҳайъат – (илме аст), ки шинохта шавад андар ӯ ҳоли аҷзои олами улвиву сүфлий ва ашқолу авзои эшон ва нисбати эшон бо яқдигар ва мақодиру абъоде<sup>3</sup>, ки миёни эшон аст ва ҳоли он ҳаракот, ки мар кавокибросту афлокро ва таъдили кураҳо ва қитъаҳои доираҳо, ки бад-ӯ ин ҳаракот тамом мешавад. Ва муштамил аст мар ин илмро китоби «Миҷастӣ»<sup>4</sup>. Ва беҳтарини тафсирҳову беҳтарини шарҳҳои ӯ «Тафсир»-и Найрезӣ<sup>5</sup> аст ва «Миҷастӣ шифо». Аммо фуруъи ин илм илми зиҷҳост ва илми тақовим.

Аммо илми аҳқом – аз фуруъи илми табиӣ аст ва ҳосияти ӯ таҳмин аст ва мақсад аз ӯ истиidlол аст аз ашқоли кавокиб ба қиёси яқдигар ва ба қиёси дараҷу<sup>6</sup> буруҷ бар фаязони он ҳаводисе, ки ба ҳаракоти

<sup>1</sup> «Такмила»-и Абӯмансури Бағдодӣ – Абӯмансур Абдулқоҳир ибни Тоҳир ибни Муҳаммади Тамими Бағдодӣ аз фуқаҳои маъруфи шоғбӣ аст. Дар адабу ҳандаса низ устод буд. Аз ҳафдаҳ фан дарс мегуфт. Соли 429/1038 дар Исфароин аз дунё даргузашт. «Такмила»-и ӯ, ки дар илми ҳисоб аст, аз эътибори ҳоса барҳурдор будааст (Лугатнома, ҷ.1, саҳ.735). Ҳочӣ Ҳалифа аз он сухан намудааст (Кашф-уз-зунун, ҷ.1, саҳ.478).

<sup>2</sup> «Сад боб»-и Сичзӣ – китобе дар фурӯи илми ҳисоб аз Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Абдулҷалили Сичзӣ (ниг.саҳ.119) аст. Дар феҳристи бештар аз чихил китоб ва рисолаи Сичзӣ, ки имрӯз равшан аст, номи «Сад боб» сабт наёftааст. Алҳол, танҳо дар «Чаҳор мақола» зикри он раftааст. Абӯсаҳли Масеҳӣ (ниг. саҳ.145) низ «Сад боб» дорад, аммо он дар мавзӯи тиб мебошад.

<sup>3</sup> мақодиру абъод – андозаву фосила

<sup>4</sup> «Миҷастӣ» – таълифи Батлимус, ки дар илми ҳайъат ба қалам омадааст. Дар он қоидаҳое, ки бо он ба исботи авзои фалакӣ ва заминӣ дастёбӣ сурат мегирад, баён гардидааст. «Миҷастӣ» қалимаи юнонӣ буда, «тартиби азим» маънӣ дорад (Фарҳангӣ форсӣ, ҷ.6, саҳ.1904). Яъне бузургтарин тартиб ва таълифе, ки дар ин дониш навишта шудааст. Ибни Надим дар мавриди ин китоб гузориш додааст. Аз ҷумла, навишта, ки он дар сездаҳ мақола мебошад. Аз ҳама нахуст, Яҳӯ ибни Ҳолиди Бармакӣ ба тафсир ва тарҷумаи он ба арабӣ химмат гумоштааст. Ҳаҷҷоч ибни Матар, Найрезӣ, Ҳусайн ибни Исҳоқ, Собит ибни Қурра ва дигарон низ дар ин самт кор кардаанд (ал-Феҳрист, саҳ.420). Ҳочӣ Ҳалифа бо тафсили бештар маълумотҳои муғидро ироа дош-тааст (Кашф-уз-зунун, ҷ.3, саҳ.185-186).

<sup>5</sup> «Тафсир»-и Найрезӣ – китоби мазкур дар тафсири мақолаи аввали «Миҷастӣ» будааст (ал-Феҳрист, саҳ.430). Умар ибни Фарҳон, Иброҳим ибни Силт, Баттонӣ, Ибни Ҳайтами Басрӣ ва иддае дигар низ дар ин самт кор кардаанд (ҳамон; Эзоҳ-ул-макнун, ҷ.2, саҳ.357; Кашф-уз-зунун, ҷ.1, саҳ.185-186). Шоистаи зикр аст, ки Найрезӣ «Китоб-ул-арбаа»-и Батлимусро (соҳиби «Миҷастӣ») низ тафсир намуда будааст. Ибни Надим дар муаррифии Найрезӣ ба сароҳат аз он ёд кардааст (ал-Феҳрист, саҳ.444). Найрезӣ – Абулаббос Фазл ибни Хотами Найрезӣ, аз мунаҷҷимони бузурги асри X ва муқаррабони Муътазиди Аббосӣ буд. Китоби «Аҳдос-ул-ҷав(в)»-ро барои ӯ таълиф намуд. Дар ҳудуди соли 310/922 даргузашт (ал-Аълом, ҷ.5, саҳ.147). Найрез – шаҳрест аз навоҳии Шероз, аз аъмоли Форс (Муъчам-ул-булдон, ҷ.5, саҳ.331).

<sup>6</sup> дараҷ – дараҷаҳои сесадушастгонаи фалак

эшон фоиз шавад аз аҳволи адвори олам ва мулку мамолик ва булдону маволид<sup>1</sup> ва таҳовилу<sup>2</sup> тасойир<sup>3</sup> ва ихтиёруту масоил. Ва муштамил аст бад-он чи баршумурдем тасонифи Абӯмаъшари Балхӣ<sup>4</sup> ва Аҳмад Абдулҷалили Сичзӣ<sup>5</sup> ва Абӯрайҳони Берунӣ ва Гӯшёри Ҷилӣ<sup>6</sup>.

Пас, мунаҷҷим бояд, ки марде бувад закиённафс<sup>7</sup>, закиюлхалқ<sup>8</sup>, разиюлхулқ<sup>9</sup>. Ва гӯй атаҳ<sup>10</sup> ва ҷунуну каҳонат<sup>11</sup> аз шароити ин боб аст ва аз лавозими ин синоат. Ва мунаҷҷим, ки аҳком ҳоҳад гуфт, бояд ки саҳм-ул-гайб<sup>12</sup> дар толеъ дорад ё ба ҷои нек аз толеъ<sup>13</sup> ва худованди ҳонаи саҳм-ул-гайб масъуд ва дар мавзее маҳмуд, то он чӣ гӯяд аз аҳком ба савоб наздик бошад.

Ва аз шароити мунаҷҷим яке он аст, ки «Муҷмал-ул-усул»-и Гӯшёр<sup>14</sup>

<sup>1</sup> маволид – фарзандон. Манзур ҷимодот, наботова ҳайвонот аст.

<sup>2</sup> таҳовил – гардишҳо, таҳвилҳо. Мурод гардиш ва таҳаввули офтоб аз бурҷе ба бурҷи дигар аст.

<sup>3</sup> тасойир – сайру ҳаракатҳо. Дар истилоҳи нучум ба даст овардани буъд аз дараҷаи далел аст.

<sup>4</sup> Абӯмаъшари Балхӣ – риёзидони маъруфи асри IX, ки шогирди Яъқуб ибни Исҳоқи Киндӣ буд. Осори зиёде боқӣ гузашт. Имрӯз беш аз даҳ номѓӯи он мавҷуд аст, ки «Қиронот-ул-кавокиб», «Қитоб-ул-маволид», «Аҳком-ут-таҳовил», «ал-Мадҳал фӣ илми-н-нучум» аз ҷумлаи онҳоянд. Соли 272/886 фавт кардааст.

<sup>5</sup> Аҳмад Абдулҷалили Сичзӣ – риёзидон ва мунаҷҷими номвари асри X, ки бештари умри худро дар Шероз назди Азудуддавлаи Дайламӣ ба сар бурд. Имрӯз бисту нӯҳ рисолай ў, ки аксар ба ҳатти худи ў қитобат ёфтаанд, дар қитобхонаҳои Аврупо нигоҳдорӣ мешавад. «Ҷомеи шоҳӣ» аз маъруфтарин осори ў мебошад. Соли 414/1023 ҳаётро падруд гуфтааст.

<sup>6</sup> Гӯшёри Ҷилӣ – мунаҷҷими маъруфи асри X, ки «Зичи ҷомеъ», «Зичи болиг», «Муҷмал-ул-усул», «ал-Мадҳал фӣ синоати илми-н-нучум», «Маърифат-ул-устурлоб ва аъмолиҳи» аз таълиғоти ўст. Гӯшёри Ҷилӣ (Гелонӣ) байни солҳои 342-383/953-993 умр ба сар бурдааст.

<sup>7</sup> закиённафс – дорои рӯҳе пок

<sup>8</sup> закиюлхалқ – дорои ҷисме хуб

<sup>9</sup> разиюлхулқ – дорои ҳулку ҳӯи писандида

<sup>10</sup> атаҳ – беақлӣ, ҷунун

<sup>11</sup> ҷунуну каҳонат – девонагиву гайбгӯй

<sup>12</sup> саҳм-ул-гайб – ҷисме муайян аз фалаки сабит ва фалаки буруҷ

<sup>13</sup> толеъ – ҷисме аз минтақатулбуруҷ, ки ҳангоми сурат бастани коре, ҷун валодат, корзор ва г. дар уфуки шарқӣ намоён аст. Гӯё толеъ бо онҳо ҳамроҳ аст.

<sup>14</sup> «Муҷмал-ул-усул»-и Гӯшёр – таълифи Гӯшёри Ҷилӣ, ки Ҳочӣ Ҳалифа аз он ба сурати «ал-Муҷмал фӣ-н-нучум» ёд намудааст (Кашф-уз-зунун, ч.3, саҳ.194). Ҳоҳиран, ба иҷмол аз масоили нучумӣ баҳс мекунад. Ба Гӯшёр қитоби дигаре бо үнвони «Маҷмаъ-ул-усул» дар ин мавзӯъ нисбат дода мешавад. Номи пурраи он «Муҷмал-ул-усул фӣ аҳкоми-н-нучум» мебошад. Ҳочӣ Ҳалифа навишта, ки қитоб шомили чаҳор макола (боб) аст: Якум: ал-Мадҳал; дувум: Фи-л-ҳукми Ҷало умури-л-ъолами; савум: Фи-л-ҳукми Ҷала-л-маволиди; чаҳорум: Фи-л-ихтиёrot (ҳамон).

ёд дорад ва «Кори меҳтар»<sup>1</sup> пайваста мутолиа мекунад ва «Қонуни Маъсүдӣ»<sup>2</sup> ва «Чомеи шоҳӣ»<sup>3</sup> менигарад, то маълумоту мутасавироти ў тоза монад.

### Ҳикоят (1)

Яъқуби Исҳоқи Киндӣ<sup>4</sup> яхудӣ буд, аммо файласуфи замонаи хеш буду ҳакими рӯзгори худ ва ба хидмати Маъмун<sup>5</sup> ўро қурбате буд. Рӯзе пеши Маъмун даромад ва бар забари дasti яке аз аиммаи ислом бинишааст. Он имом гуфт: «Ту зиммӣ<sup>6</sup> бошӣ, чаро бар забари аиммаи ислом нишинӣ!» Яъқуб ҷавоб дод, ки аз барои он ки он чӣ ту донӣ, ман донам ва он чӣ ман донам, ту надонӣ.

Он имом ўро ба нучум шинохт ва аз дигар илмаш хабар надошт, гуфт: «Бар порае қоғаз чизе нависам, агар ту берун орӣ, ки чӣ набиштам, туро мусаллам дорам». Пас гарав бастанд аз имом ба ридое ва аз Яъқуби Исҳоқ бо астареву соҳте, ки ҳазор динор арзидӣ ва бар дари сарой истода буд.

Пас давот хосту қалам ва бар порае қоғаз бинавишт чизе ва дар зери ниҳолии<sup>7</sup> ҳалифа биниҳод ва гуфт: «Биёр!»

Яъқуби Исҳоқ таҳтаи ҳок<sup>8</sup> хост ва барҳосту иртифоъ бигирифт ва

<sup>1</sup> «Кори меҳтар» – таълифи Ҳасан ибни Ҳафифи (Ҳатиби – забти муаллифи «Ҳадийят-ул-орифин») Бағдодӣ, ки мунаҷҷими форсиюласл буд. Дар перомуни соли 190/806 даргузаштааст. «Кори меҳтар»-и худро дар илми нучум таълиф намудааст (Ҳадийят-ул-орифин, ч.1, саҳ.242; Луғатнома, ч.6, саҳ.7892).

<sup>2</sup> «Қонуни Маъсүдӣ» – таълифи Абӯрайҳони Берунӣ, ки дар илми нучуму хайъат бо забони арабӣ ба қалам омадааст. Берунӣ соли 421/1030 китобро ба поён бурда, онро ба Маъсӯд ибни Махмуди Фазнавӣ бахшидааст. Берунӣ дар ин китоб бар «Маҷастӣ»-и Батлимус пайравӣ намудааст.

<sup>3</sup> «Чомеи шоҳӣ» – таълифи Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Абдулҷалили Сичзӣ, ки дар илми нучум эътибори хосса дорад. Китоби мазкур аз понздаҳ рисолаи муаллиф фароҳам омадааст ва онҳо дар якҷоягӣ «Чомеи шоҳӣ» гуфта мешавад. Муаллиф китобро ба Азудуддавлаи Дайламӣ бахшидааст.

<sup>4</sup> Яъқуби Исҳоқи Киндӣ – ҳаким, мунаҷҷим, файласуф ва табиби маъруфи араб, ки дар илмҳои мазкур бештар аз дусад таълиф дорад. Соли 258/872 вафот кардааст.

<sup>5</sup> Маъмун – писари Ҳорунаррашид, ҳафтумин ҳалифа аз хонадони Аббосиён, ки соли 197/813 ба хилофат расид. Дарбори ў чои ҷамъ омадани фузало аз донишу мазоҳиби мухталиф буд. Дар соли 218/833 дар наздикии Тарасус аз дунё гузашт.

<sup>6</sup> зиммӣ – нафаре аз аҳли китоб ва гайримусалмон, ки бо пардоҳти ҷизъ дар давлати исломӣ зиндагӣ мекунад ва молу ҷони ў дар ҳимояти ҳукумати мусалмонон аст.

<sup>7</sup> ниҳолӣ – тӯшак, бистар

<sup>8</sup> таҳтаи ҳок – таҳтаи муҳосибон, ки рӯи он ҳок мерехтанд ва ҳисобро бар он менавиштанд.

толеъ дуруст кард ва зойча<sup>1</sup> ба рӯи таҳтаи хок баркашид ва қавоқибро тақвим кард ва дар буруҷ собит кард ва шароити ҳабӣ<sup>2</sup> ва замир ба ҷой оварду гуфт: «Ё амиралмуъминин! Бар он қофаз чизе набиштааст, ки он чиз аввал набот будааст ва охир ҳайвон шуда».

Маъмун даст дар зери ниҳолӣ кард ва он қофаз баргирифту берун овард. Он имом навишта буд бар он ҷо, ки «Асоя Мӯсо». Маъмун азим тааҷҷуб кард ва он имом шигифтиҳо намуд. Пас ридои ӯ биситад ва нима кард пеши Маъмуну гуфт: «Ду пойтоба кунам». Ин сухан дар Бағдод фош гашт ва аз Бағдод ба Ироқу Ҳуросон сироят кард ва мунташири гашт.

Фақеҳе аз фуқаҳои Балх аз он ҷо, ки таассути донишмандон буд, корде баргирифт ва дар миёни китобе нучумӣ ниҳод, ки ба Бағдод равад ва ба дарси Яъқуби Исҳоқи Кинҷӣ шавад ва нучум оғоз кунад ва фурсат ҳамечӯяд, пас ногоҳе ӯро бикушад.

Бар ин ҳиммат манзил ба манзил ҳамекашид, то ба Бағдод расид ва ба гармоба рафт ва берун омаду ҷомаи покиза дарпӯшид ва он китоб дар остин ниҳоду рӯй ба сарои Яъқуби Исҳоқ овард. Ҷун ба дари сароӣ расид, марқабҳои бисёр дид, бо соҳти зар ба дари сароӣ вай истода, чи аз Бани Ҳошим<sup>3</sup> ва чи аз маорифи дигару машҳури Бағдод. Сар бизад ва андар шуд ва дар ҳалқа пеши Яъқуб даррафту сано гуфт ва гуфт: «Ҳамехоҳам аз илми нучум бари мавлоно чизе хонам». Яъқуб гуфт: «Ту аз ҷониби машриқ ба күштани ман омадай, на ба илми нучум хондан, валекин аз он пушаймон шавӣ ва нучум бихонӣ ва дар он илм ба камол расӣ ва дар уммати Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, аз мунаҷҷимони бузург яке ту бошӣ».

Он ҳама бузургон, ки нишаста буданд, аз он сухан аҷаб доштанд ва Абӯмаъшар<sup>4</sup> мукир(p)<sup>5</sup> омад ва корд аз миёни китоб берун овард

<sup>1</sup> зойча – таҳтаи ҷаҳоркунча ё доирашакле, ки ба дувоздаҳо ҳона тақсим мешуд ва мавозеи сайёраҳо, уқдатайни моҳ ва баъзе авзои фалакии дигар дар он сабт мегардид ва ба воситаи он пешгӯй мекарданд.

<sup>2</sup> ҳабӣ – пинҳоншуда; он чи дар мушт ё чизе пинҳон месозанд ва нучумиён бозгӯии онро иддао мекунанд.

<sup>3</sup> Бани Ҳошим – яке аз ҳонадонҳои қурашӣ, ки фарзанди Ҳошим ибни Абдуманоғ буданд. Ба покнажодиву шароғат мāрӯғият доштанд. Ин қабила пардадории Каъба ва мизбонии ҳочиёнро қабл аз ислом дар ӯҳда доштанд. Муҳаммади Мустағфо (с) аз ҳамин ҳонадони бошараф мебошанд.

<sup>4</sup> Абӯмаъшар – мурод Ҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Умарӣ Ҳуросонии Балхӣ, ки мунаҷҷими номвари асри IX-X ба ҳисоб меравад. Нахуст мӯҳаддис буд, сипас тавассути Яъқуб ибни Исҳоқи Кинҷӣ ба риёзиёт пайваст ва аз он ба илми нучум роҳ ёфт. Осори фаровоне ба мерос гузошт. Ибни Надим теъдоде аз онҳоро ёд намудааст (ал-Фехрист, саҳ. 441-442). Соли 272/886 даргузаштааст.

<sup>5</sup> мукир(p) – иқророварда

ва бишкасту бияндохт ва зону хам доду понздаҳ сол тааллум қард, то дар илми нучум расид бад-он дараҷа, ки расид.

### Ҳикоят (2)

Овардаанд, ки Яминуддавла Султон Маҳмуд ибни Носируддин ба шаҳри Фазнин ба болои қӯшке дар чаҳордарӣ<sup>1</sup> нишаста буд, ба боғи ҳазордаҳаҳт<sup>2</sup>, рӯй ба Абӯрайҳон карду гуфт: «Ман аз ин чаҳор дар аз қадом дар берун ҳоҳам рафт? Ҳукм кун ва ихтиёри он бар пораи қоғаз навис ва дар зери ниҳолии ман нех». Ва ин ҳар чаҳор дар роҳгузар дошт.

Абӯрайҳон устурлоб<sup>3</sup> хост ва иртифоъ бигирифт ва толеъ дуруст қард ва соате андеша намуд ва бар порае қоғаз бинавишт ва дар зери ниҳолӣ ниҳод.

Маҳмуд гуфт: «Ҳукм қардӣ?» Гуфт: «Кардам». Маҳмуд бифармуд, то кананд ва тешаву бел оварданд. Бар деворе, ки ҷониби машриқ аст, даре панҷумӣ биканданд ва аз он дар берун рафт ва гуфт, он қоғазпора биёваранд. Бӯрайҳон бар вай навишта буд, ки: «Аз ин чаҳор дар ҳеч берун нашавад, бар девори машриқ даре кананд ва аз он дар берун шавад».

Маҳмуд чун бихонд, тира гашт ва гуфт, ӯро ба миёни сарой фуруд андозанд. Чунон қарданд. Магар бо боми миёнгин доме баста буд, Бӯрайҳон бар он дом омад ва дом бидарид ва оҳиста ба замин фуруд омад, чунонки бари вай афгор нашуд.

Маҳмуд гуфт: «Ӯро бароред». Бароварданд. Гуфт: «Ё Бӯрайҳон! Аз ин ҳол боре надониста будӣ». Гуфт: «Эй ҳудованд! Дониста будам». Гуфт: «Далел ку?» Гуломро овоз дод ва тақвим аз гулом бисатид ва таҳвили хеш аз миёни тақвим берун қард. Дар аҳкоми он рӯз навишта буд, ки «маро аз ҷои баланд бияндозанд, валекин ба саломат ба замин оям ва тандуруст барҳезам». Ин сухан низ мувофиқи ройи Маҳмуд наёмад, тиратар гашт, гуфт: «Ӯро ба қалъа баред ва боздоред!». Ӯро ба қалъаи Фазнин боздоштанд ва шаш моҳ дар он ҳабс бимонд.

### Ҳикоят (3)

Овардаанд, ки дар ин шаш моҳ қас ҳадиси Бӯрайҳон наёрист<sup>4</sup> қард ва аз гуломони ӯ як гуломи номзад буд, ки ӯро хидмат ҳамекард ва ба ҳочати ӯ берун ҳамешуду дармеомад. Рӯзе ин гулом ба сари марғзори

<sup>1</sup> чаҳордарӣ – хона ё нишаствое, ки дорои чаҳор дар аст.

<sup>2</sup> ҳазордаҳаҳт – шояд номи бое хосса бошад.

<sup>3</sup> устурлоб – асбобе, ки дар илми нучум барои муайян намудани ҷои сайёраҳо дар осмон, хидмат мекунад.

<sup>4</sup> наёрист – ҷуръат накард, натавонист

Ғазнин мегузашт. Фолгӯе ўро бихонду гуфт: «Дар толеъи ту чанд сухани гуфтани ҳамебинем, ҳадяе бидех, то туро бигӯям». Гулом дираме ду бад-ӯ дод. Фолгӯй гуфт: «Азизе аз они ту дар ранҷе аст. Аз имрӯз то се рӯзи дигар аз он ранҷ ҳалос ёбад ва хильату ташриф пӯшад ва боз азизу мукаррам гардад». Гуломак ҳамерафт, то ба қалъа ва бар сабили башорат он ҳодиса бо хоча бигуфт. Бӯрайхонро ҳанда омаду гуфт: «Эй абллаҳ! Надонӣ, ки ба ҷунон ҷойҳо набояд истод, ду дирам ба бод додӣ».

Гӯянд, хочаи бузург Аҳмади Ҳасани Маймандӣ<sup>1</sup> дар ин шаш моҳ фурсат ҳаметалабид, то ҳадиси Бӯрайхон бигӯяд. Охир дар шикоргоҳ сultonro ҳуштабъ ёфт, суханро гардон-гардон ҳамеовард то ба илми нучум, он гоҳ гуфт: «Бечора Бӯрайхон, ки ҷунон ду ҳукм бад-он некӯй бикард ва бадали хильату ташриф банду зиндон ёфт». Маҳмуд гуфт: «Хоча бидонад, ки ман ин донистаам ва мегӯянд, ки ин мардро дар олам назир нест, магар Бӯалӣ Сино. Лекин ҳарду ҳукмаш бар ҳилофи ройи ман буд. Ва подшоҳон ҷун кӯдаки ҳурд бошанд, сухан бар вифқи ройи эшон бояд гуфт, то аз эшон баҳраманд бошанд. Он рӯз, ки он ду ҳукм бикард, агар аз он ду ҳукми ӯ, яке ҳато шудӣ, бех афтодӣ ўро. Фардо бифармой, то ўро берун оранд ва аспу соҳти зару ҷуббаи<sup>2</sup> маликӣ ва дастори қасаб диҳанд ва ҳазор динор ва гуломеву қанизаке».

Пас, ҳамон рӯз, ки фолгӯй гуфта буд, Бӯрайхонро берун оварданд ва ин ташриф бад-ин нусхат ба вай расид. Ва сulton аз ӯ узр хосту гуфт: «Ё Бӯрайхон! Агар ҳоҳӣ, ки аз ман бархурдор бошӣ, сухан бар муроди ман ғӣ, на бар салтанати илми хеш».

Бӯрайхон аз он пас сират бигардонид. Ва ин яке аз шароити хидмати подшоҳ аст, дар ҳаққу ботил бо ӯ бояд будан ва бар вифқ<sup>3</sup> кори ўро тақрир бояд кард.

Аммо ҷун Бӯрайхон ба хона рафт ва афозил ба таҳнияти ӯ омаданд, ҳадиси фолгӯй бо эшон бигуфт. Аҷаб доштанд. Кас фиристоданд ва фолгӯйро бихонданд. Саҳт лояълам<sup>4</sup> буд, ҳеч чиз намедонист. Бӯрайхон гуфт: «Толеъи мавлуд дорӣ?» Гуфт: «Дорам». Толеъи мавлуд биёвард ва Бӯрайхон бингарист, саҳм-ул-гайб бар ҳоққи<sup>5</sup> дараҷаи толеъаш афтода буд, то ҳар чи мегуфт, агарчи бар амё<sup>6</sup> ҳамегуфт, ба савоб наздик буд.

<sup>1</sup> Аҳмади Ҳасани Маймандӣ – мурод Абулқосим Аҳмад ибни Ҳасани Маймандист, ки вазири донишманди Султон Маҳмуд ва писараш Масъуд буд. Аз адаб баҳраи комил дошт. Вафоташ соли 424/1033 сурат гирифтааст.

<sup>2</sup> ҷубба – либоси күшоду дароз, ки мардон аз болои дигар либосҳо мепӯшанд.

<sup>3</sup> вифқ – мувофиқат, созгорӣ

<sup>4</sup> лояълам – бесавод

<sup>5</sup> ҳоққ – миёна

<sup>6</sup> амё – кӯркӯона, бехабарона

### Хикоят (4)

Ин бандаро ачзуа<sup>1</sup> буд, вилодати ў дар бисту ҳаштуми сафари санаи ихдо ашара ва ҳамсумиа<sup>2</sup> буд ва моҳ бо офтоб буд ва миёни эшон ҳеч буъде набуд. Пас саҳм-ус-саодат ва саҳм-ул-ғайб бад-ин иллат ҳарду бар дараҷаи толеъ афтода буданд. Ва чун синни ў ба понздаҳ қашид, ўро илми нучум биёмӯхтам. Ва дар он бора чунон шуд, ки суолҳои мушкил аз ин илм ҷавоб ҳамегуфт ва аҳкоми ў ба савоб азим наздик ҳамеомад. Ва муҳаддарот<sup>3</sup> рӯй ба вай ниҳоданд ва суол ҳамекарданд. Ва ҳар чӣ гуфт, бештар бо қазо баробар афтод, то як рӯз пиразане бари ў омад ва гуфт: «Писаре аз они ман ҷаҳор сол аст, то ба сафар аст ва аз вай ҳеч ҳабар надорам, на аз ҳаёт ва на аз мамот. Бингар, то аз зиндагон аст ё мурдагон? Он ҷо, ки ҳаст, маро аз ҳоли ў огоҳ кун».

Мунаҷҷим барҳост ва иртифоъ бигирифт ва дараҷаи толеъ дуруст кард ва зойча баркашид ва қавоқиб событ кард ва нахустин сухан ин бигуфт, ки: «Писари ту бозомад». Пиразан тира шуд ва гуфт: «Эй фарзанд! Омадани ўро умед намедорам, ҳамин қадар бигӯ, ки зинда аст, ё мурда?» Гуфт: «Мегӯям, ки писарат омад! Бирав, агар наёмада бошад, боз ой, то бигӯям, ки чун аст».

Пиразан ба хона шуд. Писар омада буд ва бор аз дарозгӯш фурӯ мегирифтанд. Писарро дар канор гирифт ва ду мақнаа<sup>4</sup> баргирифт ва ба наздики ў оварду гуфт: «Рост гуфтӣ, писари ман омад». Ва бо ҳадя дуое некӯ кард ўро.

Он шаб чун ба хона расидам ва ин ҳабар бишунидам, аз вай суол кардам, ки ба ҷӣ далел гуфтӣ ва аз қадом хона ҳукм кардӣ? Гуфт: «Бад-инҳо нарасида будам, аммо чун сурати толеъ тамом кардам, магасе даромад ва бар ҳарфи дараҷаи толеъ нишаст. Бад-ин иллат бар ботини ман чунон рӯй намуд, ки ин писар расид. Ва чун бигуфтам ва модари ў истиксо<sup>5</sup> кард, омадани ў бар ман чунон мухаққақ гашт, ки гӯй мебинам, ки ў бор аз ҳар фурӯ мегирад».

Маро маълум шуд, ки он ҳама саҳм-ул-ғайб бар дараҷаи толеъ ҳамекунад ва ин ҷуз аз он ҷо нест.

<sup>1</sup> ачзуа – зоҳирان ба маънии «духтар», ки имрӯз ба сурати «очиза» маъмул аст.

<sup>2</sup> Яъне: соли 511 (1117)

<sup>3</sup> муҳаддарот – парданишинон, занон, духтарон

<sup>4</sup> мақнаа – сарбанди бузург, ки сару гарданро то шона мепӯшонад.

<sup>5</sup> истиксо – ҷустуҷӯ, баррасии дақиқ

## Ҳикоят (5)

Маҳмуди Довудӣ<sup>1</sup> писари Абулқосими Довудӣ азим маътуҳ<sup>2</sup> буд, балки мачнун ва аз илми нуҷум бештар ҳаззе надошт ва аз аъмоли нуҷум мавлудгирӣ донистӣ ва дар муқаввимияш<sup>3</sup> ишкол буд, ки ҳаст ё на. Ва хидмати Амир Дод Абӯбакр ибни Масъуд<sup>4</sup> кардӣ ба Панҷдех<sup>5</sup>. Аммо аҳкоми ӯ бештар қариби савоб будӣ. Ва дар девонагӣ то ба дараҷае буд, ки худованди ман Малик-ул-чибол<sup>6</sup> Амир Додро ҷуфтегӣ саги ғӯрӣ фиристода буд, саҳт бузург ва маҳиб<sup>7</sup>. Ӯ ба ихтиёри хеш бо он ҳарду саг ҷанг кард ва аз эшон ба саломат бичаст.

Ва байд аз он ба солҳо дар Ҳарӣ ба бозори атторон бар дуккони Муқрӣ Ҳаддоди Табиб бо ҷамоате аз аҳли фазл нишаста будем ва аз ҳар ҷинс сухан ҳамерафт, магар бар лафзи яке аз он афозил бирафт, ки «Бузурго мардо, ки Абӯалии Сино будааст». Ӯро дидам, ки дар ҳашм шуд ва рагҳои гардан аз ҷой барҳост ва ситабр<sup>8</sup> шуд ва ҳамаи амороти<sup>9</sup> ғазаб бар вай падид омад ва гуфт: «Эй фалон, Бӯалии Сино кӣ будааст?! Ман ҳазор ҷандони Бӯалиам, ки ҳаргиз Бӯалӣ бо гурбае ҷанг накард, ман дар пеши Амир Дод бо ду саги ғӯрӣ ҷанг кардам». Маро он рӯз маълум гашт, ки ӯ девона аст. Аммо бо ин девонагӣ дидам, ки дар санаи ҳамса ва ҳамсамиа<sup>10</sup>, ки сulton Санҷар ба дашти Ҳузон<sup>11</sup> фуруд омаду рӯй ба Мовароуннаҳр дошт ба ҳарби Муҳаммадхон<sup>12</sup>, Амир Дод сultonро дар Панҷдех мизбонӣ кард, азим шигарф. Рӯзи савум ба қанори рӯд омад ва дар қиштӣ нишастан ва нишоти шикори моҳӣ кард. Ва дар қиштӣ Довудиро пеш хонд, то аз он ҷинс сухани

<sup>1</sup> Маҳмуди Довудӣ – зоҳирان, дар поёнтари аспи XI (ва ибтидои аспи XII) мезистааст. Зоро падараш Абулқосими Довудӣ аз донишмандон ва адибони машҳури Ҳирот дар аспи XI аст.

<sup>2</sup> маътуҳ – беақл, девона

<sup>3</sup> муқаввимӣ – тақвимгирӣ

<sup>4</sup> Амир Дод Абӯбакр ибни Масъуд – шинохта нашуд. Имкон дорад, бо ин ки «Амир Дод» аз аълом буданаш зоҳирттар аст, ба сурати таркиби изофи «амири дод» – яъне, масъули адолати иҷтимоӣ, қозиолкӯззот, вазiri адлия низ ҳонда шавад.

<sup>5</sup> Панҷдех – нохияе маъруф дар Ҳурросон, ки аз навоҳии Марвруд ҳисоб мейғфт. Дар сарҳади шимолии Афғонистон, андаке дар шимолу гарбии қасабаи болои Мурғоб қарор дорад (Лугатнома, ч.4, сах. 5009).

<sup>6</sup> Малик-ул-чибол – мурод Кутбиддин Муҳаммад аст, ки нахустин подшоҳи Ғӯрия буд.

<sup>7</sup> маҳиб – тарсафкан, боҳайбат

<sup>8</sup> ситабр – дурушт

<sup>9</sup> аморот – аломатҳо, нишонаҳо

<sup>10</sup> Яъне: соли 505 (1111)

<sup>11</sup> Ҳузон – дехе дар қанори Ҳирот

<sup>12</sup> Муҳаммадхон – мурод Арслонхон ибни Сулаймон аст, ки аз ҷониби Санҷар аморати Мовароуннаҳр ба ӯ гузошта шуда буд.

девонагона ҳамегуфт ва ў ҳамехандид ва Амир Додро сареҳ дашном додӣ. Як боре султон Довудиро гуфт: «Ҳукм кун, ки ин моҳӣ, ки ин бор бигирам, ба чанд ман бувад?» Гуфт: «Шаст баркаш!» Султон шаст баркашид, ў иртифоъ бигирифт ва соате биистоду гуфт: «Акнун дарандоз!» Султон шаст дарандоҳт. Гуфт: «Ҳукм меқунам, ки ин ки баркашӣ, панҷ ман бувад». Амир Дод гуфт: «Эй ноҷавонмард, дар ин рӯд моҳии панҷманий аз кучо бошад?» Довудӣ гуфт: «Ҳомӯш бош! Ту чӣ донӣ?» Мир Дод ҳомӯш шуд, тарсид, ки агар истиқсо кунад, дашном диҳад.

Чун соате буд, шаст гарон шуд ва амороти он, ки сайде дарафтодааст, зоҳир шуд. Султон шаст баркашид. Моҳие саҳт бузург дарафтода буд. Чунонки, баркашиданҷ шаш ман буд. Ҳама дар таачҷуб бимонданд. Султони олам шигифтиҳо намуд ва алҳақ ҷои шигифтиӣ буд. Гуфт: «Довудӣ! Чӣ ҳоҳӣ?» Хидмат карду гуфт: «Эй подшоҳи рӯи замин, ҷавшане ҳоҳам ва сипареву найзае, то бо Бовардӣ ҷанг кунам». Ва ин Бовардӣ сарҳанге буд мулоғим дар сарои Амир Дод ва Довудиро бо вай таассуб буд, ба сабаби лақаб, ки ўро «шучоъ-ул-мулк»<sup>1</sup> ҳаменавиштанд ва Довудиро «шучоъ-ул-хукамо»<sup>2</sup>. Ва Довудӣ музоқат ҳамекард, ки ўро ҷаро шучоъ менависанд. Ва онро Амир Дод бидониста буд ва пайваста Довудиро бо ў дарандоҳтӣ ва он марди мусалмон дар дasti ў дармонда буд. Филҷумла, дар девонагии Маҳмуди Довудӣ ҳеч ишколе набуд.

Ва ин фасл бад-он овардам, то подшоҳро маълум бошад, ки дар аҳкоми нуҷумӣ ҷунун ва атаҳ<sup>3</sup> аз шароити он боб аст.

### **Ҳикоят (6)**

Ҳакими Мавсилӣ аз табакаи мунаҷҷимон буд дар Нишобур ва хидмати ҳочаи бузург Низомулмулки Тӯсӣ<sup>4</sup> кардӣ ва дар муҳиммот Ҳоча бо ў машварат кардӣ ва рою тадбир аз ў ҳостӣ. Мавсилиро ҷун сол баромад ва футури қуво<sup>5</sup> зоҳир шудан гирифт ва истирҳои<sup>6</sup> бадан падид омад ва низ сафарҳои дароз натавонист кард, аз Ҳоча истеъфо<sup>7</sup>

<sup>1</sup> шучоъ-ул-мулк – далери қишивар

<sup>2</sup> шучоъ-ул-хукамо – далери ҳакимон

<sup>3</sup> атаҳ – камақӣ, девона

<sup>4</sup> Низомулмулки Тӯсӣ – Абӯалий Ҳасан ибни Алӣ ибни Исҳоқ ибни Аббоси Тӯсӣ, вазири донишманди Салҷуқиён, ки сӣ сол (455-485/1063-1092) вазири намуд. Дар рушди илм хеле саҳм гузошт. Донишгоҳ ва мадориси зиёд бино кард, ки пас аз гузашти ў ба «Низомия» маъруф гардиданд. Соли 485/1092 ба шаҳодат расид.

<sup>5</sup> футури қуво – сустии нерӯҳо

<sup>6</sup> истирҳо – заифу нотавон гардидан, суст шудан

<sup>7</sup> истеъфо – дарҳости канорагириӣ

ҳост, то ба Нишобур шавад ва бинишинад ва ҳар соле тақвимеву таҳвиле мефиристад.

Ва Ҳоча дар домани умр<sup>1</sup> ва бақоёи зиндагонӣ буд, гуфт: «Тасийир бирон ва бингар, ки инҳилоли табиати<sup>2</sup> ман кай хоҳад буд ва он қазои лобуд(д) ва он ҳукми ногузир<sup>3</sup> дар қадом таърих нузул хоҳад кард?» Ҳакими Мавсилӣ гуфт: «Баъд аз вафоти ман ба шаш моҳ». Ҳоча асбоби тарфехӣ<sup>4</sup> ў бифзуд ва Мавсилӣ ба Нишобур шуд ва мураффаҳ бинишиаст ва ҳар сол тақвиму таҳвил мефиристод.

Аммо ҳар гоҳ, ки касе аз Нишобур ба Ҳоча расидӣ, нахуст ин пурсидӣ, ки: «Мавсилӣ чун аст?» Ва то ҳабари саломату ҳаёти вай меёфт, хуштабъу хушдил ҳамебуд, то дар санаи ҳамса ва самонина ва арбаъамиа<sup>5</sup> ояндае аз Нишобур даррасид ва Ҳоча аз Мавсилӣ пурсид. Он кас ҳидмат кард ва гуфт: «Садри ислом вориси аъмор<sup>6</sup> бод! Мавсилӣ колбуд<sup>7</sup> холӣ кард». Гуфт: «Кай?» гуфт: «Нимаи моҳи рабеулаввал ҷон ба Садри ислом дод»<sup>8</sup>.

Ҳоча азим ранҷурдил шуд ва бедор гашт ва ба кори ҳуд бознигарист ва авқофро<sup>9</sup> сичил(л)<sup>10</sup> кард ва идроротро<sup>11</sup> тавқеъ кард<sup>12</sup> ва васиятнома бинавишт ва бандагоне, ки дилфоригӣ ҳосил карда буданд, озод кард ва қарзе, ки дошт, бигузорид ва он ҷо, ки даст расид, хушнудкардва ҳасмонро биҳиллӣ<sup>13</sup> ҳост ва корро<sup>14</sup> мунтазирбинишиаст, то ки рамазон андар омад ва ба Бағдод бар дasti он ҷамоат<sup>15</sup> шаҳид

<sup>1</sup> домани умр – охири зиндагонӣ

<sup>2</sup> инҳилоли табиат – аз ҳам пошидани ҷисм, аз кор афтодани аъзо

<sup>3</sup> қазои лобуд(д) ва он ҳукми ногузир – мурод соати даргuzашт ва марг аст.

<sup>4</sup> тарфех – осудаҳолӣ

<sup>5</sup> Яъне: соли 485 (1092)

<sup>6</sup> вориси аъмор – дарёбанди умрҳо, дарозумр

<sup>7</sup> колбуд – ҷисм, тан, қолаб

<sup>8</sup> ҷон ба Садри ислом дод – ҷону ӯмри ҳешро ба Садри ислом – Ҳоча Низомулмулк гузошт.

<sup>9</sup> авқоф – вақфҳо; амволу амлеке, ки барои корҳои нек, ашҳоси нек ва ниёzman-дон маҳсус соҳта мешавад.

<sup>10</sup> сичил(л) кард – имзо кард

<sup>11</sup> идророт – молу маблағе, ки ба таври мураттаб дар муддати муайян ба касе дода мешавад; маош

<sup>12</sup> тавқеъ кард – мӯҳр намуд, тасдиқ соҳт

<sup>13</sup> биҳиллӣ – баҳшиш, даргuzаштан

<sup>14</sup> корро – расидани маргро

<sup>15</sup> он ҷамоат – мурод фидоиёни исмоилия аст. Зоро Низомулмулки Тӯсӣ дар даҳуми рамазони 485/1092 дар наздикии Бағдод аз дasti онон ба шаҳодат расид. Дар раъси ин гурӯҳ Абӯтоҳири Аррокӣ қарор дошт ва ўз шогирдони Ҳасани Саббоҳи Исмоилӣ буд.

шуд, анораллоху бурхонаху ва вассаъа алайҳи ризвонаху»<sup>1</sup>.

Аммо чун толеъи мавлуд, расадӣ<sup>2</sup> ва қадхудой<sup>3</sup> ва ҳайлоҷ<sup>4</sup> дуруст буд ва мунаҷҷим ҳозику фозил, он ҳукм ҳароина рост омад. Ва ҳува аъламу<sup>5</sup>.

### Ҳикоят (7)

Дар санаи сittа ва ҳамсумиа<sup>6</sup> ба шаҳри Балх дар кӯи бардафурӯшон, дар сарои Амир Абӯсаъди Ҷарра Ҳоча Имом Умари Ҳайёми<sup>7</sup> ва Ҳоча Имом Музаффари Исфизорӣ<sup>8</sup> нузул карда буданд ва ман бад-он хидмат пайваста будам. Дар миёни маҷлиси ишрат аз ҳуҷҷат-ул-Ҳақ Умар шунидам, ки гуфт: «Гӯри ман дар мавзее бошад, ки ҳар баҳоре шамол бар ман гулафшон меқунад». Маро ин сухан мустаҳил намуд ва донистам, ки чун вайе газоф нагӯяд.

Чун дар санаи салосин<sup>9</sup> ба Нишобур расидам, ҷаҳор сол буд, то он бузург рӯй дар никоби ҳок қашида буд ва олами суфлӣ аз ӯ ятим монда ва ӯро бар ман ҳакқи устодӣ буд.

Одинае ба зиёрати ӯ рафтам ва якero бо ҳуд бибурдам, ки ҳоки ӯ ба ман намояд. Маро ба гӯристони Ҳира<sup>10</sup> берун овард ва бар дasti ҷаҳор ғаштам, дар пойинdevori бое ҳоки<sup>11</sup> ӯ дидам ниҳода ва дараҳтони амруду зардолу сар аз он бое берун карда ва ҷандон барги шуқуфа бар ҳоки ӯ рехта буд, ки ҳоки ӯ дар зери гул пинҳон шуда буд. Ва маро ёд омад он ҳикоят, ки ба шаҳри Балх аз ӯ шунида будам. Гиря бар ман афтод, ки дар басити оламу актори рубъи масқун ӯро ҳеч ҷой назире намедидам. Эзад, таборак ва таъоло, ҷои ӯ дар ҷинон кунод,

<sup>1</sup> Яъне: Ҳудованд (дар рӯзи қиёмат) далел бар забонаш гузорад ва хушнудиашро бар ӯ фароҳ созад.

<sup>2</sup> расадӣ – мушоҳидаи ҳаракоту ҳолоти сайёраҳо

<sup>3</sup> қадхудо – ситорае, ки бар ҳайлоҷ ғолиб аст.

<sup>4</sup> ҳайлоҷ – далеле, ки мунаҷҷимон ба қӯмаки он миқдори умри нафареро муқаррар менамуданд. Ҳайлоҷро панҷгона донистаанд, ки онҳо хурshed, моҳ, толеъ, саҳм-ус-саодат, ҷузъ-ул-иҷтимоъ ё истиқбол мебошанд.

<sup>5</sup> Яъне: Ва Ҳудованд донотар аст.

<sup>6</sup> Яъне: соли 506 (1113)

<sup>7</sup> Имом Умари Ҳаёмӣ – мурод Умари Ҳайём аст ва ҳамин забт (Ҳаёмӣ) дурусттар аст.

<sup>8</sup> Ҳоча Имом Музаффари Исфизорӣ – мунаҷҷим ва риёзидони бузург, ки бо Умари Ҳаёмӣ «Расади Ҷалолӣ»-ро тартиб дод. Кунияташро «Абӯхотам» ва номи падарашро «Исмоил» донистаанд. Тахмин соли 437/1046 дар Исфизор (шахре дар байни Ҳирот ва Сичистон) ба дунё омадааст. «Ихтисори «Усул»-и Үклидус», «Осори ӯлвӣ», «Рисолаи шабакия» аз ҷумлай осори ӯ мебошанд. Эҳтимолан, даргузашташ соли 513-515/1119-1121 ба вукуъ пайвастааст.

<sup>9</sup> Яъне: соли сиом. Мурод 530 (1136) аст.

<sup>10</sup> гӯристони Ҳира – номи қабристонест, ки зоҳирان дар беруни Нишопур будааст.

<sup>11</sup> ҳок – қабр

биманиҳи ва қарамиҳи.

### **Ҳикоят (8)**

Агарчи ҳукми ҳӯҷҷат-ул-Ҳақ Умар бидидам, аммо надидам ўро дар аҳкоми нучум ҳеч эътиқоде. Ва аз бузургон ҳеч кас надидам ва нашунидам, ки дар аҳком эътиқоде дошт. Дар зимиstonи санаи самона ва ҳамсумиа<sup>1</sup> ба шаҳри Марв султон кас фиристод ба ҳоҷаи бузург Садруддин Муҳаммад ибни Музаффар<sup>2</sup>, раҳимаҳуллоҳ, ки Ҳоҷа Имом Умарро бигӯй, то ихтиёре кунад, ки ба шикор равем, ки андар он ҷанд рӯз барфу борон наёяд.

Ва Ҳоҷа Имом Умар дар сӯҳбати Ҳоҷа буд ва дар сарои ўғуруд омадӣ. Ҳоҷа кас фиристод ва ўро бихонд ва мочаро бо вай бигуфт. Бирафт ва ду рӯз дар он кард<sup>3</sup> ва ихтиёре некӯ кард ва худ бирафту бо ихтиёр султонро барнишонд. Ва чун султон барнишаст ва як бонг<sup>4</sup> замин бирафт, абр даркашид ва бод барҳост ва барфу дама<sup>5</sup> даристод. Ҳандаҳо карданд. Султон хост, ки бозгардад. Ҳоҷа Имом гуфт: «Подшоҳ дил фориг дорад, ки ҳамин соат абр боз шавад ва дар ин панҷ рӯз ҳеч нам набошад». Султон биронд ва абр боз шуд ва дар он панҷ рӯз ҳеч нам набуд ва кас абр надид.

Аҳкоми нучум агарчи санъате маъруф аст, эътимодро нашояд ва бояд, ки мунаҷҷим дар он эътимоди дуре<sup>6</sup> нақунад ва ҳар ҳукм, ки қунад, ҳавола бо қазо қунад.

### **Ҳикоят (9)**

Бар подшоҳ воҷиб аст, ки ҳар ҷо ки равад, надим ва хидматкор, ки дорад, ўро биёзмояд. Агар шаръро мӯътакид бувад ва ба фароизу сунани он қиём қунад ва иқбол намояд, ўро қарибу азиз гардонад ва эътимод қунад. Ва агар бар ҳилоғи ин бувад, ўро маҳҷур гардонад ва ҳавошии мачлиси ҳудро аз сояи ў маҳфуз дорад, ки ҳар кӣ дар дини Ҳудой, азза ва ҷалла, ва шариати Муҳаммади Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, эътиқод надорад, ўро дар ҳеч кас эътиқод набувад ва шум бошад бар ҳештану бар маҳдум.

**Дар авоили мулки султон Фиёс-уд-дунё ва-д-дин Муҳаммад ибни**

<sup>1</sup> Яъне: соли 508 (1115)

<sup>2</sup> Садруддин Муҳаммад ибни Музаффар – писари Фаҳрулмулк Музаффар ибни Низомулмулки Тӯсӣ, ки пас аз шаҳодати падарашибо ҷои ў вазири Санҷар гардид. Бо фармони Санҷар дар соли 511/1117 қушта шуд.

<sup>3</sup> ду рӯз дар он кард – ду рӯз бар он машғул шуд ва сарф кард

<sup>4</sup> як бонг – зоҳирон масофае, ки бонги одамӣ ё ҳурӯс то он масофа мерасад.

<sup>5</sup> дама – тӯғоне аз барфи майдонад

<sup>6</sup> эътимоди дур – эътимоди амиқ ва қавӣ

Маликшох, қасими амирулмуъминин<sup>1</sup>, наввараллоху турбатаху<sup>2</sup>, малики араб Садақа<sup>3</sup> исён овард ва гардан аз рибқай<sup>4</sup> тоат бикашид ва бо панҷоҳ ҳазор марди араб аз Ҳилла<sup>5</sup> рӯй ба Бағдод ниход.

Амирулмуъминин ал-Мустазхир биллоҳ<sup>6</sup> нома дар нома ва пайқ дар пайқ равон карда буд ба Исфаҳон ва султонро ҳамехонд. Ва султон аз мунаҷҷимон ихтиёр ҳамехост. Ҳеч ихтиёре набуд ва соҳиби толеъи<sup>7</sup> султон роҷеъ<sup>8</sup> буд. Гуфтанд: «Эй худованд! Ихтиёре намеёбем». Гуфт: «Бичӯед!» Ва ташдид<sup>9</sup> карду дилтангӣ намуд. Мунаҷҷимон бигурехтанд.

Газнавие буд, ки дар кӯи Гунбад дукконе дошт ва фолгӯй кардӣ ва занон бари ў шудандӣ ва таъвизи дӯстӣ<sup>10</sup> навиштӣ. Илми ў ғавре<sup>11</sup> надошт. Ба ошноии гуломе аз они султон ҳештанро пеши султон андохту гуфт, ки: «Ман ихтиёре бикунам, бад-он ихтиёр бирав ва агар музaffer нашавӣ, маро гардан бизан».

Холӣ султон хушдил гашт ва ба ихтиёри ў барнишаст ва дувист динори нишобурӣ ба вай дод ва бирафт. Ва бо Садақа масоғ кард ва лашкарро бишикаст ва Садақаро бигирифту бикушт. Ва чун музafferу мансур ба Исфаҳон бозомад, фолгӯйро бинавоҳт ва ташрифи гарон доду қариб гардонид.

Ва мунаҷҷимонро бихонду гуфт: «Шумо ихтиёр накардед, ин газнавӣ ихтиёр кард ва бирафтему Ҳудой, азза ва ҷалла, рост овард, ҷаро чунин кардед? Ҳамоно, Садақа шуморо ришвате фиристода буд, ки ихтиёре накунед».

<sup>1</sup> қасими амирулмуъминин – шарик ва ҳамбаҳраи ҳалифа

<sup>2</sup> Яъне: Худованд турбаташро равшан дорад.

<sup>3</sup> Садақа – мурод Сайфуддавла Абулҳасан ибни Баҳоуддавла Абӯкомили Мансур аст, ки чаҳорумин амири ҳонадони Банӣ Мазид буд. Аморати Ҳилларо пас аз падараш дар ўҳда дошт. Соли 501/1107 байни ў ва султон Муҳаммад ибни Маликшоҳ ихтилоф афтод ва он ба қатли Садақа анҷомид.

<sup>4</sup> рибқа – банд, ришта

<sup>5</sup> Ҳилла – шаҳре бузург байни Куфа ва Бағдод, ки «Чомиъайн» номида мешуд. Сайфуддавла Садақа ибни Мансур нахустин нафарест, ки онро обод соҳтааст (Муъчам-ул-булдон, ҷ.2, саҳ.294).

<sup>6</sup> ал-Мустазхир биллоҳ – Абулаббос Аҳмад ибни Абдуллоҳ (Муқтадӣ) ибни Муҳаммад ибни Қоим, ки бистуҳаштумин ҳалифаи аббосӣ буд. Соли 470/1077 ба дунё омад. Баъд аз вафоти падараш, соли 487/1094 ба ҳилофат расид. Пас аз бисту ҷаҳор соли ҳалифагӣ, соли 512/1118 дар Бағдод аз дунё рафт (ал-Аълом, ҷ.1, саҳ.158).

<sup>7</sup> соҳиби толеъ – ситорае, ки дар бурчи толеъ қарор дошта бошад.

<sup>8</sup> роҷеъ – ҳолати ситорае, ки ҳаракати он бар ҳилофи тартиби сайру вазъи бурҷҳо ба назар ояд.

<sup>9</sup> ташдид – саҳтигирӣ намудан

<sup>10</sup> таъвизи дӯстӣ – тӯмори дилбастагӣ

<sup>11</sup> ғавр – умк

Ҳама дар хок афтоданд ва бинолиданду гуфтанд: «Бад-он ихтиёр ҳеч мунаҷҷим розӣ набуд ва агар ҳоҳад, бинависанд ва ба Ҳурӯсон фиристанд, то Ҳоча Имом Умарӣ Ҳайёми чӣ гӯяд?»

Султон донист, ки он бечорагон рост мегӯянд. Аз нудамои ҳеш фозилеро бихонду гуфт: «Фардо ба ҳонаи ҳеш шароб ҳӯр ва мунаҷҷими газнавиро бихон ва ўро шароб дех ва дар ғояти мастиӣ аз ў бипурс, ки ин ихтиёр, ки ту кардӣ, некӯ набуд ва мунаҷҷимон онро айбӯҳо ҳамекунанд, сирри ин маро бигӯй».

Он надим чунон кард ва ба мастиӣ аз вай бипурсид. Газнавӣ гуфт: «Ман донистам, ки аз ду берун набошад: ё он лашкар шикаста шавад, ё ин лашкар. Агар он лашкар шикаста шавад ташриф ёбам ва агар ин лашкар шикаста шавад, кӣ ба ман пардозад?»

Пас, дигар рӯз надим бо султон бигуфт. Султон бифармуд, то коҳини газнавиро иҳроҷ карданд ва гуфт: «Инчунин кас, ки ўро дар ҳаққи мусалмонон ин эътиқод бошад, шум бошад».

Ва мунаҷҷимон ҳешро бихонд ва бар эшон эътиқод карду гуфт: «Ман худ он коҳинро душман доштам, ки як намоз накардӣ ва ҳар ки шаръро нашояд, моро ҳам нашояд».

### **Ҳикоят (10)**

Дар шуҳури санаи сабъа ва арбаина ҳамсумиа<sup>1</sup> миёни султони олам Санҷар ибни Маликшоҳ ва ҳудованд – султон Ало-уд-дунё ва-д-дин<sup>2</sup> масоғ афтод ба дари Ӯбах<sup>3</sup> ва масоғи Ғӯр шикаста шуд ва ҳудованд – султони машриқ, ҳалладаллоҳу мулкаҳу<sup>4</sup>, гирифткор гашт ва ҳудовандзода малики олими одил Шамс-уд-давлати ва-д-дин Муҳаммад ибни Маъсүд<sup>5</sup> гирифткор шуд ба дасти амири исфаҳсолор Яранакуши Ҳарива. Ва панҷоҳ ҳазор қарор афтод, ки каси ў ба ҳазрати Бомиён<sup>6</sup> равад ва

<sup>1</sup> Яъне: соли 547 (1152)

<sup>2</sup> Ало-уд-дунё ва-д-дин – мурод Ҳусайн ибни Ҳасани Ғӯрӣ аст, ки ба «Алоуддини Ҷаҳонсӯз» машҳур аст. Соли 504/1111 ба таҳт нишаст. Пас аз се сол, ба сабаби Ҳироту Балҳро тасарруф кардан, бо Санҷар корзор намуд. Дар ин чанг гирифткор омад, аммо мавриди бахшиш қарор гирифт ва ба Ғӯр бозфиристода шуд. Соли 556/1161 аз дунё даргузашт.

<sup>3</sup> Ӯбах – аз деҳаҳои канори Ҳирот. Дар манобеъ ба сурати «Авбах» низ сабт ёфттааст.

<sup>4</sup> Яъне: Ҳудованд давлаташро поянда созад.

<sup>5</sup> Шамсуд-д-давлати ва-д-дин Муҳаммад ибни Маъсүд – дувумин нафар аз подшоҳони Шансабонияи Бомиён, ки то соли 586/1190 дар ҳаёт будааст.

<sup>6</sup> Бомиён – шаҳраке байни Балҳ, Ҳирот ва Фазнин. Бо нисбат ба он Балҳро «Бомӣ» – «Балҳи Бомӣ» меҳонанд. Дар миёни кӯҳе аст. Дар он кӯҳ ду бути бузург тарошида шуда, ки ба Сурхбути ва Ҳингбути маъруф аст (Муъҷам-ул-булдон, ч.1, сах.330; Лугатнома, ч.3, сах. 3715).

истеҳсоси<sup>1</sup> он мол кунад ва чун мол ба Ҳарӣ расад, он худовандзодаро итлоқ кунанд<sup>2</sup>. Ва аз ҷониби султони олам ӯ худ мутлақ<sup>3</sup> буд ва ба вақти ҳаракат кардан аз Ҳарӣ ташриф номзадаро буд.

Мани бандар дар ин ҳол бад-он хидмат расидам. Рӯзе дар гояти дилтангӣ ба бандар ишорат фармуд, ки: «Охир ин гушиш, кай хоҳад буд ва ин ҳимл<sup>4</sup> кай бирасад?» Он рӯз бад-ин ихтиёр иртифоъе гирифтам, толеъ баркашидам ва маҷхуд<sup>5</sup> ба ҷой овардам. Савум рӯз он суолро далели гушиш буд. Дигар рӯз биёmadam ва гуфтам: «Фардо намози пешин кас расад». Он подшоҳзода ҳама рӯз дар ин андеша буд. Дигар рӯз ба хидмат рафтам, гуфт: «Имрӯз ваъда аст?» Гуфтам: «Оре». То намози пешин ҳам дар он хидмат биистодам. Чун бонги намоз баромад, аз сари зуҷрат<sup>6</sup> гуфт: «Дидӣ, ки намози пешин расиду ҳабаре нарасид!»

Он подшоҳзода дар ин буд, ки қосиде даррасид ва ин башорат дод, ки ҳимл оварданд, панҷоҳ ҳазор динор ва гӯсфанду ҷизҳои дигар. Иззуддин Маҳмуди Ҳочӣ – қадҳудои худовандзода Ҳусом-уд-давлати ва-д-дин соҳиби ҳимл аст. Ва дигар рӯз худовандзода Шамс-уд-давлати ва-д-дин хильъати султони олам бипӯшид ва мутлақ шуд ва ба зудтарин ҳоле рӯй ба мақарри иззи ҳеш ниҳод. Ва ҳар рӯз корҳо бар зиёdat аст ва бар зиёdat бод!

Ва дар ин шабҳо буд, ки бандаро бинавоҳт ва гуфт: «Низомӣ! Ёд дорӣ, ки ба Ҳарӣ он ҳукм кардӣ ва чунон рост бозомад? Ҳостам, ки даҳони ту пури зар кунам, он ҷо зар надоштам, ин ҷо зар дорам». Зар бихост ва даҳони ман ду бор пури зар кард ва гуфт: «Басе намедорад<sup>7</sup>, остин боз дор!» Остин боз доштам, пури зар кард.

Эзад, таборака ва таъоло, ҳар рӯз ин давлатро ба зиёdat қунод ва ин ду худовандзодаро ба худованд, малики муazzам<sup>8</sup>, арzonӣ дорад, биманиниҳи ва қарамиҳи.

*Таҳия ва тавзехӣ  
Фахриддин Насриддинов*

<sup>1</sup> истеҳсос – ҷамъоварие, ки маъмулан бо зӯроварӣ ҳамроҳ аст.

<sup>2</sup> итлоқ кунанд – раҳо намоянд, озод созанд

<sup>3</sup> мутлақ – озодшуда

<sup>4</sup> ҳимл – бор. Мурод ҳамон панҷоҳ ҳазор динор аст.

<sup>5</sup> маҷхуд – кӯшиш

<sup>6</sup> зуҷрат – дилтангӣ

<sup>7</sup> басе намедорад – барнамедорад, гунҷоиши коғӣ надорад

<sup>8</sup> худованд, малики муazzам – мурод Фахриддин Маъсӯд аст, ки аввалин подшоҳ аз Ғӯрияни Бомиён буд. Ӯ падари мамдуҳи муаллиф – Ҳусомуддини Ғӯрӣ ва барода-ри Алоуддини Ғӯрӣ мебошад. Соли вафоташ дақик нест, аммо тибқи осори таъриҳӣ то соли 558/1163 дар қайди ҳаёт будааст.

Саноии Газнавӣ

## САЙРУ-Л-ИБОД<sup>1</sup>

**Сифати нафси оқила ва ақли мустафод**  
Пирамарде латифу нуронӣ,  
Ҳамчӯ дар кофарӣ мусалмонӣ.  
Шармрӯю латифу оҳиста,  
Чусту<sup>2</sup> нағзу шигарфу<sup>3</sup> боиста<sup>4</sup>.  
Замане<sup>5</sup> аз замона хушрӯтар,  
Кӯҳане аз баҳор навбӯтар.  
Ҳама дида даруни як сифаташ,  
Ҳама дил ҳафт узву шаш ҷиҳаташ.  
Гашта аз нур сафвати<sup>6</sup> қидамаш,  
Шонаи пушти оина шикамаш.  
Сари оғоқ буду пой надошт,  
Иллати<sup>7</sup> ҷой буду ҷой надошт.  
Гуфтам: «Эй шамъи инчунин шабҳо  
В-эй масеҳони инчунин бутҳо.  
Ин чӣ фаррӯ камолу волоӣ-т?!  
В-ин чӣ лутфу ҷамолу зебоӣ-т?!  
Гоҳ<sup>8</sup> ҷӯёи пои чун ту тиҳист,  
Хоки тира чӣ ҷои чун ту меҳест?!  
Бас гаронмояву сабукборӣ  
Ту, ки эй гавҳар аз кучо орӣ?»  
Гуфт: «Ман бартарам зи гавҳару ҷой,  
Падарам ҳаст кордори Ҳудой.  
Ӯст, к-аввал натиҷаи қидам аст,  
К-офтоби сапедаи адам<sup>9</sup> аст.  
Иллати ин сарою ин фарш ӯст,  
Шибҳати<sup>10</sup> «Иставо Ҷала-л-Ҷарш»<sup>11</sup> ӯст.

<sup>1</sup> Давом аз шуморай гузашта.

<sup>2</sup> чуст – чолок, чобук, чаққон

<sup>3</sup> шигарф – ачиб, шавқовар, дар хубиву зебоӣ беназир

<sup>4</sup> боиста – лоиқ

<sup>5</sup> заман – шакли дигари замон

<sup>6</sup> сафват – баргузидагӣ

<sup>7</sup> иллат – сабаб, боис

<sup>8</sup> гоҳ – ин ҷо ба маънни таҳт

<sup>9</sup> адам – нестӣ, муқобили вучуд

<sup>10</sup> шибҳат – мушобиҳат, ҳаммонандӣ

<sup>11</sup> Ишора ба ояти 55, сурай Аъроф (Ба дурустӣ, ки Парвардигори шумо он Ҳудой аст, ки осмонҳову заминро дар шаш орӯз оғарид, сипас бар Арш мустақар шуд...).

Арши ў поймоли ҳар дун нест,  
Фарши ў дастбофи<sup>1</sup> гардун нест.  
Ў ҳамебофад аз барои шумо,  
Дар фанои бақо қабои шумо.  
Ман ба фармони ў бимонда замин<sup>2</sup>,  
Дар чунин турбату ҳавои афин<sup>3</sup>.  
Аз пай маслиҳат, на аз пай ҷаҳл,  
Монда дар банди як ҷаҳон ноаҳл.  
Варна кай будӣ охир арzonӣ,  
Подшозодае ба сағбонӣ.  
Зишт набвад барои бозпасе,  
Ҳамнафас Ҷабраилеву магасе.  
Аз ту пурсам, тавон буд андар таг,  
Бо чунин яшк<sup>4</sup> ҳамтавилаи саг.  
Гуфтамаш: «Ҳеч ҳаст аз инҳо суд?»  
Гуфт: «Охир чӣ суд хоҳад буд».  
Козуриро зи дasti ҷӯқе ур<sup>5</sup>,  
Юсуфиро зи ишқи муште кӯр?!  
Қадри Исо кучо шиносад ҳар<sup>6</sup>,  
Лаҳни Довудро<sup>7</sup> чӣ донад кар?  
Гавҳаре дар губори раҳ монда,  
Юсуфе дар нишеби чаҳ монда<sup>8</sup>.  
Хуш кучо бошад, ар чи дорад зӯр,  
Зиндае бо ду мурда дар як гӯр?!»  
Ронд з-ин сон ҳазор нуктаи жарф<sup>9</sup>,  
Ки на савташ ба кор буд, на ҳарф.  
Гуфтам: «Эй ҳочаи суханпардоз,  
Дар сухан ку-т ҳарфу ку-т овоз?»  
Гуфт, к:-«Ин рангҳо зи баҳри шумост,  
Ҳарфу овоз расми шаҳри шумост.

<sup>1</sup> дастбоф – порчае, ки бо даст бофта шудааст, матоъ

<sup>2</sup> замин – замингир, дармонда

<sup>3</sup> афин – пӯсида, бадбӯ, гандидা

<sup>4</sup> яшк – дандони калон ва тези ҳайвоноти дарранда, ки дар пеш қарор дорад.

<sup>5</sup> ҷӯқе ур – гурӯҳе аз инсонҳои урӯну белибос

<sup>6</sup> Ишора ба дарозгӯши Исо (а), ки аз моли дунё танҳо дарозгӯше дошт. Ин дарозгӯш ҳамеша ҳамроҳи Исо (а) буд ва дору надори ӯро аз ҷое ба ҷои дигар мебурд.

<sup>7</sup> Ишора ба он аст, ки Ҳудованд Довудро (а) садои басо дилкаш, муассир ва нерӯманд иноят карда буд.

<sup>8</sup> Манзур бо макри бародарон дар ҷоҳ мондани Юсуф (а) аст, ки қиссаи эшон дар сураи Юсуф баён гардидааст.

<sup>9</sup> жарф - дақиқ

Ҳарфу савт<sup>1</sup> аз вилояти ҷаҳланд,  
Ҳар ду дар садри илм ноаҳланд.  
Аз шумо шуд чу шакли мӯй сухан  
В-аз шумо шуд сиёҳрӯй сухан,  
Ки ҳаме асли ўзи некӯй  
Менабинед бе сияҳрӯй».  
Эй ту аз зери ин кабудхисор,  
Дастай гул намуда пуштаи хор.  
Роҳ сӯй маод<sup>2</sup> бояд тофт,  
К-ин маош аз маод бояд ёфт.  
Ҳар чи массоҳи<sup>3</sup> ўшабу рӯз аст,  
Зиштиомӯзу зиндагисӯз аст.  
Сӯи шаҳри қидам<sup>4</sup> қадам бигзор,  
Хонаи устухон ба саг биспор.  
Бо ҳаре дар маҷол<sup>5</sup> чун бошӣ?  
Бо саге дар ҷувол чун бошӣ?  
Ҳар най, коҳдон чи ҳоҳӣ кард?  
Саг най, устухон чи ҳоҳӣ кард?  
Аз наботӣ<sup>6</sup>, малак тавонӣ шуд  
В-аз замин бар фалак тавонӣ шуд.  
Даст дар домани ҳакиме зан,  
Пой бар қуввати баҳимӣ зан.  
Рағми мушти баҳимаву дадро,  
Вораҳон ҳам марову ҳам x(v)адро.  
Даст аз ин ҳурду хоб кӯтаҳ кун,  
Гом дарнех, ҳадис дар раҳ кун.  
Тӯши тудар ин раҳи ноҳ(v)аш,  
Чун шутурмурғ нест ҷуз оташ.  
Оташе не, ки нотавонӣ аз ўст,  
Оташе, к-оби зиндагонӣ аз ўст.  
Ёр бошам, чу рой дорӣ ту,  
Даст гирам, чу пой дорӣ ту.  
Шоҳи ман гир, то баре гардӣ,  
Пой ман бош, то саре гардӣ.  
Ҳам бад-ин пой сарфароз шавӣ,  
Ҳам бад-он дида ҷашмбоз шавӣ.

<sup>1</sup> ҳарфу савт - сухан ва садо

<sup>2</sup> маод – охирин ҷои бозгашт, охират

<sup>3</sup> массоҳ – поккунанда, азбайнбаранда; андозагиранда

<sup>4</sup> қидам – қадим, ҳамешағӣ

<sup>5</sup> маҷол – ҷой, мавзӯъ

<sup>6</sup> Ин ҷо манзур аз хок оғарида шудани инсон аст.

Ман бисозам чу мор пой аз дум,  
 Ту надорӣ ду чашм чун каждум.  
 Чун бидидам ба роҳи зарқ<sup>1</sup> худаш,  
 Ҳавдаҷе<sup>2</sup> соҳтам зи фарқи худаш.  
 Сари худро буроқи<sup>3</sup> ў кардам,  
 Ҷони худро вусоқи<sup>4</sup> ў кардам.  
 Ҳар ду кардем сўи рафтан рой,  
 Ў маро чашм шуд, ман ўро пой.  
 Ў маро ёру вай маро мӯнис,  
 Ману ў ҳамчу моҳиву Юнис<sup>5</sup>.  
 Рӯзи аввал, ки рух ба рах додем,  
 Ба яке хоктӯда афтодем.

### Сифати ҷавҳари хокӣ ва он чи натоиҷи ўст

Хокдоне ҳавои ў ноҳ(в)аш,  
 Ниме аз обу ниме аз оташ.  
 Тира чун рӯи зангиён аз занг,  
 Сохташ ҳамчу ҷашми туркон танг.  
 Гург дидам, фитода дар таку пӯй,  
 Ҳама оҳандилу хумоҳанрӯй.<sup>6</sup>  
 Андар ў як рама саг осуда,  
 Лаб зи мурдору рӯда олуда.  
 Муш чун гурба тифлҳор дар ў,  
 Мор чун хук суфлҳор<sup>7</sup> дар ў.  
 Гах дар ў деви саг савор шудӣ,  
 Гоҳ каждум табиби мор шудӣ.  
 Хук дидам, бар он гурӯҳ солор<sup>8</sup>,  
 Амалаш андаку ҳуриш бисёр.

<sup>1</sup> зарқ – мақруҳи ҳила

<sup>2</sup> ҳавдаҷ – таҳти равон, қачовае, ки ба асп ё шутур баста, ба дарунаш нишаста сафар мекунанд.

<sup>3</sup> буроқ - асп

<sup>4</sup> вусоқ - хайма

<sup>5</sup> Ишора ба қиссаи Юнус (а). Юнус (а) коре карда буд, ки мӯчиби сарзаниш ва маломат буд, зеро бе изни Парвардигораш ба сўи дарё рафт ва савори киштӣ шуд. Чун худро дар об андоҳт, моҳие ўро фурӯ бурд. Ў дар шиками моҳӣ, дар дили торикий дуо кард, ки: «Худое чуз Ту нест, поко, ки Туй, ман аз ситамкорон будам» (сурай Анбиё, ояти 78). Ин дуои Юнус (а) иҷобат шуд ва моҳӣ ба фармони Худованд ўро аз шиками худ дар макони холӣ аз ободиву сабзӣ берун андоҳт.

<sup>6</sup> хумоҳан – мураккаб аз хум ва оҳан. Санги саҳт тиарағест, ки ба сурҳӣ моил мебошад ва санги симоқ низ меҳонанд. Дар қадим онро дар тиб ва ороиш кор мефармуданд; ақиқ

<sup>7</sup> суфлҳор – пасмондаҳур, ифлосиҳӯранда

<sup>8</sup> солор – сардор, пешво

Ходимашро чу вақти хон<sup>1</sup> будӣ,  
Матбахӣ<sup>2</sup> дояи<sup>3</sup> сагон будӣ.  
Худ ба худ нақши дев мекарданд,  
Худ зи бимаш гирев<sup>4</sup> мекарданд.  
Аз пай ишқ сурати «ло»-ро<sup>5</sup>,  
Қиблае сохта чалипоро<sup>6</sup>

**Сифати хаёли тира ва сифати бухл**  
Ҳама сар пеш дарфиканда чу чанг<sup>7</sup>,  
Ҳама вопас раванда чун харчанг.  
Ҳама дарвешу табла<sup>8</sup> пурдинор,  
Ҳама ноҳору<sup>9</sup> хона пурмурдор.  
Ҳеч ӯ бор-бори чандон не,  
Хона пурустухону дандон не.  
Баҳри он то чаро намояд ранг,  
Ҳама бо сояи худ андар чанг.  
В-аз пай он ки чун фишонад нур,  
Ҳама аз офтобу маҳ ранчур.  
Афъие<sup>10</sup> дидам андар он маскан,  
Як сару ҳафт рӯю чор даҳан.  
Ҳар даме, к-аз даҳан баровардӣ,  
Ҳар киро ёфтӣ, фурӯҳ(в)ардӣ.

**Сифати сурати марг ва фасоди табият**  
Гуфтам: «Эй ҳоча, чист ин афъӣ?»  
Гуфт: «К-ин нимкори Бӯяҳӣ<sup>11</sup>».  
Зон ки ин мор корвонхор аст,  
Роҳ холӣ зи бими ин мор аст.  
Бе ман ар даст ёфтӣ бар ту,  
Низ нуре натофтӣ бар ту.

<sup>1</sup> хон – дастурхон, суфра

<sup>2</sup> матбахӣ - ошпаз

<sup>3</sup> доя – парастор,

<sup>4</sup> гирев – доду фарёд, шӯру ғавғо, садои баланд

<sup>5</sup> ло – на, не. Пайванди ду ҳарф «лом» ва «алиф» дар забони арабӣ, ки маъни инкор ва нафиро мефаҳмонад.

<sup>6</sup> чалипо – салиб

<sup>7</sup> чанг – асбоби мусикие, ки сурати ҳамида дорад.

<sup>8</sup> табла – сандуқча, зарфест маҳсуси дарвешон, ки бештар аз тӯркадуи сарбурида дуруст менамуданд.

<sup>9</sup> ноҳор – ношто, наҳорӣ накарда

<sup>10</sup> афъӣ – мори қалони заҳрдор

<sup>11</sup> Бӯяҳӣ ба тақозои вазн омада, шакли дурусти он Абӯяҳӯ – куняти Азроил аст.

Хамчу ман зишту нох(в)ашат кардī,  
 Мояи дарду оташат кардī.  
 Ҳафт узват ба чор қаҳ додī?  
 Чор ҷузват ба ҳафт маҳ додī.  
 Бурдī ин афъӣ аз ту баҳраи хеш,  
 Лек чун бо манӣ, аз ў мандеш.  
 Ки яке нури ман бад-ӯ сади ўст,  
 Назари ман бад-ӯ зумурради<sup>1</sup> ўст».  
 Ин бигуфту ба тӯда рух бинмуд,  
 Чун мар ўро бидид афъӣ, мурд.  
 Чун сагон пеши ў бихуфту бихафт,  
 Роҳи моро ба дум бирофтун бирафт.

### **Сифати сурати кина**

Чун аз он қулба рух ба раҳ додем,  
 Ба яке водӣ андар афтодем.  
 Дев дидам басе дар он манзил,  
 Ҷашм дар гардану забон дар дил.  
 Дил чу коми Сиҳанд<sup>2</sup> пурсандон<sup>3</sup>,  
 Тан чу коми наҳанг пурдандон.  
 Ҳамчу моли ятим берун ҳ(в)аш,  
 Лек ҳангоми озмун оташ<sup>4</sup>.  
 Оҳану санг ҳар яке бадранг,  
 Дил пуроташ ба сони оҳану санг.  
 Феълашон бо ҳама занад гухаре,  
 Аз дарун теге, аз бурун сипаре.

### **Сифати сурати тамаъ**

Чун аз он қавми бадкуниш<sup>5</sup> рафтем,  
 Ба дигар манзили вахиш<sup>6</sup> рафтем.  
 Девлоҳе<sup>7</sup> бидидам аз дуда<sup>8</sup>,  
 Қавме аз дуди дӯзах андуда<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> зумуррад – ишора бад-ин нукта аст, ки меғуфтанд, чун зумуррад баробари дидай афъӣ баранд, дидай ў барояд ва битаркард.

<sup>2</sup> Сиҳанд – қӯҳест дар наздикии Табрез

<sup>3</sup> пурсандон – бисёр саҳт

<sup>4</sup> Ишора ба ояти 10-уми сурай Нисо, ки дар он омадааст: «Касоне ки амволи яти-монро ба ситам меҳӯранд, ҷуз ин нест, ки шикамашонро аз оташ меанборанд ва ба оташи сӯзони ҷаҳаннам ҳоҳанд дар омад».

<sup>5</sup> бадкуниш – бадкирдор

<sup>6</sup> вахиш – бад, зишт

<sup>7</sup> девлоҳ – макони девон, ҷои девон

<sup>8</sup> дуда - сиёҳӣ

<sup>9</sup> андуда – пӯшидашуда, рӯйкашшуда

Ваҳшиёни сияҳ чу мοғу<sup>1</sup> чу меғ<sup>2</sup>,  
Ҳама бар теги<sup>3</sup> кух чу гавҳари тег.  
Ҳама сокин чу ҳисси бехабарон,  
Ҳама ҳайрон ба яқдигар нигарон.  
Ҳама пурбод ҳамчу нойанбон<sup>4</sup>,  
Ҳамчун ў бо се гардану ду даҳон.  
Каппиёне<sup>5</sup> дар ў даванда ба так,  
Сару думашон ба сони рӯбаҳу саг.  
Бодпаймою гар чу ною чу чанг,  
Сарду зарду гарон чу мурдосанг<sup>6</sup>.  
Ҳама сар ҷашм гашта нарғисвор,  
Ҳама тан даст раста ҳамчу чинор.  
Ҳамчунон ҳар ду дар нишебу фароз,  
Ҳар ду по карда пеши ҳалқ дароз.  
Гандабинони тезҳашм ҳама,  
Тиравоёни хираҷашм ҳама.  
Дида пур ҳашмҳои ҳурматшӯй,  
Рӯй пур дидаҳои рӯзичӯй.  
Дидаҳошон ба ваъда ҳамчу нигин,  
Обхуршон зи рӯй ҳамчу замин.  
Як рама бошгунаву<sup>7</sup> мадҳуш,  
Карда дар кор кафаш авратпӯш<sup>8</sup>.  
Тани нозук ба сони най кардам,  
То чунин пушта зери пай кардам.  
Монда ғаштам зи пою аз дида,  
Шона нав буду мӯй жӯлида.  
Пеш аз он, к-он тарик бибридам,  
З-он ҷавонбахти пир пурсидам.  
Гуфтам: «Ин хиттаро, ки пурхатар аст,  
Ҳаст ҳасме?» Баланд гуфто: «Ҳаст».

<sup>1</sup> мοғ – мурғобии сиёҳи ваҳшӣ, қашқалдок

<sup>2</sup> меғ – саҳоб, абри сиёҳу тира

<sup>3</sup> тег - қулла

<sup>4</sup> нойанбон – яке аз олоти мусиқӣ аст. Ва он анбоне бошад, ки бар як сари он панҷае васл кардаанд ва он панҷа сӯроҳие чанд дорад. Он анбонро пурбод кунанд ва дар зери бағал гиранд ва хонанду рақсанду навозанд (Бурҳони қотеъ).

<sup>5</sup> каппӣ – бӯзина, маймун

<sup>6</sup> мурдосанг – мурдорсанг гавҳарест, ки аз сурбсанг созанд ва дар мармарҳо ба кор баранд.

<sup>7</sup> бошгуну – божгуна, вожгуна, чаппа

<sup>8</sup> авратпӯш – зоҳирان ба маънии фӯта ва миёнбанд омадааст.

### Сифати сурати бухл

Хасми ў хиндуест дурандеш,  
Хирафе<sup>1</sup> сад ҳазор солаш беш.  
Гарчи дехқоние чунин дорад,  
Хучра дар чархи ҳафтумин дорад.  
Гарчи ҷалд<sup>2</sup> аст ғоҳи дехқонӣ,  
В-арчи чираст<sup>3</sup> вақти чӯпонӣ.  
Лек чун дар каф оварад шоҳин,  
Рух туруш гардаду алаф ширин.  
Гандапирест тездасту ҳарун<sup>4</sup>,  
Зиштрую палидмояву дун.  
Ҳамсачийят<sup>5</sup> мизочи ў бо марг,  
Лек аз ў кори зиндагон бобарг<sup>6</sup>.

### Сифати ҷавҳари об

Боз дандонканон аз он сахро,  
Бирасидем то лаби дарё.  
Ман зи таррӣ дар он муҳиб мақар(р)<sup>7</sup>,  
Хушк мондам, чу роҳ дидам тар.  
Гуфт ҳамраҳ, ки: «Як сухан бишнав»,  
Он гаҳе дил қавӣ куну даррав.  
Гар ҳама роҳ Нил шуд ба дуруст,  
Фам махур, Мӯсиву асо бо туст<sup>8</sup>.  
Бо ту з-ин ҷо, ки макри бадҳоҳ аст,  
З-ин се манзил се дев ҳамроҳ аст.  
Гар наҳоҳӣ ҳаме магокеро<sup>9</sup>.  
Банд барнех се деви хокиро.  
Боядат гар ҳаме зи гарқ амон,  
Ҳар чӣ з-ин ҷост, ҳам бад-ин ҷо мон  
Чун аз ин моя соғ гаштӣ чуст,  
Он гаҳе пои ту самории<sup>10</sup> туст».

<sup>1</sup> хираф - парешонгуфтор

<sup>2</sup> ҷалд - ҷобук, қӯшо

<sup>3</sup> чира - дастболо, ғолиб

<sup>4</sup> ҳарун – саркаш, ноором, нофармон

<sup>5</sup> ҳамсачийят – ҳамтабиат, ҳамсиришт

<sup>6</sup> бобарг – пурхосил, босамар, сармоядор

<sup>7</sup> муҳиб мақар(р) - қароргоҳи боҳайбат ва ҳавлангез

<sup>8</sup> Ишора ба қиссаи Мӯсо (а) аст, ки вақте лашкари Фиръавн таъқибаш мекард, ба дарёи Нил роҳ пеш гирифт. Чун бо асои хеш ба дарё зад, бо изни Ҳудованд ҳушкие дар миёни об пайдо шуд ва лашкари Мӯсо (а) аз он даргузашт, аммо фиръавниён чун дар миёни дарё расиданд, дигарбора он роҳи ҳушкӣ мубаддал ба об шуд ва онон гарқ шуданд.

<sup>9</sup> магок – чуқурӣ, гӯдол

<sup>10</sup> саморӣ - қисме аз қишиӣ

**Дар сифати ҷавҳари бод ва он чи аз натоиҷи ўст**

Ман чу аз пир нукта бишнидам,  
Даршудам, як ҷаҳон ҷавон дидам.  
Ҳама дар банду банд пайдо не,  
Ҳама девонакешу шайдо не.  
Ҳама бе оғаҳӣ чу муш аз ход<sup>1</sup>,  
Ҳама сармаст ҳамҷу шоҳ аз бод.  
Ҳама ранҷуру ҳеч коре не,  
Ҳама ҳаммолу<sup>2</sup> ҳеч боре не.  
Ҳама ҳайрон, валекин аз илме,  
Ҳама сокин, валекин аз хилме.  
Ҳама Фиръавни шуми гарданкаш,  
Зада нақбе зи об дар оташ.  
Ҳама лаб баркушода ҳамҷу садаф,  
Ҳама сар дар китаф қашон чу қашаф<sup>3</sup>.  
Ҳама ҳаргӯши ҳуфтани бедор,  
Ҳама масрӯъ<sup>4</sup> монда дар паи кор.  
Танашон ҳамҷу соҳати соҳил,  
Дилашон ҳамҷу ботини ботил.  
Гарчи з-ин гуна пуршараҳ<sup>5</sup> буданд,  
Қобили нақшбанди шаҳ буданд.  
Ҳар наҳангे дар ў чу қӯҳ баланд,  
Ҳама ҳокимкушу муҳаддисбанд.  
В-он наҳангон дар ў ба амри хидев,  
Менахӯрданд ҷуз фариштаву дев.  
Чун гузаштам аз ин манозили ҳут,  
Ўву ман ҳамҷу Мӯсиву тобут<sup>6</sup>  
Ман варо маркаб, ў маро мӯнис,  
Ҳар ду пӯён чу моҳиву Юнис.  
Чун аз он сӯйтар бурун рондам,  
Хушк бар ҷойгаҳ фурӯ мондам.  
З-он ки мар ҳаймаро таноб<sup>7</sup> намонд,  
Па йисипар пеши ҳоқу об намонд.

<sup>1</sup> ход – боз, галевоҷ

<sup>2</sup> ҳаммол – борқаш

<sup>3</sup> қашаф - сангпушт

<sup>4</sup> масрӯъ – афтода, бехуш афтода

<sup>5</sup> пуршараҳ – ҳарис, озманд

<sup>6</sup> тобут – ин ҷо ишора ба сандуқе аст, ки гӯё ашёе аз Мӯсо (а) дар он будааст.

Баний Исроил дар корзор онро ҳамроҳи ҳуд мебурдаанд ва бо он дар дилҳои Баний Исроил оромиву субот падид меомадааст.

<sup>7</sup> таноб – банд ва ресмони ҳайма

Гуфтамаш: «Бар ҳаво шудан хатар аст,  
Нест ин кори пой, кори сар аст.  
Вахми<sup>1</sup> мо феъли пар<sup>2</sup> тавонад кард,  
Пой дар кори сар тавонад кард».  
Гуфт, к-: «Андар ту ростӣ з-инҳост  
Кажии ту ҳам аз тарӣ барҳост.  
Мард чун тар шавад, ҷабон<sup>3</sup> гардад,  
Тир чун тар шавад, камон гардад.  
Қӯҳ аз ҷӯби ҳушк дар гардад,  
Каж қунад кӯдаке, чу тар гардад.  
Мард то тар нашуд, наёрад ранг,  
Оина тар шавад, ки гирад занг.  
Ҷузви инҳо ба қулли инҳо дех,  
То шавӣ рост ҳамчу новаку зех<sup>4</sup>.  
Чун гумоне намонд ройи<sup>5</sup> туро,  
Пар барояд чу тир пойи туро».  
Он чи ў гуфт, ҳамчунон кардам,  
Пас аз он ҷойгاه равон кардам.  
Рӯй додем сӯи боло зуд,  
Ўву ман ҳамчу каргасу Намруд<sup>6</sup>.  
Чун тамом ин тариқ бибридам,  
Он гаҳ аз пири хеш пурсидам.  
К-«Ин вилоят кирост?» Гуфт: «Онро,  
Ки барид<sup>7</sup> асту пайк сultonро».

(Давом дорад)  
Таҳияи Мухлиса Нуруллоева

<sup>1</sup> вахм – хаёл, тасавур

<sup>2</sup> пар- парвоз, паридан

<sup>3</sup> ҷабон – тарсу, буздил

<sup>4</sup> новаку зех – тир ва камон

<sup>5</sup> рой – фикр, андеша

<sup>6</sup> Ишора ба лавҳае аз қиссаи Иброҳим (а), ки Намруд (подшоҳи замони Иброҳим) бо даъвои он ки Ҳудои Иброҳимро (а) бикишад сандуқе соҳт ва ҷор қаргасро бар он баста, ба ҷубе гӯштеро овезон кард. Қаргасҳо аз ҳирси ҳӯрдани гӯшт ба осмон парвоз мекарданд. Намруд ҳуд дар доҳили он сандуқ қарор гирифта, тир аз камон ҳаво медод, то тираш ба Ҳудои Иброҳим (а) бирасад. Намруд бо вучуди даъвои қудрат ва қувват дар ниҳояти кор аз заҳми магасе, ки дар димоги ў даромад, ҳалок шуд.

<sup>7</sup> барид – қосид, номарасон

**Хоҷа Аҳмади Косонӣ**

## **ГУЛ ВА НАВРӯЗ<sup>1</sup>**

Ҳамди бисёр ва санои бешумор Ҳудойро, азза ва ҷалла, ки ҳаждаҳ ҳазор оламро аз барои мушоҳидай ҷамолу ҷалоли ҳуд ҳалқ кард ва дар ҳар оламе муносаби он олам аз ҷамолу ҷалоли ҳуд зохир соҳт. Ва ҳазрати Одамро, алайҳиссалом, аз ҳама баргузид ва синаи мубораки ўро мазҳари ҷамолу ҷалоли ҳуд гардонид. Кақавлиҳи таъоло: «*Ва лақад каррамно бани Одама ва ҳамалноҳум фи-л-барри вали-баҳри*<sup>2</sup>. Ва ҳеч ҷиз намонд дар макмани ғайби илоҳӣ, ки илло дар синаи мубораки ўзозир соҳт.

*Чу Одамро фиристодем берун,  
Ҷамоли хеш бар саҳро ниҳодем.*

Сад ҳазор дуруд ва таҳияти бешумор бар ҳазрати саййиди аввалину охирин ҳазрати Муҳаммад расулуллоҳ, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки ҳаждаҳ ҳазор оламро ба туфайли вучуди шарифи ўз ҳалқ кард, ки «*Лав лока ламо ҳалақту-л-афлоки*<sup>3</sup>. Баъд аз он бар олу асҳоби кироми ўз, ки роҳнамоёни роҳи дин ва пешвоёни олами яқинанд, бод!

*Пешвоёне раҳбин омаданд,  
Гоҳу бегоҳ аз пайи ин омаданд.  
Ҷони худро айни ҳасрат сохтанд,  
Ҳамраҳи ҷон аҷзу ҳайрат сохтанд.*

Аммо баъд (1.б.), сабаби таълифи ин нусха он буд, ки ҳазрати

<sup>1</sup> Рисолаи «Гул ва наврӯз» аз ҷумлаи таълифоти пурбори орифи номвари тоҷик Хоҷа Аҳмади Косонӣ (тав. 865/1461 – ваф. 949/1542), маъруф ба Маҳдуми Аъзам ба ҳисоб меравад. Аз он сабаб, ки рисола дар айёми наврӯз ва шукуфтани гулҳои баҳорӣ ба қалам омадааст, чунин номгузорӣ шудааст. Муаллиф дар рисола кӯшида, то ҳақиқати баҳори дилро дар пайванд бо баҳори табиат таъкид намояд. Рисола андешаҳои ҷолиби тарбиявиро доро буда, дар пероҳани баҳори маънавӣ пешкаши соликони ҷодаи маърифат гардидааст. Матни рисола аз рӯи нусҳаи ҳаттии «Мачмӯа расоил»-и Хоҷа Аҳмади Косонӣ (баргахои 157-169), ки дар шумораи 2270 дар «Ганчинаи дастхатҳои шарқии ба номи Абдулғанӣ Мирзоев» маҳфуз мебошад, омода гардидааст. Матни рисола аз ҷониби Абдуллоҳи Насафӣ дар таърихи 1059/1649 навишта шудааст. Шояд бори нахуст бошад, ки матн тасҳех мепазирад ва манзури аҳли адаб қарор мегирад.

<sup>2</sup> Яъне: Чунонки сухани зерини Ҳудованд ба он далолат дорад: «Ҳамоно фарзандони Одамро гиромӣ намудем ва ононро дар барру баҳр барнишондем» (сурай Исро, ояти 70).

<sup>3</sup> Яъне: Агар ту намебудӣ, афлокро намеофариDEM.

салтанатшиорӣ, мақбули ҳазрати Борӣ<sup>1</sup>, мухлису мұнтақиди дарвешон, бал маҳбуби қулуби эшон, маҳрами асрори ниҳониро, зодаллоху таъоло зилола баракотиҳи ва ҳасанотиҳи ъало мафориқи ҷамиъи-л-фуқарои ва-р-раъийяти<sup>2</sup>, баъд аз духул дар нисбати шарифи ин тоифаи алийя<sup>3</sup>, қаддасаллоху таъоло асрорахум<sup>4</sup>, ва мушарраф шудани вучуди шарифи эшон ба боди наврӯзӣ, ки иборат аз нағасу назари шариф ва сұхбати латифи ин тоифаи алийя аст, ки беҳтарини аъмол аст ва мушарраф шудани эшон ба ҳолоту қайфиёт ва ба аъло мақомоти ин тоифаи алийя ва муовинат намудани эшон ҷамеи толибону фуқароро, алалхусус толибону фуқарои ин тарикро ва зибҳ додан<sup>5</sup>. Ва эшон ин нисбати шариф аз ин заифи камтарин, аз ҳодимони маҳдумон хост, ки аз шукри ин неъмат ба мӯчиби (ояти) қаримаи «Лайн шакартум лаазиданнакум»<sup>6</sup> нусхае нависад, то сабаби рушди толибон ва зиёдати неъмату муҳаббати ҳазрати ҳон гардад, ин шоаллоху таъоло<sup>7</sup>.

*Шукри неъмату неъматат ағзун кунад,  
В-ар наёрӣ, аз қафат берун кунад.*

Қола-л-набиийу, саллаллоху алайҳи ва саллам: «Истаниму барда-р-рабиъи фаиннаҳо таъмалу биабдоникум камо таъмалу биашҷорикум ваҷтанибу барда-л-ҳарифи фаиннаҳо таъмалу биабдоникум камо таъмалу биашҷорикум»<sup>8</sup>.

Ҳамгинонро маълум бошад, аз аходиси набавӣ зоҳиру ботин мурод аст. Ва он чи аз зоҳири ин ҳадиси шариф маълум мешавад, он аст, ки ғанимат доред бодҳои баҳориро ва баданҳои ҳудро аз ӯ мапӯшонед (2.а.), ки он мекунад бо баданҳои шумо, ки дар баҳорон бо дараҳтҳои шумо мекунад. Яъне, дараҳтон дар зимистон ба осори таҷаллии қаҳрияи илоҳӣ аз баргу бар ҳоливу орӣ гаштаанд ва замин аз сабзаву раёҳин ва гулу сунбул ҳушк шуда. Ба мӯчарради расидани боди баҳории осори лутфу раҳмати илоҳӣ, ҳама боз аз сар тозаву ҳуррам

<sup>1</sup> Борӣ – аз асмои ҳуснои илоҳӣ аст, ба маъни оғаранда ва ҳолик.

<sup>2</sup> Яъне: Ҳудованд абри қараму ҳасаноти ӯро бар сари ҳамаи фуқарову ҷомеа пайвастагиву ағзунӣ баҳшад. Муроди муаллиф Ӯбайдуллохони Шайбонӣ (ваф. 946/1539) мебошад.

<sup>3</sup> алийя - баландмақом

<sup>4</sup> Яъне: Ҳудованд ҳокҷояшонро поку обод дорад.

<sup>5</sup> зибҳ додан – қурбонӣ намудан, гӯшти чорпоёнро садақаву ҳайр намудан

<sup>6</sup> Яъне: «Агар шукр намоед, ҳатман (неъматро) ба шумоён бештар месозем» (сурай Иброҳим, ояти 7).

<sup>7</sup> Яъне: Агар Ҳудо биҳоҳад.

<sup>8</sup> Яъне: «Пайғамбар, дуруду саломи Ҳудо бар ӯ бод, фармуда: «Боди баҳориро ғанимат шуморед, ки он кореро, ки бо дараҳтонатон мекунад, бо баданҳои шумо мекунад. Ва аз боди тирамоҳӣ бипарҳезед, ки он чизе, ки бо дараҳтонатон мекунад, бо баданҳои шумо мекунад».

мегарданд ва дар ҳаракат меоянд, гунчаву гулу меваҳо батадриҷ дар эшон пайдо шудан мегирад. Ҳамчунин, ба мӯҷарради расидани осори таҷаллии лутфи илоҳӣ бо баданҳои шумоён, ки аз осори таҷаллиёти қаҳрияи илоҳӣ тираву фисурда шудааст, гунчаҳову гулҳои мушоҳидот мешукуфонад ва меваҳои муойинот пайдо месозад.

*Гуфт Пайғамбар, ки ёрон, зинҳор,  
Тан матӯшонед аз боди баҳор!  
Он чи бо барги дараҳтон мекунад,  
Бо тану ҷони шумо он мекунад.*

Бидон, эй толиби содик, ки мурод аз боди баҳорӣ, ки он ҳазрат, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, фармуданд, ки ғанимат доред ва тан (ма)пӯшонед, метавонад бӯ<sup>1</sup>, ки ба ҳақиқат иборат аз нафаси шариф ва сӯҳбати латифу зарифи ин тоифаи алийя бошад. Чунки нафаси шарифи эшонро низ ин хосият аст. Баъд аз расидани он ба замини дилҳои толибон, ин маонӣ, ки гуфта шуд ва сад ҳазор ҷандон аз мавриғу ҳақоқӣ дар дили эшон пайдо месозад. Аммо бидон, эй толиби содик, ки ин мавқуф аст аввалан бар он ки Ҳақ, субҳонаҳу, дар дилҳои толибон ба сифати иродат таҷаллий фармояд ва ин дарди талаб дар эшон пайдо шавад ва қашад эшонро (2.б.) ба сӯҳбати шарифи ин тоифа. Ҷаро ки «ал-Муриду муродун»<sup>2</sup> гуфтаанд. Ва баъд аз пайдо шудани дар(ди) талаб дар ботини толибон ва қашидани эшон ба сӯҳбати шарифи ин тоифа ва мушарраф шудани замини дили эшон ба анфоси шарифи эшон ва сабз шудани шаҷараи тайиба<sup>3</sup> дар замини дили соликон, «қашаҷаратин тайибатин аслуҳо событун ва фаръуҳо фи-с-самои»<sup>4</sup> ба ҳукми ҳадиси «Ҳайру-л-аъмоли адвамуҳо»<sup>5</sup>, мудовимат намоянд ба сӯҳбати шарифи ин тоифа, то ҳар лаҳзаву ҳар замон ба баракаи анфоси шарифаи эшон шаҷараи тайиба сабзтару тозатар гардад ва батадриҷ ба он камоле, ки мебояд, бирасад. Чунки суннатуллоҳ<sup>6</sup> ҷунин ҷорӣ шудааст, ки ҳама касу ҳама чиз батадриҷ ба тарбияи комили мукаммил<sup>7</sup> ба камоли худ бирасанд.

*Ҳеч қасро аз худ ангезе нашуд,  
Ҳеч қас аз хештан чизе нашуд.*

<sup>1</sup> бӯ – бувад, бошад

<sup>2</sup> Яъне: Дар ниҳояти сулук мурид мурод (хосташуда) ҳоҳад шуд.

<sup>3</sup> шаҷараи тайиба – дараҳти покиза, ки таъбирест аз истиқрори тавҳид дар қалб.

<sup>4</sup> Яъне: «Чун дарахти покизае, ки решоҳояш устувор ва шоҳоҳояш сар ба осмон қашидааст» (сурай Иброҳим, ояти 24).

<sup>5</sup> Яъне: Бехтарини корҳо ҳамонест, ки пайваста ва бардавомтар бошад.

<sup>6</sup> суннатуллоҳ – қонуни илоҳӣ

<sup>7</sup> комили мукаммил – муршиди комил, ки метавонад муридро ба мақомҳои баланди ирфонӣ боло бубарад.

*Донаи ангуру тухми харбуз  
То бари дөхқон нарафт, чизе нашуд.  
То бурун н-оранд оханро зи санг,  
Хеч охан ханчари тезе нашуд.  
Хеч ҳалвой нашуд устоди кор,  
То ки шогирди шакаррезе нашуд.  
Номи Мавлоно нашуд «Султони ишқ»,  
То гуломи Шамси Табрезӣ нашуд.*

Ҳамчунон ки касе хоҳад, ки шаҷаре ё наботеро ба камоле, ки мебояд, бирасонад, ўро замини муносиб мебояд созад, баъд аз он тухм дарбиншонад ва тарбияте, ки тааллук ба ў дорад, биқунад, валекин ба тарбияти ў ба камоле, ки мебояд, намерасад. Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло (3.а.), ба камоли инояту фазлу қарам абрӯ боду маҳу хуршеду фалакро низ мураббии ў мегардонад, то он камол ўро ҳосил шавад.

*Абрӯ боду маҳу хуршиду фалак дар коранд,  
То ту ноне ба каф ориву ба гафлат нахурӣ.  
Ҳама аз баҳри ту саргаштаву фармонбардор,  
Шарти инсоф набошад, ки ту фармон набарӣ.*

Ҳамчунин, бо вучуди ин ҳама файз ба воситаи абрӯ боду гайраҳо бе тарбияти инсони комили мукаммил низ мумкин нест, ки ба камоли ҳуд бирасад. Толибон низ ҳарчи гоҳе, ки мушарраф шуданд ба сұхбати шарифи ин тоифа ва анфоси эшон, ки муаббар<sup>1</sup> аст ба боди баҳорӣ, аввалан шаҷараи муҳабbat дар ҳаракат меояд ва батадриҷ ҳар лаҳза сабз ва тару тозатар мегардад, баъд аз он ба мартабай шаҷарӣ мерасад, баъд аз он ғунчаҳо дар ў пайдо шудан мегирад, мушоҳидот дар ў шукуфтан мегирад ва меваҳои муойинот дар вай пайдо шудан мегирад ва батадриҷ ба ҳарорати анфоси шарифаи ин тоифа пухтан ва рехтан мегирад. Баъд аз он пири мугон, ки иборат аз ин тоифа аст, баъзе меваҳо, ки муносиби афшурдан аст, мефишорад ва хумҳое, ки дар хумхонаҳои ваҳдат аст, пур месозад ва мегузорад, то батадриҷ ба ҳарорати оташи муҳабbat дар шӯришу ҷӯшиш медарояд.

*Оташи ишқ аст, қ-андар най фитод,  
Ҷӯшиши ишқ аст, қ-андар май фитод.*

Ва ба мартабай искор<sup>2</sup> мерасад. Баъд аз он пири мугон қатра-қатра аз ин шароби муҳабbat (3.б.) дар коми ҷони толибон, ки дар маҷлиси шарифи ўянд, ба қадри истеъдоди эшон мечаконад.

*Ҳуми деринаи май пири ман аст, эй соқӣ,  
Ҳар дамам файзи дигар мерасад аз ботини тир.*

<sup>1</sup> муаббар – таъбирёфта

<sup>2</sup> искор – бехудӣ

Бидон, эй толиби содик, ки мурод аз ин шароби муҳаббат, ки гуфта шуд, ки мечаконад пири мугони ваҳдат, ҳар лаҳзаву ҳар замон бевосита аз олами боло бар ботини шарифи пир мерезанд. Ба қадри истеъоди ҳар кас аз ин файз тақсим меқунад ва аз ин қисмат қуввате дар ботини пир пайдо мешавад, ки қобили файзи дигаре ақво аз ў мегардад. Ҳарчанд файз беш, истеъод беш, ҳарчанд истеъод беш, файз беш.

*Ҳамчунин мерав, ба поёнаши марас,  
Дар чунин дарде ба дармонаши марас.*

Ва муболигаи анбиёву авлиё дар қасрати ёрон аз ин ҷиҳат будааст. Ҷаро ки ҳарчанд ёр беш, файз беш, ҳарчанд файз беш, камол беш. Чунки камол дар қасрати ёрон будааст. Анбиёву авлиё муболига дар ин боб бисёр намудаанд.

*Ҳар набийе андарин роҳи дуруст,  
Муъциза бинмуду ҳамроҳон биҷуст.  
З-он ки анбӯҳии ҷамъи корвон,  
Душманонро бишканад тегу синон.  
Ҳосил ин омад, ки ёри ҷамъ бош,  
Ҳамчу бутгар аз ҳаҷар ёре тарои.*

Қола-н-набиийу, саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «*Иғтаниму барда-р-рабиъи ғаиннаҳо таъмалу биабдоникум камо таъмалу биашҷорикум*».

Бидон, эй толиби содик, ки баъд аз пайдо шудани дарди талаб, ки иборат аз таҷаллии илоҳӣ аст ба сифати иродат дар ботини мурид, бекарору беором (4.a.) соҳт ўро ва қашид ба суҳбати шарифи ин тоифаи алийя ва ё ин тоифаро ба суҳбати ўз аз ҷиҳати шафқат ва тарбияти ў. Чунонки гуфтаанд:

*Гар давлати дарди дил туро даст диҳад,  
Ё боди иродату талаб дар ту ҷаҳад.  
Ё мӯйкашон туро бари шайх бараф,  
Ё шайх дуаспа рӯй сӯи ту нуҳад.*

Ба ҳар ҳол баъд аз мушарраф соҳтани Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло, муридро ба суҳбати шарифи ин тоифа ва анфоси шарифи эшон, ки иборат аз боди баҳорист, ҳар лаҳзаву ҳар замон ҳолоту қайфиёт дар ўз пайдо мешавад. Ба ҳукми ҳадиси «*Иғтаниму ал-фураса ғаинна фавтаҳо гусас*»<sup>1</sup>, фурсату суҳбати ин тоифаро ғанимат мебояд шумурд, то ба мурури айём бо нафаси оташсифати эшон меваҳои муойинот пухтану рехтан гирад, ин шоаллоҳу таъоло.

<sup>1</sup> Яъне: Фурсатро ғанимат шуморед, ки аз даст додани он ҳасрати бисёреро дар пай дорад.

Бидон, эй толиби содик, агарчи Ҳақ, субҳонаху ва таъолоро, авсоғи бениҳоят аст, аммо асли ҳама ин ду сифат аст: қабз, баст. Баст ба тариқи умум дар баҳорон зоҳир мешавад. Ҳамчунон ки ба нисбати замин ва дараҳтон бастеву күшоде пайдо месозад, ба воситай анфоси шарифаи ин тоифа ҳар лаҳза бастеву күшоде дар дили толибон мешавад.

Дигар бидон, ки гаразу мақсуди Ҳақ, субҳонаху ва таъоло, аз хилқати башар, изҳори муҳаббати худаш буд.

*Гараз аз ишиқи туям чоинии дарди ғам аст,*

*Варна зери фалак асбоби танаъум чӣ кам аст.*

Мурод аз дарди он шуъла, шуълаи оташи муҳаббат аст, ки (4.6.) ба воситай пир аз таҳи дили толибон сар барmezанad ва месӯzad ҳарчи нишони гайри маъшуқ аст.

*Ишиқ он шуъла-ст, кӯй чун барфурӯҳт,*

*Ҳарчи ҷуз маъшуқ, боқӣ ҷумла сӯҳт.*

Ва иборат аз сидқ он шоҳбози ҳақиқист, ки ҳар лаҳзаву ҳар замон аз ошёни дили солик парвоз мекунад ва мерасонад худро ба маҳбуби ҳақиқӣ, ки Ҳақ аст, субҳонаху ва таъоло.

*Ишиқро понсад пар асту ҳар паре*

*Аз фарози ари то таҳтассарӣ.*

Бидон, эй толиби содик, ки ҳар шириниву хушӣ, ки дар ҳар замон аз суханони ин тоифа зоҳир шудаву мешавад, ҳама ширинии ишқ аст.

*Гар ишиқ набудиву ғами ишиқ набудӣ,*

*Чандин сухани хуб, ки гуфтӣ, кӣ шунидӣ?!?*

*Гар бод набудӣ, ки сари зулф рабудӣ,*

*Рӯҳсораи маъшуқ ба ошиқ кӣ намудӣ?!?*

Ва бидон, ки ишқ он шери шарзаст, ки дар бешай дили солик медарояд ва мегурезонад ҳар шеру гургу рӯбоҳе, ки дар бешай дили солик бувад, ки иборат аз нафс (аст) ва-ш-шайтону йағиррӯ мин зилли Умар<sup>1</sup>.

*Мусалмонон, мусалмонон, маро туркест яғмой,*

*Ки ўсафҳои шеронро бидарронад ба танҳоӣ.*

*Ба пеши ҳалқ номаши «ишиқ», ба пеши ман «балои ҷон»,*

*Балову меҳнати ширин, ки ҷуз бо ўнаёсой.*

*Даҳони ишиқ мекандад, ду ҷаҳими ишиқ мегиряд,*

*Ки ҳалво саҳт ширин асту нопайдост ҳалвой.*

Ва бидон, ки иборат аз ишқ он майлу кашишест, ки мекашад ошиқро ба ҷониби маъшуқ.

<sup>1</sup> Яъне: Шайтон аз сояи Умар мегурезад.

*Гар қашишест ногумон, то набарӣ ба худ гумон.  
Пайки қабули мост он (5.а.), к-он сӯи мо-т мекашад.  
Бои забуни ҳар фараҳ, то бикишоядат гираҳ,  
Дард гузин, ки дард беҳ, к-он ба даво-т мекашад.*

Ва ин мақоми дарду сӯз аст. Сармояи саодате, ки мерасонад ошиқонро ба васли маҳбуби ҳақиқӣ, дард аст.

Бидон, ки ишқ он балову меҳнати ширине аст, ки чуз муҳиббони маҷнун қадри он намедонанд. Ҳар ки дар ҳалқаи эшон набуда, хабар аз ин маъни надорад.

*Силсилаи мӯйи дӯст, ҳалқаи доми балост,  
Ҳар ки дар он ҳалқа нест, гоғил аз ин мочарост.*

Бидон, ки дард иборат аз он сӯзу аламе аст, ки аз фурқати маҳбуб оташсифат аз таҳи дили муҳиб сар барmezанad ва месӯzad ҳарчи нишони ғайри маҳбуб аст.

Бидон, ки дарди маҳбуб муҳибро хуштар аст аз ҳар хушӣ, ки дар дунёву охират аст.

Заррае дарди Худо дар дил туро.<sup>1</sup>

Бидон, ки шарафи инсон бар ҷамеи маҳлуқот аз ҷиҳати дард аст ва ғазилати анбиёву авлиё бар яқдигар аз зиёdatии дард аст.

*Дард омад беҳтар аз мулки чаҳон,  
То бихонӣ<sup>2</sup> мар Худоро дар ниҳон.*

Аз ин ҷиҳат, ҳазрати Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, фармуд: «*Мо фаззалакум Абубакр бикасрати салотин ва ло савмин, вало-кин бишайъин вакрин фӣ садриҳи*<sup>3</sup>». Ва иборат аз он «шайъ» камоли дарду муҳабbat буд, ки оташсифат ҷигари муборакашро сӯхта буд, ки ҳарчи goҳ, ки оҳе мекашид, ҳафт маҳалла бӯи ҷигари сӯхта мешуниданд.

*Ҳар оҳи ҷигарсӯз, ки аз сина барояд,  
Дудест, к-аз ў бӯи кабоби ҷигар ояд.*

Ва сармояи саодате, ки (5.б.) мерасонад ошиқони сӯхтаро ба васли маҳбуби ҳақиқӣ, дард аст.

*Сармояи саодати мо дарди ёр буд,  
В-арна ба саъии мо гираҳ аз кор кай кушиуд.*

\* \* \*

<sup>1</sup> Дар матн танҳо ҳамин як мисраъ омадааст. Асли он аз «Мантиқу-т-тайр»-и Аттор аст ва мисраи дувуми он чунин мебошад:

Беҳтар аз ҳарду чаҳон ҳосил туро.

<sup>2</sup> Ин ду қалима аз асл афтода буд. Чун байти мазкур аз Мавлонои Румист, ин ҷо аз «Маснавӣ» баркарор гардид.

<sup>3</sup> Яъне: Абӯбакр на бо намозу рӯзаи зиёд бар шумо бартарӣ ёфт, балки бо ҷизи гароне, ки дар синаи ў буд, ин манзалатро пайдо намуд.

*Васфи иишқ ар ман бигүям бардавом,  
Сад қиёмат бигзарад в-ин нотамом.*

\* \* \*

*Завқи нукта(й) иишқ аз ман меравад,  
Нақши хидмат нақши дигар мешавад.*

\* \* \*

*Бас кунам, худ зираконро ин бас аст,  
Бонг ду кардам, агар дар дөх кас аст.*

*ал-Оқилу йакфихи-л-ишорату<sup>1</sup>.*

Қола Расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Ичтанибү барда-л-харифи фаиннаҳо таъмалу биабдоникум камо таъмалу биашчорикум».

Бидон, эй толиби содик, ки мурод аз «барди хариф»<sup>2</sup> ба таҳқик метавонад нафаси сарди бедардону мункирон бошад. Чаро ки ба муҷарради расидани нафаси шуми эшон, ба ҳар кас фисурдагиву тирагӣ пайдо месозад, ки аз рафттору кирдору аъмол бозмемонад. Иҷтиnob аз ў мебояд кард, наъзуу биллоҳи<sup>3</sup>.

*Бо ҳар ки нишастиву нашуд ҷамъ дилат  
В-аз ту нараҳид заҳмати обу гилат.  
Зинҳор, аз он қавм гурезон мебоши,  
В-арна нақунад рӯҳи азизон биҳилат.*

Ҳамчунон ки ба нафаси сарди сармои зимистон, ки осори таҷаллии қаҳрияни илоҳӣ аст, дараhton аз баргу бор мемонанд ва заминҳо аз сабзаву гулу раёҳин хушк мегарданд, ҳамчунин ба расидани нафаси шуми бедардону мункирон ба замини дили толибон, ҳама аз рафттору аъмоли нек боз мемонанд ва хушк мегарданд ва рафттори эшон пайдо месозанд. Чаро ки инҳо аблажонанд, мункиранд тариқи анбиёву авлиёро (6.а.). То тавонӣ аз сухбати шуми эшон дур ва гурезон бош.

*З-аблаҳон бигрез чун Исо гурехт,  
Суҳбати аҳмақ басо хунҳо, ки рехт.*

Бидон, эй толиби содик, ки ҳар дағдағаву хаёлу андеша, ки пайдо мешавад, аз луқмаву мусоҳибату мусоҳибон аст. Чаро ки одамиро қобилияtest, ки бо ҳар ки менишинад, ранги ў мегирад. Агар бо сулаҳову фуқарову ошиқон менишинад, аз қабили эшон мешавад.

*Бо ошиқон нишину ҳама ошиқӣ гузин,  
Бо он ки нест ошиқ, як дам машав қарин.*

<sup>1</sup> Яъне: Оқилро ишорате коғист.

<sup>2</sup> барди хариф – боди тирамоҳ

<sup>3</sup> Яъне: (Аз ин) ба Худо паноҳ меоварем.

\* \* \*

*Ёри голиб шав, ки то голиб шавӣ,  
Ёри маглубон машав ту, эй гавӣ<sup>1</sup>.*

Наъзуу биллоҳи, агар нишасту хост бо бадону фуссоку фучкор мекунад, аз қабили эшон мешавад.

*(Бо)<sup>2</sup> бадон кам нишин, ки сӯҳбати бад,  
Гарчи покӣ, туро палид кунад.  
Офтобе бад-ин бузургиро  
Заррае абр нопадид кунад.*

\* \* \*

*Писари Нӯҳ бо бадон биниаст,  
Хонадони нубувваташ гум шуд.  
Саги Асҳоби қаҳф рӯзе чанд,  
Пайи некон гирифту мардум шуд.*

Вақте ки донистӣ, ки ҳар сифат ки дар ту пайдо мешавад, аз ҳамнишинон аст, то тавонӣ аз сӯҳбати бадон дуру гурезон мебош.

*Дило, зи қайди ҳарифони бехирад бигрез,  
Ту мурғи зиракӣ, аз доми деву дад бигрез.*

Ва дигар бидон, ки ҳар фикру андешае, ки пайдо мешавад дар одамиӣ, натиҷаи луқма аст. Луқма дар вучуди ту ба манзалаи тухм аст дар замин. Ҳар чӣ корӣ, ҳамон бардорӣ.

*Ҳар ҷинс, ки коштӣ, ҳам аз он ҷинс бидравӣ,  
Гар некмарди роҳӣ, бирав, тухми бад макор.*

Агар луқмаи тайиб<sup>3</sup> дар замин бикорӣ, ҳамаи авсофи (6.6.) нек аз ту зоҳир мешавад, бо ҳалқи Ҳудо маоши<sup>4</sup> неку некиҳо мекунӣ, тоату ибодату ҳайрот аз ту дар вучуд меояд. Наъзуу биллоҳи, агар дар замин луқмаи ҳаром бикорӣ, ҳамаи авсофи бад мисли ҳикду<sup>5</sup> ҳасад ва фисқу фуҷуру зино ва гайри инҳо сад ҳазор афъоли зишт аз ту ба вучуд хоҳад омад ва сад ҳазор тафриқаву парешонӣ дар дили ту пайдо хоҳад шуд.

*Тухми пароканда, ки дар гил бувад,  
Тухми парокандагии дил бувад.*

То тавонӣ иҷтиюб аз инҳо бинамой ва иқбол<sup>6</sup> ба барди рабеъ<sup>7</sup>, ки ба ҳақиқат иборат аз нафаси шариф ва сӯҳбати ин тоифаи алийя

<sup>1</sup> ғавӣ – гумроҳ

<sup>2</sup> Ин калима аз қалами котиб афтода буд. Ин ҷо аз «Интиҳонома»-и Султон Валад барқарор гардид.

<sup>3</sup> тайиб – покиза

<sup>4</sup> маош – зиндагӣ

<sup>5</sup> ҳикд – кина, адоват

<sup>6</sup> иқбол – рӯй овардан

<sup>7</sup> барди рабеъ – боди баҳорӣ

аст, биқун ва сұхбати шарифи әшон ва сармояи саодат, ки умр аст, ганимат шумор. «*Игтаниму ал-фураса файнна фавтаҳо гусас*».

*Дамро ба ноз дору ганимат шумор умр,  
Онҳо, ки рафтаанд, хароби ҳамин даманд.*

Ва умри шарифи худро құз дар хидмату мулозимати сұхбати шарифи әшон сарф нақунй, ки беҳтарини чамеи тооту ибодот сұхбати шарифи ин тоифай алийя аст. Чунонки ҳазрати Мавлавии Румī, құддиса сирруху<sup>1</sup>, меғармоянд:

*Гүфт Пайғамбар Алиро: Эй Алӣ,  
Шері Ҳаққӣ, паҳлавони пурдилӣ.  
Лек бар шерӣ макун ҳам эътиимед,  
Рав, нишин дар сояи нахли умед.  
Ё Алӣ, аз ҷумлаи тооти роҳ,  
Баргузин ту сояи хоси Илоҳ.  
Ҳар касе дар тоате бигрехтанд,  
Хештанро маҳласе<sup>2</sup> ангехтанд.  
Ту бирағ дар сояи оқил гурез,  
То раҳӣ аз душмани пинҳонситез,  
Қ-аз ҳама тоот инат беҳтар аст.  
Сабқ<sup>3</sup> ёбӣ (7.а.) бар ҳар он собық, ки ҳаст.*

Бидон, эй толиби содик, ки муроду мақсуди Ҳақ, субҳонаху ва таъоло, аз чамеи улум ва аъмолу афъолу кирдор ва зикру фикри бандаҳо ва ҳалқ карданы әшон зухури муҳаббати худаш буд.

*Гараз аз ишиқи туям чоинни дарду ғам аст,  
В-арна зери фалак асбоби танаъум чӣ кам аст.*

Масалан, агар шахсе илми аввалину охирин таҳсил кунад ва аъмоли аввалину охирин ба چой орад, бе хидмату мулозимат ва иродати ин тоифай алийя ин саодат, ки мутаманнои<sup>4</sup> чамеъ (аст), аз киёсат<sup>5</sup> маҳсули ӯ намегардад.

*Бе иноёти Ҳақу хосони Ҳақ,  
Гар малак бошад, сиёҳ асташи варақ.*

Ва он камоле, ки мақсуд аст аз овардани ӯ ба дунё, ҳосили ӯ на-мешавад.

*Самту ҷуъу саҳару узлату зикри бадавом,  
Нотамомони ҷаҳонро биқунад кор тамом.*

<sup>1</sup> Яъне: Оромгоҳаш пок бод.

<sup>2</sup> маҳлас – ზოი ხალის ვა начот

<sup>3</sup> сабқ – пешӣ, пешдастӣ

<sup>4</sup> мутаманно – орзу, хосташуда

<sup>5</sup> киёсат – зирақӣ, хушёрӣ, доноӣ

*Асли ин ҷумла камолот ба ҷуз муршид нест,  
Пиро соҳибдили комилсифати баҳрошом.*

Бидон, эй толиби содик, ки гараз аз хилқати башар муҳаббати Раббулоламин аст. Ҳусули ин маънӣ чуз дар сӯҳбати комили мукаммиле, ки ў ин маъниро аз комили мукаммили дигар гирифта бошад муъянъан<sup>1</sup> то ҳазрати Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мумкин нест. Ва мурод аз ин тоифаи алийя ва пири соҳибдил он саодатмандест, ки ба варзиши ин нисбати шариф дар сӯҳбати комили мукаммил муддати мадид<sup>2</sup> тамом аз мақоми вучуду ҳастӣ берун омада, ба фанои атам(м)<sup>3</sup>, ки хоссаи ҳазрати Муҳаммад расулуллоҳ аст, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, расида бошад.

*Беғанои (7.б.) мутлақи ҷазби қавӣ,  
Кай ҳарими васло маҳрам шавӣ.*

Ва байд аз он, Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло, ӯро маҳрами асрори худ соҳта, ба вучуди мавҳуби<sup>4</sup> ҳаққонӣ мушарраф гардонида бошад, ҳарчи мекарда бошад, ба он вучуди шариф мекарда бошад. Камо қола-л-набиийу, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ҳикоятан Ҷаниллоҳи таъоло: «*Бӣ йасмаъу ва бӣ йубсиру ва бӣ йабтишу*<sup>5</sup>». Дар ин мақом буд, ки ба нисбати ў, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, воқеъ шуд миналлоҳи таъоло: «*Мо рамайта из рамайта валокинналлоҳа рамо*<sup>6</sup>».

*«Мо рамайта из рамайта» бе вай аст,  
Ҳамҷунин «қолаллаҳ»<sup>7</sup> аз самташ<sup>8</sup> бичаст.*

Бидон, эй толиби содик, ки фано бар се қисм аст: аввал фанои вучуди башарийят аст аз солик, байд аз он фанои нафси солик ва байд аз он фанои васфи солик. Кақавлиҳи таъоло: «*Вазкур раббака изо насита* гайрака сумма насита нафсака сумма насита васлака<sup>9</sup>».

<sup>1</sup> муъянъан – санад аз санад, иснод аз иснод. Мурод занчираи ноқилони ахбор аст, ки матлабро аз устод ба устод то сарсанад мерасонад ва одатан ба сурати «фалон Ҷан (аз) фалон» баён мейбад.

<sup>2</sup> мадид – дароз

<sup>3</sup> фанои атам(м) – нестии комилтарин. Мурод маҳв гардидани тамоми сифоти башарии солик ба таври комил ва муттасиф шудани ў ба сифоти раббонӣ.

<sup>4</sup> мавҳуб – атошуда, эҳдогардида

<sup>5</sup> Яъне: Он гуна, ки Пайғамбар, дуруду саломи Худо бар ў бод, аз Худованд нақл намуда: «Бо Ман мешунавад, бо Ман мебинад ва бо Ман (ба даст) мегирад».

<sup>6</sup> Яъне: Аз ҷониби Худованд, ки «Вақте ки андохтӣ, на ту андохтӣ, балки Худованд андохт» (матлаби иқтибосӣ аз сураи Анфол, ояти 17 аст).

<sup>7</sup> Яъне: Худованд дар ҳоле, ки ҳомӯш буд, бар забонаш мегузошт, ки бигӯ.

<sup>8</sup> самт (сумт) – ҳомӯшӣ

<sup>9</sup> Яъне: Монанди ин сӯҳани Худованд: «Он гоҳ ки Парвардигоратро фаромӯш намудӣ, ба хотир овар» (Яъне, чун) гайри ҳудро, пас аз он ҳудро, байд аз он васли ҳудро фаромӯш намудӣ, (Ӯро ба ёд овар). Ҷумлаи иқтибосии дар оғоз қарор дошта, пораест аз ояти 24 сураи Каҳф.

Бидон, ки то солики тарик ба варзиши ин нисбати шариф ин се нисбати фаноро тай нақунад ва мушарраф ба вучуди мавхуби ҳаққонӣ нашавад, маҳалли он нест, ки аз мақоми такмилу иршод дам занад. Агар пеш аз инҳо, ки гуфта шуд, дам занад ва даъвои иршод кунад, қасди ҳалоки худ ва ҷамоате карда бошад, наъузу биллоҳи мин золика<sup>1</sup>. Иборат ва золли музил(л)<sup>2</sup> ин шахс аст.

*То ки ту дам мезани, ҳамдам най,*

*То ки мӯйе мондай, маҳрам най.*

Бидон, эй толиби солик, омади суханон мавқуф аст бар қашиданӣ қашандаро.

*Гар суханкаш ёбам андар анҷуман,*

*Чун гули садбарг (8.а.) рӯjam дар ҷаман.*

Агар қашандаро олихиммату олиҷонобу олиистеъдоданд, лоҷарон суханони олӣ аз олами боло бар қалби мунаvvари ин тоифа мерезанд.

*Ин сухан ширест дар пистони ҷон,*

*Бе қашандаро ҳуши намегардад равон.*

Чунки ин тоифа табибони ҳозики илоҳианд ва муридон маризони маънавӣ. Баъд аз назҷ<sup>3</sup> ёфтани моддаи фосидаи маризон ва исҳол ёфтани моддаи эшон, ки он нишони гайру гайрият аст ва мустаид соҳтан худро ба шарбати шифои «*Va нуназзилу мина-л-Қуръони мо ҳува шифоун ва раҳматун лилмуъминин*», ба воситай паймонаи сухан ин шарбати шифо бар коми ҷони ҳар кас ба қадри истеъдоди ӯ мечаконанд, то шифои кул ӯро ба ҳосил ояд.

*Сухан ба қоидаро ҳиммат ояд, эй воиз,*

*Ману фусуни муҳаббат, туву фасони хеш.*

Чунки истеъдоди шарифи олиҳазрати салтанатшиорӣ мақбули ҳазрати Борӣ, дар ин замони ҳуҷӯ, ки маҳалли зуҳури осори таҷаллиёти латифаи илоҳӣ аст, қобилу мустаидди ин суханон шуда буд, ғолибан, ки Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло, бар ботини ин заиф реҳт ва ин заиф низ он чи реҳта буданд, ба воситай ин нусха хостам, ки ба самъи шарифи эшон бирасонам. Чунки роҳи файз аввалан самъ аст. Мутаваққа<sup>4</sup> аз мулозимон он аст, ки ин суханонро ба назар ва самъи қабул мутоли-аву истимоъ намоянд, то маонӣ, ки дар зуруфи ин ҳуруф мувадда<sup>5</sup> аст, ки иборат аз шарбати шифост, аз ин ду шоҳҷӯйи файз, ки самъу

<sup>1</sup> Яъне: Аз ин ба Ҳудо паноҳ мебарем.

<sup>2</sup> золли музил(л) – гумроҳи гумроҳгар

<sup>3</sup> назҷ – пухтагӣ

<sup>4</sup> мутаваққа – ҷашмдоштани, умединӣ

<sup>5</sup> мувадда – супурдашуда, ба амонат гузошта шуда

басар<sup>1</sup> аст, бар ҳавзи дил фурӯ резад (8.б.) ва шаҷараи тайиба, ки му-  
род аз истеъоди шарифи инсонист, тарбият ёбад ва мустаид гардад  
бар файзе ақво аз он.

*Ту мустаидди назар шав, камоли қобили файз,  
Ки мунқатеъ нашавад файз ҳаргиз аз файёз.*

Чаро ки ҳарчанд файз беш, истеъодод беш ва ҳарчанд истеъодод  
беш, файз беш.

*Ҳамчунин мерав, ба поёнаш марас,  
Дар чунин дарде ба дармонаш марас.*

Чунки ин суханон дар замони гулу наврӯз ба хотир омад, номи-  
да шуд ин нусхаро «Гул ва наврӯз».

Дигар бидон, ки гул бар мевай истеъоди шарифи одамӣ сухан  
аст.

*Сухан аз осмон фуруд омад,  
Сухан аз гунбади қабуд омад.  
Гар будӣ гавҳаре варои сухан,  
Пас фуруд омадӣ ба ҷои сухан.*

\* \* \*

*Назми ман хосияте дорад аҷиб,  
З-он ки ҳар дам бештар бахшад насиб<sup>2</sup>.  
Гар басе хондан муюссар гардадат,  
Бешаке ҳар бор хуштар оядат.  
З-ин аруси хонагӣ аз иззу ноз,  
Ҷуз ба тадриҷӣ наяфтад парда боз.*

\* \* \*

*Бас қунам, худ зирақонро ин бас аст,  
Бонг ду кардам, агар дар дех кас аст.*

Таммати-л-китоб биавни-л-Малики-л-Ваҳҳоб

*Тасҳеҳ ва тавзехи  
Фаҳриддин Насриддинов*

<sup>1</sup> самъу басар – гӯшу чашм

<sup>2</sup> Аз он сабаб, ки котиб аксари қалимоти ин байтро аз қалам андохта буд, ин ҷо  
аз манбаи аслии он «Мантиқу-т-тайр»-и Аттор барқарор гардид.

*Хоҷуи Кирмонаӣ*

## РАВЗАТУ-Л-АНВОР<sup>1</sup>

### Дар сабаби тартиби ин назму сифати раёҳин

Хусрави машриқ чу алам баркашид,  
 Бодаи лаъл аз қадаҳи зар қашид.  
 Сурхгули субҳ дамидан гирифт,  
 Шабнами сайёра чакидан гирифт.  
 Боги фалак равзай анвор гашт,  
 Адҳами шаб<sup>2</sup> молики динор<sup>3</sup> гашт.  
 Боди Хутан нофай Тотор шуд,  
 Саҳни чаман таблаи аттор шуд.  
 Виси гуландом<sup>4</sup> чу бар шуд ба бом,  
 Мӯбади зарди фалакаш гашт ром.  
 Қодири ховар шуд аз авранги<sup>5</sup> зар,  
 Нозири гул, чехри хур, оини ҳ(в)ар.  
 Румии рӯз оташи дил барфурӯҳт,  
 Зад нафасу хиндуи шабро бисӯҳт.  
 Чарҳ сари ҳуққаи гавҳар бибаст,  
 Кӯҳи камаркаш камари зар бибаст.  
 Гунбади шашравзани пирӯзахишт,  
 Гашта дилафрӯз чу боғи биҳишт.  
 Шери сипеҳрӣ<sup>6</sup> шуда бар гург чир,<sup>7</sup>  
 Соҳиби шер омада аз гург сер.  
 Гашта насими саҳарӣ мушкбез  
 В-оҳуи мушкафкани шаб мушкрез.  
 Оташи хур дар дили хоро гирифт,  
 Боди сабо домани саҳро гирифт.  
 Замзамаи булбулу бонги рубоб,  
 Даст бароварда ба торочи хоб.

<sup>1</sup> Давом аз шумораи гузашта.

<sup>2</sup> адҳами шаб – (адҳам – сиёҳ, аспи сиёҳ) манзур сиёҳии шаб аст.

<sup>3</sup> молики динор – соҳиби динор, сарватманд шудан дар назар аст; ин ҷо мақсад аз динор моҳ аст, ба манзури он ки моҳ ҳам мисли танга шакли гирда дорад.

<sup>4</sup> Виси гуландом – (Вис номи маъшуки Ромин аз достони машхури «Вис ва Ромин») ин ҷо манзур офтоб аст.

<sup>5</sup> авранг – таҳти подшоҳон, таҳти подшоҳӣ

<sup>6</sup> шери сипеҳрӣ – манзур бурчи панҷуми осмонӣ – Асад аст, ки қароргоҳи офтоб мебошад. Ё худи офтоб аст.

<sup>7</sup> чир – муҳаффафи чира – пирӯз, голиб, музaffer

Бӯи гулу боди сахар ҳамнафас,  
Мурғ бароварда хурӯши ҷарас.  
Туграли заррини<sup>1</sup> хури тезпар,  
Байзай байзои<sup>2</sup> маҳаш зери пар.  
Ман шуда аз бодаи нӯшин зи даст  
Вомада чун ҷашми бутон нимамаст.  
Рух зи сиёҳӣ чу Хизир тофта  
Воби ҳаёт аз лаби ҷон ёфта.  
Чомаи ҷон шуста ба ҷоми шароб,  
Рафта дил аз парда ба бонги рубоб.  
Боди баҳор омаду обам бибурд,  
Дил суи бустон шуду хобам бибурд.  
Бонг бар ин тавсани саркаш задам  
Воташи дил дар дили оташ задам.  
Лаъли равон дар қадаҳ андохтам,  
Қути дил аз ҳуни қадаҳ сохтам.  
Хирмани тамкини маро ҳамчӯ бод,  
Накҳати боғ омаду бар бод дод.  
Зоташи дил боз гирифтам ҷароғ  
Вомадам аз гӯшай хилват ба боғ.  
Ҳайма задам ба лаби гулзор масти,  
Дода ба масти дили саркаш зи даст.  
Фунча бихандид, чу рӯям бидид,  
Бод барошуфт, чу оҳам шунид.  
Мурғ бинолид зи овози ман,  
Сарв биболид зи парвози ман.  
Лолаи дилсӯхта дидам ба боғ,  
Бар ҷигари сӯхта аз муҳри доғ.  
Лолаузорон ба ҷаман тоҳта,  
Барг сабӯҳӣ ба ҷаман сохта.  
Гул шуда суриву<sup>3</sup> шақоик<sup>4</sup> арӯс,  
Ҳуни бати<sup>5</sup> бода чу ҷашми хурӯс.  
Мурғ ба дастон раҳи мастон зада,  
Навбати наврӯз ба бустон зада.  
Боди баҳор омада доманкашон,  
Шоҳ ба шӯҳӣ шуда гесӯфишон.  
Хонда сипехр аз ҳати сабзи ҷаман,

<sup>1</sup> Манзур офтоб аст.

<sup>2</sup> байзо - сапед

<sup>3</sup> сурӣ – як навъ гули сурх; гул сурӣ шудан ба маънои сурх шудани гул аст.

<sup>4</sup> шақоик – лола

<sup>5</sup> бат – суроҳӣ

Анбатахуллоҳу наботан ҳасан.<sup>1</sup>  
 В-омада бар ҳошияи лолазор,  
 Сабза саводе зи хати сабзи ёр.  
 Сунбули тар ҳодими райхон шуда,  
 Барги суман фарши гулистон шуда.  
 Мурғи чаман боз наво сохта,  
 Сарви сарафroz қад афрохта.  
 Чун даҳани Виса дили гунча танг,  
 Чун рухи Ромин гули хайрӣ<sup>2</sup> ба ранг.  
 Дар бари гулзор қабои суман,  
 Дар сари гулнор ҳавои чаман.  
 Барги суман хушназари бӯстон,  
 Сахни чаман чун назари дӯстон.  
 Хусрави гулро зи сари эҳтиром,  
 Хор гуломе шуда, сартез ном.  
 Лолаи дилсӯхта мичмар ба даст,  
 Наргиси сархуш қадаҳи зар ба даст.  
 Шамъи баҳор омада бустонфурӯз,  
 Уд шуда сунбулу гул удсӯз.  
 Сабза Хизир гаштаву савсан Калим,<sup>3</sup>  
 Хоки чаман кӯхлу Масехо насим.  
 Наштари хор арқами заҳҳоки гул,  
 Соғари лаъл ашқари<sup>4</sup> сурхоби мул.  
 Фамзазонон гунчай гул бо суман,  
 Хандакунон соғари мул<sup>5</sup> бар чаман.  
 Гулшани пурнаргиси нилуфарӣ,  
 Гашта пур аз нағмаи кабки дарӣ.  
 Булбулу гул Вомиқу Үзро шуда,  
 Шоҳу суман маҳду<sup>6</sup> Масехо шуда.  
 Дар ҳарами лоларухони баҳор,  
 Фохта барбатзану ной ҳазор.  
 Хандаи боф аз ҳаракатҳои бод  
 В-оби равон силсилаи пои бод.  
 Хун шуда мушки Ҳутан аз беди мушк  
 В-омада бустон Ҳутану бед мушк.

<sup>1</sup> Яъне: Ҳудованд онро бо парваридани некӯ бипарваронад.

<sup>2</sup> гули хайрӣ – гули зардранги хушбӯй

<sup>3</sup> Калим – лақаби ҳазрати Мӯсо (а)

<sup>4</sup> ашқар – аспе, ки ранги сурх дорад ё думу ёли он сурх аст.

<sup>5</sup> мул – май

<sup>6</sup> маҳд - гаҳвора

Гулшану гул равзаву ризвон<sup>1</sup> ба ҳам,  
Сарву суман Рустаму дастон ба ҳам.  
Ман ба насими саҳарӣ дода хуш,  
Бар сухани мурғи чаман карда гӯш.  
Хоки раҳи боди баҳорӣ шуда,  
Ҳамнафаси булбулу сорӣ<sup>2</sup> шуда.  
Чони мани сӯхтаи хастадил,  
Дар нафаси сарди сахар баста дил.  
Бар лаби сарчашмаи ман ташнаро  
Дам ба дам аз хуни чигар мочаро.  
Ногаҳ аз анфоси<sup>3</sup> насими баҳор,  
Ёфт дилам бӯи сари зулфи ёр.  
Чони маро муждаи чонон расид,  
Дарди маро мояи дармон расид.  
Сарви чамонам ба чаман бор дод  
В-аз ду рухам нурӯ ду лаб нор дод.  
Дар сухан аз писта шакарrez кард,  
Нуқли суханро шакаромез кард,  
К-эй нафасат накҳати дор-ул-қарор,<sup>4</sup>  
Мурғи замират ба наво сад ҳазор.<sup>5</sup>  
Чун гулу наврӯз расондӣ ба ман,  
Боз ба наврӯз биёро сухан.  
Фунчаи чонро ба табассум дарор,  
Булбули дилро ба тараннум дарор.  
Чашми маонӣ ба баён баркушой,  
Гӯйи фасоҳат ба хирад даррабой.  
Шамъи хур аз нури дарун барфурӯз,  
Хирмани маҳ з-оташи хотир бисӯз.  
Гарчи суханпарвари номӣ туй,  
Мультақиди назми Низомӣ<sup>6</sup> туй.  
Даргузар аз «Махзани асрор»-и<sup>7</sup> ў,

<sup>1</sup> ризвон – хушнуд, розӣ

<sup>2</sup> сорӣ – (дар шакли сор ҳам меояд) парандае хурду сиёҳ ва холдор аст, ки овози хуш дорад.

<sup>3</sup> анфос – чамъи нафас

<sup>4</sup> дор-ул-қарор – бихишт

<sup>5</sup> Яъне: Дили ту дар навоҳонӣ ба сад ҳазор (булбул) баробар аст.

<sup>6</sup> Ҷамолиддин Абӯмуҳаммад Илёс ибни Юсуф мутахаллис ба «Низомӣ» (1140-так.1211), ки аз шоирони бузурги садаи дувоздаҳуми мелодӣ мебошад. Ў аввалин нафарест, ки дар адабиёти форсизабон «Ҳамса» суруд ва шоирони баъдӣ, аз чумла Ҳочу, ба пайравӣ аз ў ба сурудани «Ҳамса» пардохтаанд.

<sup>7</sup> Номи нахустин маснавии Низомист, ки байни солҳои 1165-1173 иншо гардида

Баргузар аз чадвалу паргори ў.  
 Хозини<sup>1</sup> махзан дили донои туст,  
 Дар кафи меҳр оинаи рои туст.  
 Хезу аз он парда навое бисоз,  
 Бар хати он хитта сарое бисоз.  
 «Махзани асрор»-и ҳақиқӣ-ш дон,  
 «Равзаи анвор»-и илоҳӣ-ш хон.  
 Ман чу шудам сайди ибороти ў,  
 Гашт маро қашф ишороти ў.  
 Аз назарашибайзи бақо ёфтам,  
 Куллии қонуни шифо ёфтам.  
 Сайқалии оинаи чон шудам  
 В-оинаи сурати чонон шудам.  
 Гуфтамаш: «Эй сарви гулистони ноз,  
 Ҷашми умедак ба ҷамоли ту боз.  
 Чун ту бар ин дилшуда фармондехӣ,  
 Чун накунам, ҳар чи ту фармон дихӣ».  
 Лек бишуд меҳри замираам зи тоб,  
 Рӯй бигӯшид маҳам аз ниқоб.  
 Гарчи сухан милки ямини<sup>2</sup> ман аст,  
 Мулки сухан зери нигини ман аст.  
 Шамъи саропардаи шоҳӣ дил аст,  
 Балки назаргоҳи илоҳӣ дил аст.  
 Ман чу надорам дилу дониш ба даст,  
 Рафт зи дастам дили донишпараст.  
 Дар ҳами ин ҳафтҳами лочвард,<sup>3</sup>  
 Бехабар афтодаам аз дурди дард.  
 Хотами мулкат зи кафам дарғитод,  
 Дод фалак таҳти равонам ба бод.  
 Ақли париваш бишуд аз доми ман  
 В-аҳримани табъ нашуд роми ман.  
 Ҳудхуди фикрам ба ҳаво боз монд,  
 Булбули табъам зи наво боз монд.  
 Кас нарасонад ҳабаре бесухан,  
 Аз бари Билқиси<sup>4</sup> маонӣ ба ман.  
 Гар шавадам пири хирад дастгир,  
 Боз ситонам қалам аз дасти пир.

ва «Равзату-л-анвор»-и Хочу дар пайравӣ аз он навишта шудааст.

<sup>1</sup> хозин - ҳазинадор

<sup>2</sup> милки ямин – он чи ки танҳо ба як нафар тааллуқ дорад, моликияти як нафар

<sup>3</sup> ҳафтҳами лочвард – мурод сипеҳр аст.

<sup>4</sup> Билқис – номи маликаи Сабо

В-ар ту ба ҳиммат назаре мекунӣ,  
Аз раҳи лутфам гузаре мекунӣ.  
Рӯй натобӣ зи мақолоти ман,  
Нагзарӣ аз хайли<sup>1</sup> хаёлоти ман.  
Сурати Хоҷу кунам аз дил бурун,  
Заврақи маънӣ барам аз гил бурун.  
Бар сари ҳастӣ қаламе даркашам  
В-аз сари мастӣ ракаме баркашам,  
К-он ки фароғат зи худаш ҳосил аст,  
Эман аз ин манзили обу гил аст.

**Мақолати аввал: Дар баёни ҳақиқати сухан ва маротиби он**

Эй дилат аз ғулғули чон пурхурӯш,  
Чон ба сафири суханат дода хуш.  
Бар сари ин сарви чамони чаман,  
Гар нашавад мурғи сухан нағмазан.  
Ақл чӣ донад, ки дар ин боғ кист  
В-ин ҳама овозаву овоз чист?!  
Шамсаи хотир чу баромад ба бом,  
Ақли мудаббир<sup>2</sup> суханаш кард ном.  
Фикри суханвар чу забон баркушод,  
Шӯри сухан дар дили доно ниҳод.  
Ҳаст сухан ахтари гардуни чон,  
Нуни сухан моҳии Зуннуни<sup>3</sup> чон.  
Чашми қалам абри кавокибнисор,  
Мурғи сухан бози малоикшикор.  
Пардасароён, ки дам аз дил зананд,  
Сози сухан дар ҳарами гил зананд.  
Шамъи суханро зи дил афрӯхтанд,  
Мурғи забонро сухан омӯхтанд.  
Оби сухан бар дари дил рехтанд,  
Гарди хирад бар руҳи чон бехтанд.  
Аз тарафи савт бурун тоҳтанд,  
Бар гузари ҳарф камин соҳтанд.  
Гӯйи маонӣ ба сухан бурдаанд,  
Сайди амонӣ<sup>4</sup> ба сухан кардаанд.  
Рахши суханро ба хирад рондаанд,

<sup>1</sup> ҳайл – гурӯҳ, даста

<sup>2</sup> мудаббир – тадбиркунанда, соҳибтадбир

<sup>3</sup> Зуннун – лақаби Юнус (а) яке аз паямбарони Банӣ Исроил

<sup>4</sup> амонӣ – хостаҳо, орзухо

Дарси хирадро ба сухан хондаанд.  
 Теги суханро ба забон додаанд  
 В-оби вай аз ҷавҳари чон додаанд.  
 Лаъли забон шуд ба сухан обдор,  
 Зулфи сухан шуд ба забон тобдор.  
 Ҳаст сухан гавҳаре аз кони чон,  
 Ҳаст гуҳар қатрае аз ҷашми кон.  
 Табъи сухансанҷ кафи мӯсавист<sup>1</sup>,  
 Хони сухан моидай исавист<sup>2</sup>.  
 Булбули Арш аст дили нағмасоз,  
 Нафсаи<sup>3</sup> рух аст дами дилнавоз.  
 Хуни ҷигар лолаи боғи дил аст,  
 Равшанини дин зи ҷароғи дил аст.  
 Оби ҳаёте, ки сухан номи ўст,  
 Он майи ноб аст, ки чон ҷоми ўст.  
 Ахли маонӣ суханаш хондаанд  
 В-аҳли баён аз суханаш мондаанд.  
 Дар ҳарами қайсари қасри димоғ,  
 Табъи дилафрӯз фурӯзад ҷароғ.  
 Фокира<sup>4</sup> ҳар дам, ки нағас баркашад,  
 Нотика овози ҷарас баркашад.  
 Хотами дил муҳри сулаймонӣ аст,  
 Мулкати Ҷам мулки сухандонӣ аст.  
 Нақди равон аст суханро саман<sup>5</sup>,  
 В-ар ба ҳақиқат нигарӣ бесухан.  
 Мо ҳама бурҷему сухан офтоб,  
 Мо ҳама дурҷему сухан лаъли ноб.  
 Буд сухан воситай амри кун<sup>6</sup>,  
 В-арна касе дам назадӣ аз сухун.  
 Рух чу дар тан ба ҳилоғат нишаст,  
 Садрнишин шуд дили савдопарааст.  
 Ақл, ки иқлими раёсат кушуд,  
 Бар дари дил ҷашми фиросят<sup>7</sup> кушуд.

<sup>1</sup> Ишора ба яке аз муъчизаҳои Мӯсо (а), ки дасти ў чун нур медураҳшид.

<sup>2</sup> Ишора ба муъчизаи Исо (а), ки ба дуои ў моидай аз осмон фуруд омада буд.

<sup>3</sup> нафса – як бор дамидан, як бор дам андохтан

<sup>4</sup> фокира – андеша, фикрат, ақл

<sup>5</sup> саман – баҳо, арзиш. қимат

<sup>6</sup> Феъли арабии «кун» (чунин бош) аст. Баргирифта аз ояти 82 сурай Ё Син «кун файакун» – яъне, (мавҷуд) шав (гуфт Ҳудо), пас (ҳастӣ ҳаст) бишуд.

<sup>7</sup> фиросят – ақлу идрок ва доноӣ; илме, ки аз нишонай мармузу пӯшида, ҳақиқати ашёву ашҳос дарёфта мешавад.

Шуд ба сухан теги забон дурфишон,  
Гашт сухан гавҳари теги забон.  
Шамъи сухан дархури парвона нест,  
Ганчи сухан лоики вайрона нест.  
Табъи дурафшон чу барорад бухор,  
Баҳри сухан мавҷ занад бар канор.  
Чон нигар аз дил ба забон омада  
В-оби ҳаёт аз лаби чон омада.  
Ахли сухан оби равонаш ниҳанд  
В-аҳли хирад айни равонаш ниҳанд.  
Мо, ки чаҳон вақфи сухан кардаем  
В-аз ғами дил чон ба сухан бурдаем.  
Бесухан аз баҳри сухан зодаем,  
З-он ки ду олам ба сухан додаем.  
Мазҳари ўему бад-ӯ зоҳире,  
Манзари ўему бад-ӯ нозире.  
Ҳозири ўему зи худ ғоибем,  
Бода парастему зи май тоибем<sup>1</sup>.  
Хез, ки лаб з-оби сухан тар кунем,  
Шамъи равон з-оташи дил бар кунем.  
Сарви сухан, к-аш чаман омад равон,  
Баргузарад бесухан аз осмон.  
Хонаи дил хонаи огоҳӣ аст,  
Мулкати<sup>2</sup> чон мамлакати шоҳӣ аст.  
Гар ту дар ин раҳ гузаре кардай,  
Дар руҳи маънӣ назаре кардай.  
Даст зи домони тасарруф бидор,  
Сар зи гиребони тафаккур барор.  
Олами чон бин шуда иқтои<sup>3</sup> дил,  
Чинси сухан дар кафи баййои<sup>4</sup> дил.  
Фикр, ки шуд туғрали товуспар,  
Бар сари нуҳ байза<sup>5</sup> фурӯ кард сар.  
Мулки сухан мулкати Ҳочу шуда,  
Ӯ ҳама мо гаштаву мо Ӯ шуда.

<sup>1</sup> тоиб - тавбакунанда

<sup>2</sup> мулкат - подшоҳӣ, салтанат

<sup>3</sup> иқтоъ - пораи замине, ки аз ҷониби султон ба нафаре баҳшида мешавад, то аз ҳисоби он зиндагӣ кунад; ин ҷо манзур моликият аст.

<sup>4</sup> баййоъ - фурӯшанд, савдогар

<sup>5</sup> Манзур нуҳ қабати осмон аст.

**Хикояти тўтй, ки ба чй сурат порсигў шуд ва ин  
маънни беназир бознамудан**

Тўтии хушнафмаи дастонсарой,  
Умр ба сар бурда ба бустонсарой.  
Рафт бурун субҳдам аз бўстон,  
Ройи сафар карда зи Ҳиндустон.  
Чунки ҳавой шуда<sup>1</sup> пар баркушод,  
Дар тарафи Форс асир уфтод.  
Манзили худ дид ба чое ачиб,  
Дар қафасе тангум мақоме гариб.  
Ҳеч касаш ҳамдаму дамсоз не,  
Ҳеч касаш маҳраму ҳамроз не.  
Шўри шакархандай гул дар сарашиб,  
Дар дили шўрида ғами шаккараш.  
Аз нафасаш форсиёнро тараб  
В-аз суханаш форсиён баста лаб.  
Нодирагўе<sup>2</sup>, ки сухансоз буд,  
З-ў дари бустони сухан боз буд.  
Оинааш бурд, баробар ниҳод  
В-аз паси оина забон баргушод.  
Кард дари гулшани таълим боз,  
Гашт чу мурғи сахарӣ нағмасоз.  
Тўтии хушхон чу назар боз кард,  
Гўш бад-он мурғи сухансоз кард.  
Хушсухане ёфт тараннумсарой  
В-омада дар оина суратнамой.  
Дид дар ӯ нақши дилорои хеш,  
Шуд дилаш ошуфтаи симои хеш.  
Кард тасаввур, ки зи Ҳиндустон,  
Омадаш аз пай яке аз дўстон,  
То дихад аз ҳамнафасонаш паём,  
Ё магараш боз раҳонад зи дом.  
Ҳар чй ба гўш омадаш аз сўзу соз,  
Дод ҷавобаш ба ҳамон лаҳча боз.  
Сурати худро дигаре мешумурд,  
Мешуду рохи дигаре месупурд.  
Худ назар афкандаву худ дар назар,

<sup>1</sup> ҳавой шудан – паридан, парвоз кардан

<sup>2</sup> нодирагў(й) – нуктагўй, латифагўй

Сомеу<sup>1</sup> қоил<sup>2</sup> худу худ бехабар.  
Нотиқагӯ мурғи тараннумсарост,  
Тӯтии он гулшани тӯтинамост.  
Ҳар чӣ дар ин парда кунад сози он,  
Боз ба гӯш оядаш овози он.  
Хеш кунад замзамаи рози хеш,  
Хеш ниҳад гӯш бар овози хеш.  
Тӯтии чон нутқи дилафрӯзи Ӯст,  
Лек сухан дар суханомӯзи ӯст.  
Оинаи рӯйи ту омад сипехр,  
Акси руҳи туст руҳи моҳу меҳр.  
Ақл дар ин оинаи пурҳаёл,  
Ҷуз ту набинад, ки намоӣ чамол.  
Дар қафаси шашдари оинафом,  
Ҳамчӯ ту як мурғ наяфтад ба дом.  
Ҳар чи дар ин нӯҳ қафаси обнӯс<sup>3</sup>,  
Чун ту сарояд, набувад ҷуз фусӯс.  
Ин сувари<sup>4</sup> муҳталифи ранг-ранг,  
Ранги ту доранд дар ин дайри танг.  
Чун ба ҳақиқат нигарӣ дар ҷаҳон,  
Ин ҳама ранганду ту берангӣ он.  
Даҳр хаёли ту намояд ба ту,  
Нақши ҷамоли ту намояд ба ту.  
Ҳар чӣ дар ин гунбади дастоннамост<sup>5</sup>,  
Замзамаи тусту ту гӯй садост.  
Сурати худ бознадонӣ, ки кист?  
Маънии худ бознахонӣ, ки чист?  
Тӯтии чон мурғи сухангӯйи туст  
В-оинаи рӯйи ту ҳам рӯйи туст.  
Гар ҳама ҷисманд, туй ҷони он,  
В-ар ҳама ҷонанд, туй ҷони ҷон.  
Ҳезу зи ҷон қиссаи ҷонон бипурс  
В-аз дили Ҳочу ҳабари ҷон бипурс.

<sup>1</sup> сомеъ - шунаванда

<sup>2</sup> қоил – гӯянда

<sup>3</sup> обнӯс – дарахте аст, ки ҷӯбҳои басо саҳти сиёҳранг дорад. Манзур аз «нуҳ қафаси обнӯс» афлок аст.

<sup>4</sup> сувар – ҷамъи сурат, суратҳо

<sup>5</sup> дастоннамо – афсонамонанд

**Маколати дувум: Дар мақомоти авлиё ва сифати  
муқаррабони ҳазрати улухият<sup>1</sup>**

Шершикорон, ки дар ин бешаанд,  
Ганҷфишонони гадопешаанд.  
Воситай иқди бани одаманд,  
Хизрқудумони<sup>2</sup> масеҳодаманд.  
Номваронанду зи ном эмананд,  
Чуръачашонанду зи чом эмананд.  
Бода парастанду зи май бехабар,  
Гӯш бар овозу зи най бехабар.  
Баҳри муҳитанду зи гавҳар малӯл,  
Чархи баситанду<sup>3</sup> зи ахтар малӯл.  
Ҳам раҳу ҳам раҳраву ҳамраҳбаранд,  
Ҳам маю ҳам соқию ҳам согаранд.  
Роҳравонанду дил аз роҳ дур,  
Шоҳнишонанду рух аз шоҳ дур.  
Ҳукм неву зери нигин мулки Ҷам<sup>4</sup>,  
Оламиён зернишини алам.  
Ҳеч неву ганчи Фаредун ба даст,  
Даст неву домани гардун ба даст.  
Сарви равонанду зи бустон барӣ<sup>5</sup>,  
Ганчи равонанду зи вайрон арӣ<sup>6</sup>.  
Раҳт бароварда зи ғарқоби гил,  
Рӯй бароварда ба меҳроби дил.  
Сар чу қалам дар қадам андохта  
В-оташи дил дар қалам андохта.  
Машъалаи дудай<sup>7</sup> Одам шуда,  
Мардумаки дидай олам шуда.  
Рӯйи дил аз кавну макон тофта  
В-аз дари дил нақди равон ёфта.  
Тахт бар ин тахтай ғабро<sup>8</sup> зада,  
Чарх бар ин чарҳай ҳазро<sup>9</sup> зада.  
Рахш зи майдони азal тохта,

<sup>1</sup> улухият – Худой. Манзур Худованд аст.

<sup>2</sup> Хизрқудумон – монанди Хизр ҳузуру қудуми онон баракатзо ва ҳаётбахш аст.

<sup>3</sup> басит – пахн, густурда

<sup>4</sup> Ҷам – Ҷамшед-подшоҳи эронӣ

<sup>5</sup> барӣ – пок, бениёз

<sup>6</sup> арӣ – орӣ ва дур

<sup>7</sup> дуда – дудмон, хонадон, хонавода, хеш, кабила, тоифа

<sup>8</sup> тахтай ғабро – замин

<sup>9</sup> чарҳай ҳазро – осмон

Гӯй ба чавгони абад бохта.  
Сӯхта чун шамъу рух афрӯҳта,  
Соҳта чун уду чигар сӯхта.  
Роҳбари халқи ҷаҳон омада  
В-аз назари халқ ниҳон омада.  
Чун шаҳи ҳовар зи ҳади нимрӯз,  
Ронда суи шом ба як ними рӯз.  
Карда зи дил сурати пиндор ҳак<sup>1</sup>,  
Ҳарфи яқин ҳонда зи тӯмори шак.  
Ҳаставу аз ранҷ шифо соҳта,  
Беҳуду бо ёди Ҳудо соҳта.  
Дар ҳами ин доираи дерпой,  
Пой неву карда ҷаҳон зери пой.  
Ҷумла ҳамӯшони ҳикоятсарой,  
Мулкситонони вилоятнамой.  
Роҳнавардони шикастақадам,  
Розкушоёни фурӯбастадам.  
Мевакашони сари бозори ишқ,  
Ҷуръачашони дари ҳаммори ишқ.  
Шоҳнишинони бисоти қидам<sup>2</sup>,  
Роҳнишинони риботи<sup>3</sup> адам.  
Лолафурӯшони гулистони ноз,  
Шуълафурӯзони шабистони роз.  
Бодапарастони шароби «аласт»<sup>4</sup>,  
Аз қадаҳи сармадӣ<sup>5</sup> афтода маст.  
Тахтнишинони ҷаҳони азal,  
Раҳт бурун бурда зи кӯйи амал.  
Пардасароёни сарои вучуд,  
Шаҳдфишон гашта ба базми шуҳуд.  
Муътакифони<sup>6</sup> ҳарами Кибриё,  
Шуста зи дил сурати кибру риё.  
Мунзавии<sup>7</sup> масҷиди ақсои шавқ,

<sup>1</sup> ҳак(к) – сутурдан, пок кардан

<sup>2</sup> қидам – деринагӣ, муқобили ҳудус

<sup>3</sup> рибот – корвонсарой, сарманзили роҳ

<sup>4</sup> Яъне: «Оё (Парвардигори шумо) нестам?!» Ишора ба аҳди аввалин, ки аз ҳар инсон қабл аз ҳузур дар саҳнаи зиндагӣ бо ҷунин суол паймону гувоҳӣ гирифта шуда буд. Ин матлаб дар аз ояти 172 сураи Аъроф омадааст.

<sup>5</sup> сармадӣ – ҷовидонӣ

<sup>6</sup> муътакиф – касе, ки дар масҷид ё ҳонақоҳе доим машғули ибодат бошад, эътикофкунанда

<sup>7</sup> мунзавӣ - гӯшанишин

Чавхарии<sup>1</sup> гавҳари бозори завқ.  
 Муфтии нух мадрасаи лочвард<sup>2</sup>,  
 Сӯфии шашхонагаҳи солх(в)ард.  
 Дида неву кавнӯ макон дар назар,  
 Бол неву мулки ҷаҳон зери пар.  
 Бандаву озод зи иқболу ҷоҳ,  
 Безару безор зи дайҳиму гоҳ<sup>3</sup>.  
 Ҷанбари маҳ ҳалқаи даргоҳашон,  
 Заркаши хур домани хиргоҳашон.  
 Мулк неву навбати шоҳӣ зада,  
 Тахт дар айвони илоҳӣ зада.  
 Бехабару боҳабар аз ҳар чӣ ҳаст,  
 Сӯхтаву соҳта бо ҳар кӣ ҳаст.  
 Фориг аз ин торами фирӯзахишт  
 В-аз сақар<sup>4</sup> озоду малӯл аз биҳишт.  
 Абрсифат пардадару пардадӯз,  
 Ҳамҷу хур оташдилу оламfurӯз.  
 Машрику мағриб ба шабе тоҳта,  
 Ҳарду ҷаҳон дар надабе<sup>5</sup> боҳта.  
 Роҳ ба сар бурдаву гум карда пай,  
 Буда зи май бехуду ноҳурда май.  
 Гуфта фалак-шон қамари бурчи гил,  
 Ҳонда малак-шон гуҳари дурчи дил.  
 Тоҷвари боргҳаи ҳашткоҳ,  
 Соянишини шаҷари<sup>6</sup> хафтшоҳ.  
 Соири<sup>7</sup> ин мазрааи шашдарӣ,  
 Тоири<sup>8</sup> ин боғчай ҷанбарӣ.  
 Тезпару беасар аз болу пар,  
 Гармраву бехабар аз пову сар.  
 Ҳаймаи дил дар раҳи қурбат зада,  
 Кӯси фараҳ бар дари қурбат<sup>9</sup> зада.  
 Рафта зи айвони малоик бадар,

<sup>1</sup> ҷавҳарӣ – ғавҳарфурӯш, ҷавохирфурӯш

<sup>2</sup> Манзур нух қабати осмон аст.

<sup>3</sup> дайҳиму гоҳ – тоҷу таҳт

<sup>4</sup> сақар – ҷаҳаннам, дӯзах

<sup>5</sup> надаб – ғарав, шарт

<sup>6</sup> шаҷар – дараҳт

<sup>7</sup> соир – сайдунанда, равон, ҷорӣ

<sup>8</sup> тоир – паранда

<sup>9</sup> қурбат – гиря, ғам, андӯҳ, дилгирий

Карда дар ин сабзариқ<sup>1</sup> назар.  
 Тохта он хиттаи нухгӯйро,  
 Бохта ин муҳраи шашсӯйро.  
 Гоҳ бар ин токи муаллақ паранд,  
 Гоҳ дар ин сахни мутаббақ<sup>2</sup> ҷараванд.  
 Таҷналабонанд, вале гарқӣ об,  
 Ганҷ ба маъниву ба сурат ҳароб.  
 Эй ки дар ин ҷашма тӯй ошино,  
 З-оби равон беш магӯ мочаро.  
 Ҳез, чу Ҳочу дари дил боз кун,  
 Дар раҳи ҷон пардаи дил соз кун.  
 Қиссаи ин ҷамъи парешон маҳон  
 В-ояти тақлид бар эшон маҳон.  
 Луъбати ин парда зи мардум бипӯш,  
 Манзили ин моҳ зи анҷум бипӯш.  
 Дар раҳи ирфон чу шудӣ роҳҷӯй,  
 Маърифат аз «ман ъарафаллоҳ»<sup>3</sup> ҷӯй.

**Ҳикояти Сайид-ут-тоифа<sup>4</sup> Ҷунайд<sup>5</sup> ва Шиблӣ<sup>6</sup>, раҳматуллоҳи алайҳимо<sup>7</sup> ва маънъ аз ифҳои сирри рубубият<sup>8</sup> ва ҷавоби он**

Сайиди ин тоифа, яъне Ҷунайд,  
 Он ки шудаш тоири тавҳид сайд.  
 Гуфт ба Шиблӣ, ки сари дурчи роз,  
 Бар сари минбар натавон гуфт боз.  
 Мо, ки навозандай ин пардаем,  
 Сози дил аз парда ниҳон кардаем.  
 Даргузар аз шарҳи ишороти дӯст,  
 К-ин ҳама худ рамзу ибороти Ӯст.  
 Қиссаи ў ҳоҷати тақрир нест

<sup>1</sup> ароик – ҷамъи арика, таҳт; сабзариқ – замин, дунё

<sup>2</sup> мутаббақ – табака бар табака

<sup>3</sup> Яъне: Қӣ Ҳудоро комилан шинохтааст?!

<sup>4</sup> Яъне: Меҳтари қавм – лақаби Ҷунайди Бағдодӣ

<sup>5</sup> Шайх Абулқосим Ҷунайди Бағдодӣ, мулаққаб ба Сайид-ут-тоифа, аз сӯфиёни машҳури садаи нуҳуми мелодӣ мебошад. Бештар дар Бағдод зистааст. Аз ин рӯ, ба нисбай Бағдодӣ иштиҳор дорад. Асли ў аз Наҳованди Эрон будааст. Ҷун ў дар раъси сӯфия қарор доштааст, аксар сӯфиёни баъдӣ худро баҳраёб аз таълимоти ў шуморидаанд.

<sup>6</sup> Абӯбакр Дулаф ибни Ҷаҳдар (Шиблӣ) аз сӯфиёни номии қарни нуҳуми мелодист. Ў соли 247/861 дар шаҳри Рай ба дунё омада, соли 334/946 дар Бағдод фавтидааст.

<sup>7</sup> Яъне: Ҳудованд ҳардуро ба раҳматаш бигирад.

<sup>8</sup> рубубият – худой, муқобили убудият

В-ояти ү қобили тафсир нест.  
 Сирри маонй зи баён кас наёфт,  
 Илми ҳақиқӣ ба нишон кас наёфт.  
 Шархи хидоят ба тасаллуф<sup>1</sup> махон,  
 Дарси илоҳӣ ба такаллуф махон.  
 Нағмаи ин мурғ зи дастон чудост,  
 Фунҷай ин гул зи гулистон чудост.  
 Ҳол на қол<sup>2</sup> аст, ки гуфтан тавон,  
 Ваҷд<sup>3</sup> на Начд<sup>4</sup> аст, ки рафтан тавон.  
 Дар назари ома чӣ қашғу чӣ қафш?  
 Дар бари ҷуххол<sup>5</sup> чӣ ҷидду чӣ ҳафш<sup>6</sup>.  
 Ҷадвали ваҳдат на ба мистар қашанд,  
 Бодаи маънӣ на ба согар қашанд.  
 Ҳусрави тавҳид надорад сарир,  
 Булбули таҳқиқ надорад сафир.  
 Ҳонаи нокарда нашояд фурӯҳт,  
 Шамъи наёварда набояд фурӯҳт.  
 Ахли равишро<sup>7</sup> қадаме дигар аст,  
 Каъбаи ҷонро ҳараме дигар аст.  
 Бонги навое, ки зи ушшоқ хост,  
 Пеши муҳолиф натавон гуфт рост.  
 Шиблӣ аз он парда, ки мезад наво,  
 Гуфт: «Манам пардаву пардасаро.  
 Гӯяму худ гӯш ниҳам бар сухан,  
 Ҳаст касе дар ду ҷаҳон гайри ман?»  
 Исм ҳазор асту мусаммо<sup>8</sup> яке,  
 Донаи дур(р) беҳаду дарё яке.  
 Мавҷ, ки аз лучча нафас баргушуд,  
 Ҳеч тавон гуфт, ки дарё набуд.  
 Ҷашмаи ҳуршед чу бар ҷом тофт,  
 Бодаи ҳуршеднамо ном ёфт.  
 Моҳ ғаҳе бадр бувад, ғаҳ ҳилол,

<sup>1</sup> тасаллуф – лоф задан, лофзани намудан

<sup>2</sup> қол – қалом, сухан

<sup>3</sup> ваҷд – ҳуший, ҳуҷхолӣ; ҳолати ҳуҷгузаронии солик дар тасаввуф, ки бо ҳурӯшӯ дастафшонӣ ҳамроҳ аст.

<sup>4</sup> Начд – шаҳрест дар шимоли нимҷазираи Араб, ки муқобили Таҳома ҷойгир аст.

<sup>5</sup> ҷуххол – ҷамъи ҷоҳил, нодонон

<sup>6</sup> ҳафш – сустӣ

<sup>7</sup> аҳли равиш – соликони роҳи Ҳак

<sup>8</sup> мусаммо – номидашуда, хондашуда

Рӯз гаҳ афзун шаваду гаҳ завол.  
Нур надорад зи чароғ инфиқок<sup>1</sup>,  
Хок шавад сангю шавад санг хок.  
Шоҳи гиёҳ аст, ки гардад шаҷар  
В-аз шаҷар аст он ки барорад самар.  
Ман, ки аз ин ҳафт ҳуми лоҷвард,  
Ҳеч надидам ба ҷуз аз дурди дард,  
Оташи масти зи дилам барфурӯҳт,  
Барқ заду ҳирмани ҳастӣ бисӯҳт.  
Зинда ба ҷононаму фориф зи ҷон,  
Мурда зи қавнайну ҷаҳон<sup>2</sup> аз ҷаҳон.  
Шуд тани ман ҷону танам пираҳан,  
Ҷанд қашад пираҳанам бори тан?!  
Ман ҳама гар ёр шудам, ёр ку?  
В-ар ҳама гул гашт ҷаман, хор ку?  
Он ки ман Ӯ гаштаам оё қучост?  
Чун ҳама Ӯро шудаам, Ӯ кирост?  
Эй ки аз ин ҷашма наме ёфтӣ,  
Кай талабидӣ, ки намеёфтӣ?!  
Равзаи маънист биҳишту ту хур,  
Олами сурат зулумоту ту нур.  
Шамъ на нур аст, вале нур аз ӯст,  
Равза на хур аст, вале хур аз ӯст.  
Ҳосили зулмот ба ҷуз нур нест,  
Ҷашмаи ҳайвон зи Ҳизир дур нест.  
Чисм равон асту равон аст чисм,  
Исм мусаммову мусаммост исм.  
Гуфтаи Ҳочу сухане дигар аст,  
Булбули ӯ аз ҷамане дигар аст.

**Мақолати савум: Дар камоли маротиби башарӣ  
ва фазилати навъи инсон бар соири ҳайвонот**

Эй ба хирад нозири нуҳ боргоҳ  
В-эй ба назар машриқи шаш коргоҳ.  
Гулбуни ҷон ҳушназари боғи ту,  
Лолаи дил сӯхтаи доғи ту.  
Сайди ту ин туграли товуспар<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> инфиқок – аз ҳам ҷудо шудан, ҷудошавӣ, дуршавӣ

<sup>2</sup> ҷаҳон – ҷаҳанда, зудгузаранда

<sup>3</sup> Манзур аз «туграли товуспар» дунё аст.

Муштарият Хурмузи ковусфар<sup>1</sup>.  
Пайкари фитрат<sup>2</sup> зи ту чон ёфта,  
Олами хок оби равон ёфта.  
Дидаи хуршед ба рўйи ту боз,  
Бар кафи Ноҳид барои ту соз.  
Нух фалак аз хоки дарат як губор,  
Шаш чиҳат аз баҳри дилат як бухор.  
Шамъи саропардаи шоҳӣ туй,  
Гавҳари дарёи илоҳӣ туй.  
Курси қамар оинаи рўйи туст,  
Ноғаи шаб голияи мӯйи туст.  
Обфишони сари кӯят саҳоб,  
Машъалаафрӯзи раҳат офтоб.  
Ганчи маонӣ туву сурат тилисм,  
Чони ҳақиқӣ туву кавнайн чисм.  
Дидаи гардун чу ту моҳе надид,  
Хусрави анҷум чу ту шоҳе надид.  
Бурчи маолӣ<sup>3</sup> чу ту ахтар наёфт,  
Дурчи маонӣ чу ту гавҳар наёфт.  
Чун ба азал навбати ҳастӣ заданд,  
Пардаи хушёригу мастӣ заданд.  
Чуръаи чон бар гили дил рехтанд,  
Гарди вучуд аз адам ангехтанд.  
Шамъи басар бар гузарат доштанд,  
Лолаи чон дар чигарат коштанд.  
Чехраи субҳ аз дамат афрӯхтанд,  
Сураи «Нур»<sup>4</sup> аз дилат омӯхтанд.  
Табли саҳар бар сари бомат заданд,  
Сиккаи хуршед ба номат заданд.  
Чисми ту шуд сарви равонро чаман,  
Мағзи ту шуд шамъи хирадро лаган.  
Каъбаи қурбат ҳарами хоси туст,  
Фотихаи субҳ зи ихлоси туст.

<sup>1</sup> Хурмуз – номи дигар сайёраи Муштариист; Ковус – муҳаффафи номи шоҳи дувуми силсилаи Каёниён Кайковус аст, ки машҳуртариин шоҳони «Шоҳнома» хисоб мейбад. Дар замони салтанати ӯ муҳимтариин рӯйдодҳои ҳаёти қаҳрамонони ин асари безавол сипарӣ мешавад; Хурмузи ковусфар – яъне, ситорае, ки мисли шоҳ Ковус шуқӯху ҳашамат дорад.

<sup>2</sup> фитрат – сиришт, табиат, сифати зотӣ, ниҳод, хилқат

<sup>3</sup> маолӣ – баландихо, бузургвориҳо, мақомоти баланд

<sup>4</sup> Номи сураи бисту чаҳоруми Куръон, ки аз 64 оят иборат мебошад.

Дар садафи ҳуққаваши<sup>1</sup> чанбарӣ,  
Ҳамчу ту набвад гуҳаре гавҳарӣ<sup>2</sup>.  
Ҳар халафоро<sup>3</sup>, ки хилофат диханд,  
Ҳукм бар иқлими латофат диханд.  
Гар бизаний ӯсӣ хилофат, равост,  
З-он ки дар ин мулк хилофат турост.  
Чатри ту нуҳқуббаи афлок бас,  
Тахти ту ин тахтгاهи хоҳ бас.  
Рояти роят<sup>4</sup> чу барафрохтанд,  
Маҳчааш аз тосаки<sup>5</sup> хур соҳтанд.  
Ҳайкали дил дар барат афкандаанд,  
Шӯри хирад дар сарат афкандаанд.  
Оби равон бар гилат афшондаанд  
В-аҳли хирад ҷону дилат хондаанд.  
Матлаи фитрат чу ту садре наёфт,  
Чархи ҷибилилат<sup>6</sup> чу ту бадре наёфт.  
То ту дар ин боғ накардӣ диранг,  
Дар гили абдоъ набуд обу ранг.  
Пири фалак бе ту ҳузуре надошт,  
Ҷони ҷаҳон бе ту сууруре надошт.  
Ҷуз ту касе Маҳдии<sup>7</sup> ин маҳд кист,  
Файри ту дар уҳдаи ин аҳд кист.  
Ҳеч фалак чун ту гаронмоя нест,  
Ҳеч малак чун ту сабуксоя<sup>8</sup> нест.  
Машрики анвори иноят туйӣ,  
Нуқтаи паргори хидоят туйӣ.  
Сидра<sup>9</sup> ниҳоле зи гулистони туст,  
Зуҳра ҷароғе зи шабистони туст.  
Ҷону ҷаҳон ҷону ҷаҳон хонадат,  
Хоки вучуд оби равон хонадат.

<sup>1</sup> садафи ҳуққаваш – садафе, ки монанди сандуқҷаи ҷавоҳирот пӯшида аст.

<sup>2</sup> гавҳарӣ – гавҳаршинос, гавҳарфурӯш

<sup>3</sup> халаф – пасоянда, ворис, ҷонишин

<sup>4</sup> рояти роят – байраки ройи ту

<sup>5</sup> тосак – шакли мусаффари тос – ташт, лаган, коҳса

<sup>6</sup> ҷибилилат – фитрат, табиат, сиришт

<sup>7</sup> Маҳдӣ – номи имоми аҳли суннат ва ҷамоат, ки замони зуҳури Даҷҷол пайдо мешавад.

<sup>8</sup> сабуксоя – ба маъни тезраванда аст.

<sup>9</sup> Сидра – шакли кӯтоҳшудаи Сидрат-ул-мунтаҳо, ки дараҳтест дар осмони ҳафтум.

Ҳамчу ту сарве ба Ирам<sup>1</sup> кас надид,  
Мисли ту мурге ба ҳарам кас надид.  
Ахтари ту дархури ин бурч нест,  
Гавхари ту лоики ин дурч нест.  
Рұзу шаб, эй хоча, дар ин коргох  
Чист ду мафтул<sup>2</sup> – сапеду сиёх.  
Хуллатарозон<sup>3</sup>, ки тарозаш кунанд,  
Бахри ту құтоху дарозаш кунанд.  
Чок занаш доману дар по фикан,  
Дар лагадаш гири ба сахро фикан.  
Шому сахар зулмату нури туанд,  
Чону хирад равзаву хури туанд.  
Бандаи он маҳрухи қоду машав,  
Сахраи<sup>4</sup> ин шохиди хинду машав.  
Табъи туро нангы сабуксорй аст,  
Рахти туро айби гаронборй аст.  
Чои ту қоест, ки он чой нест,  
Рои ту роест, ки он рой нест.  
Сураи тавхид ту хониву бас  
В-ояти тафрид<sup>5</sup> ту дониву бас.  
Боги биҳиштиву хирад ҳури ту,  
Шамъи фалак<sup>6</sup> муқтабас<sup>7</sup> аз нури ту.  
Шоми ту аз субҳ надорад асар,  
Субҳи ту аз шом надорад хабар.  
Нафсаи<sup>8</sup> Хочу нафаси сармадист,  
Биниши ў аз назари әзадист.  
Ҳар кӣ дар ин роҳ қадам мезанад,  
Дамдамай мулки қидам мезанад.

(Давом дорад)  
*Таҳия ва тавзехи Баҳром Раҳматов*

<sup>1</sup> Ирам – номи боги афсонавиест, ки мутобиқи он подшохай яманай Шаддод онро бино карда будааст.

<sup>2</sup> мафтул – риштаи нозуки дурахшанда, ки маъмулан ба ранги нуқра ё тилой барои музайян кардани либос ба кор бурда мешавад.

<sup>3</sup> хуллатарозон – либосорояндагон, хайётон

<sup>4</sup> сахра – мусаххар; сахра шудан – асир шудан, макхур шудан

<sup>5</sup> тафрид – фард шумурдан ва ягона доностани Худо; танҳо ва чудо шудан аз ҳалоиқ

<sup>6</sup> шамъи фалак – манзур офтоб аст.

<sup>7</sup> муқтабас – иқтибосшуда

<sup>8</sup> нафса – дам, нафас, дамидан

## ПАРЕШОН<sup>1</sup>

### Ҳикоят

Дарвешеро пурсиданд, ки: «Аз дунё чӣ хоҳӣ?» Гуфт: «Он ки ҳеч наҳоҳам».

*Умеди айши мадор аз ҷаҳони бӯқаламун<sup>2</sup>,  
Ки ҳар дамаш ҷу муҳаннастабиатон рангест.  
Вале ту саҳт аз ин гофилиӣ, ки аз ҳар ранг,  
Ҳаме ҷу марди муҳаннас<sup>3</sup> ба доманат нангест.*

### Ҳикоят

Амире асире бечораро ба ҷаллоде ҳунхора дод, ки вайро дар байгулае<sup>4</sup> ба қатл расонад. Ҷаллод ба мӯчиби фармон вайро ба вайронае бурд, ки аз дидай муҳаннасон беобтар буд ва аз хотири бекасон ҳаробтар.

*Ҷунон байгуладаште одамикуш,  
Ки нагзаштӣ дар он андеша аз ҳавл<sup>5</sup>.  
Таъолаллаҳ<sup>6</sup>, бад-он сон ваҳшатангез,  
Ки шайтон андар ў мегуфт «ло ҳавл»<sup>7</sup>.*

Алқисса, чун азму ҷазм<sup>8</sup> кард, ки сарчашмаи шамшераш обе дар гулӯ фишонад ва оташи ғазаби сultonро бад-он об фурӯ нишонад, бечора оҳе карду аз ҳар сӯ нигоҳе, гуфтӣ он оҳ барқе шуду дар хирмани вучуди ҷаллод афтод.

*Оҳи мазлум тири дилдӯзест,  
Ки зи шасти қазо раҳо гардад.  
Гар расад бар ниишон, шигифт мадор,  
Тир аз он шаст кай ҳато гардад?!*

Лоҷаром, беихтиёр банд аз дасту пои бечора баргирифт, ки эй

<sup>1</sup> Давом аз шумораи гузашта.

<sup>2</sup> бӯқаламун – он чи ҳолату рангаш зуд-зуд тағиیر меёбад; порчаи абрезимиини рангоранг, ки рангаш гуногун ба назар мерасад. Ин ҷо ба маънии нопойдор аст.

<sup>3</sup> муҳаннас – номард

<sup>4</sup> байгула – ҳароба, вайронা

<sup>5</sup> ҳавл – бим, тарс, ҳарос

<sup>6</sup> таъолаллаҳ – таъбирае, ки дар ҳоли шигифтзадагӣ гуфта мешавад.

<sup>7</sup> ло ҳавл – мурод ҷумлаи «Ло ҳавла ва ло қувватя илло биллоҳ» (Нест нерӯву қуввате магар Аллоҳро) аст, ки дар ҳоли тарс ва тааҷҷуб ба забон оварда мешавад.

<sup>8</sup> ҷазм – тасмими ҷиддӣ

мискин сари хеш гир ва роҳи биёбон дар пеш, ки ман туро ба хуни худ харидам, чӣ агар ин маъниро бод ба гӯши султон расонад, сарам бар бод дихад.

*Чавонмардӣ на он бошад, ки чун барк,  
Ба шаб дар корвон як дам дурахшӣ.  
Чавонмардӣ бувад он дам, ки чун абр,  
Ба кишити ҷони мискин об баҳшиӣ.*

Овардаанд, ки ҷаллод аз камзарфии<sup>1</sup> бисёр тарфе учбу пиндор намуда, сар ба ҷониби осмон кард, ки: «Худоё, ҷунонки ман бар ин мискин раҳм овардам, ту низ бар ман раҳм овар!» Ҳотифе овоз дод, ки: «Эй нодон, мо бар ту раҳм овардем, ки аз оташи дӯзахат ҳалос кардем ва раҳм овардани ту вақте мусаллам аст, ки ўро аз марг ҳалос қунӣ!»

*Вақте ар раҳм оварад ҷаллод бар бечорае,  
Бар дӯ қас раҳм оварад Парвардгор аз лутфи хос:  
Ҳам бар ин раҳм оварад, к-аз қуштанаши баҳшад амон,  
Ҳам бар он раҳмат қунад, к-аз дӯзахаши созад ҳалос.*

### Ҳикоят

Соле ёд дорам, ки дар Шероз ҷунон зилзилаи азиме иттифоқ афторд, ки қасри тавонгарон аз баҳти ҳунарварон фарсадатар шуд ва рӯи мучовирон аз мӯи мусофирон губоролудатар, ҳар сақфе оston шуд ва ҳар оstonе осмон:

*Саҳни фалак шуд сиёҳ, баски зи габро<sup>2</sup>,  
Гард ба гардуни гирдгард баромад.  
Гашт ҳаво замҳарир<sup>3</sup>, баски зи ҳар сӯ,  
Аз ҷигари гарм оҳи сард баромад.*

Қазоро пас аз ҳафтае, ки ҳоки иморатҳо шикофтанд, паймонаи шаробе, ҷун паймони ошиқону имони содикон дар зери гил дуруст ёфтанд.

*Мар он Худой, ки паймонаро нигаҳ дорад  
Ба зери ҳок чу паймони аҳли ишиқ дуруст.  
Зи рӯи сидқ, дило, гар ба коми шер равӣ,  
Ба раҳравони тариқат қасам, ки ҳофизи туст.*

Ва ҳам дар он ҳафта шунидам, яке аз зарифон паймонаи маъхудро<sup>4</sup> ба хонаи муҳтасиб бурд, ки: «Эй беинсоф, паймонаи шаро-

<sup>1</sup> камзарф – камакл, қӯтоҳакл

<sup>2</sup> габро – замин

<sup>3</sup> замҳарир – сармои саҳт

<sup>4</sup> маъхуд – муайяну муқаррар

бе, ки Худованд покаш дар зери хок нигаҳ дорад, шикастанаш дуруст набошад».

*Паймонаи диле, ки Худояши нигоҳ дошт,  
Пинҳон ба хоки колбади<sup>1</sup> ориф аз «аласт»<sup>2</sup>.  
Зоҳид шикасту гофил аз ин к-аз шикасти он,  
Дар тоқи нуҳравоқи муаллақ фитад шикаст.*

Ва ҳам дар он ҳодиса истимоъ<sup>3</sup> дорам, ки пире ҳафтодсоларо баъд аз ду рӯз аз зери хок зинда бароварданд. Агарчи амсоли ин гароиб ва ашбоҳи<sup>4</sup> ин аҷоибро бо қудрати Ҳақ, азза ва ъало, ҷои ҳайрат нест, чи бисёр дидаем, ки тифлони хурд бар лаби бомҳои рафеъ<sup>5</sup> сар фурӯ бурда, дар ҷоҳро амиқ менигаранд, балки ҳар рӯзе дар бозору барзан, ки маҳалли издиҳоми марду зан аст, равонанд ва дар маъбари<sup>6</sup> асбони тозӣ аз пайи лаъбӯ<sup>7</sup> хокбозӣ давон, бо ин ҳама бе ҳеч ҳофизе маҳфузанд ва бе ҳеч лоҳизе<sup>8</sup> малхуз<sup>9</sup>.

*Қӯдаке ширхораро дидам  
Бар лаби ҷоҳ, баркашидам оҳ,  
Қ-эй аҷаб дояе надорад тибл,  
Қ-аш нигаҳ дорад аз маҳофати<sup>10</sup> ҷоҳ.  
Ҳотифе гуфт ногаҳам аз гайб:  
«Эй ки аз ҳоли ҳуд наӣ огоҳ.  
Тиблро он касе нигаҳ дорад,  
Ки туро дошт дар машима<sup>11</sup> нигоҳ».*

### **Ҳикоят**

Дарвешеро гуфтанд: «Аз саноёй чӣ омӯхтӣ?» Гуфт: «Онро, ки пешаи қаноат аст, чӣ андешаи саноат аст?»

*Ҳар киро нимҷав қаноат ҳаст,  
Аз ду олам надорад андеша.*

<sup>1</sup> колбад – ҷисм, часад, бадан; қолаб

<sup>2</sup> аласт – ишора ба замоне, ки ҳанӯз ҷисму рӯхи одами ба ҳам набуданд ва Худованд ба таъбири «аласту» (оёи Худои шумо нестам?!?) аз онҳо суоли парвардигории хеш намуд.

<sup>3</sup> истимоъ – шунидан

<sup>4</sup> ашбоҳ – монанд, назир

<sup>5</sup> рафеъ – баланд

<sup>6</sup> маъбар – гузаргоҳ

<sup>7</sup> лаъб – бозӣ

<sup>8</sup> лоҳиз – нигаҳдоранда, муроқибу нигаҳбон

<sup>9</sup> малхуз – мавриди таваҷҷуҳ, нигоҳдошташуда

<sup>10</sup> маҳофат – тарс, ҳарос, бим

<sup>11</sup> машима – раҳми модар

*Як шамар<sup>1</sup> обу як биёбон мұр,  
Як дирам сангу як қаҳон шиша.*

### Хикоят

Мусалмоне кадхудои چухудонро ба ислом даъват кард. Чухуд гуфташ: «Эй азиз, чанде дигар тааммул кун, ки ҳолій бўї мусалмонй дар маҳаллати мо афтода». Гуфт: «Чӣ гуна?» Гуфт: «Аз он ки чандест, ки пирони миллати мо бо ҳам мучодала<sup>2</sup> кунанд ва ҷавонони маҳаллати мо бо ҳам мубодала<sup>3</sup>, ононро расми муораза<sup>4</sup> дар пеш аст ва иононро суннати муоваза<sup>5</sup> аз пас».

*Ранчи бевақту марғи беҳангом,  
Пешкори вабову тоъун аст.  
Чун касе бемаҳал ба ҳашим ояд,  
Зуд бигрез аз ў, ки маҷнун аст.*

### Хикоят

Амире каримуттабъро<sup>6</sup> лакнате дар забон буд, ки бархе калимотро мукаррар<sup>7</sup> кардӣ. Аҳвалеро<sup>8</sup> сити<sup>9</sup> қаромати ў ба гӯш расид, ба масъалат<sup>10</sup> пеш рафт, ки агар дар ҳаққи ман неъмате муқаррар шавад, шукру ҳақгузории ман мукаррар шавад, чӣ як неъматро ду пиндорам ва ҳар якро шукре гузорам.

*Ба ҳар кас неъмате гар з-он фиристӣ,  
Ки як раҳ шукри эҳсони ту гӯяд.  
Пас аҳвал беҳ, ки ў ҳар неъматеро,  
Ду бинад, шукри эҳсонат ду гӯяд.*

Овардаанд, ки амирро аз он сухан бағоят хуш омада, ба ходим гуфт, ки соилро даҳ-даҳ динор бидех. Ходим аз ин маънӣ ғофил буд, ки он навъ сухан гуфтани оддии амир аст, соилро сад динор дод. Лочарам, аҳвалро аз гароиби он аҳвол инбисоте<sup>11</sup> тамом бар дил торӣ

<sup>1</sup> шамар – обгир, ҳавзи хурд

<sup>2</sup> мучодала – ситеза, қашмакаш; бо ҳам қидол кардан

<sup>3</sup> мубодала – доду гирифт

<sup>4</sup> муораза – муқобала, мухолифат

<sup>5</sup> муоваза – бо ҳам чизеро иваз ва доду гирифт намудан

<sup>6</sup> каримуттабъ – саҳоватманд, соҳибқарам

<sup>7</sup> мукаррар – чанд бор тақрор намудан

<sup>8</sup> аҳвал – олус, қажчашм, нафаре, ки ҷашмаш якеро ду мебинад.

<sup>9</sup> сит – овоза, шуҳрат

<sup>10</sup> масъалат – чизеро пурсидан

<sup>11</sup> инбисот – хурсандӣ, шодӣ

шуду<sup>1</sup> ин суханаш бар забон ҷорӣ: «Зихӣ Ҳакими ала-л-итлок<sup>2</sup>, ки як умр амиреро лакнат<sup>3</sup> дихад, то рӯзе факиреро мукнат<sup>4</sup> дихад».

*Ду сол талҳ ниишонад шаробро дар хум,  
Ки айши дилишуда вақте аз он шавад ширин.  
Ҷӣ ганҷҳо, ки ниҳад зери хок, то рӯзе  
Ба илтифоти вай аз масканат<sup>5</sup> раҳад мискин.*

Шунидам вақте аҳвал ҳамегуфт, ки он чи ман дар ҷашм дорам, фалон амир бар забон дорад, яъне ман ду бинам ва ў ду гӯяд, лекин ин сифат дар бораи ман мӯчиби қадҳ<sup>6</sup> аст ва дар бораи ў мӯчиби мадҳ<sup>7</sup>. Соҳибдиле ҳозир буд, табассуме кард, ки агар амир ба зарбу таъни ту забон мекушуд, маълум мешуд, ки дугӯй низ айб аст, чӣ дар он вақт ба ҷои даҳ дашном сад дашном мешунидӣ ва ба ҷои даҳ зарбат сад зарбат мечашидӣ, пас он чӣ мояи мадҳ аст, саховат аст, на лакнат.

*Маърифат шоиста бошад, в-арна дар сад умри Нӯҳ,  
Кай ба тоат ҷоҳиле Нӯҳи паямбар мешавад.  
Номи Яздонро мукаррар ҷун намояд орифе,  
Дар танаши ҳар зикри номе рӯҳи дигар мешавад.  
В-ар қунад номаши мукаррар ҷоҳиле аз рӯи ҷаҳл,  
З-ӯ ҳаме безории Яздон мукаррар мешавад.*

\* \* \*

*Онро, ки ганчи маърифати Кирдугор ҳаст,  
Бе ихтиёр зикри Худо сар қунад ҳаме.  
В-онро, ки нест маърифате, зикри Кирдугор  
Аз рӯи ихтиёр мукаррар қунад ҳаме.  
Он зикр баҳри Ҳақ қунад, ин як зи баҳри ҳалқ,  
Кай ин дуро Худой баробар қунад ҳаме.*

### **Ҳикоят**

Факире забон ба шукри амире боз карда буд ва бехуда гуфтан оғоз ниҳода, ки: «Рӯзгоре Худо ба балои фақрам мубтало кард ва оқибат худовандам аз он бало раҳонид». Соҳибдиле ин сухан бишниду гуфт: «Зихӣ бешарм, ки факрро ба Худо нисбат дихад ва ғаноро ба

<sup>1</sup> торӣ шуд – ғалаба кард

<sup>2</sup> алалитлок – мутлак, бидуни қайд, хос

<sup>3</sup> лакнат – сактаву ҳалал дар забон

<sup>4</sup> мукнат – сарват

<sup>5</sup> масканат – бечорагӣ

<sup>6</sup> қадҳ – айб, таъна

<sup>7</sup> мадҳ – сутудан

банда, усрү<sup>1</sup> никматро<sup>2</sup> аз Холик донад ва юсрү<sup>3</sup> неъматро аз маҳлук».

*Хар гуноҳе, ки худ қунад ҷабрӣ,  
Ҳамаро аз Ҳудой донаду бас.  
В-ар аз ӯ ҳайре иттифоқ афтад,  
Бар гушояд ба шукри нафс нафас.*

### Ҳикоят

Ҷохиле ба расми таҳаттуку<sup>4</sup> тамасхур аз девонае пурсид, ки: «Шаб дар кучо ҳусбӣ?» Тезӣ дод<sup>5</sup>. Гуфт: «Эй бадбаҳт, оқилонро чунин ҷавоб диҳанд?» Гуфт: «Оре, нашунидай, ки: «Қаллиму-н-носа ъало қадри ӯуқулиҳум»<sup>6</sup>.

*Боадаб боиш, эй бародар, хоса бо девонагон,  
Худ магӯ, к-ӯро набошад баҳра аз фарзонагӣ.  
Эй басо донои комил, к-аз пайи рӯпӯши ҳалқ,  
Рӯзу шаб бар хеш бандад ҳолати девонагӣ.*

\* \* \*

*Хар он киро, ки ба вайронга бинӣ, эй фарзанд,  
Магӯ зи рӯи тамасхур, ки ҳаст девона.*

*Магар на ориғу омӣ тамом муттағиҳанд<sup>7</sup>,  
Ки ганҷро набувад ҷой ҷуз ба вайrona.*

### Ҳикоят

Дар фасли тамузе<sup>8</sup>, ки сахраи саммо<sup>9</sup> аз ҳарри самум<sup>10</sup> чун қабзаи мум гудоҳтӣ ва самандар аз фарти илтиҳоб<sup>11</sup> худро дар об андоҳтӣ, ҷавоне ба Бағдод мерафт, бо пире дучор шуд. Гуфт: «Аз кучо меой?» Гуфт: «Аз Бағдод». Гуфт: «Дар он ҷо корат чӣ буд?» Гуфт: «Арақ кардан».

*Дар тамузи ишқ, к-аз ҳарраши битобад замҳарир,  
Хез, к-аз Бағдоди ҳоҷат боргҳ берун занӣ.  
В-арна чандонат арақ бар ҷеҳрагон резад зи шарм,  
К-аз тарӣ ҳардам ҳазорон таъна бар Ҷайҳун занӣ.*

<sup>1</sup> уср – душворӣ

<sup>2</sup> никмат – уқубат, азоб

<sup>3</sup> юср – осонӣ

<sup>4</sup> таҳаттуқ – пардадарӣ, изҳори айби дигарон

<sup>5</sup> тезӣ дод – боди шикамро раҳо кард

<sup>6</sup> Яъне: Бо мардум ба қадри фахмашон ҳарф бизанд.

<sup>7</sup> муттағиқ – ҳамоҳанг, воғиқ

<sup>8</sup> тамуз – моҳи аввали тобистон

<sup>9</sup> сахраи саммо – сангӣ сахт

<sup>10</sup> ҳарри самум – боди сӯзон, боди гарми ҳалоккунанда

<sup>11</sup> фарти илтиҳоб – шиддати гармиву сӯзиш

### Ҳикоят

Гадое бар дари хонаи мунъиме<sup>1</sup> рафт ва чандон, ки риштаи тамаъ печ дод, ҳечаш надод. Агар пораи ноне суол кард, сақаташ<sup>2</sup> гуфтанд, ки ба даккаи хаббоз<sup>3</sup> рав ва агар муште биринҷ талаб намуд, барошуфтанд, ки ба дуккони раззоз<sup>4</sup> шав ва агар лаҳте гӯши хом хост, лаънаш карданд, ки ин ҷо маслаҳ<sup>5</sup> нест ва агар бархе таоми пухта талабид, задандаш, ки ин сарой матбах<sup>6</sup> нест.

*Машав, эй бенаво, даҳили<sup>7</sup> баҳил,  
Ки наёбӣ рутаб<sup>8</sup> зи ҳушкнаҳил<sup>9</sup>.  
Ҳеч дидӣ ба поргин<sup>10</sup> гавҳар,  
Ё ба саҳрои ҳушк нилуфар?  
Ба Ҳудо вогузор нокасро,  
Бош, то оби ҷӯ барад ҳасро.*

Овардаанд, ки чун бечора маъюс шуд, ба даруни хона рафт ва дар гӯшае доман аз ақаб барандохту шикам холӣ кард, аҳли хона пешаш рафтанду риаш гирифтанд, сиблаташ<sup>11</sup> канданд ва гиребонаш дариданд, ки эй хabis, ин чӣ рои абас<sup>12</sup> буд ва ин чӣ ҷои хабас<sup>13</sup>. Гуфт: «Эй золимон, аз Ҳудой шарм надоред? На ҳуд гуфтед, ки дар ин ҷо ҳеч набошад?» Гуфтанд: «Чаро?» Гуфт: «Пас ин ҷо вайрона аст, на хона ва лошак(к)<sup>14</sup> вайрона қобили ристан аст, на лоиқи зистан».

*Ҳар он диеर, ки бошад зи аҳли дил холӣ,  
Бувад ҷу гӯшии вайрона бадтарин ҷое.  
Ба ихтиёر ба вайрона оқилон нараванд,  
Ҷуз он замон, ки табиат кунад тақозое.*

<sup>1</sup> мунъим – тавонгар, доро

<sup>2</sup> сақат – сухани бад, дашном

<sup>3</sup> даккаи хаббоз – дуқонаки нонпаз

<sup>4</sup> раззоз – биринҷфурӯш

<sup>5</sup> маслаҳ – күшторгоҳи ҳайвонот

<sup>6</sup> матбах – ошпазхона, ошхона

<sup>7</sup> даҳил – доҳил шудан, ворид шудан

<sup>8</sup> рутаб – хурмои тар

<sup>9</sup> ҳушкнаҳил – дараҳти ҳушкшудаи хурмо

<sup>10</sup> поргин – маконе, ки обҳои қасифу ғандида дар он ҷамъ шаванд.

<sup>11</sup> сиблат – мӯйлаб

<sup>12</sup> рои абас – фикри бефоидаву аблакона

<sup>13</sup> хабас – палидӣ

<sup>14</sup> лошак(к) – бе ҳеч шубҳа

### Хикоят

Вақте яке аз ёрон, ки бо ман як рӯҳ дар ду пайкар буд, харакате мункар<sup>1</sup> кард ва бар хилофи адаб сафирӣ<sup>2</sup> зад, нафир<sup>3</sup> аз чонам бархост, рӯ турш кардаму талх нишастам, ҳолӣ ба маъзарат пеш омад, ки чун маҳалро аз муҳил(л)<sup>4</sup> ҳолӣ дидам, мазохе кардам, то мизочатро муроҳе<sup>5</sup> ва хотиратро инбисоту иртиёҳе<sup>6</sup> даст дихад. Гуфтам: «Эй рафик, узри бадтар аз гуноҳ овардӣ. Ин бигуфтаму барошуфтам, чандонки истеъло карду истигфор гуфт, напазируфтам ва холе аз хучра берун рафтам, беихтиёр ашқаш дар доман реҳту дар доманам овехт, ки бақои ман бе бақои ту нанг аст ва қазои ҷаҳон бе ризои ту бар ман танг, пас беҳтар он аст, ки риштаи зиндагӣ мағсул<sup>7</sup> дорам, то риштаи бандагӣ мавсул<sup>8</sup> монад. Ин бигуфту дасте ба ҳанҷар ва дасте ба ҳанҷар<sup>9</sup> бурд ва аз рӯи муотабат<sup>10</sup> бо нафси хеш муҳотабат фармуд:

*Бигзор, ки хешро ба хорӣ бикишам,  
Мансанд, ки бори шармсорӣ бикашам.  
Чун дӯст ба марги ман ба ҳар ҳол хуш аст,  
Ман низ ба марги худ ба ҳар ҳол хушам.*

Ҳолӣ, ки ин навъ изҳори иродат дидам, остинаш гирифтаму гуфтам: «Эй ёри чонӣ, донӣ, ки як мавт ба ҳар ду олам нафурӯшам ва бо ин ҳол бе мӯчибе нахурӯшам. Боре ин ҳама тағири тааррузи<sup>11</sup> ман аз он набуд, ки маро ба кас нашумурдӣ ва дар ҳузури ман харакате нақӯҳида кардӣ, балки иллат он буд, ки ту худро дар назди ман вақъ<sup>12</sup> наниходӣ ва ҳусни макорими<sup>13</sup> ахлоқро фаромӯш кардӣ ва бад-ин маънни латифу нуктаи дақиқ илтифот нафармудӣ, ки амали қабех дар нафси худ қабех аст ва феъли ҷамил ҳам дар нафси худ ҷамил, ҳоҳ ин ҳар ду дар хилват иттифоқ афтад ва ҳоҳ дар ҷилват<sup>14</sup>:

*Гул азиз аст ҳар қучо рӯяд,  
Ҳоҳ дар боду ҳоҳ дар гулишан.*

<sup>1</sup> мункар – нораво, ноҷой

<sup>2</sup> сафирӣ – ҳуштак

<sup>3</sup> нафир – фигон, фарёд

<sup>4</sup> муҳил(л) – ҳалалқунанда

<sup>5</sup> муроҳ – ҳуррамиву шодӣ, роҳат

<sup>6</sup> иртиёҳ – шодмониву ҳурсандӣ

<sup>7</sup> мағсул – ҷудошуда

<sup>8</sup> мавсул – пайванд, яқҷо

<sup>9</sup> ҳанҷар – ҳалқ, гулӯ

<sup>10</sup> муотабат – итоб кардан, ҳашм гирифтан, сарзаниш кардан

<sup>11</sup> тааруз – дастдарозӣ кардан; итоб

<sup>12</sup> вақъ – арзиш

<sup>13</sup> макорим – ҳубиҳо, некӯҳиҳо

<sup>14</sup> ҷилват – ошкоро, ҳувайдо

*Хор хор аст ҳар кучо бошад,  
Хоҳ дар рогу хоҳ дар гулхан.*

Ва ҳамоно шунидай, ки тақвои аҳли ботинро бар тақвои аҳли зохир мазият<sup>1</sup> ниҳодаанд, ба ҳукми он, ки ориф аз нафси маъсият андеша дорад ва обид аз самари маъсият, он дар фикри имрӯзу ин дар фикри фардо.

*Орифонро шарм имрӯз аст монеъ аз гуноҳ,  
Қ-аз Ҳудо гоиб намебинанд ҳудро як нафас.  
Зоҳидонро ҳаст ҳоли бодапаймой чунон,  
Ки нанӯшад бода шаб аз бими фардои асас<sup>2</sup>.*

Ва забти маротиби адабро ин ҳикоят кифоят аст, ки вақте соҳибдилеро дарди пое ориз шуд<sup>3</sup>, яке аз маҳрамон, ки бар он ҳол вуқуф дошт, дар хилвате бад-ӯ гуфт, ки: «Ман аз саргузаштагони ин даргоҳам ва аз ҳар саргузаште огоҳ, акнун рӯзгорест дароз, ки аз оризи дарди пои шумо иттилоъ дорам ва ҳеч намебинам, ки дар хилват пои хеш дароз кунед». Гуфт: «Эй фарзанд, қисса кӯтоҳ кун, ки ҳанӯз хилвате надидаам, чи ҳар кучо, ки нишастам, ҳазрати Ҳақ, азза ва ъалоро, ҳозиру нозир ёфтам.

*Ҷоониё, агар адаб ин асту бандагӣ,  
Ҳокат ба фарқ бод, ки бо ҳок ҳамсарӣ.  
Не, не, сириши то ҳок саропо тавозуъ аст,  
Эй осмони кибр, ту аз ҳок камтариӣ.*

Фақеҳе орифери гуфт, ки фалон дуоро мудовимат кун, ки ҳазор фоида дорад ва як шарт. Гуфт: «Он ҳазор бигузор ва он як шарт бифармо. Гуфт: «Он ки дар хилват ҳонда шавад». Гуфт: «Пас, маро маъзур дор, ки хилвате набинам».

*Сайёд, маро ҳаст дусад дона ба ҳар гом,  
Гоме надиҳад даст, ки берун ниҳам аз дом.  
Гуфтам равам он ҷо, ки қасам ном надонад,  
Ҳар ҷо, ки шудам, кард маро ишқи ту бадном.*

\* \* \*

*Эй мӯй-мӯйи ман ҳама маҳви лиқои ту,  
Умре бувад, ки фониям андар бақои ту.  
Дар ҳар кучо, ки ҷашм қушоям, ту ҳозирӣ,  
Гӯй даруни дидай ман ҳаст ҷои ту.  
Дар ҳар нафас агар қушиям сад ҳазор бор,  
Ҳоишо, ки баркашам нафасе бе ризои ту.*

<sup>1</sup> мазият – фазилату бартарӣ

<sup>2</sup> асас – миршаб, ки маъмури назорат ва нигаҳбонӣ дар шаб аст.

<sup>3</sup> ориз шуд – падид омад

*Мардум кунаң дуюи ту, лек аз барои хеши,  
Ман мекунам дуюи ту, лек аз барои ту.  
Онро, ки шуд шаҳид, биҳишт аст хунбаҳо,  
Ман хунбаҳо талаб накунам, ҷуз лиқои ту.  
Азбаски гарқи ишиқи ту будам ба умри хеши,  
Нашинохтам ҷафои туро аз вафои ту.  
Коонӣ ар гарib бимонад, гарib нест,  
Бегона аст бо ду ҷаҳон ошинои ту.*

### Ҳикоят

Вакте мустағриқ<sup>1</sup> ҳоле будам ва маҳви ҷазбаи чамоле, яке аз ёрон аз ҳолатам истинботи<sup>2</sup> малолате кард. Сар пеш овард, ки «Ҳабибо, ганҷе нуҳуфта дораму розе нагуфта». Гуфтам: «Қадом аст?» Гуфт: «Ҳатме донам, ки иҷобаташ ҳатмӣ аст ва ҳазор гуна ҳоҷат дар як дам бароварад». Гуфтам: «Эй азиз, ҳолӣ хотирам аз ҳар навъ озурдаҳаёлӣ ҳолӣ аст, зеро ки орзу аз тасарруфоти дил аст ва акнун дил дар тасарруфи дигарест, филҷумла, истиғроқи ранҷам хуштар, ки истиҳқоқи<sup>3</sup> ғанҷ.

*Ба ҷаими масти ту то нақди ҷону дил додам,  
Ба ҷаимҳои ту, к-аз ҷаими ҳалқ афтодам.  
Ҷунон ҷудо зи ту мустағриқам ба лӯҷҷаи<sup>4</sup> ишиқ,  
Ки орзуи висоли ту рафта аз ёдам.  
Мусаллам аст, ки ҳар орзу зи дил ҳезад,  
Чӯй орзуст аз он пас маро, ки дил додам?!*

\* \* \*

*To ёр маро рабуда аз ҳастии хеши,  
Воқиф најам аз баландию пастии хеши.  
Он гуна зи ҷоми ишиқ мастам дорад,  
К-огоҳ најам зи хешу аз мастии хеши.*

### Ҳикоят

Шикамхораero боде дар шикам печид, ба дукони аттор рафт, муште розиёна<sup>5</sup> бардошту биҳӯрд. Аттор баҳо хост, баҳона овард. Аттор ҳамсоягонро хабар кард ва тапонҷай бисёр бар сару рӯяш заданд. Бечора худро ба масциде расонид ва аз заъф бар замин афтод. Ҳар

<sup>1</sup> мустағриқ – гаркшуда, фурӯрафта

<sup>2</sup> истинбот – дарк, фаҳм, пай бурдан

<sup>3</sup> истиҳқоқ – шоиста, сазовор

<sup>4</sup> лӯҷҷа – варта, қаър

<sup>5</sup> розиёна – гиёҳест, ки барои хушбӯй ва дармон истифода мебаранд.

лаҳза аз бими ҳалокат менолид ва шикам бар хок мемолид. Қазоро табибе бар ў гузашт, пурсид: «Аз чӣ нолӣ?» Гуфт: «Аз дарди шикам». Гуфт: «Дӯш чӣ ҳӯрдай?» Гуфт: «Гуруснагӣ». Гуфт: «Имрӯз ҳамоно номуносибе иттифоқ афтода?» Гуфт: «Оре, як мушт розиёна ҳӯрдам ва ҳазор мушту тозиёна». Гуфт: «Ғам маҳӯру боде чанд раҳо кун, то ҳалос бишавӣ». Бечора ҷандон, ки нафас ҳабс кард ва ба таблаи шикам зӯр овард, ки шояд фатҳи бобе шавад, аз ҳеч сӯ бонги башорате барнаҳост. Ноҷор сар ба сӯи осмон кард, ки: «Худоё, аз он бод, ки ба қавми Од<sup>1</sup> фиристодӣ, латифае ба кори ман кун». Ҷандон, ки нолид бӯи мурод нашунид. Гуфт: «Худоё, акнун, ки маслиҳат дар мурдан донӣ, биҳиштам рӯзӣ кун!» Ҳодими масцид марде зариф буд, биҳандиду гуфт: «Зиҳӣ ҳомтамаъ, ки шаб то ба саҳар тезӣ хост ва нағмедин шуду акнун умеди биҳишт дорад».

*Эй, ки дирӯз орзу будат,  
Ҳамҷу девона кунҷи вайронা.  
Чӣ шуд имрӯз, к-ат бувад дар сар,  
Ҳаваси мулку моли шоҳона.*

### **Ҳикоят**

Якеро шунидам дар маҷлиси бедорон биҳуфт, ногоҳ тезӣ аз мавзеи нишастанӣ чун тир аз шаст раҳо шуд. Бечора барҷаст. Яке гуфташ: «Чӣ шуд, ки барҳости?» «Гуфт: «Падари марҳумамро дар хоб дидам, ки бо ман эътиroz кард, ки эй писар бархез, шарти адаб набошад ту ҳуфтаву ёрон бедор». Зарифе гуфташ: «Рост гӯй, зеро ки мо овози он марҳумро шунидем».

*Эй бародар, гарот ҳатое рафт,  
Мутамассик<sup>2</sup> машав ба узри дурӯг.  
К-он дурӯгат бувад ҳатои дигар,  
Ки барад бори дигар аз ту фурӯг.*

### **Ҳикоят**

Яке гуфт фалон фақеҳ дӯш аз ҳӯрдани бода бехуш афтода буд. Соҳибдиле ин сухан бишнид, гуфт: «Агар ҳуш доштӣ, менаҳӯрдӣ».

*Эй бародар, магӯ, ки муфтии шаҳр,  
Рафташ аз бода ақлу ҳуш аз даст.  
Ҳуд ҷу майро ҳаром медонад,  
Наҳурад, то ки ақлу ҳушаш ҳаст.*

<sup>1</sup> Од – номи қавми Ҳуд, алайҳиссалом, ки ба сабаби ноғармонӣ Ҳудованд ононро бо тӯғони саҳте ҳалок соҳт.

<sup>2</sup> мутамассик – мутавассил, худро пайваста

### Хикоят

Якero шунидам, ки тоза аз маслаки харботиён даромада ва муночотй шуда буд. Шабе бар манорае баромад ва ба савти мункар гуфт: «Ё аввала-л-аввалин». Яке аз харботиён, ки бо вай надими қадим буд, сар бардошт, ки: «Эй рафик, тарки муночот гү ва рохи харбот пү, ки анчоми зуҳдат аз оғоз маълум шуд».

*Ин муночот бо чунин овоз,  
То қиёмат туро набахшад суд.  
Аввала-л-аввалин гар ин бошад,  
Охира-л-охирин чӣ хоҳад буд?*

### Хикоят

Гӯянд тоифае аз дуздон бар сари корвоне рехтанд ва ҳар як ба ҳукми ақл ба маъқиле<sup>1</sup> гурехтанд. Қазоро яке аз аҳли корвон дар зери дасту пои дарозгӯше пинҳон шуд. Дузде ўро бидид, остинаш гирифт, ки берунаш кашаду ба хунаш кушад, бечора гуфт: «Маро раҳо кун, ки ман курраи харам». Дузд бихандид, гуфт: «Бо ин кор маҳалли инкор нест ва бо ин рафтор ҳочат ба гуфтор надорӣ, лекин мутаҳайирам, ки дарозгӯш нар аст ва бо ин ҳол муҳол намояд, ки ту аз ӯ ба вучуд омада бошӣ?» Гуфт: «Эй бародар, маъзур дор, ки акнун рӯзгоре аст, ки модарам мурда ва дар хидмати падар басар мебарам».

*Одамиро ба ақлу ҳуши шинос,  
На ба ҷашму забону гӯшу даҳон.  
Ҳар аз он одамӣ басе беҳтар,  
Ки шавад зери пои ҳар пинҳон.*

### Хикоят

Дузде ба тамаъи навое ба кулбаи бенавое даромад, ҷуз деге ва пораи гилеме, ки факир бар худ печида буд, наёфт. Бо худ гуфт: «МОЛО йудраку куллуху ло йутраку куллуху»<sup>2</sup>. Лочарам дегро бардошт ва берун шуд. Факир бархосту мушояати<sup>3</sup> вай кард. Дузд ўро дид, ки фаро дунболаш меравад, гуфт: «Факиро, ҷӣ иродадорӣ?» Гуфт: «Иродай қӯҷ, ту дегро бардоштӣ, ман гилемро». Дузд бихандид ва дегро бар замин гузошт.

*Оқило, ҳамнишини сода машав,  
Ки зи гуфтори сода бар нахурӣ.  
Марав, эй дузд, дар сарои тиҳӣ,  
Ки аз ӯ даст нур бурун набарӣ.*

<sup>1</sup> маъқил – паноҳчой

<sup>2</sup> Яъне: Он чи ҳамааш дарёфта намешавад, набояд батамом тарк гуфта шавад.

<sup>3</sup> мушояат – аз қафо рафтан, аз дунбол равон шудан

### **Ҳикоят**

Дар фасли зимистон, ки баҳори мастан аст, дузде ба лонаи ҳақирие, ки хонаи факире буд, даромад ва чандон ки ҷустуҷӯ кард, гайр аз ҷуббае<sup>1</sup>, ки (ба) ҳаббаи<sup>2</sup> арзан намеарзид ва факир аз ҳавфи ҷон дар ҷавфи он ҷун бед аз бод меларзид, ҳеч наёфт. Аз ҳирси хешу қаноати дарвеш зоидулвасф<sup>3</sup> шармсор шуд. Факир аз он ҷо, ки ҳӯи дарвешону ҳислати эшон аст, бархост ва ҷуббаи ҳулқонро<sup>4</sup> бар дӯши вай афканду гуфт: «Маро маъзур дор, ки ҷизе ҷуз ин дисор<sup>5</sup> лоики нисор надорам».

*Ҷӣ гам аз бенавой он қасро,  
Ки қарам бошаду дирам набувад.  
Қарами бедирам аз он беҳтар,  
Ки дирам бошаду қарам набувад.*

### **Ҳикоят**

Дузде ба хонае рафт, ҷавонеро хуфта дид. Пардае, ки бар дӯш дошт, бигустурд, то ҳар чи ёбад, дар вай ниҳода бар дӯш қашад. Ҷавон бигалтиду дар миёни парда биҳуфт, дузд ҳарчи гашт ҷизе наёфт. Ҷун ногоҳ мурочиат кард, ки пардаро бардораду берун равад, ҷавонро бо ҳайбати шерону ҳайъати далерон дар миёни парда хуфта дид. Бо ҳуд гуфт: «Холӣ маслиҳат дар он аст, ки тарки парда гӯям, то парда аз рӯи кор наяфтад». Пардаро ба хона бигзошту аз хона бурун шуд. Ҷавон овоз дод, ки: «Дуздо, дарро бубанд, то қас ба хона наёяд». Гуфт: «Ба ҷони ту дар набандам, зоро ки ман зерандози ту овардам, бошад, ки дигаре рӯйандози ту оварад».

*Эй дев, зи қӯи аҳли тавҳид,  
Хайре набарӣ ба зарқӯ дастон.  
Тарсам, ки ба ҷои по ниҳӣ сар,  
Дар хонақаҳи ҳудопарастон.*

### **Ҳикоят**

Дузде ба хонаи дарвеше рафт. Чандон ки бештар ҷуст, камтар ёфт. Дарвеш бедор буд, сар бардошт, ки: «Ман рӯзи равшан дар ин ҷо ҳеч наёбам, ту дар шаби торик ҷӣ ҳоҳӣ ёфт?!»

*Лоғи тоат чанд дар тирӣ занӣ,  
Эй накарда дар ҷавонӣ ҳеч кор.*

<sup>1</sup> ҷубба – либос

<sup>2</sup> ҳабба – дона

<sup>3</sup> зоидулвасф – берун аз васф, васфношудани

<sup>4</sup> ҳулқон – кухнаву фарсада

<sup>5</sup> дисор – ҷомаи кухна

*Он чиро дар рӯзи равшан кас наҷуст,  
Кай тавонӣ ҷуст дар шабҳои тор.*

### Ҳикоят

Ҷавоне рустоиро шунидам, ки дар пахлӯи зан нишаста, камонаи гирболеро<sup>1</sup> чун камони далерону қомати пирон хам медод. Қазоро камона аз дасташ раҳо шуда, пешонияш бихаст. Камонаро аз ғазаб бар замин зад. Дигарбора бичаст ва бар соқаш ҳӯрда қилмаш бишикард. Бо зан эътиroz кард, ки гӯё чандон ҳомӯш нишинӣ, ки камона ба ҳалокати ман бархезад.

*Зи рӯзгор қасеро, ки баҳт баргардад,  
Гумон мабар, ки бад-ӯ рӯ қунад дигар иқбол.  
Ҳадиси баҳти баду рӯзгори дуни ҷаҳул<sup>2</sup>,  
Ҳадиси зан буваду рустоиву гирбол.*

### Ҳикоят

Ҳанӯзам ба ёд андар аст, ки вақте дар Машҳад аз аҳмақон ҳикояте чанд меғуфтем мешунуфтем, яке ҳикоят кард, ки шахсе даҳ тухми мокиён ба доман дошт, аҳмақеро гуфт: «Агар, гуфтӣ чӣ дар доман дорам, тухмҳо аз они ту ва агар гӯй чанд аст, ҳар даҳ аз они ту?» Гуфт: «Эй бародар, Худо нестам, ки аз ғайб ҳабар дихам, нишоне бигӯ, бошад, ки бигӯям». Гуфт: «Чанд ҷизи зард аст, дар миёни чанд ҷизи сафед». Гуфт: «Донистам, газар<sup>3</sup> аст, дар миёни турб». Чандон аз ин ҳикоят хандон шудем, ки имкони сухан гуфтан намонд, маро ин ду байт бадеха иттифоқ афтод:

*Зиҳӯ аҳмақ, ки аз фарти ҳамоқат,  
Саводи ҷашмро нашиносад аз сурб.  
Аҷаб гар ҳеишро бишносад аз гайр,  
Чу тухми мокиён нашиносад аз турб.*

Қазоро яке аз умарои хурсон ҳозир буд, мутаҳаййирона гуфт: «Оқибат маълум шуд, ки чӣ дар доман дошт?» Азизе гуфт: «Оре маълум шуд, тухми мокиён буд». Ин бигуфт ва аҳли маҷлис беш аз пеш бихандиданд ва ҳар киро бар он ҳикоят инкор буд, бар сидқаш икрор кард, ман дар он ҳол ин байт гуфтам:

*Аҳмақ агар аз тухмай каён бошад,  
Бекадртар аз тухми мокиён бошад.*

<sup>1</sup> гирбол – олате, ки бо он бештар ордро мебезанд.

<sup>2</sup> ҷаҳул – нодон, бехирад

<sup>3</sup> газар – сабзӣ

### **Ҳикоят**

Яке аз маликзодагон ганчуре дошт, ки кисаро аз ҷаъба<sup>1</sup> надонистӣ ва қанисаро<sup>2</sup> аз Каъба, манораро қолаби чоҳ ҳондиву қанораро<sup>3</sup> меки хар, гоҳ минбарро тобут гуфтыву анбарро ёкут. Вақте ба ҳукми зарурат бо тоифае аз дӯстони азиз ба вусоқаш<sup>4</sup> рафтем ва лахте бо яқдигар сухан гуфтем, қазоро ду қӯзаи сафолин бар тоқ ниҳода буд. Азизе якеро талаб кард, ганчур ба одати мутамалиқон<sup>5</sup> сарро ҷунбише дод ва гарданро ҳаракате, ба абру ишорате кард, ба мичгон башорате, бо ҷашм ғамзас, бо риш ишвае, ки:

*Гар дил талабад дилбар вар ҷон талабад ҷонон,  
Инак ману инак дил, инак ману инак ҷон.*

Он азиз қӯзаро бардошт ва ба мулозиме супурд, ки ба хона барад. Бечора ганчур аз даҳшат ранҷур шуд ва ҷунон изтиробе оғоз ниҳод, ки гуфтӣ ганчи шойгонро<sup>6</sup> ба ройгон аз каф дода, барҷасту остинаш гирифт, ки ман мӯътамани<sup>7</sup> шоҳаму мӯътамади даргоҳ, ба тарки амонат нагӯяму роҳи ҳиёнат напӯям ва агар қӯзаро ба ҷид(д) ҳоҳӣ, бишканам ва шикастаҳои онро ба назари султон расонида ва он вақт дар додан музоқат набошад. Ҳозирон ҷандон аз ин сухан ҳандон гаштанд, ки бечораро аз ҳичзлат куштанд.

*Қист аҳмақ? Ҳаре зи ақл барӣ,  
Ҳар ҳамон беҳ, ки барнаёрад бонг.  
Як ҷаҳон аҳмақи сухангӯро,  
Ҳеч оқил намехараద як донг.*

### **Ҳикоят**

Дӯсте маро насиҳате кард. Гуфтам: «Рафики ман, беш аз ту асир и ин ранҷу фақири ин ганчам, дигаре гӯ, ки маро панд дихад, лекин ба тақлиди ҳакимон сухан гӯям, шояд дар ту асар қунад»:

*Ба ёри хеши бигӯ, гар насиҳате донӣ,  
Чу хештан напазирӣ, магӯ, ки напазираద.  
Басо табиб, ки ранҷе некӯ илоҷ қунад,  
Валек худ ба ҳамон ранҷ оқибат мирад.*

Гуфт: «Он сухан чист?» Гуфтам: «Кам ҳӯр, то худ наранҷӣ ва кам гӯ, то дигарон наранҷанд ва кам ҳуфт, то аз идроки маонӣ маҳрум

<sup>1</sup> ҷаъба – тирдон; сандуқча, куттӣ

<sup>2</sup> қаниса – ибодатгоҳи яхудиён

<sup>3</sup> қанора – ҷангак, гӯштовез; меки қаҷе, ки ба он гӯшт меовезанд.

<sup>4</sup> вусоқ – хона, ҳуҷра, саро

<sup>5</sup> мутамалиқ – чоплус, ҳушомадгӯй

<sup>6</sup> ганчи шойгон – ганчи бузург, ганчи фаровон

<sup>7</sup> мӯътаман – амин, эътиимодкардашуда

намонӣ ва шояд кам хӯрдан мояи кам хуфтану кам гуфтану низ шавад, чӣ дар тақлили таом қудрат дар фузули қалом намонад ва димог аз ғалабаи бухоре, ки мӯчиби мазиди хоб аст, эмин бошад ва аз фазилати кам хӯрдан ҳамин бас, ки шайтон бар гурусна ғолиб нашавад. Ҷӣ Мӯсо, алайҳиссалом, аз шайтони лаъин пурсид: «Он кист, ки туро бар вай зафар нест?» Гуфт: «Гурусна». Ҳам он ҳазрат фармуда, ки дигар ба тамомати умр сер нахӯрдам.

*Огаҳ чу шудӣ зи ҳилаи ҳасм,  
Рав, чораи ҳила кун ба дастур.  
Не он ки ба ҳилае дигар ҳасм,  
ОН ҳила намояд аз ту мастиур.*

Ва муҷарраб аст, ки чун шикам сер гарداد, нафс гуруснаи шаҳват шавад.

*Нафси аммораи ту душмани туст,  
Душмани хешро маҳоҳ далер.  
Ҳасм чун шуд гурусна, гирад ҳаим,  
Лоҷарам ҳамла оварад чун шер.  
Душмани хешро гурусна мадор,  
Ҳам мадеҳ он қадар, ки гарداد сер.*

Саййид, алайҳиссалом, фармояд: «Аъдо ъадуввика нафсука-латӣ байна ҷанбайка». Яъне, бадтарини душманони ту нафсест, ки дар миёни ду паҳлӯи туст.

*Тавон гурехт ба ҷое зи душманон, лекин  
Чу худ адӯи худ астам, чӣ гуна бигрезам?!  
Зи хеш лоҷарам чун гурез мумкин нест,  
Ҷуз ин чӣ чора, ки бо худ ҳамеша бистезам.*

*Ба қӯшиши  
Иzzatbek Шехимов*

Индекси обуна 20237

# КАМОЛИ ХУЧАНДИ

(Фаслномаи илмӣ-адабӣ)

Мусаҳҳеҳон:

**Иzzатбек Шехимов, Нӯъмонҷон Нематов**

Навбатдор:

**Мавлуда Пороева**

Муҳаррири техникӣ:

**Абдумаҷид Абдусамадов**

Фаслнома дар Вазорати фарҳанги ҶТ номнавис шудааст. Шаҳодатномаи

№0223/МЧ аз 10 феврали соли 2015. Суроғаи идора: 735700,

Хуҷанд, кӯчаи Гагарин, 132. e-mail: kamoli-khujandi@mail.ru

Ба матбаа 1.03.2016 супорида шуд. Ба чоп 5.03.2016 имзо шуд.

Андозаи коғаз 70x100 1/16. Чопи оғсет. Қоғази «Снегурочка».

Чузъи чопӣ 13,0 Ҳуруфи Times New Roman Tj.

Супориши №4033. Теъдод 400 нусха.

Матбааи «Ношир»,

Ҷумҳурии Тоҷикистон,

735714, ш.Хуҷанд, кӯчаи Сейтвелиев, 2

тел.: (83422) 5-65-95

[www.noshir.tj](http://www.noshir.tj)

نظام الدین مرادی ،  
دکترای زبان و ادب فارسی

## زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ فارسی در غرب چین

در مقاله مسأله تاثیر فرهنگ فارسی تاجیکی به چین، به خصوص به منطقه مسلمان نشین آن - کاشغر تحقیق یافته است. در ابتدا از روابط مردم ایرانی تبار و چین که به زمان های خیلی قدیم پیوند می گیرد، بحث صورت گرفته است. این جا تأکید گردیده که در مناطق گوناگون چین یافت شدن بازمانده های تاریخی خلق های ایرانی تبار بازگوی حقیقت پیوند فرهنگی خیلی کهن داشتن مردم ایرانی تبار و چین می باشد. محقق در اساس سرچشممه های تاریخی این نفوذ را در دوران بعدی نیز به تحقیق کشیده، بیان داشته است که در زمان حکمرانی سلاطین مختلف در چین مردان برومندی از فارسی زبانان به رتبه های بلند دولتی رسیده بوده اند و در تحقیق این امر آئین اسلام نقش مؤثر داشته است. مؤلف همچنین تأکید نموده که روند جدید و مهم نفوذ فرهنگ فارسی تاجیکی بر غرب چین از عصر شانزده میلادی به بعد شروع شده است. در این دوره یک سلسله شاعران و نویسنده کان در منطقه مذکور به میدان علم و ادب پدید آمدند، که آنان با زبان فارسی و اویغرنی بر انتشار آئین و ادب می پرداختند.

شادی قل شریف اف ،  
محقق زبان و ادب فارسی

## نسخه شناسی مثنوی انتها نامه سلطان ولد

در مقاله نسخه شناسی انتهانامه سلطان ولد پسر ارشد مولانا رومی با پیوند بر مسائل متن شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف مقاله کوشیده، تا نسخه های آموخته نشده انتهانامه سلطان ولد را مختصر معرفی نماید. محقق در مورد چند نسخه خطی مثنوی انتهانامه اظهار اندیشه نموده، تأکید کرده است که نسخه انتقادی مثنوی مذکور که از جانب محمد علی خزانه دارلو آماده شده است، امروز تصحیح مجدد می خواهد، زیرا غیر از نسخه های مورد استفاده مصحح مذکور، در حدود بیست نسخه معتبر دیگر از این مثنوی معلوم نمود و می توان بر مبنای آنها متن انتقادی سالم تری را بر جهان ادب تقدیم داشت.

مخلصه نور الله یوا ،  
دکترای زبان و ادب فارسی

## رجوع شیخ کمال به خجند

(سیمای کمال در اشعار فرزانه)

در مقاله نخست از خجند و اهمیت آن در پروریدن چهره‌های علم و ادب فارسی گفتار به میان آمده است. سپس از دو اختر تابان نظم فارس و تاجیک که در آسمان شعر فارسی درخشندگی خاصه دارند، شیخ کمال خجندی و فرزانه خجندی و پیوند معنوی ایشان مطالب غالب ارائه گردیده است. در مدار تحقیق مقام شخصیت ملکوتی خواجه کمال خجندی در شعر فرزانه و ارادت شاعره به این عارف نامور قرار دارد. مؤلف با استشهاد ابیات فراوان به تحقیق این موضوع پرداخته است.

نسیم همرا بایوف ،  
دکترای زبان و ادب فارسی

## ترجمه عربی شاهنامه فردوسی

در مقاله مهمترین ترجمه عربی شاهنامه که در عصر سیزده میلادی از جانب ادیب و فقیه معروف فتح ابن علی بنداری اصفهانی صورت گرفته است، به بررسی کشیده شده است. تأکید گردیده که با روی کار آمدن ترجمه بنداری چندین پهلوی شناخت شاهنامه در ادبیات عرب صورت گرفت و این ترجمه در این زمینه به حیث عمدۀ ترین سرچشمۀ خدمت نمود. همچنین مؤلف با اسناد فراوان ثابت ساخته که ترجمه بنداری از اهمیت ویژه علمی برخوردار می باشد. زیرا قدمت نسخه زیر دست داشته او حین ترجمه نمودن شاهنامه مقام این ترجمه را از نگاه متن شناسی بالا می برد. همچنین با شواهد فراوان و مورد مقایسه قرار دادن آنها ارزش علمی و هنری ترجمه بنداری روشن ساخته شده است.

ضمیره غفاروا ،  
دکتر زبان و ادب فارسی

## نقش طبقات اکبری و تاریخ فرشته در آموزش تاریخ کشمیر در عهد سلطان زین العابدین

محقق راجع به نقش تاریخ نامه طبقات اکبری و تاریخ فرشته در دوره حکومت سلطان زین العابدین- یکی از فرمانروایان سلاطین شاهمنیری یا بحث می کند که در خطة کشمیر سلطنت داشت. مؤلف با تکیه به معلومات سرچشمه ها ذکر می کند که در عهد فرمانروایی سلطان زین العابدین کشمیر به اوج ترقیات علمی و مدنی رسیده بود و نقش سلطان مذکور در ترویج زبان و ادب فارسی هم ستودنی است. در دربار او عده ای از شاعران فارسی زبان فعالیت می برده اند و خود سلطان هم به زبان فارسی با تخلص «قطب» شعر می سروده است. مؤلف به رشتة تحقیق کشیده که سلطان زین العابدین نه تنها در گسترش زبان و ادب فارسی، بلکه در پیش بردن هنرهای مختلف هم با مناطق گوناگون فارسی زبان ارتباط قوی داشته است. همچنین به تأکید مؤلف مقاله و اسناد دو تاریخ نامه مذکور سلطان زین العابدین اولین حاکمی است که غالباً هم زیستی دوستانه را بین ادیان در منطقه هندوستان به راه مانده است. پژوهشگر بر اساس این معلومات و چندین اسناد دیگر نقش طبقات اکبری و تاریخ فرشته را در بررسی مسئله های تاریخی، فرهنگی و ادبی کشمیر در دوره سلطان زین العابدین مهم قلمداد کرده است.

معصومه معدن کن ،  
دکترای زبان و ادب فارسی

## ویژگی های ممتاز شعر کمال خجندی

صاحب مقاله کوشیده تا مهمترین خصائص شعر شیخ کمال خجندی را بررسی نماید. از این دیدگاه، او شعر شیخ کمال را از نگاه تازه گوی و نو آوری، به مثل ترکیبات تازه، حسن مطلع، ابداع و ابتکارات کمال در استخدام صنایع بدیعی، انعکاس احوال اجتماعی زمان، زبان زنده خلق و امثال و حکم به رشتة تحقیق کشیده است. مؤلف در معرفی ابعاد هنری شیخ کمال خجندی توجه بیشتر ظاهر نموده است و با اسناد فراوان به تحقیق مسئله پرداخته است.

## معرف نامه مقالات

عبدالفتاح حاجی اف،  
محقق زبان و ادب فارسی

### آل خجند و تجسم فضیلت‌های نماینده گان آن در اشعار اثیرالدین أحسیکتی

پژوهشگر راجع به تجسم فضیلت‌های خاندان خجندیان که در ادب و فرهنگ فارسی با کرم و اخلاق حمیده مشهورند، در اشعار اثیرالدین أحسیکتی بررسی مفصل انجام داده است. ضمن پژوهش تأکید گردیده که در کنف آل خجند شاعرانی چون جمال الدین اصفهانی، کمال الدین بیلقانی، رفیع الدین لنبانی، شرف الدین شفروه، اثیرالدین أحسیکتی، اثیرالدین اومنانی، مجیر الدین بیلقانی و چندی دیگر پرورش یافته اند و در شکل گیری شخصیت علمی و ادبی هر یک از آنان پشتیبانی این خاندان بس روشن می باشد. مؤلف با شواهد فراوان ثابت ساخته که اثیرالدین أحسیکتی با جمال الدین خجندی و صدرالدین ابوالقاسم خجندی (شرف الاسلام) روابط دوستی تنگاتنگ داشت و در مدح آنان قصائد غرّا سرودهاست. همچنین از طرف محقق رابطه بزرگان خاندان خجندی با شعراء و علماء عهد خود مورد تحلیل قرار گرفته است.

بهرام رحمت اف،  
محقق زبان و ادب فارسی

### نگاهی به تجلی «بهار» در شعر فارسی تاجیکی

نگارنده در مقاله کوشیده است، تا وجوده معانی واژه بهار را به تحقیق بکشد. به اشاره محقق مفهوم «بهار» به مثل دیگر عناصر شعری در شعر صوفیانه، پند و اندرز و فلسفه و حکمت به خود لون و تابش‌های تازه کسب نموده است و بیشتر این معنی‌ها در فرهنگ‌نامه‌ها به چشم نمی‌رسند.

## مندرجه

### تحقيق

عبدالفتاح حاجی اف. آل خجند و تجسم فضیلت های نماینده گان آن در اشعار اثیرالدین أخسیکتی ..... 5
بهرام رحمت اف. نگاهی به تجلی «بهار» در شعر فارسی تاجیکی ..... 13
ضمیره غفاروا. نقش طبقات اکبری و تاریخ فرشته در آموزش تاریخ کشمیر در عهد سلطان زین العابدین (عصر XV) ..... 21
معصومه معدن کن. ویژه گی های ممتاز شعر کمال خجندی ..... 42
مخاصله نور الله یوا. رجوع شیخ کمال به خجند ..... 51
نسیم همرابایوف. ترجمه عربی شاهنامه فردوسی ..... 56
نظام الدین مرادی. زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ فارسی در غرب چین ..... 68
شادی قل شریف اف. نسخه شناسی مثنوی انتها نامه سلطان ولد ..... 77

### ترجمه و سرچشمه شناسی

لاو تزه. رساله در رهنمای و نکوکاری (ترجمه بهرام رحمت اف) ..... 87
محمود این عمر ز مختری. بهار خوبان (ترجمه فخر الدین نصر الدین اف) ..... 92
عائض قرنی. لبخند بزن (ترجمه نعمانجان نعمت اف) ..... 98
پلی میان شعر هجای و عروضی فارسی (به قلم فخر الدین نصر الدین اف) ..... 101
رساله قشیریه (به قلم فخر الدین نصر الدین اف) ..... 106
شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. (به قلم دکتر عبد المنان نصر الدین خجندی) ..... 109

### متون

دولتشاه سمرقندی. خواجه کمال خجندی (تهیه عاقل بای عاقل اف) ..... 121
نظمی عروضی سمرقندی. در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم (تهیه و توضیح فخر الدین نصر الدین اف) ..... 126
سنائی غزنوی. سیر العباد (تهیه و توضیح مخلاصه نور الله یوا) ..... 142
خواجه احمد کاسانی. رساله گل و نوروز (تصحیح و توضیح فخر الدین نصر الدین اف) ..... 152
خواجه احمد کاسانی. روضة الانوار (تهیه و توضیح بهرام رحمت اف) ..... 165
حکیم قالانی. پریشان (تهیه و توضیح عزّت بیک شیخ اف) ..... 184

مؤسسة دولتی مرکز علمی کمال خجندی

# کمال خجندی

فصلنامه علمی – ادبی  
شماره 1(5) 2016

خجند - 2016

## **CONTENT**

### **Research**

Abdufattah Hajiyev. Oli Khujand and it's Representatives'	
Merits Imagination in Asiruddin Akhsekati's Poems . . . . .	5
Bahram Rahmatov. Some Views on «Bahor» (Spring) in the Persian-Tajik Poems . . . . .	13
Zamira Gaffarova. The Role of «Tabaqati Akbari» and «Ta'rikhi Farishta» (The History of Fair) in the Study of the History of Kashmir under Sultan Zaynulabidin's Reign (the XV-th century) . . . . .	21
Ma'sumai Ma'dankan. Outstanding Peculiarities of Kamal Khujandi's Poems . . . . .	42
Mukhlisa Nurullayeva. Returning of Sheikh Kamal to Khujand . . . . .	51
Nasim Hamrabayev. Arabic Translation of «Shah-name» by Firdawsi . . . . .	56
Nizamiddin Muradi. Historical Backgrounds Related to the Influence of Persian Culture over Western China . . . . .	68
Shadiqul Sharifov. Studies of Versions of Masnavi Intiha-name of Sultan Walad . . . . .	77

### **Translation and Studies of Literary Sourses**

Laozi. The Tractate on the Leadership and Good Deeds (Translated by Bahram Rahmatov) . . . . .	87
Mahmud ibn Umar Zamakhshari. Spring of Righteous People (Translated by Fakhreddin Nasriddinov) . . . . .	92
A'iz Alqarani. Smile (Translated by Nu'manjan Ne'matov) . . . . .	98
A Bridge between «hijoi» and «aruzi» Persian Poems (Written by Fakhreddin Nasriddinov) . . . . .	101
Tractate of Qushauriya (Written by Fakhreddin Nasriddinov) . . . . .	106
Shah-name of Abulqasim Firdawsi (Written by Abdulmannan Nasriddin) . .	109

### **Texts**

Davlatshah Samarqandi. Sheikh Kamal Khujandi (Prepared and Commentary of Aqilbay Aqilov) . . . . .	121
Nizami Aruzi Samarqandi. Astrologer's Discovery in the Field of Astrological Science (Complication and Commentary of Fakhreddin Nasriddinov) . . . . .	126
Sanai Gaznavi. Sayr-ul-ibad (Prepared and Commentary of Mukhlisa Nurullayeva) . . . . .	142
Khaja Ahmad Kasani. A Flower and Navruz (Correction and Commentary of Fakhreddin Nasriddinov) . . . . .	152
Khaju Kirmani. Ravzat-ul-anvar (Prepared and Commentary of Bahram Rahmatov) . . . . .	165
Hakim Qaani. Parishan (Prepared and Commentary of Izzatbek Shekhitov) . . . . .	184

**State Institution of Scientific Center of Kamal Khujandi**

# **KAMAL KHUJANDI**

**Scientific and literary chronology**

**№ 1(5) 2016**

**Khujand – 2016**

*Наврӯз, ки ҳар чаман дилафрӯз бувад,  
Нақши гулу хор ибратомӯз бувад.  
Гар ҷома ба ҷон зи маърифат нав гардаద,  
Ҳар рӯз ба дил нишоти Наврӯз бувад.*

نوروز که هرچمن دل افروز بود  
نقش گل و خار عبرت آموز بود  
گر جامه به جان زمعرفت نو گردد  
هرروز به دل نشاط نوروز بود



# KAMAL KHUJANDI

Scientific and literary chronology



№ 1(5) 2016